

**ISSN 2090 – 3567**

**МАРКАЗИ ТАД҆ИҚОТИ СТРАТЕГИИ  
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТО҆ЧИКИСТОН**

**МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЙ  
ВА АМНИЯТ**

**ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ**

**CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH UNDER THE  
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

**INTERNATIONAL RELATIONS  
AND SECURITY**

**№2 (10) 2024**

**Душанбе – 2024**

**Муассис:** Маркази тадқиқоти стратегии  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Маҷалла соли 2022 таъсис ёфтааст. Дар як сол чор шумора нашр мешавад.

**Учредитель:** Центр стратегических исследований  
при Президенте Республики Таджикистан  
Журнал основан в 2022 году. Периодичность издания – 4 раза в год.

**Founder:** Center for Strategic Research under the  
President of the Republic of Tajikistan  
The journal was founded in 2022. The journal is published four times per year.

### Сармуҳаррир

**Үсмонзода Х.У.,** доктори илмҳои фалсафа, профессор.

### Ҳайати таҳририя

**Муҳаммад А.Н.,** доктори илмҳои сиёсӣ, профессор.

**Рахимзода Ш.,** доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор.

**Қурбонов А.Ш.,** доктори илми фалсафа, профессор.

**Зиёй Х.М.,** доктори илмҳои фалсафа, профессор.

**Хидирзода М.У.,** доктори илмҳои фалсафа, профессор.

**Майтдинова Г.,** доктори илмҳои таърих, профессор.

**Саидов А.С.,** доктори илмҳои фалсафа, профессор.

**Одинаев Ҳ.,** доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор.

**Саидмуродов Л.Х.,** доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор.

**Муҳаммадзода.П.А.,** доктори илмҳои сиёсӣ.

**Сафарализода Ҳ.Қ.,** номзади илмҳои сиёсӣ.

**Додихудоев Ҳ.,** номзади илмҳои сиёсӣ.

**Давлатов Р.,** номзади илмҳои фалсафа.

**Олимзода В.,** котиби масъул.

**Перевод и редактура таджикских текстов:** Давлатов З., Сатторов Қ.,  
Давлатов Р.,

**Перевод и редактура русских и английских текстов:** Мансур С,  
Эмомализода Қ.

**Технический редактор:** Олимзода В.

### Подписной индекс журнала:

Суроғ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе хиёбони Рӯдакӣ,  
89. Тел: (992 37) 221-11-00, 221-16-36; e-mail: info@mts.tj

## МУНДАРИЧА

### СИЁСАТШИНОСЙ

*МУНОСИБАТИ РАСИОНАЛИСТӢ БА ИДОРАКУНӢ ВА ПЕШГӮЙИ  
САМТИ РАВАНДҲОИ МАҲАЛЛӢ ВА ҶАҲОНӢ ДАР АМАЛИЯИ СИЁСӢ  
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН*

**УСМОНЗОДА ХАЙРИДДИН УСМОН,  
ФАТТОҲЗОДА САИДМУРОД.....12**

*ШАРИКИИ ПОЙДОРИ ТОЧИКИСТОН БО ИЁЛОТИ МУТТАХИДАИ  
АМРИКО: ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ, МУҲТАВО ВА ДУРНАМОИ  
ҲАМКОРИҲО*

**ШАРИФЗОДА АБДУФАТТОҲ АБДУВАҲҲОБ,  
ШАРИФЗОДА ФИРДАВС АБДУФАТТОҲ.....29**

*ФАРҲАНГИ СИЁСӢ ВА НИЗОМИ БИСЁРҲИЗӢ: МОҲИЯТ ВА  
ХУСУСИЯТИ ОНҲО*

**ХИДИРЗОДА МАХФИРАТ ҮМАР.....44**

*СТРАТЕГИЯИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР МУҚОВИМАТ  
БО ТЕРРОРИЗМ ВА ИФРОТГАРОИИ ХУШУНАТОМЕЗ ДАР ҚАРИНАИ  
ДИГАРГУНШАВИИ ВАЗӢИ ҶАҲОНӢ (Ҷанбаҳои меъёрии ҳуқуқӣ)*

**ШАРИФЗОДА САИДҲОМИД САФАР.....55**

*ҲАМКОРИҲОИ СТАРТЕГИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ВА ҶУМҲУРИИ  
МАРДУМИИ ЧИН ДАР СОҲАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТ*

**ТАЛБАКОВ САИДАҲТАМ ИСРОИЛОВИЧ.....70**

*РАВАНДҲОИ ҲАМГИРОЙ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ: МУШКИЛОТ ВА  
ДУРНАМОИ ОН*

**РАҲМОНЗОДА АЗИМЧОН ШЕРАЛӢ.....79**

*ФАРҲАНГ ҲАМЧУН ВОСИТАИ СИЁСАТИ ХОРИЧИИ ТОЧИКИСТОН  
РАШИДОВ БАХТОВАР ЗАРИФОВИЧ.....94*

## ИҚТИСОДӢ

<b>ТАЧРИБАИ ХОРИЧИИ ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ ИННОВАЦИОНИИ ХИЗМАТРАСОНИИ БОНКИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ</b>	
<b>ҚОДИРЗОДА ДИЛОВАР БАҲРИДИН, МАҲМУДОВ ФАЙЗИДИН ИЗАТУЛЛОЕВИЧ.....</b>	<b>104</b>
<b>ТОЧИКИСТОН ВА ЧИН: МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДӢ ҲАМЧУН ШАРИКИ СТРАТЕГӢ</b>	
<b>МУРТАЗОЗОДА ОРАЗ.....</b>	<b>115</b>
<b>АФГОНИСТОН ЛОИҲАҲОИ ИСТИФОДАИ ЗАҲИРАҲОИ ОБИИ ХУДРО ДАР СОҲИЛИ ДАРЁИ ОМУ OFOZ КАРДАСТ</b>	
<b>АРИФОВ ҲАМИДҖОН ОБИДОВИЧ.....</b>	<b>128</b>
<b>РУШДИ КЛАСТЕРИЗАТСИЯ МУҲИМТАРИН ОМИЛИ ТАЪМИНИ АМНИЯТ ВА РАҶОБАТПАЗИРИИ ИҚТИСОДИЁТ</b>	
<b>ОДИНАЕВ АМИН ИБРОҲИМОВИЧ.....</b>	<b>142</b>
<b>МУНОСИБАТИ МЕТОДОЛОГӢ БА МОНИТОРИНГ ВА ОШКОР НАМУДАНИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ИСТИФОДАИ ЗАҲИРАҲОИ МЕҲНАТИИ ДЕҲОТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН</b>	
<b>ТОҲИРҖОНОВ БЕҲРУЗ ТОҲИРҖОНОВИЧ</b>	
<b>ГУЛОВ ИСКАНДАР ҲАСАНОВИЧ.....</b>	<b>151</b>
<b>ТАҲЛИЛУ АРЗЁБИИ ВАЗӢИ КУНУНИИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ КИШВАР БА РУШДИ СОҲИБКОРИИ ИННОВАЦИОНИЙ</b>	
<b>НАҶМУДИНОВ МАНУЧЕҲР САФАРАЛИЕВИЧ.....</b>	<b>159</b>
<b>НАҚШИ МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ ДАР БАЛАН҆Д БАРДОШТАНИ ВАЗӢИ ИҚТИСОДӢ-ИҶТИМОИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН: АҒЗАЛИЯТҲО ВА САМТҲОИ РУШД</b>	
<b>ГАДОЕВ АМИРШО ҶУРАХОНОВИЧ.....</b>	<b>170</b>

## ФАЛСАФА

<b>ОИД БА МАС҆АЛАИ ТАҲЛИЛИ ТАБИАТИ САРМОЯИ ИҶТИМОӢ</b>	
<b>НАЗАР МУъМИН АБДУ҆ЦАЛОЛ.....</b>	<b>188</b>

*МУҲОЧИРАТИ ИҶБОРӢ АЗ АФГОНИСТОН БА ТОЧИКИСТОН ДАР  
ҶАРНИ XXI: СИЁСАТ ВА АМАЛИЯИ ИДОРАКУНӢ*  
**ОЛИМОВ МУЗАФФАР АБДУВАҚҶОСОВИЧ,  
ОЛИМОВА САОДАТ ҚУЗИЕВНА.....196**

*АМНИЯТИ ИҶТИМОИИ ҶАВОНОН ДАР РУШДИ ҲАЁТИ ҶОМЕА  
НАЗИРОВА МАРҲАМАТ НАЗАРОВНА.....209*

*ҲАМКОРИҲОИ ТОЧИКИСТОНУ ӮЗБЕКИСТОН: АВЛАВИЯТ БА ИЛМУ  
МАОРИФ*  
**АБДУЛЛОЕВА СУЛТОНБЕГИМ НАБИЕВНА.....220**

**СОДЕРЖАНИЕ  
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ НАПРАВЛЕНИЙ ЛОКАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**УСМОНЗОДА ХАЙРИДДИН УСМОН,  
ФАТТОХЗОДА САИДМУРОД.....12**

**ПРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО ТАДЖИКИСТАНА С СОЕДИНЕНИЯМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА**

**ШАРИФЗОДА АБДУФАТТОХ АБДУВАХХОБ,  
ШАРИФЗОДА ФИРДАВС АБДУФАТТОХ.....29**

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА: ИХ СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕР**

**ХИДИРЗОДА МАХФИРАТ УМАР,.....44**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И НАСИЛЬСТВЕННЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ (нормативно-правовые аспекты)**

**ШАРИФЗОДА САИДХОМИД САФАР.....55**

**СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ТАЛБАКОВ САИДАХТАМ ИСРОИЛОВИЧ.....70**

**ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**РАХМОНЗОДА АЗИМДЖОН ШЕРАЛИ.....79**

**КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА**

**РАШИДОВ БАХТОВАР ЗАРИФОВИЧ.....94**

## ЭКОНОМИКА

<b>ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ</b>	
<b>КОДИРЗОДА ДИЛОВАР БАХРИДИН, МАХМУДОВ ФАЙЗИДИН ИЗАТУЛОЕВИЧ.....</b>	<b>104</b>
<b>ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО</b>	
<b>МУРТАЗОЗОДА ОРАЗ.....</b>	<b>115</b>
<b>АФГАНИСТАН ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВОИХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕКЕ АМУДАРЬЯ</b>	
<b>АРИФОВ ХАМИДЖОН ОБИДОВИЧ.....</b>	<b>128</b>
<b>РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ–ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ</b>	
<b>ОДИНАЕВ АМИН ИБРАГИМОВИЧ.....</b>	<b>142</b>
<b>МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ И ВЫЯВЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН</b>	
<b>ТОХИРДЖОНОВ БЕХРУЗ ТОХИРДЖОНОВИЧ, ГУЛОВ ИСКАНДАР ХАСАНОВИЧ.....</b>	<b>151</b>
<b>АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА</b>	
<b>НАЖМУДИНОВ МАНУЧЕХР САФАРАЛИЕВИЧ.....</b>	<b>159</b>
<b>РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРЕИМУЩЕСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ</b>	
<b>ГАДОЕВ АМИРШО ДЖУРАХОНОВИЧ.....</b>	<b>170</b>

## ФИЛОСОФИЯ

<b>К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ПРИРОДЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА</b>	
<b>НАЗАР МУЪМИН АБДУДЖАЛОЛ.....</b>	<b>188</b>

*ВЫИНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ АФГАНИСТАНА В ТАДЖИКИСТАН В  
XXI ВЕКЕ: ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ*

**ОЛИМОВ МУЗАФФАР АБДУВАККОСОВИЧ,**

**ОЛИМОВА САОДАТ КУЗИЕВНА.....196**

*СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ ЖИЗНИ  
ОБЩЕСТВА*

**НАЗИРОВА МАРХАМАТ НАЗАРОВНА.....209**

*СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА: ПРИОРИТЕТ  
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ*

**АБДУЛЛОЕВА СУЛТОНБЕГИМ НАБИЕВНА.....220**

**CONTENT**  
**POLITICAL SCIENCE**

*RATIONALISTIC APPROACH TO GOVERNANCE AND FORECASTING THE DIRECTION OF LOCAL AND GLOBAL PROCESSES IN POLITICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN*

**USMONZODA KHAYRIDDIN USMON,**

**FATTOHZODA SAIDMUROD.....12**

*STRONG PARTNERSHIP OF TAJIKISTAN WITH THE UNITED STATES OF AMERICA: HISTORY OF FORMATION, CONTENT AND PROSPECTS OF COOPERATION*

**SHARIFZODA ABDUFATTOH ABDUVAHNOB,**

**SHARIFZODA FIRDAVS ABDUFATTOH.....29**

*POLITICAL CULTURE AND MULTIPARTY SYSTEM: THEIR ESSENCE AND NATURE*

**KHIDIRZODA MAKHFIRAT UMAR.....44**

*THE STATE STRATEGY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN FIGHTING TERRORISM AND VIOLENT EXTREMISM IN THE CONTEXT OF THE CHANGING GLOBAL SITUATION (normative-legal aspects)*

**SHARIFZODA SAIDHOMID SAFAR.....55**

*STRATEGIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE FIELD OF SECURITY PROVISION*

**TALBAKOV SAIDAHTAM ISROILOVICH.....70**

*INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA: ITS PROBLEMS AND PROSPECTS*

**RAHMONZODA AZIMJON SHERALI.....79**

*CULTURE AS A FOREIGN POLICY INSTRUMENT OF TAJIKISTAN*

**RASHIDOV BAKHTOVAR ZARIFOVICH.....94**

## ECONOMY

*FOREIGN EXPERIENCE IN DEVELOPING AN INNOVATIVE MECHANISM  
FOR PROVIDING BANKING SERVICES BY COMMERCIAL BANKS*

**QODIRZODA DILOVAR BAHRIDIN,**

**MAHMUDOV FAYZIDIN IZATULLOEVICH.....104**

*TAJIKISTAN AND CHINA: ECONOMIC RELATIONS*

*AS A STRATEGIC PARTNERSHIP*

**MURTAZOZODA ORAZ.....115**

*AFGHANISTAN HAS LAUNCHED PROJECTS TO USE ITS WATER  
RESOURCES ALOUNG THE AMU DARYA RIVER*

**ARIFOV HAMIDJON OBIDOVICH.....128**

*THE DEVELOPMENT OF CLUSTERISATION IS AN IMPORTANT FACTOR IN  
ENSURING THE SECURITY AND COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY*

**ODINAEV AMIN IBROHIMOVICH.....142**

*METHODOLOGICAL APPROACHES TO MONITORING AND IDENTIFYING  
INDICATORS OF RURAL LABOR RESOURCES USE IN THE REPUBLIC OF  
TAJIKISTAN*

**TOHIRJONOV BEHRUZ TOHIRJONOVICH,**

**GULOV ISKANDAR KHASANOVICH.....151**

*ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF THE  
COUNTRY'S TAXATION SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT OF  
INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP*

**NAJMUDINOV MANUCHEHR SAFARALIEVICH.....159**

*THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN IMPROVING THE SOCIO-  
ECONOMIC SITUATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: ADVANTAGE  
AND DIRECTION OF DEVELOPMENT*

**GADOEV AMIRSHO JURAKHONOVICH.....170**

## PHILISOPHY

*ON THE ISSUE OF ANALYSIS OF THE NATURE OF SOCIAL CAPITAL*

**NAZAR MU'MIN ABDUJALOL.....188**

*FORCED MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TAJIKISTAN IN THE 21-st  
CENTURY: POLICY AND MANAGEMENT PRACTICE*

**OLIMOV MUZAFFAR ABDUVAQQOSOVICH,  
OLIMOVA SAODAT QUZIEVNA.....196**

*SOCIAL SECURITY OF YOUTH IN THE DEVELOPMENT  
OF THE LIFE OF SOCIETY*

**NAZIROVA MARHAMAT NAZAROVNA.....209**

*COOPERATIONS BETWEEN TAJIKISTAN AND UZBEKISTAN: PRIORITY TO  
SCIENCE AND EDUCATION*

**ABDULLOEVA SULTONBEGIM NABIEVNA.....220**

УДК: 327

**РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ И  
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ НАПРАВЛЕНИЙ ЛОКАЛЬНЫХ И  
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**УСМОНЗОДА ХАЙРИДДИН УСМОН,**  
доктор философских наук, директор Центра стратегических исследований  
при Президенте Республики Таджикистан  
734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 89;  
тел.: (+992) 93-453-10-08; e-mail: khidiev@mail.ru

**ФАТТОХЗОДА САИДМУРОД,**  
доктор философских наук, профессор, советник директора Центра  
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан  
734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 89;  
тел.: (+992) 93-701-77-46; e-mail: fattoev2007@mail.ru

*В данной статье авторы рассматривают рационалистический подход к управлению и прогнозированию направлений локальных и глобальных процессов. В научных и управленческих кругах прогнозирование процессов современного мира в течение длительного периода времени рассматривается, как одна из самых сложных и часто не решаемых проблем, поскольку на осуществление этих процессов решающее влияние оказывают различные противоречивые факторы, которые в большинстве случаев выходят из поля зрения из-за их непрозрачности и противоречивости. В связи с этим для приближения к реальности любых прогнозов и гипотез важно иметь широкое и полное видение рассматриваемых явлений и процессов.*

*Авторы анализируют, продвижение политики Республика Таджикистан с учетом вышеуказанных приоритетов по направлению обеспечения устойчивой системы национальной государственности, обеспечения национального единства, реализации стратегических целей развития страны, укрепления связей со странами региона и мира, представления Таджикистана миру через глобальные инициативы.*

**Ключевые слова:** Эмомали Раҳмон, Республика Таджикистан, Президент, управления, прогнозирование, лидеры, политическая деятельность, государства, порядок.

В научных и управленческих кругах прогнозирование процессов современного мира в течение длительного периода времени рассматривается как одна из самых сложных и часто не решаемых проблем, поскольку на осуществление этих процессов решающее влияние оказывают различные противоречивые факторы, которые в большинстве случаев выходят из поля зрения из-за их бесцветности и единичности. В связи с этой темой совсем недавно, а точнее в конце 2023 года, известный современный американский мыслитель Джон Миршаймер опубликовал книгу под названием «Как мыслят государства», которая была весьма хорошо воспринята научными и экспертными кругами [1]. Оригинальность идеи Джона Миршаймера в этом произведении состоит в том, что государства под руководством дальновидных и глубоко мыслящих лидеров всегда действуют тонко и разумно. Чтобы понять этот вопрос, исследователю необходимо вдумчиво погрузиться в глубины мыслей и идей таких личностей и беспристрастно взвесить их путём анализа и осмысление. Для доказательства своей гипотезы, на которую он ссылается во вступительной части своей работы, он приводит множество жизненно важных примеров из событий, связанных с специальными военными операциями России, выводом американских войск из Афганистана, экономической и политической напряженностью между Китаем и западным миром и другими. Среди факторов, связанных с проявлением этих случаев, Джон Миршаймер считает их неразрывную связь с глубиной мнений политических деятелей, принимающих участие в принятии окончательных решений, и чья позиция проистекает из того, как они взвешивают необходимость и последствия таких шагов на весах рационализма. То есть он рассматривает государства, как живые существа, которые всегда ведут себя рационально, чтобы обеспечить свое устойчивое состояние, и в них менее заметно преимущество полагаться на непроверенные чувства и представления.

Этот аналитический подход оживил в нашем сознании ряд размышлений о комплексе шагов, предпринятых и реализованных в разные годы Лидером нации во имя устойчивости существования государства Таджикистан, многие примеры отражены в его речах и размышлениях по вопросам внутренней жизни страны, региона и мира. Среди них – шаги и указания по необходимости создания устойчивой системы национальной государственности, обеспечения национального единства, реализации стратегических целей развития страны, укрепления связей со странами региона и мира, представления Таджикистана миру через глобальные инициативы и другие. Именно на основе этих взглядов был достигнут потенциал адекватного реагирования на сегодняшние потребности развития общества, а также укрепилось чувство солидарности людей в формировании

фундаментальных общественных связей. Это действительно тот вопрос, которому Республика Таджикистан уделяет больше внимания для обеспечения и укрепления основы своей национальной государственности. Указанные явления свидетельствуют о том, что сегодня значительно возросла скорость взаимного преодоления общественных событий, что иногда ограничивает возможность получения систематических и достоверных знаний о тенденциях развития сегодняшней жизни общества. Чтобы выйти из такой ситуации, возрастает необходимость формирования предпосылок для системного выражения нынешнего состояния исторического развития современных обществ в рамках новых научных понятий и категорий.

С учётом этих и других вопросов, связанных с обеспечением интеллектуальных основ управления социальными процессами, сегодня во всех развитых обществах растёт интерес к осознанию необходимости опираться на проверенные данные для их регулирования и расширения их изучения. Практически этот процесс воплощается в том, что сегодня развитые сообщества мира без предварительного изучения хода общественных явлений, направление которых, по существу, определяется интересами и ценностями членов общества, не представляют себе принятия решений, прогнозирования и проектирования направления своего развития.

Наблюдать осознание такой необходимости в обществах, выбравших позицию избегания осмысления современных процессов, как правило, сложно, так как определение социальных процессов в них сильно зависит от чувства волевого бессилия и ограничивает влияние индивидов в отдельности на эти процессы. Это можно истолковать и так, что формирование общественных отношений определяется в данном случае следованием ценностям, основанным чаще всего на обычаях и традициях, а не попыткой извлечь выгоду из последствий и устранить их нежелательные тенденции. То есть, сведение структуры современных обществ только до уровня простых традиционных отношений не может полностью обеспечить возможность регулирования в них соответствующего общественного порядка. Это свидетельствует о том, что современные общества без постоянного изучения социальных процессов не могут обеспечить себе рационального управления и создать реальные предпосылки для устойчивого развития общества, основанные на интересах и ценностях, воплощенных в общественном мнении.

Угрозы безопасности, которые сегодня возникают в разных уголках мира, при этом сужают роль ценностей толерантности и культуры в пространстве политических и социальных отношений. В связи с этим Лидер нации ещё с начала 2000-х годов в ходе своих проницательных наблюдений

предупреждал о проявлении снижения потенциала доверия людей друг к другу, кризис безопасной человеческой экосистемы отдельных стран из-за растущих усилий по разделению мира, распространению экстремизма и опасностях, связанных с изменением климата, как основных факторах этих процессов. Иными словами, с того времени и по сегодняшний день эти акценты постоянно озвучивались на разных уровнях Лидером нации, из года в год приобретая оттенки, соответствующие требованиям развития человеческого общества. Поэтому, для подкрепления такого суждения мы здесь кратко, шаг за шагом проиллюстрировали эти мнения, используя метод социологического исследования «анализ содержания», выражение которого началось последовательно с 2000 года:

«Ни для кого не секрет, что после распада Советского Союза возобновилось перераспределение мира. Если выражаться яснее, то усилия сверхдержав по приобретению огромных источников сырья и топлива набирают силу» [6].

«Сегодня, когда сверхдержавы заняты заявлениями о величии и стремлении к господству, прискорбно, что в ряде стран миллионы людей страдают от голода, бессонницы и различных заболеваний, а сотни тысяч людей умирают» [9].

«Несмотря на то, что прошло более десяти лет с момента распада советской сверхдержавы, геополитическое разделение мира ещё не закончилось, вместо этого региональные и экономические и политические границы приобретают новое расширение» [14].

«Различные виды боевого оружия, ядерные бомбы, ракеты большой и средней дальности стали инструментом насилия и себялюбии сверхдержав. То есть каждая страна, обладающая передовым и уникальным оружием, хочет изменить сложившуюся систему мира и экономическую и политическую карту планеты в свою пользу» [8].

«В условиях нарастания процессов глобализации на планете ускоряется столкновение интересов сверхдержав, попытки перераспределения регионов мира и обладания ресурсами сырья, природных ресурсов и мирового рынка» [21].

«Явные и тайные усилия сверхдержав и богатых финансовых сил по захвату источников топлива и сырья и новому перераспределению мирового рынка становятся всё более интенсивными, вызывая серьёзные глобальные потрясения и бескомпромиссные геополитические столкновения по всей планете». [22]

«В результате нарастания процессов глобализации и столкновения интересов сверхдержав или группы стран в мировом масштабе и в отдельных регионах возобновилась политическая борьба, активизировались

усилия по преобразованию исторически сложившейся системы международных отношений, новому перераспределению мирового рынка и приобретению новых запасов сырья, топлива и, прежде всего, нефти и газа» [18].

«В конце XX столетия и в начале XXI века геополитическая ситуация в мире изменилась радикальным образом, и в результате ускорения процессов глобализации, а также активизации явных и скрытых усилий великих держав по переделу и овладению источниками топлива и сырья в отдельных регионах планеты обострились противоречия и конфликты» [17].

При рассмотрении данного вопроса в период с 2000 по 2009 год Президент Республики Таджикистан уделял первостепенное внимание управлением и производственным структурам страны, прежде всего, необходимости понимания и поиска путей их адаптации к быстро меняющейся ситуации в мире. В результате таких напоминаний, постепенно, начиная с 2010 года, путем применения, ряд конкретных мер, наблюдаем положительный результат адаптации Таджикистана к радикально изменившейся ситуации многогранных региональных и глобальных отношений.

Важные стратегии и программы, реализованные в сферах социально-экономической жизни страны, привели к увеличению Валового внутреннего продукта и улучшению уровня жизни населения. Поэтому в выступлениях Лидера нации с 2010 года все больше подчеркивается приоритетность целей Республики Таджикистан по адаптации и поддержке национальных интересов в условиях беспрецедентной напряженности геополитической борьбы: «...Однако, мы убеждаемся в том, что политика «двойных стандартов», невиданное напряжение геополитической борьбы, особенно за господство над жизненными и стратегическими ресурсами, обеспечение контроля над важными геостратегическими регионами является самым опасным явлением последних лет» [15].

«В этом процессе мы всегда должны держать в центре внимания вопрос местонахождения или же географического расположения Таджикистана, имеющего с государством Афганистан протяженную границу, а также процесс перераспределения мира, которой продолжается вот уже более двух десятилетий». [16]

«Послание нынешнего года... предлагается в условиях все большего осложнения ситуации в современном мире, невиданного расширения столкновений интересов сверхдержав за перераспределение мира и в связи с этим, еще большего осложнения и напряжения политической ситуации планеты» [12].

«Как показывают события последних нескольких лет, из-за политических кризисов, столкновений интересов сверхдержав, касающихся нового распределения мира, ... ещё больше осложнилась ситуация в современном мире» [17].

«В конце двадцатого и начале двадцать первого веков наша планета столкнулась с рядом новых угроз и вызовов, таких как усиление напряженности процесса перераспределения мира с целью достижения природных ресурсов сверхдержавами и другими проблемами» [23].

«В условиях все более усложняющейся ситуации современного мира, включая усиления геополитического соперничества между сверхдержавами... вопрос обеспечения безопасности и стабильности превратился в первостепенный и жизненно важный вопрос. За последние годы мы стали свидетелями того, что некоторые заинтересованные круги посредством информационного влияния... подвергают опасности политическую и социально-экономическую ситуацию некоторых стран и даже ликвидируют некоторые государства» [20]. «Анализ показывает, что изменяющийся с космической скоростью мир и борьба сверхдержав за распределение материальных благ и природных ресурсов, наряду с беспрецедентными достижениями, стали весьма уязвимыми, и их ущерб формированию духовного мира человека возрастает» [3].

«Хочу специально подчеркнуть, что в непростую геополитическую ситуацию—усиление торговых противостояний и бойкотов между сверхдержавами мира, очень важно построить благоприятный фундамент для развития производственного сектора, производства товаров и продуктов высокого качества, увеличения экспорта и приобретения достойного места на мировом рынке производства товаров и услуг» [5].

В выступлениях Лидера нации по вопросу наращивания усилий по перераспределению мира, начиная с 2020 года, просматривается предупреждение о неблагоприятных последствиях этого процесса и его влиянии на безопасность и существование человеческой жизни, а также об увеличении жертв, нарушении нормальных хозяйственных связей стран в различных частях мира, необходимости расширения деятельности глобальных институтов для устранения этих рисков. Потому, что некоторые страны обеспокоены тем, что мировая система, разработанная после Второй мировой войны, во многих отношениях нарушена и должна быть заменена новой адекватной системой. В связи с этим Республика Таджикистан всегда считает, что необходимо активизировать деятельность существующих институтов международной системы, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), а региональные организации также должны встать на сторону этих институтов для укрепления системы жизнедеятельности человечества.

Поэтому Республика Таджикистан последовательно выражает свою поддержку формирующейся многополярной системе сотрудничества стран и следует ей в согласии со странами региона и мира.

В ходе анализа и наблюдения за ходом этих вызовов становится ясно, что некоторые государства, напротив, стремятся заменить свои взгляды и позиции решениями и резолюциями международных организаций без уважения позиции других стран. То есть сегодня существует опасное эзистенциальное соперничество между странами и политическими системами. В этом соперничестве произошла предвзятая группировка стран мира, которую в угоду собственным интересам разделяют на демократические и недемократические режимы. Страны, которые находятся в эпицентре столкновения этих двух режимов, в случае спора иногда называют страхующими государствами (*hedging states, contested states*). Но реальность показывает, что такая роли оценка позиции развивающихся стран не столь точна и адекватна. Сегодня роль развивающихся стран в обеспечении прогресса мировой экономики возросла, и большинство из них вносят ценный вклад в управление мировыми процессами: «В настоящее время из-за политического и военного противостояния и конфликтов, а также экономических и финансовых санкций, возникающих в результате усилий по перераспределению мира, положение планеты осложнилось до невиданных масштабов» [10].

«В таких чрезвычайно сложных и критических условиях и в момент, когда усиливается процесс передела мира и природных ресурсов планеты, стремительного разоружения и возобновления этапа «холодной войны», мы обязаны больше, чем когда-либо защищать и укреплять мир, спокойствие, политическую стабильность и национальное единство». [2]

«Столкновение интересов сверхдержав за передел мира и доступ к природным ресурсам, и другие проблемы привели к тому, что в жизни жителей планеты настал тяжелейший период в почти столетней истории человечества». [4] «За последние десятилетия, то есть с конца 20-го века и в начале 21-го века, состояние планеты стало весьма уязвимым и беспокойным из-за усилий сверхдержав по перераспределению мира».[23]

Приведенные цитаты свидетельствуют о том, что, подчеркивая проблему эскалации усилий по перераспределению мира между сверхдержавами, Лидер нации указывает на уязвимость ситуации стабильности и безопасности во многих странах мира, особенно в развивающихся странах. По мнению Лидера нации, в ходе жёсткой конкуренции за господство при перераспределении мира можно наблюдать проявление неприятных последствий для всего человеческого общества. К их числу относятся проблемы решения и ликвидации последствий

изменения климата, опасность распространения экстремистских и террористических движений, обострение нехватки продовольствия, распространение новых инфекционных заболеваний и другие.

Каждая из этих проблем освещена Лидером нации в ходе своих выступлений в объяснениях неприятных последствий усилий по перераспределению мира и подчеркнуты задачи таджикистанского общества по снижению интенсивности их влияния в стране, регионе и мире. Для примера необходимо привести несколько цитат, относящихся к некоторым из этих тем: «Такая ситуация заставляет народы планеты, в том числе и нас, придавать особое значение вопросу сохранения мира, укрепления основ государственности и укрепления обороноспособности государства как важнейшего условия устойчивости безопасности, стабильности и спокойствия общества»[22]; «Такая нестабильная ситуация приводит к серьёзному экономическому и финансовому кризису и осложняет жизнь жителей многих регионов и стран мира. Кроме того, глобальные проблемы – изменение климата планеты и его последствия – нехватка воды, засуха и стихийные бедствия, а также продолжающаяся пандемия “COVID–19” привели к нехватке продовольствия и росту цен на все виды товаров и услуг. В этих условиях мы должны выразить благодарность за независимость и свободу нашей Родины, оценить великое благо, которое мы получили высокой ценой и тяжёлым трудом – мир и спокойствие, политическую стабильность и национальное единство, и сохранить его как зеницу ока» [10].

Осознание содержания анализа Лидером нации современных глобальных и региональных процессов приводит нас к выводу, что проявление событий политического и социального мира современности, как и других явлений, не происходит без устойчивых причинно-следственных связей, напротив, сегодня они стали гораздо более сложными, чем в прошлом. Их преобразование из одного состояния в другое происходит не из-за склонности лиц, обладающих официальным статусом, влияющим на поведение людей формального уровня, а из-за проявления определенных объективных причин. Поэтому для понимания и усилий по эффективному и целенаправленному управлению этими явлениями важно углубиться в суть связей и существенных причин событий в жизни каждого общества.

С учетом этого поиск и реализация адекватных ответов на уязвимые и сложные усилия сегодняшнего мира, особенно в последнее десятилетие, является свидетельством налаживания нормальной деятельности государственных институтов, что является результатом целенаправленной политики Президента нашей страны. В этом контексте шаги, предпринятые для защиты независимости страны от различных угроз, создания

коллективного пояса безопасности вдоль государственной границы с Афганистаном, партнёрства в возрождении Шёлкового пути, создания прямой линии связи со странами мира, защиты светских столпов национальной государственности в отношениях различных уровней и т.д., создают в глазах каждого гражданина выдающийся образ благородного и мужественного государственного деятеля, достойного статуса Лидера нации.

Следует отметить, что такая политика, проводимая нашим главой государства, будет положительно оценена не только внутри страны, но и другими государствами мира, а также международными организациями и учреждениями из-за её широкого созидающего аспекта. Примером, подтверждающим эти слова, является оценка Председателем Китайской Народной Республики богатого политического опыта Лидера нации во время проведения саммита «Центральная Азия-Китай»: «Вы, господин Президент, среди нас, глав государств, являетесь самым опытным политиком, который стоял у истоков создания новой таджикской государственности и создания Шанхайской организации сотрудничества. Вы весьма мудрый, проницательный и дальновидный политик и играете важную роль в развитии двусторонних отношений. Ваше предложение и мнение чрезвычайно важны для нас» [24].

Таким образом, можно сказать, что политические и социальные изменения, происходящие в современном мире, за последние десятилетия коренным образом изменили не только облик национальных сообществ, но и видение и ценности людей, их отношение к реалии жизни своих обществ и человеческого сообщества в целом. Отдельные сообщества прилагают усилия для обеспечения нормального протекания этих процессов, регулярно разрабатывают социально-экономические программы, следя сбалансированной политике, и предусматривают ценности и нормы жизни людей в формате этих проектов. Однако, к сожалению, не всегда такие шаги приводят к успеху, так как тенденции в требованиях и мотивах его духовного развития часто отодвигаются на второй план в ходе составления проектов.

В связи с этим вопрос о необходимости сближения инициатив по созданию новых социальных институтов, соответствующих видению и фундаментальным ценностям членов каждого общества, сегодня все чаще ставится на повестку дня, и в реализации этой инициативы рассматривается как одно из важных условий обеспечения общественной стабильности и гарантии соблюдения прав и свобод человека. Поэтому социотворческие проекты, которые ранее осуществлялись с целью достижения уровня развития развитых обществ по моделям «западной демократизации»,

«индустриальной модернизации» и т.д. в достаточно развитых обществах, в настоящее время меньше притягивают внимание. Мотивы модернизации и демократизации в социотворческих проектах большинства обществ дополнительно приобретают национальные отличительные качества (суверенная демократия, суверенная модернизация), что свидетельствует об особенностях процесса их развития. Иными словами, проявление противоречивых зигзагов в развитых обществах сделало менее привлекательным для развивающихся обществ стремление подражать и исключительно следовать опыту пройденного ими пути. Это реальность, которую невозможно игнорировать, и она напрямую связана с различными факторами.

В связи с упомянутым суждением стоит подчеркнуть, что политические системы стран, конкурирующих друг с другом в стремлении к новому разделу современного мира, не оставляют в стороне определенных усилий по поддержанию в состоянии тревоги и нестабильности развивающихся стран. Редко, злоупотребляя их тревогой и растущей потребностью в безопасности, они выводят угрозы применения силы на арену политики посредством вмешательства и давления, а также организаций «цветных революций», чтобы сделать существующую ситуацию еще более жесткой и нездоровой.

Мы стали свидетелями этой ситуации в августе 2021 года в Афганистане, и сегодня также наблюдается проявление этого явления в ряде современных обществ. Например, даже в развитых обществах мы видим, что определенные силы с этнофобскими и консервативными лозунгами завоевывают симпатии среди отдельных слоев населения и увеличивают свои шансы прийти к власти. Они пытаются убедить людей в том, что только они могут освободить простых людей от бедствий глобализации и глобальных опасностей, а не существующие системы. Как заявил Лидер нации в ходе своего выступления перед активистами, представителями общества и религиозными деятелями страны от 9 марта 2024 года, данная тенденция сегодня все больше привлекает умы молодёжи, что на самом деле является источником беспокойства, учитывая их участие и присутствие в борьбе экстремистских группировок: «Мы должны помнить, что руководители террористических и экстремистских групп, вовлекающие наших и ваших детей в свои ряды, не знают, что такое боль и трудности рождения и воспитания наших детей, не чувствовали по ночам бессонницы и не давали нашим детям хлеба и воды. Именно поэтому наши с вами дети не представляют для них ценности, в короткий срок они превращают их в террористов-самоубийц и преследуют свои гнусные цели» [7].

Фактор эскалации этой ситуации во многом связан с проблемами, с которыми сталкиваются современные общества и которые практически повсеместно схожи друг с другом. В числе этих проблем можно назвать расширение социального неравенства, различия доходов, снижение доверия людей друг к другу, противоречие глобализации и системе народонаселения, процесс ещё большего обогащения имущего класса и банкротства бедных, медленные темпы экономического развития большинства стран, ощущение радикальной религиозности и т.д., которые постепенно приобретают системный характер в современном мире.

Другим примером втягивания третьих стран в атмосферу геополитической конкуренции являются провокации с использованием религиозных мотивов, финансовые обещания на осуществление спланированных действий разведывательных служб, осуществление различных заговоров, на которые обращал внимание Лидер нации. Оценка этих вопросов является результатом непосредственного наблюдения сложных процессов в годы независимости нашей страны, таких как втягивание ее в водоворот гражданской войны внешними заинтересованными силами, поиск и реализация усилий по защите независимости, восстановлению мира и стабильности, преодолению острых противоречий на пути обеспечения дальнейшего развития жизни общества, прямой и косвенной реакции внутренних и внешних врагов на поддержку высшим руководством страны национальных интересов в новом современном геополитическом пространстве. В ходе каждой встречи и выступления Лидер нации, приводя живые примеры этих процессов, постоянно подчёркивает необходимость пробуждения в умах наших соотечественников чувства патриотизма и бдительности, чтобы не допустить втянуть их в теньта врагов нации. Потому что это значит своими руками разрубить корни древа Государственной независимости, растоптать национальный авторитет, внедрять нездоровый дух в общество, становиться марионеткой в руках региональных и глобальных игроков.

Очевидно просматривается накал усилий, угрожающих существованию независимых государств, особенно на сегодняшнем этапе геополитического соперничества за перераспределение мира, крайне интенсивного и жестокого использования сил военной разведки, промывания мозгов и вовлечения жертв в террористические акты, подрыва потенциала развития стран путём введения санкций, лишения их передового образования и технологий, оказания давления с целью беспрепятственного использования их природных ресурсов и т.д. Необходимо подчеркнуть, что противоречивость этих процессов затрудняет их своевременное понимание и делает общества более ответственными за поиск ответов на вызовы. Перед

лицом таких вызовов современное таджикское общество всегда считает важным управление социальными изменениями и эффективно использует эффективные механизмы для удовлетворения потребностей членов общества. Общество также считает и поддерживает защиту общих ценностей, необходимых для обеспечения максимально широкого присутствия конструктивных действий в различных сферах общественной жизни.

В видении Лидером нации современных процессов отчетливо видна объективный стратегический взгляд с адекватным пониманием задач обеспечения существования нашего национального государства. Поэтому в его анализе, прежде всего, больше внимания уделяется вопросу о необходимости устойчивого сохранения основ суверенитета государства не только в политическом, но и в экономическом и духовном плане. Потому что интенсивность сегодняшней конкуренции государств является ещё одним доказательством того неоспоримого факта, что в географически расположенных территориях каждое государство, наряду с другими признаками суверенитета, также должно иметь возможность обеспечить определенное соотношение экономических и духовных потребностей людей. Если все эти виды потребностей зависят от совокупности наступлений и влияний внешней окружении, то любая политическая система теряет свою независимость.

С такой аналитической точки зрения проникновение в содержание выступлений Лидера нации о необходимости организации цепочек производства национальной продукции, в том числе производства продуктов питания, создает основу для понимания стратегического видения Лидера нации: «Как всем известно, в последние годы политическая и экономическая ситуация в мире значительно усложнилась, и сейчас человечество находится в крайне уязвимом и сложном периоде своей почти столетней истории.

В частности, за последние пять лет усилилось негативное влияние геополитических столкновений, торговых конфликтов, распространения инфекционных заболеваний, а также последствий изменения климата на экономику стран мира, ускоренное вооружение и начало этапа «холодной войны» привели к нарушению системы торгово-экономических отношений между государствами и возникновению глобального экономического кризиса. В частности, в 2022 году были усилены экономические и торговые санкции, разорваны существующие цепочки поставок товаров и продукции, сократилось производство продукции, а цены, особенно цены на продукты питания, беспрецедентно выросли.

Несмотря на происходящие в мировой экономике преобразования и негативное влияние внешних факторов на нашу национальную экономику, в результате эффективной реализации экономических реформ, стратегий, программ и антикризисных мер за последние пять лет развитие экономики Таджикистана ежегодно обеспечивалось в среднем на уровне 7,3%, Валовой внутренний продукт достиг 71 миллиарда до 115 миллиардов сомони и увеличился в 1,5 раза на душу населения. В том числе в 2022 году были усилены работы по поддержанию макроэкономических показателей, снижению влияния потенциальных рисков на национальную экономику, стабилизации банковской системы, увеличению производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства, обеспечено развитие национальной экономики на уровне 8 процентов»[12]. Тем не менее, лидер нации расценивает приоритетность импорта над экспортом как тревожное и неотложное состояние, которое заслуживает внимания в современных условиях, учитывая его пагубное влияние на государственный суверенитет. То есть с 2000 года Лидер нации подчеркивает, что усилия по перераспределению мира исторически являются длительным процессом, и переход к новой системе международных отношений будет протекать весьма интенсивно и противоречиво.

В связи с этим Республика Таджикистан как и большинство постсоветских государств нуждается в привлечении технологий и расширении производства, развитии человеческого, экономического и финансового капитала и т.д., которые во многих отношениях она должна решать самостоятельно и оперативно. Потому что по большей части мы являемся свидетелями пика сдерживания государств от перемещения товаров и услуг не только на свои рынки, но и из других стран на свои рынки и рынки других стран. Институты и организации, которые в соответствии со своим уставом несут ответственность за предотвращение подобных ситуаций, также утратили свое влияние.

Предполагается, что ещё на несколько лет усилия стран по возведению таких протекционистских железных занавесов возрастут с учётом нехватки ресурсов для экономического развития стран, ускоренного роста вооружений, продолжения и начала новых военных конфликтов, изменения климата и т.д. К счастью, наша страна, наблюдая и понимая реальные процессы современного мира, выяснила, как целенаправленно осуществлять свои действия, связанные с социального строительства в этой неспокойной атмосфере, не отвлекаться от неблагоприятных последствий неожиданных и умело спланированных событий, направленных на дестабилизацию нашей страны, своевременно превращать имеющиеся в современных процессах возможности в приоритеты своего развития.

## ЛИТЕРАТУРА

1. John J. Mearsheimer and Sebastian Rosato. How States Think. Rationality of Foreign Policy. – Yale University Press, 2023;
2. Выступление в День знаний и открытие главного здания Таджикского государственного медицинского университета, [prezident.tj/node/29047](http://prezident.tj/node/29047), 01.09.2022;
3. Выступление на встрече с представителями общественности страны по случаю наступления священного месяца Рамазан, <http://prezident.tj/node/17613>, 12.05.2018);
4. Выступление на заседании Центрального Исполнительного комитета Народной Демократической Партии Таджикистана, [prezident.tj/node/29745](http://prezident.tj/node/29745), 30.11.2022;
5. Выступление на международном Бизнес-форуме-2018 под названием «Развитие предпринимательства и инвестиций и современные экономические процессы», [prezident.tj/node/18701](http://prezident.tj/node/18701), 15.10.2018.
6. Выступление по случаю Дня Конституции, [prezident.tj/node/9643](http://prezident.tj/node/9643), 05.11.2000;
7. Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона на встрече с активистами, представителями общественности и религиозными деятелями страны, 03.09.2024. [Электронный источник] официальный сайт НИАТ «Ховар»—<https://khovar.tj/2024/03/onii-prezidenti-um-urii-to-ikiston-emomal-ra-mon-dar-mulo-ot-bo-faolon-namoyandagoni-omea-va-hodimoni-dini-mamlakat/>;
8. Поздравительное послание в честь 57-летия Победы над фашизмом. [prezident.tj/node/6672](http://prezident.tj/node/6672), 08.05.2002;
9. Поздравительное послание по случаю наступления 2001 года и нового тысячелетия, [prezident.tj/node/9634](http://prezident.tj/node/9634), 01.01.2001;
10. Поздравительное послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Раҳмона по случаю праздника Ид аль-Фитр, 01.05.2022. [Электронный источник] официальный сайт пресс-службы Президента Республики Таджикистан — [prezident.tj/node/28288](http://prezident.tj/node/28288);
11. Послание Лидера нации, Президента Таджикистана уважаемого Эмомали Раҳмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан, <http://prezident.tj/node/10585>, 20.01.2016;
12. Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Раҳмона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики», 23.12.2022. [Электронный источник] официальный сайт пресс-службы Президента Республики Таджикистан [president.tj-node/27417](http://prezident.tj-node/27417);

13. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. [president.tj/node/6694](http://president.tj/node/6694), 22.04.2002;
14. Послание Президента Таджикистана Эмомали Раҳмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан [president.tj/node/8136](http://president.tj/node/8136), 23.01.2015;
15. Речь в честь 22-й годовщины создания Вооружённых сил Таджикистана <http://president.tj/node/8284>, 22.02.2015;
16. Речь на праздновании Дня знаний, урока мира и начала нового учебного года, <http://president.tj/node/12908>, 01.09.2016;
17. Речь по случаю 12-летия Независимости Республики Таджикистан и 1000-летия со дня рождения Носира Хусрава. [president.tj/node/6643](http://president.tj/node/6643), 08.09.2003;
18. Речь по случаю 17-й годовщины Государственной независимости [president.tj/node/269](http://president.tj/node/269), 08.09.2008;
19. Речь по случаю 25-й годовщины XVI сессии Верховного Совета, [president.tj/node/16605](http://president.tj/node/16605), 19.11.2017;
20. Речь по случаю 5-й годовщины подписания общего соглашения об установлении мира и национального согласия. [president.tj/node/6693](http://president.tj/node/6693), 26.06.2002;
21. Речь по случаю десятой годовщины XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. [president.tj/node/6698](http://president.tj/node/6698), 15.11.2002;
22. Речь по случаю Дня знаний и открытия нового здания Академии Министерства внутренних дел, 30.08.2017. [Электронный источник] официальный сайт пресс-службы Президента Республики Таджикистан — <http://president.tj/node/16031>; [4].
23. Речь Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Раҳмона в День знаний <http://president.tj/node/31416>, 01.09.2023;
24. Участие в первом Саммите глав государств «Китай-Центральная Азия», 19.05.2023. [Электронный источник] официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Таджикистан — <https://mfa.tj/tg/main/-view/12683/ishtirok-dar-sammiti-yakumi-saroni-kishvarhoi-chin-osijoi-markazi>;

**МУНОСИБАТИ РАСИОНАЛИСТӢ БА ИДОРАКУНӢ ВА  
ПЕШГӮЙИИ САМТИ РАВАНДҲОИ МАҲАЛЛӢ ВА ҶАҲОНӢ ДАР  
АМАЛИЯИ СИЁСӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**УСМОНЗОДА ХАЙРИДДИН УСМОН,**  
доктори илмҳои фалсафа, директори Маркази тадқиқоти стратегии  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89;  
тел.: (+992) 93-453-10-08; e-mail: khidiev@mail.ru

**ФАТТОХЗОДА САИДМУРОД,**

доктор философских наук, профессор, мушовири директори Маркази  
татқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89;  
тел.: (+992) 93-701-77-46; e-mail: fattoev2007@mail.ru

*Дар ин мақола муаллифон муносибати оқилюнаи идоракунӣ ва пешӯии  
самти равандҳои маҷаллӣ ва ҷаҳониро баррасӣ мекунанд. Дар доираҳои  
иљмӣ ва идоракунӣ пешӯйши равандҳои ҷаҳони мусоидар дар тули муддати  
дароз яке аз мушкинтарин ва аксаран ҳалнашаванда маҳсуб мешавад, зеро  
ба татбиқи ин равандҳо омиљҳои муҳталифи зиддиятнок, ки дар аксар  
ҳолатҳо ба таври қатъӣ таъсир мерасонанд. Аз сабаби ношаффоғ ва  
номувоғиқӣ аз назар дур мондаанд. Аз ин лиҳоз, барои ба воқеият наздик  
кардани ҳама гуна пешӯйиҳо ва фарзияҳо дар бораи падидаҳо ва равандҳои  
баррасишаванда дидгоҳи васеъ ва пурра доштан муҳим аст.*

Муаллифон пешбуруди сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо  
дарназардоши афзалиятҳои дар боло зикршуда дар самти таъмини  
низоми устувори давлатдории миллӣ, таъмини ваҳдати миллӣ, татбиқи  
ҳадафҳои стратегии рушди кишвар, таҳқими робитаҳо бо кишварҳои  
минтақа таҳлил намудаанд ва муарриғии Тоҷикистон ба ҷаҳониён  
тавассути ташаббусҳои ҷаҳонӣ..

**Калидвоҷаҳо:** Эмомалӣ Раҳмон, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президент,  
идоракунӣ, пешӯйӣ, пешвоён, фаъолияти сиёсӣ, давлатҳо, мартибот.

**RATIONALISTIC APPROACH TO GOVERNANCE AND  
FORECASTING THE DIRECTION OF LOCAL AND GLOBAL  
PROCESSES IN POLITICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF  
TAJIKISTAN**

**USMONZODA KHAYRIDDIN USMON,**

Doctor of philosophy sciences, Director of the Center for  
strategic research under the President of the Republic of Tajikistan,  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89;  
tel.: (+992) 934-53-10-08; e-mail: khidiev@mail.ru

**FATTOHZODA SAIDMUROD,**

Doctor of Philosophy, Professor, Advisor to the Director of the Center for  
strategic research under the President of the Republic of Tajikistan

734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave.89;

tel.: (+992) 93-701-77-46; e-mail: fattoev2007@mail.ru

*In this article, the authors consider the rationalistic approach to management and forecasting the direction of local and global processes. In scientific and managerial circles the forecasting of processes of the modern world for a long period of time is considered as one of the most difficult and often unsolvable problems, since the realization of these processes is decisively influenced by various contradictory factors, which in most cases go out of sight because of their opacity and inconsistency. In this regard, in order to bring any forecasts and hypotheses closer to reality, it is important to have a broad and complete vision of the phenomena and processes under consideration.*

*The authors analyze the promotion of the policy of the Republic of Tajikistan, taking into account the above priorities in the direction of ensuring a sustainable system of national statehood, ensuring national unity, implementation of strategic goals of the country's development, strengthening ties with the countries of the region and the world, representing Tajikistan to the world through global initiatives.*

**Keywords:** Emomali Rahmon, Republic of Tajikistan, President, governance, forecasting, leaders, political activity, states, order.

УДК: 327.7

**ШАРИКИИ ПОЙДОРИ ТОЧИКИСТОН БО ИМА: ТАЪРИХИ  
ТАШАККУЛ, МУҲТАВО ВА ДУРНАМОИ ҲАМКОРИҲО**

**Қисми 2**

**ШАРИФЗОДА АБДУФАТТОҲ АБДУВАҲҲОБ,**

доктори илмҳои таърих, профессор, узви вобастаи

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33;

e-mail: abdutfattoh@yahoo.co.uk

**ШАРИФЗОДА ФИРДАВС АБДУФАТТОҲ,**

котиби якуми Вазорати корҳои хориҷии

Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои таърих

734001, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шероз 33;

тел: (+992 37) 221-18-08; e-mail: firdavs.sharifzoda@mfa.tj

*Мақола ба баррасии таърихи роҳандозӣ ва динамикаи густариши муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳидai Амрико дар зарфи 32 соли барқарории робитаҳои дипломатӣ баҳшида шудааст. Муаллифон аҳаммият, мундариҷа ва натиҷаҳои рӯйдоду ҷорабинҳои дар доираи ҳамкориҳои ду кишивар анҷомёфта, аз ҷумла боздиҷҳои расмиу кории Президенти Тоҷикистон аз Вашингтону Ню-Йорк ва таширифҳои намояндагони баландпояи ИМА ба Душанбе, инчунин раванди рушди муколамаи сиёсӣ, равобити иқтисодӣ ва сармоягузориро таҳлил ва бо далелҳои илмӣ асоснок кардаанд. Мақола бо таъкиди зарурати минбаъд амиқтару васеътар гардонидани маҷмуи ҳамкориҳои мутақобилан судманди ду кишивар дар соҳаҳои гуногун ба поён мерасад. Зимни таълифи мақола китобҳову рӯзномаҳо пиромуни фаъолияти сиёсати хориҷии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нашрияҳои Вазорати корҳои хориҷӣ, асаарҳои илмӣ ва адабиёти илмӣ-оммавӣ, инчунин дигар матолиби элекtronии дохилию хориҷӣ ва маводи иттилоотию оморӣ истифода шудааст.*

**Калидвоҷсаҳо:** Тоҷикистон, Иёлоти Муттаҳидai Амрико, муносибатҳои байналмилаӣ, сиёсати хориҷӣ, таъриҳ, Президенти Тоҷикистон, робитаҳои иқтисодӣ ва гуманитарӣ, табодули сафарҳо, маварратаҳои солонаи дӯҷониба, муколамаи сиёсӣ, шарикии амниятӣ, қолаби “C5+1”.

Қобили таваҷҷуҳ аст, ки ҳамкориҳои дучонибаи Тоҷикистон ва ИМА дар самтҳои низомӣ, амниятӣ, мубориза бар зидди терроризми байналилалӣ, пешгирии гардиши ғайриқонуни маводи муҳаддир ва таҳқими ҳифзи сарҳад яке аз самтҳои фаъоли муносибатҳои ду кишвар ба шумор рафта, густариши мунтазами ин унсурҳои ҳамдастӣ баръало ба мушоҳида мерасад [1, с. 141].

Ба қавли собиқ сафири ИМА дар Тоҷикистон Ҷон Марк Поммершайм (*ҳоло муовини ёвари Котиби давлатии ИМА оид ба умури Осиёи Ҷанубӣ ва Осиёи Марказӣ – муаллифон*), дар солҳои 2000-ум Ҳукумати ИМА эҳдои кумакҳои башардӯстона ва дастгирии рушди иқтисодии Тоҷикистонро идома дода, ҳамчунин кумакрасонӣ дар бахши амниятро низ ба таври назаррас боло бурд. Дар соли 2005, ҳангоме ки нерухои марзбонии Русия қаламрави Тоҷикистонро тарқ карданд, ИМА кумаку мададҳои хешро баҳри ҳифзи марзи Тоҷикистону Афғонистон афзун кард. ИМА аз соли 2006 то имрӯз (*ба ҳолати охиро соли 2021*) 27 иншооти марзӣ, аз ҷумла 13 дидбонгоҳи сарҳадӣ, 9 гузаргоҳ, 2 подгони марзбонӣ ва 3 маркази омӯзиширо соҳта ё таъмир кардааст. Сафорати ИМА ҳамчунин беш аз 4500 дастгоҳи муҳобира, 400 воситаи нақлиёт, 1600 дастгоҳи дид дар шаб ва дигар афзору таҷҳизотро дар ихтиёри марзбонони тоҷик қарор додааст [2, с. 6]. Дар маҷмуъ, аз соли 2002 инҷониб Ҳукумати ИМА барои мусоидат дар мубориза бо таҳдидҳои амниятӣ дар Тоҷикистон лоиҳаҳоро ба маблағи беш аз 300 млн. долл. ИМА амалӣ кардааст [2, 211].

Дар ин зимн бояд тазаккур дод, ки муносибатҳои Тоҷикистон бо ИМА баъд аз оғози амалиёти зиддитеррористӣ дар Афғонистон дар соли 2001 мавриди тағйироти қуллӣ қарор гирифта, ин амр ҳамзамон ба шарофати сиёсати “дарҳои боз”, сулҳомез ва бисёрсамтаи аз тарафи Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эъломшуда боиси боз ҳам вусъат ёфтани ҳамкориҳои ду давлат дар ҳамаи соҳаҳо ва сатҳу зинаҳо гардид. Дар ин қарина, сафарҳои вазири мудофиаи ИМА Д. Рамсфелд дар моҳи ноябриси 2001 ва июли соли 2005, ташрифҳои Котибони давлатии ИМА Кондолиза Райс (октябриси соли 2005), Ҳиллари Клинтон (октябриси соли 2011) ва Ҷон Керри (ноябриси 2015), боздидҳои чандинкаратаи Фармондехони Ситоди Марказии Артиши ИМА ба Тоҷикистон аз ин дигаргуниҳо дар муносибатҳои дучониба ва рушду такомули онҳо баръало шаҳодат медиҳанд. Абзори баргузор намудани гуфтушунидҳои машваратӣ роҷеъ ба нақшай ҳамкориҳои ҳарбӣ байни Фармондехии Марказии ИМА ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда, ҳар сол садҳо намояндагони кишвари мо дар семинар ва омӯзишу машқҳои ҳарбӣ, ки аз ҷониби амрикӣ ташкил карда мешаванд, иштирок меқунанд [9,177-178].

Боздидҳои қариб ҳарсолаи Фармондехони Ситоди Марказии Қувваҳои Мусаллаҳи ИМА аз Тоҷикистон ва мулоқоту музокироти онҳо бо Президент ва роҳбарони мақомоти қудратии кишвар, баҳусус Томми Френкс (январ, августи соли 2002), Ҷон Абузайд (августи 2003), Уилям Феллон (июни 2007), Чеймс Меттис (феврали 2011, марта 2012), Ллойд Остин III (июли 2013, 2014, августи 2015), Ҷозеф Вотел (июни 2016, апрели 2017, майи 2018), Кеннет Маккензи (октябри 2020), Майкл Эрик Курилла (июни 2022) бозгӯйи возехи умқу шиддати ҷонноки шарикӣ наздики низомию амниятии ду кишвар мебошанд [17].

Муқоламаи сиёсии сатҳи олии ду кишвар зимни суҳбати хосаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти ИМА Ҷорҷ Буш дар ҳошияи Саммити навбатии СААШ (НАТО) дар шаҳри Истанбули Ҷумҳурии Туркия (29 июни соли 2004) тақвият ёфт. Сарони ду давлат доир ба таконбахши муборизаи муштарак алайҳи таҳдиду ҳатарҳои глобалӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Амрико андешаронӣ намуданд [7, 177]. Дар рафти мулоқоти Президент Э. Раҳмон бо Котиби давлатии ИМА Кондолиза Райс (шаҳри Душанбе, 13 октябри соли 2005) афзалиятнокии муносибатҳо бо ИМА дар сиёсати ҳориҷии кишвар, манфиатдории ҷониби мо дар амри густариши онҳо, қаноатмандии ҷонибҳо аз сатҳи кунунии робитаҳо ва татбиқи минбаъдаи иқтидорҳои васеи истифоданашуда дар ҷорҷӯбай ҳамкориҳои гуногунсоҳа таъқид гардид. Ҳамгироҳои муштарак дар мубориза бо ҳатару таҳдидҳои нави ҷаҳони мусоир, мусоидат дар таъмини амнијату суботи минтақа ва ҷаҳон аз самтҳои асосии ҳамкориҳои дучонибаи Тоҷикистону Амрико номида шуд. Ҳамзамон, омодагии ҷонибҳо дар мусоидат ба рушди устувори иқтисодиёти Афғонистон иброз шуда, ба сифати намуна лоиҳаи соҳтмони Неругоҳи барқи обии Даҷтичум дар сарҳади Афғонистон зикр гардид, ки метавонад дар тараққиёти иқтисодиёти минтақа такони ҷиддӣ ворид созад [14].

Санаи 25 августи соли 2007 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қароргоҳи Ҳукумати мамлакат вазири савдои ИМА Карлос Гутиерресро, ки ҳамчунин ҷиҳати иштирок дар маросими ифтиҳои расмии пули мошингарди миёни Тоҷикистону Афғонистон дар рӯйи дарёи Панҷи Поён ташриф оварда буд, ба ҳузур пазируфт. Нахуст меҳмони баландмақоми амрикӣ номаи шаҳсии Президент Ҷорҷ Бушро ба Президенти Тоҷикистон супорид. Дар рафти суҳбат аз сатҳ ва мазмуни равобити Тоҷикистону Амрико дар доираи муносибатҳои дучониба ва бисёрҷониба изҳори қаноатмандӣ гардида, анҷом ёфтани соҳтмони пули азими миёни Тоҷикистону Афғонистон ҳамчун натиҷаи пурарзиши ҳамкориҳои ду кишвар тавсиф шуд [8, 260]. ИМА зиёда аз 36 миллион

долларро барои соҳтмони кӯпруки мазкур, биноҳои маъмурӣ барои сарҳадчиён ва кормандони Хадамоти гумруки Тоҷикистон сарф намуд, ки барои густариши муносибатҳои иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон ва Афғонистон ва минтақаҳои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ мусоидати фаъол карда, инчунин барои баромадани Тоҷикистон ба бандарҳои уқёнусҳо хеле муҳим мебошад [4,120]. Дар мулоқот бо Сарвари давлати Тоҷикистон Намояндаи маҳсуси ИМА доир ба Афғонистон Ричард Ҳолбрӯк (Ню-Йорк, сентябри 2010) изҳор дошт, ки ҷониби амрикӣ дар ояндаи наздик ба бунёди пули нави мошингузар миёни Тоҷикистону Афғонистон дар мавзеи Кокули ноҳияи Фарҳор шуруъ ҳоҳад кард. Ҳамин тавр, якчанд пулҳои мошингузари дар рӯи дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистону Афғонистон бо кумакҳои ИМА бунёдшуда, шароити 300 дарсад афзудани ҳамми муомилоти тиҷоратии Тоҷикистонро бо қишвари ҳамсоя фароҳам овард [3,140].

Ҳангоми як силсила воҳӯриҳои Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Котиби давлатии ИМА Ҳиллари Клинтон (Ню-Йорк, сентябри 2009; Остона, декабри 2010 ва Душанбе, октябри 2011) рӯзномаи ҳамкориҳои мубрами дучониба ва минтақавӣ баррасӣ шуда, ҷониби амрикӣ нақши Тоҷикистонро дар барқарорсозии сулҳу субот дар Афғонистон баланд арзёбӣ намуд ва барои мусоидат ба нерӯҳои эътилофии посдори сулҳ дар ин қишвар ба Президенти қишварамон арзи сипос кард. Ҳарду ҷониб масъалаи омодасозӣ ва бозомӯзии кадрҳои низомӣ ва мутахассисони соҳаҳои қишоварзӣ, муҳандисӣ ва тиббиро барои Афғонистон яке аз василаҳои асосии эҳёи ҳаётӣ осоишта дар ин қишвар маънидод карданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо хонум Ҳиллари Клинтон (22 октябри соли 2011) ташрифи мавсуфро ба Душанбе нишонаи таваҷҷуҳи хосси Амрико ба Тоҷикистон ва минтақаи мо арзёбӣ карданд. Сарвари давлати тоҷикон аз иқдоми Иёлоти Муттаҳида Амрико доир ба эҳёи Роҳи нави абрешим, ки ҳадаф аз он эҷоди шабакаҳои пайвастаи иқтисодию тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, нақлиётию коммуникатсионӣ, энергетикӣ ва таъмини робитаи бемонеаи мардумони Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ мебошад, пуштибонӣ намуданд [5, 309].

Маврид ба зикри хос аст, ки бо пешниҳоди ҷониби амрикӣ, аз соли 2010 инҷониб мунтазам Машваратҳои солонаи (сиёсии) дучониба (Annual Bilateral Consultations) дар сатҳи баланд бонавбат дар пойтахтҳои ду қишвар ҳар сол баргузор мегарданд. Машваратҳо ҷиҳати муҳокима ва пешбуруди масъалаҳои ҳамкорӣ тибқи ченакҳои сиёсӣ, иқтисодӣ (энергетика, сармоягузорӣ) ва муҳити зист, амният ва ҷенаки гуманитарӣ – ҳифзи ҳукуқи инсон (озодии сухан, дин, матбуот ва ғайра), рӯзномаи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, чун анҷана бо ҷалби намояндагони вазорату идораҳои мухталифи ҳар ду қишвар барпо мешаванд [4,117]. Даври аввалини Машваратҳо 12 февраля

соли 2010 дар Вашингтон анҷом ёфта, даври нуҳуми он 25 майи соли 2022 дар шаҳри Душанбе бо иштироки ҳайатҳои Тоҷикистону ИМА таҳтироҳбари Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва ёвари Котиби давлатӣ оид ба Осиёи Ҷанубӣ ва Осиёи Марказии ИМА Доналд Лу доир гардид.

Соли 2015 рӯйдодҳои муҳимро дар чаҳорҷӯби муносибатҳои дучониба ва минтақавии Тоҷикистону Амрико тавлид кард. Чунончи, 3 ноябрини 2015 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Котиби давлатии ИМА Ҷон Керриро, ки ба Душанбе ташриф оварда буд, ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот матлабу мавзуъҳои муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории гуногунчанбаи Тоҷикистону Амрико баррасӣ шуд. Ташрифи меҳмони олимақомро Пешвои миллат “нишонаи таваҷҷӯҳи рӯзафзуни маъмурияти Иёлоти Муттаҳида ба рушду таҳқими муносибатҳои дарозмуддат ва равобити мутақобилан судманд бо Ҷумҳурии Тоҷикистон” арзёбӣ намуданд. Ба гуфтаи Ҷон Керри, Ҳукумати ИМА аз кишвари соҳибистикол будани Тоҷикистон ва барои ҳалли масъалаҳои иқтисодии хеш талош варзиданаш ифтихорманд буда, омодагияшро дар самти баровардани кишварамон аз бунбости коммуникатсионӣ таъвид кард. Ҷонибҳо бо хушнудӣ зикр намуданд, ки робитаҳои Тоҷикистону Амрико дар соҳаҳои сиёсат, иқтисод ва тиҷорат, баҳшҳои гуманитарӣ, маориф ва фарҳанг, беҳдошти аҳолӣ, амният, мубориза бар зидди тероризми байналмилаӣ ва ғайра бо назардошти манғиатҳои ҳарду ҷониб ба таври самаранок рушд мейбанд. Таъқид гардид, ки Тоҷикистону Амрико барои таҳқим ва тавсееи ҳамкориҳо дар минтақаи Осиёи Марказӣ сабитқадамона талош хоҳанд кард [6, 325–326].

Ба ҳайси яке аз мавзуъҳои меҳварии мулоқоти болозикр матраҳ шудани шарикӣ ҷонибҳо дар минтақаи Осиёи Марказӣ бесабаб набуд, зоро масоили ҳамкориҳои минтақавӣ яке аз баҳшҳои муҳими муносибатҳои Тоҷикистон ва ИМА ба ҳисоб рафта, Тоҷикистон борҳо таъқид кардааст, ки ҳамкориҳои густурдаи минтақавӣ метавонанд яке аз омилҳои калидии ҳаллу фасли мушкилоти мавҷуда ва рафъи таҳдидҳои нав дар Осиёи Марказӣ бошанд. Ба ин муносибат Тоҷикистон қаблан аз таклифи ҷониби амрикӣ ба хотири рӯйи кор овардани нишasti вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ИМА дар қолаби “С5+1” истиқбол намуда, нахустин ҷаласа дар ин қолаб 1 ноября соли 2015 дар шаҳри Самарқанд бо иштироки вазирони корҳои хориҷии давлатҳои минтақа ва Котиби давлатии ИМА Ҷ. Керри баргузор гардид [1, 143].

Тамосу муюширати муттасили сатҳи олӣ ва баланди Тоҷикистону Амрико дар солҳои баъдӣ низ қатъ нагардида, балки ба таври созанда давоми мантиқӣ мейфт. Ҳамин тарик, 22 майи соли 2017 Асосгузори сулҳу

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи Ҳамоиши сарони давлатҳои олами арабӣ, исломӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар шаҳри Риёзи Подшоҳии Арабистони Саудӣ бо Президенти ИМА Доналд Трамп мулоқоти судманду самимӣ доир карданд. Зимни сухбат дар фазои дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ масъалаҳои ҳамкории дучонибаю бисёрҷонибаи Тоҷикистон бо Амрико баррасӣ шуда, воҳӯрии мазкур таконбахши рушду густариши муносибатҳо маънидод гардид [15].

Дар таърихи 19 феврали соли 2022 миёни Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷаноби Ҷозеф Байден ба муносибати 30-юмин солгарди истиқрори робитаҳои дипломатии ду кишвар мубодилаи паёмҳои табрикӣ ба анҷом расид. Дар номаи фараҳбахши хеш Президенти кишвар тазаккур доданд, ки Тоҷикистон Амрикоро имрӯз шарики мӯҳимми худ дар саҳнаи байналмилаӣ медонад ва аз раванди рушду таҳқими равобити дӯстона ва ҳамкории фарогири ду давлат дар арсаҳои сиёсию иқтисодӣ, гуманитарию иҷтимоӣ ва амниятӣ изҳори каноатмандӣ карда, нисбат ба ояндаи онҳо хушбин аст. Дар навбати худ, Президенти ИМА ба аҳаммияти шарикӣ муассири ду кишвар тайи 30 соли сипаришуда барои ҳалли мушкилоти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, инчунин, таҳқими ҳамкориҳо дар соҳаҳои рушди иқтисодӣ, тандурустӣ, маориф, тағиیرёбии иқлими ва энергетика, волоияти қонун, амният ва робитаҳои байни одамон таъқид намуд [13].

Бояд қайд кард, ки кишварҳои платформаи “C5+1” дар масъалаҳои иқтисодӣ, энергетика ва мӯҳити зист ва амниятӣ ҳамкорӣ менамоянд ва бо ин мақсад се гурӯҳи корӣ – ҳамгирои иқтисодӣ, энергетикӣ ва мӯҳитзистӣ ва амниятӣ таъсис дода шуда, ҷаласаҳои онҳо ҳамасола дар сатҳи масъулони аршад (сардорони раёсатҳои мақомоти марбута) танзим мегарданд. То кунун 8 нишасти вазирони корҳои хориҷии ин қолаб, аз ҷумла охиринаш дар таърихи 28 феврали соли 2023 дар шаҳри Остона бо иштироки вазирони корҳои хориҷии Тоҷикистон С.Муҳридин, Қазоқистон М.Тлеубердӣ, Ўзбекистон Б.Саидов, Туркманистон Р.Мередов, Қирғизистон Ж. Кулубаев ва Котиби давлатии ИМА Э. Блинкен доир гашт.

Дар ҷаласаи ҳаштум вазирон атрофи дастовардҳои иқтисодӣ ва имконоти кишварҳо ҷиҳати роҳандозии ҳамкории муштарак ва рушди минтақаи Осиёи Марказӣ сухан ронда, дар ин робита мусоидати Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро мӯҳим донистанд. Котиби давлатӣ Энтони Блинкен дар суханрониаш қайд кард, ки ҷониби ИМА ҷиҳати мусоидат ба кишварҳои минтақа 16,5 миллион долларро барои таъмини ғизо ҷудо намуда, Ташаббуси иқтисоди устувор барои Осиёи Марказиро бо буҷаи 25 миллион

доллар таъсис дод. Маблағи мазкур ба инкишофи долонҳои минтақавии тиҷоратӣ, дарёфти бозорҳои нави содиротӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва омодасозии мутахассиони касбҳои муосир равона ҳоҳад шуд. Эълон гардид, ки ИМА 25 миллион доллари дигарро ба буҷаи ташабbus зам карда, ҳаҷми умумии онро ба 50 миллион доллар мерасонад. Ҳамзамон, ба хотири густариши иртиботи намояндагони Осиёи Марказӣ бо ҷаҳониён, ҷониби ИМА иқдоми омӯзиши забони англisisiro барои кормандони давлатӣ ва бахшҳои хусусӣ (беш аз 1000 нафарро фаро мегирад) амалӣ мекунад. Вазири корҳои ҳориҷии кишвар Сироҷиддин Муҳриддин зимни суханронӣ изҳор дошт, ки Тоҷикистон ба кумаки шарикони ҳориҷии ҳуд, аз ҷумла ИМА, барои роҳандозии ислоҳоти фазои сармоягузорӣ ва тиҷоратӣ, алалхусус, дар талошҳо барои гузаштан ба “иқтисоди сабз” ва бунёди инфрасоҳтор ниёз дорад. Дар ин робита қайд гардид, ки ташкили форумҳои соҳибкорӣ дар қолаби “C5+1” ба кӯшишҳои муштараҳар дар амри рушди минтақа саҳм ҳоҳад гузошт. Барои расидан ба мақсад соҳтмони лоиҳаҳои минтақавӣ муҳим арзёбӣ шуда, татбики лоиҳаҳои “Роғун” ва “CASA-1000”, инчунин, рушди минбаъдаи долони мултимодалии Чин–Тоҷикистон–Ўзбекистон–Эрон–Туркманистон–Туркия ба нафъи ҳамагон дониста шуд [12].

Соли 2023 сиғаи ҳамкориҳои давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба сатҳи олӣ бароварда шуд. Дар санаи 19 сентябри соли 2023 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Воҳӯрии нахустини сарони давлатҳои “Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико” дар шаҳри Ню-Йорк (дар ҳошияи 78-умин иҷлосияи Маҷмаи Умумии СММ) дар қатори дигар роҳбарони кишварҳои минтақа ва Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷозеф Байден иштирок ва суханронӣ карданд.

Дар рафти Саммит доир ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи ҷаласа, аз ҷумла таҳқими шарикии мультамад ва муколамаи сиёсӣ, амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ (бо тамаркуз ба нигаҳдории сулҳу субот дар Авруосиё), рушди равобити тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, пайвастшавии минтақавӣ, ҳамкориҳои гуманитарӣ, ислоҳоти ҷорӣ ҷиҳати такмили идоракунӣ ва волоияти қонун ва ғайра андешаронӣ сурат гирифта, иштирокчиён роҷеъ ба таҳқими минбаъдаи ҳамкориҳои судманди давлатҳои ҳамоиш як қатор пешниҳодҳо намуданд [19].

Ҷаноби Байден ба сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ барои ҳамкориҳояшон дар масъалаҳои таъмини амнияти минтақа изҳори сипос кард ва омодагии хешро ба манзури идомаи ҳамкориҳои дарозмуудат дар самтҳои амнияти сарҳадот, мубориза бо терроризм ва ҳифзи ҳуқуқ иброз дошт. Ҷониби амрикӣ аҳаммияти фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорӣ барои тиҷорат ва сармоягузории бахши хусусии ИМА-ро

тавассути таъсиси як платформаи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ (Business 5+1) матраҳ намуд, ки платформаи дипломатии “С5+1”-ро мукаммал ҳоҳад кард. Таъсиси абзори нави дигар, Муқоламаи “С5+1” доир ба маъданҳои муҳим барои рушди сарватҳои азими маъданҳои Осиёи Марказӣ, тараққӣ додани иқтисодиёти давлатҳои минтақа ва гузариш ба энергияи бехатари аз лиҳози экологӣ тоза саривақтӣ ҳонда шуд. Тавре зикр гардид, ин кӯшишҳо як қисми дастгирии доимии ИМА бо мақсади ҷалби сармоягузорӣ ва рушди масири тиҷоратии фароминтақавии Бахри Ҳазар (ба истилоҳ “Долони миёна”) тавассути Шарикӣ барои инфрасохтори глобалий ва сармоягузорӣ (PGI) мебошанд, ки ба ҳамгирии иқтисодӣ ва рушди устувори минтақа мусоидат мекунанд [16].

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониашон иброз доштанд, ки Тоҷикистон кӯшишҳои кишварҳоро барои рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисод, нақлиёту коммуникатсия, обу энергетика ва дигар масъалаҳои мубрами рушди устувор комилан дастгирӣ мекунад. Президенти мамлакат дар мавриди истифодаи самараноки захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон, истеҳсоли “неруи сабз”, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли масоили глобалий, аз қабили тағиیرёбии иқлим ва таъсири он, обшавии пиряҳҳо ва дигар мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки ба рушду пешрафти кишварҳо монеаи ҷиддӣ эҷод мекунад, изҳори ақида карданд. Бино ба таъкиди Пешвои миллат, Тоҷикистон иқтидори логистикии ҳуд, аз ҷумла шаш пул дар марз бо Афғонистонро барои расонидани кумаки башардӯстона ба аҳолии кишвари ҳамсоя пешкаш намуда, неруи барқ ва тавассути бозорҳои наздисарҳадӣ, ки фаъолиятиашон аз нав ба роҳ монда шуд, масолеҳи бинокорӣ ва маводи ғизӣ содирот мекунад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон исрор варзианд, ки субот дар Афғонистон омили муҳимми рушди робитаҳои байниминтақавӣ мебошад ва бинобар ин “мо манфиатдор ҳастем, ки сулҳу субот дар ин кишвар ҳарчи зудтар барқарор шавад”. Боиси зикр аст, ки аз рӯйи натиҷаҳои кори Ҳамоиш Эъломияи сарони давлатҳо қабул гардид, ки дар он масъалаҳои мубрами ҷаҳонию минтақавӣ ва самтҳои асосии ҳамкориҳо дарҷ шуданд.

Равобити иқтисодии Тоҷикистон бо ИМА аз ибтидои солҳои 1990-ум ба шаклгирӣ шурӯъ кард. Чунончи, 1 июли соли 1993 Тоҷикистон ва ИМА Созишинома дар бораи муносибатҳои тиҷоратиро имзо карданд, ки имкон дод дар бахшҳои иқтисод, тиҷорат, сармоягузорӣ, бонкдорӣ ва бунёди корхонаҳои муштарак ҳамкорӣ кунанд [11]. Ба ғайр аз ин, мулоқоту гуфтушунидҳои сершумори Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо доираҳои тиҷоратию соҳибкорӣ ва сармоягузорию бонкии бонуфузи амрикӣ зимни сафарашон ба ИМА ё дар пойтаҳти кишварамон тайи се даҳсола боис ба ташвиқи ширкату бонкҳои амрикӣ ҷиҳати сармоя

гузоштан ба соҳаҳои афзалиятнок, таъсиси корхонаҳои муштарак ё чудо намудани қарзҳои имтиёзном гардид.

Бино ба маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳаҷми сармоягузориҳои мустақими ҷониби Амрико ба иқтисодиёти Тоҷикистон дар солҳои 2007–2022 тақрибан 835 млн. долл. ИМА-ро ташкил дод. Сармояи мазкур ба соҳаҳои коммуникатсия, хизматрасониҳои молиявӣ, маориф, кишоварзӣ, тандурустӣ, таъмини об ва соҳилмустаҳкамкуни, соҳтмон, таҳқиқоти геологӣ ва кӯҳӣ, саноат ва дигар бахшҳо равона гардид.

Чолиби дикқат аст, ки ширкати “Оби зулол” корашро соли 2000 ҳамчун корхонаи муштараки тоҷикӣ-амрикӣ оғоз карда буд. Тибқи иттилои Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (*ба ҳолати соли 2022*), дар Тоҷикистон 70 ширкати амрикӣ ё корхонаву ширкатҳои муштарак (аз ҷумла бо ҷалби сармояи амрикӣ ва дигар кишварҳо) фаъолият меқунанд. Ширкату корхонаҳои “Anzob” JV (муассис – Comsup Commodities, Inc.), “FINCA”, “Mountain Food Products Company” LLC, “Anzob Metallurgical Company” LLC (TRAN Resources Inc.), “Dion Angisht Tajikistan” LLC, “Pamir Diamond Investment Tajikistan” LLC, “Belt and Road Investment” LLC, “Gold Valley”, “Oriono Professional Logistics Service”, “Rockhouse Construction and Engineering”, “East America”, “Knitting” LLC (JSC Carrera USA Inc.), “Atlanta Cotton Textile”, “Rapiscan”, “Wilmington Capital Management” CJSC, “Nurafzo Diagnostic Center” LLC (Axiom Investments LLC), “COCA COLA Icecek”, “Technological Thinking” LLC, “Nexus Technology” LLC зумрае аз онҳо мебошанд. Дар навбати ҳуд, ширкатҳои амрикоии “Palladium Global Management”, “DAI Global”, “Chemonics International Inc.”, “Tetra Tech ARD Inc.”, “Abt Associates Inc.” масъулони татбиқи амалии лоиҳаву барномаҳои бисёрсолаи бахри рушд дар Тоҷикистон мебошанд, ки аз ҷониби Агентии рушди байналмилалии ИМА (USAID) барои дастгирии соҳаҳои кишоварзӣ, обтаъминкуни, энергетика, тандурустӣ, маориф, ҳифзи иҷтимоӣ ва ғайра маблағузорӣ мешаванд.

Ҳаҷми тиҷорати дучониба байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳиди Амрико дар соли 2023 – 201,2 млн. долл. ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба нишондоди ҳамин давраи соли 2022 афзоиши баробар ба 132 дарсад таъмин шудааст. Асосан аз ИМА ба Тоҷикистон дастгоҳҳои парвозӣ, мошинҳои сабукрав ва воситаҳои дигари нақлиётӣ, доруворӣ, моддаҳои кимиёвӣ, реагентҳо, омехтаҳои саноатӣ, маводди соҳтмонӣ ва боғандагӣ, селлюлоза, муҳаррикҳо, мошинолот, таҷхизоти саноатӣ, типографӣ ва лабораторӣ, таҷхизоти электрикӣ ва тиббӣ, асбобҳои оптикаӣ ва ҷенкунанда (физикӣ ё кимиёвӣ), радиоаппаратура ва молҳои ғизӣ воридот мешаванд. Аз Тоҷикистон ба ИМА асосан меваю ҳушкмеваҳо, таҷхизоти алоқа,

асбобҳои электрикӣ, магнитӣ ва оптикаӣ, обҳои минералӣ ва газнок, равғанҳои эфирӣ, ришта содирот мегардад.

ИМА Тоҷикистонро ба таври мустақим ва ғайримустақим, аз ҷумла тавассути ниҳодҳои молиявӣ–Бонки Ҷаҳонӣ дар асосноккунии техникий-иқтисодии соҳтмони Нерӯгоҳи барқи обии “Роғун” ва татбиқи лоиҳаи “CASA-1000” дастгирӣ намудааст. Ба тақвияти ин гуфтаҳо, 25 февраля соли 2011 дар гузориши Сенати ИМА лоиҳаи соҳтмони НБО-и “Роғун” дар Тоҷикистон “саривақтӣ” номида шуд. Сенат, ки аз истифодаи самараноки захираҳои об дар Осиёи Марказӣ ҷонибдорӣ мекунад, чунин шуморидааст, ки соҳтмон ва ба истифода додани НБО-и “Роғун” метавонад мушкилоти зиёди иқтисодии кишварро ҳал кунад ва дар оянда содироти неруи барқ ба Афғонистонро таъмин намояд [10].

Робитаҳои Тоҷикистону Амрико дар соҳаҳои иҷтимоӣ, маҳсусан маориф, фарҳанг ва тандурустӣ, дар солҳои сипаришуда рушду нумуи муттасил қасб кард.

Ҳукумати ИМА аз соли 2003 то ба ҳол дар саросари Тоҷикистон ба соҳтмон, таъмир ё бозсозии 117 мактаб ва 8 дармонгоҳу бемористон сармоягузорӣ кардааст. Ҳамзамон, ҷониби амрикӣ тайи 30 соли равобит 3400 шаҳрванди Тоҷикистонро дар ҷорҷӯби барномаҳои табодули омӯзишӣ, қасбӣ ва фарҳангӣ ба Амрико фиристод. Аз барномаи ҳунарии дирижёри амрикӣ Ҷарлз Ансбакер оғоз карда, ки 19 февраля соли 1995 дар Театри давлатии академии опера ва балети шаҳри Душанбе баргузор гардид, то кунун беш аз 130 гурӯҳи мусиқӣ, дастаҳои рақсӣ ва ҳунармандон барномаҳои хешро бо дастгирии Сафорати ИМА пешкаши мардуми Тоҷикистон кардаанд [2, 7].

Боиси зикр аст, ки 8 майи соли 1987 Созишнома доир ба бародаршаҳрӣ байни шаҳрҳои Душанбе ва Боулдер ба имзо расида, табодули ҳайатҳои расмии ду шаҳр, мактаббачагон, табибон тайи ин солҳо сурат гирифт. Солҳои 1997–1998 ҷойхонаи миллии тоҷикӣ дар шаҳри Боулдер соҳта ба истифода дода шуд, ки тухфаи шаҳри Душанбе ба шаҳри Боулдер аст. Дертар шаҳри Боулдер ба шаҳри Душанбе “Маркази дӯстӣ-Интернет кафе”-ро дар пойтаҳти кишвар тақдим намуд. Дар санаи 19 майи соли 2017 сафири ШМА дар Тоҷикистон Э.Миллард 1300 нусха китоби аз ҷониби сокинони Боулдер ва Денвер, китобхонаи Боулдер ва ҷойхонаи Боулдер–Душанбе ҷамъоваришударо ба “Маркази дӯстӣ-Интернет кафе” дар шаҳри Душанбе ва 9 мактаби шаҳр ҳадя кард, ки ин иқдом аз дӯстиву рафокати бародарии ин шаҳрҳо дарак медиҳад [18].

Ҳамкориҳои Тоҷикистон ва ИМА дар соҳаи маориф тариқи мубодилаи теъдоди донишҷӯён, муаллимон ва олимон дар ҳар ду самт дар ҳоли тавсее буда, ҷониби амрикӣ якчанд барномаи омӯзиширо, аз қабили “Эдмонд

Маски”, “Фулбрайт”, “Флекс”, барномаи таҳқиқотии “Кокран” ва барномаи иқтисодии “САБИТ”-ро роҳандозӣ менамояд.

Бахши тандурустӣ яке аз арсаҳои фаъоли ҳамкории ИМА ва Тоҷикистон аст. Ҳамкориву эҳтиомоми ҷониби амрикӣ бо шарикони тоҷик донишу маҳоратҳои ҳирфаии ҳазорон пизишкро афзуд, ки инак, ҳаёти модарону қӯдаконро наҷот медиҳанд, таъмини ғизоро беҳтар ва дармони муассири бемориҳои сил, ВНМО (ВИЧ) ва “COVID-19”-ро таъмин меқунанд. ИМА дар солҳои 2020–2021 ба Тоҷикистон барои мубориза бо ҳамагирии “COVID-19” ва паёмадҳои он ба маблағи 12 млн. долл. ИМА кумаки молӣ ва наздик ба 2,5 млн. воя ваксинаи ин бемориро эҳдо кардааст [2, 6].

Таҳлилу далелҳои дар боло овардашуда нишон медиҳанд, ки таърихи беш аз 30-солаи муносибатҳо байни давлату мардумони Тоҷикистону Амрико аз рӯйдоду ҷорабинҳои муҳим, тасмиму иқдомоти гуногуншакл ва дастоварду комёбихои пуරарзиш саршор буда, дар таконбаҳшии ин раванд мудирияти хирадмандона ва талошҳои дипломатии пайвастаи Пешвои миллат, Президенти кишвар мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди равобити мутақобилан судманд нақши қалон бозидааст. Бо вучуди ин, бо дарназардошти иқтидори бузурги иқтисодӣ, моливу сармоявӣ, саноатӣ ва илмию технологии Амрико, Тоҷикистон ҳанӯз ҳам метавонад аз имконияту захираҳои ғании ИМА, аз қабили ҷалби сармояи бештари амрикӣ ба соҳаҳои иқтисоди рақамӣ, “неруи сабз”, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, рушди инфрасоҳтори таъиноти гуногун (нақлиётӣ, логистикӣ, тиҷоратӣ, сайёҳӣ ва ғайра), дастрасӣ ба техникаю таҷҳизоти муосири баҳшҳои кишоварзӣ, қӯҳкорӣ, энергетика, тиббу хизматрасониҳои иҷтимоӣ барҳӯрдор шавад. Ба ҷунин пешрафтҳо, бешубҳа, идомаи муколамаи сиёсӣ ва шарикии беш аз пеши Тоҷикистон бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар сатҳҳои оливи баланд, инчунин, тамосу музокироти мақсадноки ҷомеаи дипломатии тоҷик бо ҳамтоёни амрикӣ дар солҳои оянда мусоидати амалӣ ҳоҳад кард.

## АДАБИЁТ

1. 25 қадам дар паҳнои олам/Зери назари С.Аслов.–Душанбе: Ирфон, 2016.–218 с.
2. Мамадазимов А.А. Ҷумҳурии Тоҷикистон – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико: 30 соли шарикии устувор: монография. – Душанбе, 2021. – 272 с.
3. Сайдзода З.Ш. (Сайдов З.Ш.). Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ: монография. – Душанбе: ҶДММ “Контраст”, 2016. – 216 с.

4. Сиёсати хориции Тоҷикистон дар масири истиқлолият / Зери назари Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 352 с.
5. Шарифзода, А. Эмомалӣ Раҳмон ва 20-солагии истиқлол (Сиёсати дохилӣ ва хориции Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2011). / А. Шарифзода, З. Қосимӣ. – Душанбе: Бухоро, 2012. – 392 с.
6. Шарифзода, А. Эмомалӣ Раҳмон ва 3000-солагии Ҳисор (Сиёсати дохилӣ ва хориции Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015). / А. Шарифзода, З. Қосимӣ, С. Айниддин. – Душанбе: Бухоро, 2017. – 368 с.
7. Шарифзода, А. Эмомалӣ Раҳмон ва соле, ки ба қарнҳо баробар аст (Сиёсати дохилӣ ва хориции Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2004). Китоби 4. Нашри дуюм. / А. Шарифзода, С. Шамсиддинов. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.
8. Шарифзода, А. Эмомалӣ Раҳмон: Оғози марҳилаи нав (Сиёсати дохилӣ ва хориции Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2007). / А. Шарифзода, З. Қосимӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 372 с.
9. Эмомалӣ Раҳмон – бунёнгузори сиёсати хориции Тоҷикистон. / Зери назари Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе, 2012. – 272 с.
10. Назари Сенати Амрико ба Роғун ва захираҳои он // Ҷумҳурият. - 2011. - 1 март. - №30 (21846).
11. Таджикистан – США: расширяются границы сотрудничества // Народная газета. - 1993. - июль. - №91 (18796).
12. Маълумотномаи муфассали муносабатҳои дучониба байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико // Бойгонии ҷории Раёсати кишварҳои Аврупо ва Америкаи Вазорати корҳои хориции Тоҷикистон
13. Мубодилаи барқияҳои табрикӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷозеф Байден // Сайти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. URL: <http://www.president.tj/node/27749> (Санаи нашр: 19.02.2022)
14. Мулоқот бо Котиби давлатии ИМА Кондолиза Райс // Сайти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. URL: <http://www.president.tj/node/11543> (Санаи нашр: 13.10.2005)
15. Мулоқотҳо бо роҳбарони як қатор кишварҳои иштирокчии нахустин Саммити сарони давлатҳои олами арабӣ, исломӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико // Сайти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. URL: <http://www.president.tj/node/15419> (Санаи нашр: 22.05.2017)
16. Пресс-релиз оид ба воҳӯрии Президенти ИМА бо сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ дар қолаби “С5+1” дар ҳошияи иҷлосияи Маҷмаи Умумии СММ // Сомонаи расмии “Коҳи Сафед” [Манбай электронӣ]. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements->

releases/2023/09/19/readout-of-president-bidens-meeting-with-the-c51-leaders-at-uniga/ (ба заб. англ.) (Санаи нашр: 19.09.2023)

17. Сомонаи расмии Президенти Чумхурии Тоҷикистон. URL: <http://www.president.tj>

18. Хабари иттилоотии «Город Боулдер штата Колорадо дарит книги городу-побратиму Душанбе» дар сомонаи расмии Сафорати ИМА дар Душанбе. [Манбаи электронӣ]. URL: <https://tj.usembassy.gov/tu/pr-06062017-tu/> (Санаи нашр: 06.06.2017)

19. Эъломияни сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ИМА аз натиҷаи Савмит дар қолаби C5+1 “The New York Declaration: C5+1 Resilience through Security, Economic, and Energy Partnership” // Сомонаи расмии “Коҳи Сафед” [Манбаи электронӣ]. URL: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/09/21/c51-leaders-joint-statement/> (ба заб. англ.) (Санаи нашр: 21.09.2023)

## **ПРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО ТАДЖИКИСТАНА С СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА**

### **Часть 2**

**ШАРИФЗОДА АБДУФАТТОХ АБДУВАХХОБ,**

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент

Национальной Академии наук Таджикистана

734025, Таджикистан, город Душанбе, пр. Рудаки 33;

e-mail: abdufattoh@yahoo.co.uk

**ШАРИФЗОДА ФИРДАВС АБДУФАТТОХ,**

первый секретарь Министерства иностранных дел

Республики Таджикистан, кандидат исторических наук

734001, Таджикистан, город Душанбе, ул. Шероз 33;

e-mail: firdavs.sharifzoda@mfa.tj

*Статья посвящена обзору истории становления и динамики развития многоплановых взаимоотношений между Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки в течение 32 лет дипломатических отношений. Авторы анализируют и обосновывают научными фактами значение, содержание и результаты событий и мероприятий в рамках сотрудничества двух стран, в том числе официальных и рабочих визитов Президента Таджикистана в Вашингтон и Нью-Йорк и визитов высокопоставленных представителей США в Душанбе, а также процесс развития политического диалога,*

экономических и инвестиционных связей. Статья завершается с упором на необходимость дальнейшего углубления и расширения комплекса взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных областях. При написании статьи использовались книги и газеты о внешнеполитической деятельности Президента Республики Таджикистан и публикации Министерства иностранных дел, научные работы и научно-популярная литература, а также другие отечественные и зарубежные электронные издания, информационные и статистические материалы.

**Ключевые слова:** Таджикистан, Соединенные Штаты Америки, международные отношения, внешняя политика, история, Президент Таджикистана, экономическое и гуманитарное взаимодействие, обмен визитами, ежегодные двусторонние консультации, политический диалог, партнерство в области безопасности, формат «С5+1».

## **STRONG PARTNERSHIP OF TAJIKISTAN WITH THE UNITED STATES OF AMERICA: HISTORY OF FORMATION, CONTENT AND PROSPECTS OF COOPERATION**

### **Part 2**

**SHARIFZODA ABDUFATTOH ABDUVAHНОВ,**

Doctor of historical sciences, professor, corresponding member  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 33;  
e-mail: abdufattoh@yahoo.co.uk

**SHARIFZODA FIRDAVS ABDUFATTOH,**

First Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the  
Republic of Tajikistan, candidate of historical sciences  
734001, Tajikistan, Dushanbe city, Sherzod str. 33;  
e-mail: firdavs.sharifzoda@mfa.tj

*The article overviews the history of formation and dynamics of development of multifaceted relationships between Tajikistan and the United States of America throughout 32 years of diplomatic relations. The authors analyze and substantiate with scientific facts the importance, content and results of events and activities within the framework of cooperation between the two countries, including official and working visits of the President of Tajikistan to Washington and New York and visits of high-ranking US representatives to Dushanbe, as well as the process of developing political dialogue, economic and investment ties. The article concludes with an emphasis on the need to further deepen and expand the range*

*of mutually beneficial cooperation between the two countries in various fields. When writing the article, books and newspapers about the foreign policy activities of the President of the Republic of Tajikistan and publications of the Ministry of Foreign Affairs, scientific works and popular science literature, as well as other domestic and foreign electronic publications, information and statistical materials were used.*

**Keywords:** *Tajikistan, United States of America, international relations, foreign policy, history, President of Tajikistan, economic and humanitarian interaction, exchange of visits, Annual Bilateral Consultations, political dialogue, security partnership, C5+1 format.*

УДК:329

## ФАРҲАНГИ СИЁСӢ ВА НИЗОМИ БИСЁРҲИЗӢ: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТИ ОНҲО

**ХИДИРЗОДА МАҲФИРАТ УМАР,**

доктори илмҳои фалсафа, профессор, узви Комиссии марказии  
интихобот ва райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 42;  
тел.: (+992) 918-63-97-54; e-mail: makfirat@mail.ru

*Maқолаи мазкур ба масъалаи муайян кардани нақши бисёрҳизӣ дар ташаккул ва руиди фарҳанги сиёсӣ ва нақши фарҳанги сиёсӣ дар шаклгирӣ муносибатҳои иҷтимоию сиёсӣ дар шароити бисёрҳизӣ баҳшида шудааст. Фарҳанги сиёсии ҷомеа ҳамчун рукни маркибии системаи сиёсӣ баромад намуда, дар шаклгирӣ ва танзими иштироки сиёсии субъектони сиёсат нақши босазо дорад. Ҳамзамон бо ин, дар ташаккули фарҳанги сиёсии ҷомеа ҳизбҳои сиёсӣ низ нақши бориз доранд. Вобаста ба ин, ба инобат гирифтани ҷанбаи арзишӣ дар барномаҳои ҳизбҳои сиёсӣ амри зарурӣ мебошад. Раванди таҳқими демократия, ки роҳро баҳри фаъолияти гуногунҷанбаи ҳизбҳои сиёсӣ кушиодааст, тақозо менамояд, ки ҳама гуна муносибатҳои сиёсӣ, фаъолияти сиёсӣ ва идоракунӣ маҳз бо дарназардошти риояи фарҳанги баланди сиёсӣ амалӣ карда шавад. Нишионаи камолоти ҳама гуна неруи сиёсӣ дар сатҳи риояи фарҳанги мубоҳиса ва муносибат, муюшират ва идоракуни он инъикос меёбад.*

**Калидвоожаҳо:** фарҳанги сиёсӣ, сиёсат, ҳизби сиёсӣ, ҳамкории сиёсӣ, сохтори фарҳанги сиёсӣ, низоми демократӣ, муносибатҳои демократӣ, барномаи сиёсӣ, муборизаи сиёсӣ, робитаи фарҳанги сиёсӣ ва бисёрҳизӣ, низоми бисёрҳизӣ.

Таҷрибаи сиёсӣ сабит намудааст, ки тамоми муносибатҳои иҷтимоию сиёсии дар ҷомеа мавҷуда дар доираи меъёру арзишҳои муайян шакл гирифта, дар рафтори иштирокчиёни раванди сиёсӣ инъикос меёбанд. Субъектҳои сиёсат-шахс, ҳизбҳои сиёсӣ, элита ва сарварони сиёсӣ ҳар кадом дар доираи муайяни арзишу меъёрҳо тарбия ёфтаанд. Ин омил то дараҷаи муайян дар ошкорсозии сатҳи маърифату фарҳанги сиёсии онҳо таҷассуми бевоситаи худро меёбад. Ҳамин аст, ки ҳар як ҷомеаро вобаста ба ин нишондиҳанда баҳогузорӣ намуда, сатҳ ва шакли фарҳанги сиёсии онро арзёбӣ мекунанд.

Фарҳанги сиёсии чомеа ҳамчун рукни таркибии системаи сиёсӣ баромад намуда, дар шаклгирӣ ва танзими иштироки сиёсии субъектҳои сиёсат нақши босазо дорад. Он ҷенаки баҳодиҳандай сатҳи шуури сиёсӣ ва ҷаҳонбинии сиёсии шаҳс буда, дар маҷмӯъ, ба моҳият ва хусусияти равандҳои сиёсӣ таъсиррасон мебошад.

Таҳлилу омӯзиши масъалаи фарҳанги сиёсӣ решоҳои амиқи таъриҳӣ дошта, олимону муҳаккиқон ҳанӯз аз замонҳои пеш зарурат ва аҳаммияти ин зуҳуроти муҳимро дар таъмини рушди босуботи кишварҳо эҳсос намуда буданд. Мағҳуми «фарҳанги сиёсӣ» бори нахуст аз ҷониби олими немис И.Г.Гердер истифода шудааст. Ӯ дар китоби худ «Идеяҳо оид ба таърихи фалсафаи инсоният» ақидаро дар бораи «камолоти фарҳанги сиёсӣ ва барандагони фарҳанги сиёсӣ» баён намудааст» [1, 333, 339, 368].

Вобаста ба ин, бо дарназардошти эҳтиёҷоти мавҷудаи иҷтимоӣ дар заминаи меъёру арзишҳои муайян рафтари сиёсии шаҳрвандон шакл мегирифт. Гуфтан ҷоиз аст, ки маҳз шаҳрвандон, аз он ҷумла шаҳси алоҳида, ҳамчун субъекти нахустини сиёсат инъикоскунандай шакли фарҳанги сиёсӣ дар ҷомеа мебошад. Ҳар як низоми сиёсӣ дар доираи идеологияи худ баҳри ташаккули шакли муайянни фарҳанги сиёсӣ талош мекунад. Маҳз аз ҳамин сабаб шаклҳои гуногуни фарҳанги сиёсӣ ташаккул ёфта, то ба имрӯз ин гуногунрангӣ нигоҳ дошта мешавад.

Фарҳанги сиёсиро метавон ҳамчун маҷмуи муайянни арзишҳо, қоидаҳои рафттор, меъёрҳо ва шууру ҷаҳонбинӣ маънидод намуд, ки тавассути онҳо муносибати субъект ба дигар субъектҳо ва шакли рафтари он дар равандҳои сиёсӣ муайян карда мешавад. Субъектҳои сиёсӣ ҳамчун барандагон, инъикоскунандагон ва интиқолдиҳандагони фарҳанги сиёсӣ баромад менамоянд. Дар ин радиф ҳизбҳои сиёсӣ нақши хосса доранд.

Ҳар як ҳизби сиёсӣ дар доираи идеологияи муайян барои ҳокимият мубориза мебарад. Идеологияи ҳизб ифодакунандай тамоюли арзишӣ, мақсаду маром, майл, доираи муайянни меъёру қоида, тасаввурот ва ҷаҳонбинӣ буда, аъзо ва ҷониборони он дар ин доира барои иштирок дар равандҳои сиёсӣ омода мешаванд. Ба ақидаи В.А.Зимин ва Г.А.Морозова: «Ҳизби сиёсӣ дар фаъолияти худ ба идеологияе такя мекунад, ки идеалҳои муайянни ҷамъиятию сиёсиро дар бар мегирад. Арзишҳо ва идеалҳо, ки асоси ин ё он идеологияро ташкил медиҳанд ва ҳизб онро барои истифода қабул мекунад, доираи афзалиятҳои арзишии онро дар мубориза барои ҳокимият ва кор бо шаҳрвандон муайян менамояд» [2]. Ин шарти зарурии мавҷудият ва фаъолияти ҳизби сиёсӣ маҳсуб мейбад. Аз диди функционалӣ ҳам ҳизби сиёсӣ дар ҳамон вақт метавонад вазифаи муттаҳидкунандагӣ ва сафарбанамоии худро иҷро намояд, ки агар тавонад шуури колективиро вобаста ба мақсаду ҳадафҳои худ ташаккул дихад.

Шинохти ҳизби сиёсий ҳамчун умумияти идеологӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки маҳз идеология маҳаки асосии мутаҳидкунанда баромад намуда, дар тарбияи сиёсий, ташаккули шуури сиёсий ва фарҳанги сиёсии аъзои ҳизб нақши бориз дорад. Ҷихати асоснок намудани ақидаи мазкур метавон аз И.А.Илин ёдовар шуд, ки тибқи гуфтаҳои ӯ: «Дар шароити муборизаи рақобатнок ҳизбҳои сиёсий барандагони фарҳанги сиёсий буда, бо роҳҳои гуногун кӯшиш мекунанд ба шуури умумиятҳои гуногуни иҷтимоӣ, тавассути истифодаи идеологияи сиёсий ва шуури сиёсий, инчунин, нуфузу обрӯйи сарвари сиёсии ҳизб таъсир расонанд» [3,41]. Ин таъсиррасонӣ дар натиҷаи кор ба ташаккули шакли муайяни фарҳанги сиёсий равона карда шудааст, ки тавассути он муносибати иштироқдорони раванди сиёсий ба воеа ва рӯйдодҳои олами атроф муайян карда мешавад.

Масъалаи дигар ин омӯзиши соҳтори фарҳанги сиёсий мебошад. «Фарҳанги сиёсий ҷанбаҳо ва шаклҳои гуногунро соҳиб аст: фарҳанги тафаккури сиёсий, фарҳанги ҳуқуқӣ, фарҳанги фаъолияти сиёсий ва идоракунӣ ва ғайра. Ҳамзамон бо ин, фарҳанги сиёсий ин на танҳо раванд, балки натиҷа ҳам маҳсуб меёбад. Вобаста ба ин, метавонем чунин шаклҳои ҳастии фарҳанг, ба монанди «таҷрибаи идоракуни сиёсӣ», «сатҳи донишҳои сиёсӣ», «рафтори сиёсии баркамол», «мероси фарҳанги сиёсии гузашта» ва ғайра номбар намоем» [3, 259]. Гуногунӣ ва мураккабии соҳтори фарҳанги сиёсий аз он гувоҳӣ медиҳад, ки он ҳамчун унсури таркибии таъсиррасон ба самаранокии идоракуни сиёсий, фаъолияти сиёсий ва рафтори сиёсий моҳияти бисёрҷанба дорад.

Мураккабии соҳтори фарҳанги сиёсиро ба инобат гирифта, С.М.Чаморо қайд мекунад: «Дар пажуҳишҳои гуногуни сиёсатшиносӣ мӯ гурӯҳандии гуногуни шаклҳои фарҳанги сиёсиро вомехӯрем, аз ҷумла вобаста ба субъекти сиёсат (*умумибашарӣ, тамаддуни, миллӣ, гурӯҳӣ ва ғайра*); вобаста ба соҳаи раванди сиёсӣ (ҳукмронӣ, иштироқи сиёсӣ, мухолифӣ); вобаста аз шакл ва воситаҳои амалигардонии ҳокимият (демократӣ, авторитарӣ, тоталитарӣ); вобаста ба ҷой дар системаи сиёсӣ (афзалиятдошта, ҳошиявӣ); вобаста ба сатҳи паҳншавӣ (оммавӣ ва элитарӣ); вобаста ба муносибат ба дигаргунихо (пӯшида ва кушода); вобаста аз марҳалабандии тарихӣ, аз шакли мавҷудият дар ҷомеа ва ғайра» [4, 6-7]. Чунин нишонаҳо, ки дар асоси онҳо таснифоти фарҳанги сиёсий сурат мегирад, гувоҳи онанд, ки ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа метавонанд ба ташаккули шакли хосси фарҳанги сиёсий таъсирни худро расонанд.

Нуктаи дигари муҳим он аст, ки фарҳанги сиёсий ба сифати ченаки арзёбии камолоти сиёсии субъектҳои сиёсат баромад мекунад. Маҳз сатҳи шууру фарҳанги сиёсий нишондиҳандай устувории мафкуравӣ, мавқеъгирии дурусту бошуурона, муносибати огоҳона ба раванду ҳодисоти ҳаёти ҷомеа

баромад мекунад. Аз ин мавқеъ фарҳанги сиёсӣ омили муҳимми таъминкунандай ҳамгириои иҷтимоӣ баромад намуда, тавассути ташаккули он субъектҳои сиёсат шакли вижаву мақсадноки рафтори сиёсиро амалӣ мекунанд. Ногуфта намонад, ки дар таъмини ҳамгириои иҷтимоӣ механизмҳои институтсионалӣ низ заруранд. Маҳз тавассути онҳо таъмини ҳамраъӣ имконпазир мегардад. Ин функсияро ҳизбҳои сиёсӣ иҷро карда метавонанд.

Нақши ҳизбҳои сиёсиро дар ин раванд мавриди таҳлил қарор дода, қайд намудан ҷоиз аст, ки на ҳама вақт ва на ҳама ҳизбҳои сиёсӣ бо шинохти ин масъулияти ҷамъияти ба масъалаи мазкур муносибат мекунанд. Воқеаҳои таърихии зиёде маълуманд, ки ҳизбҳои сиёсӣ барои ба даст овардани мақсадҳои худ аз роҳҳои «ғайрифарҳангӣ»-и мубориза низ истифода бурдаанд.

Таҷрибаи таърихию сиёсии солҳои соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар марҳалаҳои аввали раванди зикргардида бисёрҳизбӣ ҳамчун зуҳороти ҳаёти сиёсии кишвар фаъолияти худро бе инобати сатҳи шуури сиёсӣ ва фарҳанги сиёсии чомеа роҳандозӣ намуда, дар ин роҳ аз василаҳои назарфиребии сиёсӣ хеле васеъ истифода бурда бурда шуд. Ташаккули бисёрҳизбиро дар ин марҳала ба сифати «мавҷи нахустини демократикунӣ» метавон маънидод намуд, ки бе заманаи зарурии идеологӣ амалӣ карда мешуд. Фишороварӣ ба ниҳодҳои мақомоти ҳокимиюти давлатӣ дар раванди қабули қарор, ташкили эътиrozҳои дарозмуддат ва васеъ истифода бурдани дурӯғафкани ҳамчун василаи муборизаи сиёсӣ асоси фаъолияти ҳизбҳои сиёсии он замонро ташкил медод. Ҳатто одитарин шакли фарҳанг–фарҳанги мубоҳиса аз ҷониби намояндагони онҳо риоя намешуд.

Шуури сиёсӣ, донишҳо, арзишҳо ва эътиқодоти сиёсии аъзои чомеа ба арзишу меъёрҳое, ки ҳизбҳои сиёсии тозатаъсис ба чомеа пешниҳод мекарданд, ба ҳам мувоғиқ намеомаданд. Тафаккури сиёсии шаклгирифтани чомеа, ки асосан ба ғояҳои коммунизму интернатсионализм такя мекард, наметавонист осон шакл иваз намояд. Таҳаввули ғоявию эътиқодие, ки бояд марҳала ба марҳала мегузашту баҳри ташаккули шакли нави ҷаҳонбинӣ ва фарҳанги сиёсӣ мусоидат мекард, ҳамчун қонунияти зарурӣ аз ҷониби ҳизбҳои сиёсии давр ба инобат гирифта намешуд.

Дар низоми тозатаъсиси бисёрҳизбӣ барҳӯрди ақидавӣ ва эътиқодии шадид байни ҳизбҳои дорои тамоюли дунявӣ ва ҳизби динӣ шиддат гирифта буд. Аслан ин мубориза барои устувор гардонидани мавқеъ бо мақсади ба даст овардани ҳокимиюти сиёсӣ буд, вале усулу василаҳои истифодашаванда берун аз доираи натанҳо фарҳанги сиёсӣ, балки умуман фарҳанги инсонӣ буд. Ҷуноне, ки муҳаққиқон М.Мамадазимов ва А.Куватова қайд мекунанд:

«Вале ба инкишофи низоми бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон вуҷуд надоштани фарҳанги сиёсии плюралистӣ ва худшиносии миллӣ, ки ихтилофи байни ду ҳизби асосии сиёсиро, ки ҳар ду идеологияи аз манфиати миллат болоро дастгирӣ мекарданд (коммунизм ва ислом), тезутунд мекард, монеъ мешуд» [6, 7].

Раванди хатарзо ва таҳдидовар ба ягонагии ҷомеа истифодай василаҳои тафриқаандозӣ аз рӯйи мансубияти эътиқодӣ буд. Ин васила огоҳона аз ҷониби тарроҳони равандҳои сиёсии солҳои 90-уми асри гузашта истифода мешуд. Хатари ин омил зиёдтар дигар шаклҳои тафриқаандозӣ буд, ки дар ин давра истифода мешуданд. Тафриқаандозӣ дар заминай мансубияти эътиқодӣ ба рушди зиддияту нифоқ аз сатҳи оилаҳо то ба сатҳи умумиятҳои қалони иҷтимоӣ оварда расонида буд.

Надоштани фарҳанги муборизаи сиёсӣ яке аз сабабҳои шадид гаштани барҳӯрдҳо байни ҳизбҳои сиёсӣ гашта, сипас боиси ба ин гирдоб қашидани ҷомеа гашт. Бояд дар хотир дошт, ки ҳама гуна муборизаи сиёсӣ ҳам бояд бо риояи қоидаю меъёрҳои муайян гузарад. Ҳусусан, вакте, ки сухан сари муборизаи осоиштаи ҳизбҳои сиёсӣ бо истифода аз имконияту шароитҳои демократӣ меравад.

Ҳусусияти фарқунандаи муборизаи байнаҳамдигарии ҳизбҳои сиёсӣ дар аввали солҳои 90-уми асри гузашта дар Тоҷикистон дар он буд, ки онҳо ҳар қадом низоми арзишии муайяни худро то ба охир коркард накарда буданд. Мақсади асосии талошҳои онҳо барои аз байн бурдани мавқеи роҳбарикунандаи Ҳизби Коммунист буд. Шакли фарҳанги сиёсӣ, ки дар доираи талаботи идеологии замони Шуравӣ шакл гирифта буд, моҳияти подданикӣ дошт. Вале бо якбора ба фазои сиёсии қишвар ворид шудани низомҳои арзишии гуногун ва ба ҳам дар рақобат қарордошта шуури ҷамъиятӣ ҳам ба дарки якбораи ҳамаи онҳо омода набуд. Вобаста ба вазъи давр муҳаққиқ Ҳудобердӣ Ҳолиқназар қайд мекунад: «Оғози марҳалаи соҳибистиклолӣ дар Тоҷикистон аз диди таъмини суботи сиёсӣ ва ваҳдати саросарӣ марҳалаи дорои равандҳои номуътадили сиёсӣ буда, мавқеъгирии устувору ягона надоштани ҳукумати вақт боиси сар задани нофаҳмиҳо, авҷ гирифтани гурӯҳбозихо, баръало қувваи худро ба намоиш гузаштани маҳалгарӣ ва хешутаборчигӣ, ноқобилии ҳокимияти сиёсӣ дар рӯбарӯйи қувватгирии ақидаҳои ифротии исломӣ гашта буд. Ҷомеаи тоҷик ба мисли дигар қишварҳои пасошуравӣ баъди ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ ба эҳёи арзишҳои миллӣ, анъанавӣ ва динии худ рӯ оварда буд. Арзишҳои динӣ (исломӣ) ва миллӣ (миллати тоҷик) дар ҷомеа мақом ва мавқеи маҳсус қасб намуда буданд. Дар натиҷа зери таъсири омилҳои дохилию хориҷӣ рафтори ҷомеа шакл мегирифт» [7,140].

Ташаккули фарҳанги муносибат байни қишрҳои гуногуни иҷтимоӣ умуман ба инобат гирифта намешуд. Ҳол он, ки ин омил яке аз шартҳои муҳим дар роҳи ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ маҳсуб меёбад. Муҳим будани ташаккул ва риояи шакли зикргардидаи фарҳанги сиёсиро бо дарназардошти нақши қишрҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа аз замонҳои хеле қадим мутафаккирони мо қайд намудаанд. Аз ҷумла, Н.Тӯсӣ дар робита ба ин менависад: «Иҷтимооти мұътадил ба такоғии ҷаҳор синғ сурат бандад: аввал аҳли қалам, монанди арбоби улуму маориф ва фуқаҳову қуззоту куттобу ҳуссоб ва муҳандисону мунаҷҷимону атиббову шуаро, ки қавоми дину дунё ба вучуди эшон бувад ва эшон ба масобати обанд дар табоэъ. Ва дувум, аҳли шамшер, монанди муқотала ва мұchoхидон ва муттавиъа ва ғозиён ва аҳли суғур ва аҳли баъсу шуҷоат ва аъвони малик ва ҳорисони давлат, ки низоми олам ба тавассути эшон бувад. Ва эшон ба манзalати оташанд дар табоэъ. Ва сеюм, аҳли муомила, чун түчҷор, ки бизоот аз уфуқе ба уфуқе баранд ва чун муҳтариға ва арбоби синоъту хирфаҳо ва ҷибботи хироҷ, ки майшати навъи бе таъовуни эшон мумтанеъ бувад. Ва эшон ба ҷойи ҳавоанд дар табоэъ. Ва ҷаҳорум, аҳли музореъа, чун бузургону дехқонон ва аҳли ҳарсу фалоҳат, ки ақвоти ҳама ҷамоат мураттаб доранд ва бақои ашхос бе мадади эшон муҳол бувад. Ва эшон **ба** ҷойи хоканд дар табоэъ» [8, 241]. Маҳз бо шинохт ва эътироғи нақши қишрҳои иҷтимоӣ зарурати риояи фарҳанги сиёсӣ дар идоракунии онҳо боло мегардад. Бояд ба инобат гирифт, ки ҳар қадоми онҳо неруи бузурге мебошанд, ки дар шаклгирии муносибатҳои ҷамъиятий ва таъмини тавозун ва таносуби қувваҳои сиёсӣ нақши бузург доранд.

Омилҳои зикргардида бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки маҳз бе ташаккули заминаи муносиби ғоявӣ ва арзишӣ вориди муборизаҳои сиёсӣ гаштан ба он оварда расонид, ки зиддиятҳо ба барҳӯрдҳои шадиду рӯйирост оварда расониданд. Ин аз он дарак медиҳад, ки фарҳанги муносибату идоракунӣ аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ риоя нашуд. Дар натиҷа зӯроварӣ дар шакли ниҳоии ҳуд-ҷангӣ шаҳрвандӣ зухур намуд. Беҳуда нест, ки баъзе аз муҳаққиқон яке аз сабабҳои сар задани ҷангӣ шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон маҳз мувоғиқат накарданни сатҳи фарҳанги сиёсии ҷомеа ба ғояҳои таҳмилшаванда медонанд.

Таҳлили масъалаи мазкур аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар ташаккули фарҳанги сиёсии ҷомеа ҳизбҳои сиёсӣ нақши бориз доранд. Вобаста ба ин ба инобат гирифтани ҷанбаи арзишӣ дар барномаҳои ҳизбҳои сиёсӣ амри зарурӣ мебошад. Қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи ноябрри соли 1994 заминаи мусоиди меъёриро дар самти ташаккули фарҳанги нави сиёсӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон гузошт. Ба инобат бояд гирифт, ки нуктаи мазкур ифодаи мавқеи сиёсӣ, тамоюли арзишӣ ва мақсади ниҳоии ҳизби сиёсӣ баромад мекунад. Бо дарназардошти ин нуктаи муҳим, Конститутсияи кишвар муйян намудааст:

“Таъсис ва фаъолияти иттиходияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсие, ки нажодпарастӣ, миллатгарӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯй сарнагун кардани сохтори конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ давват менамоянд, манъ аст” [5,7]. Дақиқ маълум аст, ки тарғиби миллатгарӣ, нажодпарастӣ, хусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабӣ ба ташаккули шакли ҳатарнок ва иртиҷои шуури ҷамъиятӣ мусоидат намуда, дар доираи он шакл гирифтани рафтори сиёсии экстремистӣ ва террористӣ аз эҳтимол дур нест. Амалҳои зикр гардида таъсири манфии худро ба фазои идеологии чомеа расонида, шакли мавҷудаи фарҳанги сиёсии чомеаро ҳалалпазир мегардонад. Маҳз бо дарназардошти эҳтимолияти эҷоди таҳдид ба суботи чомеа аз таъсиси чунин ҳизбҳо пешгирӣ карда мешавад.

Яке аз дастовардҳои муҳим дар роҳи ташаккули фарҳанги сиёсӣ ин ташаккули фарҳанги сулҳ мебошад, ки дар натиҷаи он шинохти сулҳ ҳамчун арзиши муҳим имконпазир гашта, ҳамгироӣ ва ваҳдату ягонагӣ пойдор гардид. Зарурати таъриҳӣ собит соҳт, ки маҳз дар заминай эътирофи арзишҳои ҳаётан муҳим имкони ташаккули фарҳанги ба талаботи чомеа ҷавобгӯй вучуд дорад. Фарҳанги сулҳ дар ташаккули муносибатҳои созанд баини ҳизбҳои сиёсӣ, қиширҳои гуногуни чомеа, ҳамгироии хукумат бо неруҳои дигар, ваҳдати чомеа ва ягонагии ғоявии он инъикоси худро ёфт.

Лозим ба тазаккур аст, ки дар марҳалai кунунии рушди чомеа ҳам ҳизбҳои сиёсӣ дар ташаккули шакли фарҳанги сиёсии фаъол метавонанд нақши муҳим дошта бошанд. Раванди таҳқими демократия, ки роҳро баҳри фаъолияти гуногунҷанбаи ҳизбҳои сиёсӣ кушодааст, тақозо менамояд, ки ҳама гуна муносибатҳои сиёсӣ, фаъолияти сиёсӣ ва идоракунӣ маҳз бо дарназардошти риояи фарҳанги баланди сиёсӣ амалӣ карда шавад. Нишонаи камолоти ҳама гуна неруи сиёсӣ дар сатҳи риояи фарҳанги мубоҳиса ва муносибат, муюшират ва идоракунии он инъикос мейёбад.

Низоми мавҷудаи бисёрхизбӣ дар Тоҷикистон собит соҳта истодааст, ки маҳз риояи ин омил баҳри таҳқими суботи чомеа нақши ҳалкунанда дорад. Таҷрибаи иштироки ҳизбҳои сиёсӣ дар интиҳоботҳои гузаштаи парлумонӣ ва президентӣ нишон медиҳад, ки ҳар қадоми онҳо бо барномаҳои алоҳидаи ҳудвориди ин маъракаҳо гашта буданд.

Равандҳои сиёсии марҳалai кунунии рушди чомеа, ки ба таҳқими демократия равона карда шудаанд, тақозо менамоянд, ки ҳизбҳои сиёсӣ ба ҳайси актори фаъоли муносибатҳои сиёсӣ дар иҷрои як қатор масъалаҳои муҳим саҳмгузор бошанд. Аз он ҷумла:

—чиҳати рушди ҳамаҷонибаи чомеаи шаҳрвандӣ, боло бурдани сатҳи масъулияти шаҳрвандӣ ва фаъолнокии шаҳрвандӣ бо мақомоту сохтори дигари давлатӣ ҳамкории зич дошта бошанд. Ин иқдоми наҷиб дар роҳи боло бурдани сатҳи фарҳанги шаҳрвандӣ ҳоҳад буд;

–амалй намудани мақсадҳои барномавӣ вобаста ба таҳқими давлатдории миллӣ, рушди худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ, ҳифзи дастовардҳои истиқлол ва манфиатҳои миллию давлатӣ бояд ҷавҳари ғоявӣ ва арзишии фаъолияти онҳоро новобаста ба дигар мақсадҳо ташкил дихад;

–муқаррароти Конститутсия дар ҳусуси он, ки ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятий дар доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис меёбанд ва амал мекунанд, ҳамчун масъалаи усулий дарк карда шуда, фаҳмиши қонунсолорӣ ва эҳтирому волоияти қонунро бояд ҳамчун ҷузъи таркибии фаъолият дар самти рушд ва таҳқими фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа дар маҳаки фаъолияти ҳуд қарор диханд. Ҳама гуна амали барьакси нишондоди Конститутсия моҳияти зиддиқонунӣ дорад;

–ҳар як ҳизби сиёсӣ бояд дарк намояд, ки демократия имкони мусоидро барои рушду фаъолияти минбаъдаи онҳо фароҳам овардааст. Аз ин рӯ, тарғиби арзишҳои демократӣ, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳифзи арзишҳои миллию давлатӣ ва қонунияти бояд муайянкунандай тамоюли арзишии онҳо бошад.

Фаъолияти мақсадноку қонунии ҳизбҳои сиёсӣ ба устуворгардии шакли фарҳанги сиёсии фаъол мусоидат намудааст. Чунин шакли фарҳанги сиёсиро муҳаққиқ Н.В.Карпова чунин маънидод намудааст: “Фарҳанги сиёсии шарикӣ ва ё фарҳанги сиёсии фаъол шакли фарҳанги сиёсиест, ки дар он аъзои ҷомеа ба таври маҳсус ба низоми сиёсӣ, инчунин, ба соҳторҳо ва равандҳои сиёсӣ ва маъмурӣ майл доранд. Ин навъ дар он шаҳрвандоне зоҳир мешавад, ки ба сиёсат шавқу рағбати зиёд ва бошуруна, ҳоҳиши ширкат намудан дар масъалаҳои ҳаёти сиёсии кишвар, мавҷудияти маҳорат дар фаъолияти сиёсӣ ва ҳоҳиши иштироки фаъолона дар онро доранд” [9,]. Ин майту рағбат ва ҳоҳиши ширкат дар маъракаҳои сиёсӣ ба боло бурдани сатҳи қонунмандии онҳо таъсири мусбат мерасонад.

Дар шароити муосири вусъат пайдо намудани ҷаҳонишавӣ таҳқими фарҳанги сиёсии ҷомеа ҳамчун унсури муҳимми ҳаёти ҷамъиятий зарур аст. Таъсиррасониҳои гуногуни ғоявию иттилоотӣ, ки ҳусусияти мақсадноку идорашаванда доранд, ба ҷомеа арзишу меъёр ва донишҳои гуногуни дорои ҳусусияти бегона ва ифротгароёнаро таҳмил намуда истодаанд. Вобаста ба ин ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд дар амалигардонии як қатор ҷораҳои дорои ҳусусияти муқовиматкунанда нақши созгор дошта бошанд.

Ба инобат бояд гирифт, ки фарҳанги сиёсии ҷомеа ҳамчун унсури муҳимми низоми сиёсии он як қатор вазифаҳоро дар самти таъмини ҳамгиройи ва ягонагии ҷомеа иҷро мекунад. Ин вазифаҳо ҳусусияти гуногунҷанба доранд. Масалан, муҳаққиқ Н.В.Карпова бо дарназардошти маҳз ҳамин нукта функцияҳои гуногуни фарҳанги сиёсиро ҷудо мекунад: “Ба инҳо дохил мешаванд: қонунӣ гардондани тартиботи сиёсӣ, ба вучуд овардан ва нигоҳ

доштани заминаи меъёрию арзишӣ, ки ба табииати системаи сиёсӣ мувофиқ аст, вазифаи ҳамгирой ва ҳамдилӣ натанҳо дар сатҳи чомеа, балки дар ҳамкории байни чомеа ва системаи сиёсӣ. Илова бар ин, фарҳанги сиёсӣ бо иштирок дар механизмҳои такористехсоли системаи сиёсӣ вазифаҳои иҷтимоӣ ва тарбиявиро иҷро мекунад, шаҳрвандонро барои дастгирии як роҳи муайяни сиёсӣ сафарбар мекунад. Аммо то чӣ андоза самаранок амалӣ шудани ин вазифаҳо ва ба қадом натиҷаҳо оварда расондани онҳо натанҳо ба хусусияти сиёсӣ ва фарҳангии чомеаи мушаххас, балки аз ҳадафҳо, вазифаҳо ва равиши худи низоми сиёсӣ, хусусияти он, татбиқи имкониятҳои танзимкунанда ва рамзии он вобаста аст” [8]. Вазифаҳое, ки олими зикргардида пешниҳод намудааст аз нақш ва аҳаммияти фарҳангии сиёсӣ гувоҳӣ дода, таҳлили моҳияти онҳо нишон медиҳад, ки ҷиҳати татбиқи самараноки онҳо ҳамкории институционалий байни дигар унсурҳои низоми сиёсӣ зарур мебошад.

Муҳити мусоири бисёрхизбӣ дар Тоҷикистон фазои мусоидест, ки дар он фаъолияти ҳафт ҳизби сиёсӣ дар доираи мӯкаррароти ташаккулёфтai арзишию меъёрий ва ғоявӣ сурат гирифта истодааст. Тамоюли ягонаи ғоявии ҳамаи ҳизбҳо ё ҳуд моҳияти дунявӣ доштани онҳо ҳама гуна ихтилофоти эътиқодиро дар байни онҳо ва мутганосибан дар чомеа аз байн бурдааст. Тағовути мавқеъ ва нуктаи назар дар байни онҳо бо роҳи муколама дар доираи платформаи ҷамъиятий дар мисоли Шуруи ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор мегирад.

Ҳамин тарик, омӯзиши масъала нишон дод, ки байни фарҳангии сиёсӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ як навъ робитаи функционалий ва таъсиррасонӣ вучуд дорад. Аввал ин, ки ҳар дуи онҳо унсурҳои низоми сиёсӣ маҳсуб меёбанд ва дар ташаккули ягонагии он нақши созгор доранд. Дигар ин ки ҳизбҳои сиёсӣ ва фарҳангии сиёсии чомеа ба ҳайси ҷузъҳои таркибии як умумияти том баромад намуда, ҷиҳати таъмини ҳамгирии чомеа, таъмини самарабаҳшии равандҳои сиёсӣ, ташаккули муносибатҳои ҷамъиятии ба арзишҳои воло асосёфта ва густариши ҳамдилӣ дар он нақши босазо доранд.

Муҳити мусоиди ғоявӣ ва фарҳангӣ дар навбати ҳуд фазои мусоид барои ташаккул ва рушди бисёрхизбӣ маҳсуб меёбад. Мавҷудияти ҳамзамони ҳизбҳои сиёсии гуногун фақат бо риояи фарҳангӣ баланди сиёсӣ нишонаи камолоти сиёсии чомеа мебошад. Дар баробари ин, фарҳангии сиёсии дар чомеа шаклгирифта қудрати таъсиррасонии меъёрию арзишӣ дошта, метавонад баҳри ташаккули муносибати хосси субъектҳои сиёсат ба ин равандҳо таъсиргузор бошад. Дар навбати ҳуд ҳизбҳои сиёсӣ, ки доираҳои муайяни арзишӣ ва ғоявиро ҷонидорию тарғиб мекунанд, метавонанд дар шаклгирии фарҳангии сиёсии чомеа ва қишрҳои алоҳидаи он таъсиргузор бошанд. Маҳз дар ҳамин нуктаҳои зикргардида таъсири мутақобилаи фарҳангии сиёсӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ эҳсос карда мешавад.

## АДАБИЁТ

1. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества [Текст]/ И.Г.Гердер.. - М.: Наука, 1977. – 703с.
2. Ильин И.А. Аксиомы власти [Текст] / И.А.Ильин. - Новое время. - 1990.- № 10. - С. 40-43.
3. Зимин В.А., Морозова Г.А.. Партии субъекты и носители политической культуры [Электронный ресурс] / В.А.Зимин,Г.А.Морозова / Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>. (дата обращения: 12.02.24)
4. Карпова Н.В. Политическая культура как структурный элемент механизма функционирования политических систем [Электронный ресурс]/Н.В.Карпова/ <https://cyberleninka.ru/article>. (дата обращения: 16.02.24).
5. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн].- Душанбе, 2016. –135с.
6. Маҳмадазимов М., Куватова А. Танзими хуқуқии фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва иштироки занон дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон.[Матн]/ М.Мамадазимов, А.Куватова. Душанбе, 2011. –97с.
7. Насриддини Тӯсӣ. Ахлоқи Носирӣ [Матн] /Тусӣ Насриддин.–Душанбе, 2009. – 388 с.
8. Чаморро С. М. Общее и особенное в развитии политической и правовой культуры обществ Запада, Востока и России. [Текст]/ С.М.Чаморо. - М.: Диалог–МГУ, 1998. – 35 с.

## ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА: ИХ СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕР

### ХИДИРЗОДА МАҲФИРАТ УМАР,

доктор философских наук, профессор, член Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан  
734025, Таджикистан, город Душанбе, пр. Рудаки 42;  
тел.: (+992) 918-63-97-54; e-mail: makfirat@mail.ru

*Данная статья посвящена вопросу определения роли многопартийности в становлении и развитии политической культуры и роли политической культуры в формировании общественно-политических отношений в многопартийных условиях. Политическая культура общества выступает составной частью политической системы и играет важную роль в формировании и регулировании политического участия политических субъектов. В то же время политические партии играют значительную роль в формировании политической культуры общества. Исходя из этого, необходимо учитывать ценностный аспект в программах политических*

*партий. Процесс укрепления демократии, открывший путь для многогранной деятельности политических партий, требует, чтобы все политические отношения, политическая деятельность и управление осуществлялись с учетом соблюдения высокой политической культуры. Признаком зрелости любой политической силы является уровень соответствия культуре дебатов и ее отношения, общения и управления.*

**Ключевые слова:** политическая культура, политика, политическая партия, политическое сотрудничество, структура политической культуры, демократическая система, демократические отношения, политическая программа, политическая борьба, соотношение политической и многопартийной культуры, многопартийная система.

## **POLITICAL CULTURE AND MULTIPARTY SYSTEM: THEIR ESSENCE AND NATURE**

**KHIDIRZODA MAGHFIRAT UMAR,**

Doctor of Philosophy, Professor, Member of the Central Commission on Elections  
and Referendums of the Republic of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 42;  
tel.: (+992) 918-63-97-54, e-mail: makfirat@mail.ru

*This article is devoted to the issue of determining the role of multipartyism in the formation and development of political culture and the role of political culture in the formation of socio-political relations in multiparty conditions. Political culture of society acts as a component of the political system and plays an important role in the formation and regulation of political participation of political subjects. At the same time, political parties play a significant role in the formation of political culture of society. Based on this, it is necessary to take into account the value aspect in the programs of political parties. The process of strengthening democracy, which has paved the way for multifaceted activities of political parties, requires that all political relations, political activities and governance should be carried out with respect to the observance of a high political culture. The sign of maturity of any political force is the level of compliance with the culture of debate and its attitude, communication and governance.*

**Keywords:** political culture, politics, political party, political cooperation, structure of political culture, democratic system, democratic relations, political program, political struggle, relationship between political and multi-party culture, multi-party system.

УДК:343

**СТРАТЕГИЯИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР  
МУҚОВИМАТ БО ТЕРРОРИЗМ ВА ИФРОТГАРОИИ  
ХУШУНАТОМЕЗ ДАР ҚАРИНАИ ДИГАРГУНШАВИИ ВАЗЪИ  
ЧАҲОНӢ  
(Чанбаҳои меъёрии ҳуқуқӣ)**

**ШАРИФЗОДА САИДҲОМИД САФАР,**  
номзади илмҳои таърих, сардори Раёсати омӯзиши масъалаҳои  
амнияти минтақавии Маркази тадқиқоти стратегии  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, Рӯдакӣ 89;  
тел: (+992) 938-48-58-46; e-mail: sayhomid.tj.93@mail.ru

*Дар мақола яке аз масъалаҳои мубрам дар сатҳи миллӣ ва минтақавию байналмилалӣ-муқовимат бо терроризм ва экстремизм таҳлилу баррасӣ гардидааст. Дар он муаллиф талош намудааст, ки стратегияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муқовимат бо терроризм ва ифратгароии хушунатомез дар қаринаи дигаргуншавии вазъи ҷаҳонӣ таҳлилу баррасӣ намояд. Дар мақола таъкид шудааст, ки он ду масъалаи асосиро дар бар мегирад: ҷанбаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва соҳтории муқовимат бо терроризм ва экстремизм.*

*Бо дарназардошти фарогирии таҳлили ҷанбаҳои меъёри ҳуқуқии стратегияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаллиф талош менамояд, ки ҷанбаҳои соҳтории муқовимат бо терроризм ва экстремизмро дар таълифотҳои минбаъда баррасӣ намуда, ҳамзамон, саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муқовимат бо терроризм ва ифратгароии хушунатомез дар сатҳи байналмилалӣ ниишон дуҳад.*

*Муаллиф таъкид месозад, ки то ҳол масъалаи танзими меъёрии ҳуқуқии муқовимат ба терроризм ва экстремизм дар Тоҷикистон тавассути муқаррароти доктринаи ҳарбӣ, ду барнома, кодекс (чинояти), се консепсия, ҳашит қонун ва стратегияи миллӣ (дар ду давра) таҳлилу баррасӣ гардида, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт 14 Конвенсияи байналмилалиро эътироф намудааст.*

**Калидвоҷсаҳо:** стратегияи давлатӣ, Тоҷикистон, муқовимат бо терроризм, ифратгароии хушунатомез, дигаргуншавии вазъи ҷаҳонӣ таҳлил, баррасӣ, ҷанба, меъёрии ҳуқуқӣ, ифратгароии мазҳабӣ, рушди ноустувор, нобаробарии иқтисодӣ.

Таҳаввулоти се даҳсолаи охири ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии башарият, дар баробари ҷанбаҳои мусбӣ, инчунин аҳолии сайёрапо ба буҳронҳои муҳталиф дучор намуд.

Ҳоло, эътирофи баъзе тамоюлҳои барои башарият хатарнок ба ҳайси раванди маъмулӣ дар низоми арзишҳои башарият тағйирот ба амал оварда, роҳу усулҳои навро дар низоми муносибат ба хатару ҷолишҳои замони муосир тағйир додааст.

Новобаста аз ин, дар баробари таҳдиу хатарҳо, ба монанди:

- рушди ноустувору нобаробари иқтисодӣ;
- шиддати рақобат ҷиҳати дастёбӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ ва захираҳои стратегӣ;
- густариши ифратгароии мазҳабию сиёсӣ дар минтақаҳои гуногуни олам;
- тағйирёбии иқлими, гурӯснагӣ ва буҳронҳои демографӣ, тавсеаи фаъолияти гурӯҳҳои террористӣ ва хизбу ҳаракатҳои ифратгарӣ дар минтақа ва ҷаҳон ҳанӯз ҳам масъалаи мавриди таваҷҷуҳ мебошад.

Тоҷикистон дар тағовут бо дигар кишварҳои олам таҳдии гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистиро ба амнияти давлат бештар эҳсос менамояд. Зоро бо дарназардошти мавқеи ҷуғрофӣ дар ҳамсоягӣ бо Афғонистон қарор дорад, ки тайи ҷанд соли охир аз ҷониби ниҳодҳои бонуфузи илмӣ-таҳқиқотӣ хатарноктарин кишвар эътироф мешавад. Масалан, тибқи Шоҳиси ҷаҳонии терроризм (ШҶТ-GTI) дар соли 2023 Афғонистон хатарноктарин кишвар эътироф гардидааст. Ниҳоди мазкур кишварҳоро дар асоси маълумотҳо доир ба шумораи амалиёти террористӣ ва шумораи ҳалокшудагон аз соли 2007 баҳо медиҳад. Тибқи маълумоти GTI, дар соли 2022 дар Афғонистон 633 нафар дар натиҷаи амалҳои террористӣ ба ҳалокат расида, 74% ҳодисаи куштор дар сарҳад бо Покистон рӯй додаанд [17].

Ҳамзамон, тибқи маълумоти ширкати машваратии тиббии International SOS, Афғонистон соли 2024 дар сезонаи хатарноктарин кишварҳои олам ҷой гирифтааст. Ширкати мазкур кишварҳоро аз рӯйи хатарҳои *тиббӣ, амниятӣ ва тағйирёбии иқлими* муайян намудааст, ки аз рӯйи ҳамаи ин нишондодҳо Афғонистон миёни кишварҳои дунё дар сезонаи аввал дохил мешавад [19]. Инчунин, тибқи омори Шоҳиси ҷаҳонии сулҳ (ШҶС-GPI), ки аз ҷониби Институти иқтисод ва сулҳ нашр мегардад, миёни 163 кишвари дунё аз рӯйи 24 омил, ки муҳимтаринашон шумораи марги хушунатомез, таъсири терроризм, иқтидори ядроӣ, шароити сулҳ, амнияти ҷамъиятӣ, низоъҳои дохилӣ ва робитаҳои байналмилалӣ мебошанд [18].

Маҳз вазъи бесуботӣ дар кишвари ҳамсояи Тоҷикистон–Афғонистон таъсири ҳудро ба кишвари мо зиёдтар мерасонад, ки далели ин миёни кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ дар радабандии Шоҳиси ҷаҳонии сулҳ

чойи 50-умро ишғол намудани Тоҷикистон аст, ки мутаносибан аз қишварҳои дигари минтақа пасттар мебошад ва Ӯзбекистон чойи 70, Қазоқистон, Қирғизистон ва Туркманистон чойи 93 ишғол намудаанд. [17]

Дар қаринаи болозикр Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша тадбирҳои муайянро дар самти муқовимат бо терроризм ва экстремизм андешида, дар робита ба ин стратегияи муайянро низ доро мебошад.

Дар давраи соҳибистиқлолӣ бо дарназардошти таҳдидҳои аз терроризм ва экстремизм бармеомада Стратегияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон *дар самти тақмили заминаҳои ҳуқуқию ниҳодии муқовимат ба экстремизм ва терроризм* мушаххас ва мураттаб гардонида шудааст. Ҳоло Тоҷикистон дар самти муқовимат бо терроризми байналмилалӣ ва ифротгароии хушунатомез, ҳамчун қишвари ташаббускор дар сатҳи байналмилалӣ, эътироф шудааст.

Дар ин замина, Стратегияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқовимат ба экстремизм ва терроризмро вобаста ба ду ҷанба-*тақмили заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ниҳодӣ* таҳлилу баррасӣ намудан мумкин.

*Якум, тақмили заминаҳои меъёрии ҳуқуқии муқовимат ба экстремизм ва терроризм.* Ҳанӯз баъди ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ дар Тоҷикистон 28 декабри соли 1993 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амният” қабул гардид, ки дар он яке аз омилҳои асосии ба таъмини амнияти давлат мусоидаткунанда маҳз пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, аз ҷумла шаклҳои муташаккили он ба монанди терроризм буд. Сипас қонуни мазкур 28 июни соли 2011 таҳти №721 *дар таҳрири нав қабул гардид*, ки бо ворид намудани тафйирот ба он (КҶТ аз 15 марта соли 2016, №1283) масъалаи маблағузории терроризм яке аз омилҳои таҳдидкунанда ба амнияти қишвар муайян гардид [6].

Дар робита ба масъалаи болозикр, яке аз аввалин санадҳо *Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҷораҳои пурзӯр намудани мубориза бар зидди терроризм», аз 21 апрели соли 1997* ба ҳисоб мерафт. Фармон мазкур бо мақсади таъмини ҳифзи соҳти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, бо дарназардошти паҳн шудани терроризм қабул гардида буд. Маҳз дар асоси Фармон зикршуда Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дастур дода буданд, ки “*Барномаи тақвияти мубориза бо терроризмро барои солҳои 1998-2000*, ки фаъолияти мақомоти даҳлдори давлатиро ҳамоҳанг месоҳт, таҳия намоянд. Инчунин, дар Фармон таъқид мегардид, ки Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои доҳилӣ ва Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо дигар мақомоти манфиатдор лоиҳаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро “*Дар бораи мубориза бо терроризм*” ва “*Дар бораи ворид намудани тафйирот ба Кодексҳои ҷиноятиро*, ки масъалаи

мубориза бо терроризмо танзим менамуданд, таҳия ва пешниҳод намоянд [16].

Дар ин замина, қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм” 16 ноябри соли 1999 таҳти № 845[10] ва ба тасвиг расидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгароӣ)” аз 08 декабря соли 2003 таҳти № 69, ки асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии мубориза бар зидди экстремизм (ифротгароӣ) ва терроризмо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамуданд, [8] иқдомҳои муҳим дар мубориза бо ду тамоюли номатлуб буданд.

Бо дарназардошти воқеиятҳои замони муосир ду қонуни болозикр аз эътибор соқит гардида, санаи 02 январи соли 2020, № 1655 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба экстремизм” ва 23 декабря соли 2021, № 1808 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба терроризм» дар таҳрири нав қабул гардиданд, ки онҳо на “мубориза”, балки асосҳои ташкилио ҳуқуқӣ ва принсипҳои асосии “муқовимат” ба экстремизм ва терроризмо бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, асосҳои сохтори конститутсионӣ, таъмини сохибихтиёй, тамомияти арзӣ ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. [12]

Дар қаринаи болозикр бояд таъкид намуд, ки қаблан “мубориза” бо терроризм ва экстремизм-фаъолияти мақомоти даҳлдор дар самти ошкорсозӣ, огоҳонӣ, пешгирий ва қатъ намудани фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ, фаҳмида мешуд.

Бо ворид намудани тағйирот ба қонунҳо “муқовимат” ба терроризм ва экстремизм-фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот ва шахсони мансабдори онҳо, инчунин, шахсони дигари ҳуқуқӣ, ки ба ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини сохибихтиёй, тамомияти арзӣ ва амнияти давлат, ошкор кардани сабабу шароити ба зуҳуроти экстремизм ва терроризм мусоидаткунанда, инчунин, барои огоҳӣ, ошкор, пешгирий, рафъ ва қатъ намудани фаъолияти экстремистио террористӣ ва аз байн бурдани оқибатҳои он равона карда шудааст, фаҳмида мешавад, ки хеле фарогир буда, ба самаранокии фаъолияти давлат дар муқовимат ба зуҳуроти мазкур мусоидат менамояд [12].

Зиёда аз ин, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом” аз 25 марта соли 2011 (бо таҳрири нав аз 15 марта соли 2023, №1950) низ асосҳои ҳуқуқию ташкилии пешгирий ва муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, аз ҷумла маблағгузории терроризмо ба танзим медарорад.

Дар боби 8-уми Қонуни мазкур ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба қонунигардонӣ (расмикунонӣ)-и даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, аз ҷумла маблағгузории терроризм, мубодилаи иттилоот ва ёрии хуқуқӣ, гирифтани дарҳост аз контрагенти хориҷӣ ва баррасии он, фиристодани дарҳост ба контрагенти хориҷӣ ва ғайра таҳлилу баррасӣ гардидаанд [11].

Инчунин, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «*Дар бораи мубориза бар зидди чинояткории муташаккилонা*», аз 28 декабри соли 2013, ки он низ муносибатҳои ҷамъиятиро дар самти мубориза бар зидди чиноятҳои муташаккил муайян менамояд, яке аз самтҳои асосии он мубориза бо фаъолияти экстремистӣ (моддаи 5) мебошад [9].

Дар робита ба муқовимат бо терроризм ва экстремизм, инчунин, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “*Дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъияти*”, аз 22 июни соли 2023, №1969 низ яке аз вазифаҳои шурӯҳои ҷамъиятий муқовимат ба экстремизм ва терроризм мебошад [7].

Ҳамзамон, санаи 3 октябри соли 2005, №103 “*Доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон*” қабул гардид, ки дар асоси ин санади стратегӣ ҳама навъи амалҳои террористӣ маҳкум карда шуда, мубориза бо терроризм ва экстремизм омили таъмини амнияти давлатӣ ӯтироф гардидааст.

Ҳоло дар кишвар се консепсия амал менамояд, ки бевосита ба танзими сиёсати давлатӣ дар самти муқовимат бо экстремизм ва терроризм равона гардидааст. Пеш аз ҳама, “*Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (иғротгароӣ)*”, ки бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марта соли 2006, №1717 тасдик шудааст. Мақсади консепсияи мазкур баланд бардоштани самарабаҳшии мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм буда, инчунин, шаклҳои мубориза бо ин зуҳуроти номатлубро муайян менамояд. [4]

Яке аз санадҳои муҳимми дигар “*Консепсияи миллии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом, барои солҳои 2018-2025*” мебошад. Консепсияи номбурда баҳогузории самаранокии фаъолияти низоми мавҷудаи миллии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризмро таъмин менамояд. Дар баробари дигар масъалаҳо боби 6-уми Консепсия инъикосгари “Ҳадафҳои стратегӣ ва самтҳои асосии рушди низоми миллӣ” мебошад, ки дар асоси он ҳадафҳои стратегии низоми миллӣ дар муқовимат ба экстремизм ва терроризм.... инҳоянд:

–таъмини ҳифзи амнияти Ҷумхурии Тоҷикистон, барҳам додани таҳдидҳои экстремизм ва терроризм, коҳиш додани миқдори чинояткории муташаккилона ва фаъолияти ғайриқонуни соҳибкорӣ;

–таъмини самаранокии татбиқи ваколатҳои мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳое, ки дар муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм... иштирок мекунанд, муносибсозии механизмҳои ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо ва ҳамкории байни онҳо;

–ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо ҷиҳати муайян ва ошкорсозӣ, баҳодиҳии хавфҳо, назорати хавфҳо бо мақсади коҳиш додани онҳо дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва ғайраҳо [2].

Ҳамчунин, дар Ҷумхурии Тоҷикистон “Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон дар соҳаи дин”, аз санаи 4 апрели соли 2018, № 1042 фаъолият менамояд, ки дар боби 8-уми он нақши иттиходияҳои динӣ дар пешгирии экстремизм баррасӣ гардидааст [3].

Ҷумхурии Тоҷикистон бо эҳсоси таҳдидҳои афзояндаи экстремизм ва терроризм ба амнияти миллӣ ва рушди босуботи худ ба пайгирий аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва кишварҳои минтақа муборизаро дар ин самт пурӯр намуда, бо Фармони Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон аз 12.11.2016, №776 аввалин “Стратегияи миллии Ҷумхурии Тоҷикистонро оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016–2020” қабул намуд.

Мақсади Стратегияи мазкур муайян намудани самтҳои асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи муқовимат ба экстремизм ва терроризм ҷиҳати ҳифзи асосҳои соҳтори конститутсионии Ҷумхурии Тоҷикистон, такмил додани заминаҳои ҳуқуқӣ ва ниҳодӣ, инчуни, амалияи муқовимат бо тундгарӣ, экстремизм ва терроризм ба ҳисоб меравад.

Дар асоси муқаррароти боби 11-уми Стратегияи номбурда—“Такмили ҷораҳои таъқиб ва ҷавобгарӣ барои амалҳои экстремистӣ ва террористӣ” самти муҳимми онро “такмили пайвастаи қонунгузорӣ дар бораи ҷавобгарӣ барои экстремизм ва терроризм, аз ҷумла саривақт чиноят эътироф намудани шаклҳои нави зоҳиршавии онҳо, инчуни, муқаррар намудани мучозоти мувоғиқ барои содир намудани онҳо” ташкил менамояд [14].

Инчуни, бо фармони Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2021, №187 “Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025” дар таҳрири нав ба тасвиб расид. Стратегияи номбурда ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2021 зикр гардидаанд, мутобиқ ба иқдомоти Тоҷикистон доир ба амалисозии

Стратегияи глобалии зиддитеррористии Созмони Милали Муттаҳид ва қатъномаҳои Шурои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидааст. Дар робита бо ин, бояд таъкид намуд, ки 8 сентябри соли 2006 дар Ичлосияи 60 Маҷмаи Умумии СММ дар асоси Қатъномаи 60/288 “Стратегияи глобалии зиддитеррористӣ”-ро қабул намудааст. Маҳз дар асоси Стратегияи СММ кишварҳо “терроризмо дар ҳама шакл ва зуҳуроташ, ки аз ҷониби ӯ, дар кӯҷо ва бо қадом мақсад амалӣ карда мешавад, маҳкум менамоянд”.

Дар Стратегияи СММ таъкид мешавад, ки “терроризм яке аз ҳатарҳои ҷиддитарин ба сулҳу амнияти байналмилаӣ мебошад”. Ҳамзамон, дар Стратегия “тасдиқ мегардад, ки терроризм бо ягон дин, миллат, тамаддун ё гурӯҳи этникӣ алоқаманд нест [20].

Дар ин замина, “Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025”, мақсад, вазифаҳо ва самтҳои асосии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи муқовимат ба экстремизм ва терроризм муайян намуда, ба муттаҳид намудани тадбирҳои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилаӣ дар ин самт равона шудааст.

Аз ин рӯ, мақсадҳои муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- ҳифзи асосҳои сохтори конститутсионӣ,
- тамомияти арзии давлат,

–қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, амнияти ҷамъиятӣ, ҳифзи аҳолӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз таҳдидҳои экстремистӣ ва террористӣ мебошанд [15].

Мақсадҳои мазкур тариқи амалӣ намудани чорабинҳои ҳусусияти ташкилию ҳуқуқӣ, пешгирикунанда ва ҳуқуқтатбиқунӣ сурат мегиранд.

Вазифаҳои муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар марҳалаи кунунӣ:

- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ,
- тақвияти ҳамкориҳои онҳо бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилаӣ дар самти коҳиш додани ҳавфу таҳдиди терроризм мебошад.

Дар Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм самтҳои асосии муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар 13 банд оварда шудаанд, ки масъалаи такмили минбаъдаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба пешгирий ва муқовимат ба экстремизм ва терроризм ҷузъи асосии онро ташкил медиҳанд.

Самтҳои дигари муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумхурии Тоҷикистон тибқи стратегияи давлатӣ дар ҷанбаҳои зерин инъикос меёбанд:

- баланд бардоштани нақши низоми маориф ва сиёсати ҷавонон дар пешгирии экстремизм;
- баланд бардоштани мақоми ҳуқуқии шахс ва фарҳангӣ сиёсии аҳолӣ;
- баланд бардоштани сатҳи таъминоти иҷтимоию иқтисодии аҳолӣ;
- таъсиррасонӣ ба омилҳои ба экстремизм мусоидаткунанда вобаста ба муҳочирати меҳнатӣ;
- барқарорсозӣ ва интегратсияи шахсони гузаштаи экстремистӣ ё террористидошта [15].

Яке аз самтҳои меҳварии муқовимат бо терроризм ва экстремизм васеъ кардани доманаи фаъолияти профилактикаӣ, такмили ҷораҳои пешгирӣ дар асоси таҳлили самаранокии онҳо мебошад, ки дар ин самт масъалаи баланд бардоштани нақши дин ва ташкилотҳои динӣ дар фаъолияти профилактикаӣ ҷойгоҳи хосса пайдо намудааст ва онҳо дар ҷанбаҳои зерин инъикос ёфтаанд:

–нигоҳ доштани ризояти байнимазҳабӣ дар ҷомеа бо роҳи қабули тадбирҳои иловагӣ доир ба баланд бардоштани фарҳанг ва саводнокии динии аҳолӣ;

–таҳқими фазои таҳаммулгарӣ дар муҳити динӣ, эҳтиром нисбати ҳама дину мазҳабҳо;

–риояи ҳуқуқ ва озодиҳои динии шаҳрвандон, роҳ надодани монеъшавӣ ба фаъолияти қонунии иттиҳодияҳои динӣ ё анҷоми маросими динӣ, агар онҳо тартиботи ҷамъиятиро вайрон накунанд ва ба ҳуқуқҳои шаҳрвандон таҷовуз накунанд;

–тайёр кардани кадрҳои миллии динӣ, ки дар як вақт ҳам донишҳои баланди динӣ ва ҳам ҳисси баланди ватандӯстӣ доранд, баланд бардоштани сифат, ракобатпазирӣ ва обрӯйи низоми миллии таҳсилоти динӣ мебошанд [15].

Дар робита ба яке аз матлабҳои муҳимми болозикр, ки ба фаъолияти қонунии иттиҳодияҳои динӣ ё анҷоми маросими динӣ, ки агар онҳо тартиботи ҷамъиятиро вайрон накарда, ҳуқуқи шаҳрвандон таҷовуз накунанд, таъқид намудан бамаврид аст, ки он асоси конститутсионӣ дорад. Зоро Конститутсияи кишвар таъқид месозад, ки “таъсис ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъияти ва ҳизбҳои сиёсие, ки најодпарастӣ, миллатгарӣ, ҳусумат, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд ва ё барои бо зӯрӣ сарнагун кардани соҳтори конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ даъват менамоянд, манъ аст” [5].

Дар қаринаи болозикр “Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ”, ки аз 26 марта соли 2009, №489 қабул гардидааст, он муносибатҳои ҷамъиятиро доир ба ҳуқуқи инсон ба озодии вичдон ва озодии пайравӣ ба дин, муносибатҳои байни давлат ва иттиҳодияҳои динӣ, инчунин, вазъи ҳуқуқии иттиҳодияҳои диниро танзим менамояд. Масалан, дар асоси моддаи 14 Қонуни мазкур – “Рад кардани бақайдигирии иттиҳодияҳои динӣ” баррасӣ шудааст, ки гуфта мешавад. “Бақайдигирии давлатӣ ё қайди баҳисобигирии иттиҳодияи динӣ дар ҳоле рад карда мешавад, ки “агар номи иттиҳодияи динӣ ахлоқ, хиссиети миллӣ ва динии шаҳрвандонро таҳқир намояд” [13].

Вобаста ба масъалаи мазкур як нуктаро барои мисол метавон иброз намуд, ки вақтҳои охир масъалаи фаъолияти гурӯҳҳои ба истилоҳ “ҳамчинсаро”, ки ҷанбаи ифратгарӣ дорад ва ё фаъолияти озодонаи ин иттиҳодияҳо дар ҷомеаи қишвар садоҳои зиёдро барангехта буд. Ҳоло ин гурӯҳҳо ҳамчун унсури таркибии хуфта бо фаъолияти пардапӯшона вусъат меёбад. Агар ба ифодаи умумии ин иттиҳодия, яъне “ЛГБТ” ашхоси:

- *Лесбиянок*—(майли шаҳвонии зан ба зан);
- *Геев* – ҳамчинсаро (майли шаҳвонии мард ба мард);
- *Бисексуалов*–дучинса (майли шаҳвонии ҳам мардона ва ҳам занона);
- *Трансгендерных* – фароҷинсӣ (*иҳтилоғи байни шахсияти ҷинсии шаҳс ё дар баъзе мавриҷҳо ифодаи ҷинсӣ*), ки номи он ахлоқ, хиссиети миллӣ ва динии шаҳрвандонро таҳқир намояд. Аз ин рӯ, бешубҳа, метавон иброз намуд, ки дар асоси моддаи даҳлдори болозикр дар қонунгузории қишвар фаъолияти чунин иттиҳодияҳо дар Тоҷикистон мамнуъ ҳисобида мешавад.

Ҳамзамон, тибқи муқаррароти Конститутсияи Тоҷикистон, “дар Тоҷикистон... таъсиси ҳизбҳои хусусияти миллӣ ва динидошта, инчунин, маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст”.

Дар робита бо андешаи болозикр, фаъолияти ҳизби мамнуъи террористӣ-экстремистии “Наҳзати исломӣ”, ки фаъолияти он ба муқаррароти болозикри Конститутсияи қишвар мухолифат менамуд, низ мамнуъ ҳисобида мешавад. Зоро, якум, он хусусияти динӣ дошта, фаъолияти он бо *сүистифода* аз арзишҳои динӣ, ки қонуни асосии қишвар манъ кардааст, ба роҳ монда шуда буд. Дуюм, амалҳои муғризонаи ҳизб нишон дод, ки аз ҷониби сарчашмаҳои хориҷӣ маблағгузорӣ ва ҷонибдорӣ мешавад.

Дар қаринаи болозикр аз ҳама ҷизи муҳим он аст, ки тибқи муқаррароти Қонуни Асосии қишвар, аз ҷумла моддаи 1-уми он: “Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад ва ҳаёти ҷамъиятий дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва

мафкуравӣ инкишиф меёбад. Дар Тоҷикистон “мафкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад. Ҳамзамон, “иттиҳодияҳои динӣ (на дин) аз давлат ҷудо буда, ба корҳои давлатӣ мудохила карда наметавонанд”.

Дар зимн бояд иброз намуд, ки ҳоло дар самти танзими меъёрии ҳуқуқии муқовимат ба терроризм тибқи Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 21 майи соли 1998, №574 фаъолият менамояд, ҷиноятҳои дорои ҳусусияти террористӣ-экстремистидошта дар моддаҳои 179, 179<sup>1</sup>, 179<sup>2</sup>, 179<sup>3</sup>, 180, 181, 182, 184, 184<sup>1</sup>, 184<sup>2</sup>, 184<sup>3</sup>, 184<sup>4</sup>, 185, 193, 194, 194<sup>1</sup>, 194<sup>2</sup>, 194<sup>3</sup>, 194<sup>4</sup>, 194<sup>5</sup>, 307, 310 ва 402 пешбинӣ шудаанд.[1]

Дар заминаи муқовимат бо терроризм ва экстремизм дар даврони соҳибистиклолии кишвар “Барномаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пурзӯр намудани мубориза бар зидди терроризм дар солҳои 2000–2003” ва “Барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030” аз 30 июни соли 2021, №265 қабул гардидаанд, ки тибқи онҳо терроризм ва экстремизм ҳамчун ҷиноятҳои хавфноки замони муосир ҳисобида шудаанд.

Дар маҷмуъ, то ҳол масъалаи танзими меъёрии ҳуқуқии муқовимат ба терроризм ва экстремизм дар Тоҷикистон тавассути муқаррароти доктринаи ҳарбӣ, ду барнома, кодекс (ҷиноятӣ), се консепсия, ҳашт қонун ва стратегияи миллӣ (дар ду давра) таҳлилу баррасӣ гардида, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт 14-и Конвенсияи байналмилалиро эътироф намудааст.

Аз таҳлилҳои боло маълум мегардад, ки новобаста аз камбудиҳои ҷойдошта дар низоми қонунгузорӣ ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заманаи созгори меъёрии ҳуқуқӣ дар муқовимат бо терроризм ва экстремизм фароҳам гардидааст, аммо дар ин самт ҳанӯз мушкилоти ҷиддӣ вучуд доранд, ки баррасии онҳоро мувофиқи мақсад мешуморем:

- татбиқи саривактӣ ва босифати аксар стратегия ва барномаҳои давлатӣ дар самти муқовимат бо терроризм ва экстремизм;
- васеъ намудани доманаи фаъолияти пешакӣ, такмили ҷораҳои пешгирий дар асоси таҳлили самаранокии онҳо;
- баланд бардоштани сатҳи қасбияти кормандони мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва деҳот, роҳбарони бахши идеологӣ, инчунин ҳайати омӯзгории бо ҷавонон коркунанда, ки муқовимат ба экстремизм ва терроризмро ба амал мебароранд;
- такмил ва мушаххас намудани муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирий ва муқовимат ба экстремизм ва терроризм;

–баланд бардоштани самаранокии ҳуқуқтатбиқүнӣ ва тақвияти зарфиятҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба ошкоркунӣ, қатъ намудан ва тафтиши чиноятҳои хусусияти экстремистӣ ва террористидошта, дар ин замина ба инобат гирифтани унсурҳои адолати ҳуқуқӣ, қонуният ва ғайра;

–риояи талаботи матраҳ намудани масоили фарҳангии динӣ бо дарназардошти одоби баланди илмӣ ва шаҳрвандӣ, ҳиссиёти динӣ ва миллии шаҳрвандон дар фазои иттилоотӣ, зеро бо дарки нодуруст ва вокуниши ноҷои баъзе шаҳрвандон дар аксар мавридҳо паёмадҳои ноҳӯшро дар пай дорад;

–хотима додан ба танишҳои лафзӣ миёни олимон ва донишмандони тоҷик дар фазои иттилоотӣ;

–таваҷҷӯҳ ба сатҳи таҳассуснокии иштирокчиёни семинар–тренингҳо ва вебинарҳо, ки дар самти пешгирий ва муқовимат ба экстремизм ва терроризм ба роҳ монда мешаванд;

–дар баробари коршиносон ба ҷорабиниҳои сиёсӣ-идеологӣ ҷалби бештарӣ қишири осебазири ҷомеа, ки хуро аз таваҷҷӯҳ дур эҳсос менамояд;

–боло бурдани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон. Новобаста аз он, ки дар Тоҷикистон яке аз субъектони ҳуқуқэҷодкунанда–халқи (*шаҳрвандони*) Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, аммо дар ин самт дар сатҳҳои гуногун норасоиҳои зиёд вуҷуд доранд.

Дар робита бо ин, бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳое, ки аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» бармеоянд, *Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи «Соли маърифати ҳуқуқӣ» эълон намудани соли 2024»* аз 30 декабри соли 2023, №668 қабул гардид. Мақсад аз қабули фармони мазкур: –баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон; –тарғиби арзишҳои демократӣ; –мустаҳкам намудани ниҳоди ҳуқуқи инсон; –тарбияи шаҳрвандон дар руҳияи эҳтиром нисбат ба қонқӣ ва таъмин намудани волоияти он; –ташкил намудани механизми самараноки ҳамкории давлат ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ғайра мебошад. Тақвияти фаъолияти ниҳодҳои даҳлдор дар ин самт, татбиқи босифат ва саривақтии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар муқовимат бо терроризм ва экстремизм, ҷиҳати поён бурдани сатҳи шомилшавии шаҳрвандон ба гурӯҳҳои номатлуб мусоидат менамояд.

## АДАБИЁТ

### Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ:

1. Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе, 21 майи соли 1998, № 574.

2. Консепсияи миллии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом, барои солҳои 2018–2025. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марта соли 2018, № 1033.

3. Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин, аз 4 апрели соли 2018, №1042. [манбаи электронӣ] [http://base.mmk.tj/-view\\_sanadhowview.php?showdetail=&sanadID=582](http://base.mmk.tj/-view_sanadhowview.php?showdetail=&sanadID=582). (санаи муроҷиат: 12.04.2024).

4. Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарӣ), Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марта соли 2006, №1717.

5. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июня соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи раъйпурсии умумихалқӣ ба он тағтиру иловаҳо ворид карда шудаанд.

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амният”. АМОҖТ. ш. Душанбе, 28 июня соли 2011, № 721.

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ”. Душанбе, аз 22 июня соли 2023, № 1969.

8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм”. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 16 ноябри соли 1999 № 846.

9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди чинояткории муташаккилонা”, аз 28 декабря соли 2013, №1038.

10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарӣ)”. АМОҖТ. Душанбе, 8 декабря соли 2003, № 69.

11. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом”, аз 15 марта соли 2023, № 1950.

12. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба экстремизм”. Душанбе, аз 2 январи соли 2020, №1655; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба терроризм”. Душанбе, аз 23 декабря соли 2021, №1808.

13. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ. Душанбе, 26 марта соли 2009, № 489.

14. Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016–2020. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.11.2016, №776.

15. Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2021, №187.

16. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҷораҳои пурзӯр намудани мубориза бар зидди терроризм». Душанбе, 21 апрели соли 1997. “Садои мардум”. 25 апрели соли 1997, №35 (962). -С.1.

### **Сарчашмаҳои истифодашуда**

17. Обнародован Глобальный индекс терроризма 2023. [электронный ресурс] <https://darakchi.uz/ru/163389>. 22.03.2023. (дата обращения: 22.03.2024).

18. Самые опасные страны мира в 2023 году: данные рейтинга Global Peace Index. [электронный ресурс] <https://visitworld.today/ru/blog/1539/most-dangerous-countries-in-the-world-in-2023-data-from-the-global-peace-index-rating>. (дата обращения: 12.02.2024).

19. Стали известны самые опасные страны мира в 2024 году. 26.02.2024. [электронный ресурс] <https://life.obozrevatel.com/section-travel-news-stali-izvestnyi-samyie-opasnyie-stranyi-mira-v-2024-godu-26-02-2024.html>. (дата обращения: 12.03.2024).

20. Шестидесятая сессия. Пункты 46 и 120 повестки дня. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2006 года [без передачи в главные комитеты (A/60/L.62)]. 60/288. Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций.

## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И НАСИЛЬСТВЕННЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ (Нормативно-правовые аспекты)**

**ШАРИФЗОДА САИДХОМИД САФАР,**

кандидат исторических наук, начальник Управления изучения  
вопросов региональной безопасности ЦСИ при  
Президенте Республики Таджикистан  
734025, Таджикистан, город Душанбе, пр. Рудаки 89;  
тел: (+992) 938-48-58-46; e-mail: sayhomid.tj.93@mail.ru

*В статье анализируется и обсуждается одна из актуальных проблем на национальном, региональном и международном уровне – сопротивление терроризму и экстремизму. В ней автор попытался проанализировать и рассмотреть государственную стратегию Республики Таджикистан в противодействии терроризму и насильственному экстремизму в контексте*

изменения мировой ситуации. В статье подчеркивается, что она включает в себя два основных вопроса: нормативно-правовой и структурный аспекты противодействия терроризму и экстремизму.

Учитывая комплексность анализа нормативно-правовых аспектов государственной стратегии Республики Таджикистан, автор в данной работе пытается обсудить структурные аспекты борьбы с терроризмом и экстремизмом, и одновременно показать вклад Республики Таджикистан в борьбу с терроризмом и насильтвенным экстремизмом на международном уровне.

Автор подчеркивает, что до сих пор вопрос нормативно-правового регулирования противодействия терроризму и экстремизму в Таджикистане анализировался и рассматривался через положения военной доктрины, двух программ, (уголовного) кодекса, трех концепций, восьми законов и национальная стратегия (в два периода). Таджикистан признал 14 международных конвенций в этом отношении.

**Ключевые слова:** государственная стратегия, Республика Таджикистан, сопротивление терроризму, насильтственный экстремизм, изменение глобальной ситуации, анализ, обзор, аспект, нормативно-правовой, религиозный экстремизм, нестабильное развитие, экономическое неравенство.

## THE STATE STRATEGY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN FIGHTING TERRORISM AND VIOLENT EXTREMISM IN THE CONTEXT OF THE CHANGING GLOBAL SITUATION (normative-legal aspects)

**SHARIFZODA SAIDHOMID SAFAR,**

Candidate of historical sciences, Head of the Department of Study of Regional Security Issues, of the CSR under the President of the Republic of Tajikistan

734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89;

tel: (+992) 938-48-58-46; e-mail: sayhomid.tj.93@mail.ru

*The article analyzes and discusses one of the topical issues at the national, regional and international level, the resistance against terrorism and extremism. In it, the author tried to analyze and consider the state strategy of the Republic of Tajikistan in countering terrorism and violent extremism in the context of changes in the world situation. The article emphasizes that it includes two main issues: normative-legal and structural aspects of countering terrorism and extremism.*

*Taking into account the comprehensiveness of the analysis of the normative and legal aspects of the state strategy of the Republic of Tajikistan, the author*

*tries to discuss the structural aspects of the fight against terrorism and extremism in the following works, and at the same time show the contribution of the Republic of Tajikistan in the fight against terrorism and violent extremism at the international level.*

*The author emphasizes that until now the issue of normative-legal regulation of resistance to terrorism and extremism in Tajikistan has been analyzed and considered through the provisions of the military doctrine, two programs, the (criminal) code, three concepts, eight laws and the national strategy (in two periods). Tajikistan has recognized 14 international conventions in this regard.*

**Keywords:** state strategy, Republic of Tajikistan, resistance to terrorism, violent extremism, change of the global situation, analysis, review, aspect, normative-legal, religious extremism, unstable development, economic inequality.

УДК:327.7

## СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАНОМ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**ТАЛБАКОВ САИДАХТАМ ИСРОИЛОВИЧ,**

начальник Управления анализа и прогнозирования

внутренней политики Центра стратегических исследований

при Президенте Республики Таджикистан

734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 89;

тел: (+992) 987-97-59-46; e-mail: talbakov.2018@mail.ru

*Процесс анализа и результаты многонаправленного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой на уровне стратегического партнерства показывают, что стороны использовали имеющиеся возможности и добились значительных достижений. Проведение своевременных мер по развитию дипломатических отношений позволило реализовать ожидания сторон на определенных этапах. Однако, учитывая уникальные совместные достижения в обеспечении безопасности и реализации современных механизмов безопасности, данное направление сотрудничества не подвергалось экспертному и научному анализу в должной степени. Поэтому в данной статье автор попытался проанализировать двустороннее сотрудничество стран в направлении безопасности и определить основные направления сотрудничества в этой сфере.*

**Ключевые слова:** стратегические подходы, расширение отношений, вопросы безопасности, текущие условия, угрозы и опасности, потенциал сотрудничества, выгодные меры.

Всесторонний анализ всеобщего стратегического партнерства между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой свидетельствует о высоком уровне сотрудничества. Сотрудничество в области безопасности между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой играет ключевую роль в обеспечении стабильности и процветания в Центральной Азии. Это партнерство основано на общих интересах в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Важность этого сотрудничества подчеркивается в контексте стратегического

партнерства и инициативы “Один пояс, один путь”, которая направлена на укрепление экономических связей и инфраструктурного развития.

Отношения между Китайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан, которые являются соседями, соединенными общими горами и реками, выдержали испытания изменениями в международной обстановке и совершили скачок от добрососедства и дружбы до стратегического партнерства, а затем до отношений всестороннего стратегического партнерства, и служат примером развития дружественных отношений между двумя соседними развивающимися странами [3].

Стратегическое сотрудничество между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой в области безопасности является фундаментальным камнем устойчивости в Центральной Азии. Это партнерство укрепляется общими усилиями в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также содействием в реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности. Обе страны демонстрируют приверженность защите суверенитета, независимости, безопасности и территориальной целостности, что подчеркивает стратегический характер их взаимоотношений. Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика активно работают над расширением двусторонних отношений, что включает углубление сотрудничества в сфере правоприменения и безопасности, защиту общих границ и укрепление региональной безопасности. Это сотрудничество способствует созданию благоприятной среды для экономического роста и развития, а также укрепляет позиции обеих стран на международной арене.

Во-вторых, сотрудничество в области безопасности между Республикой Таджикистан и Китайской народной республикой характеризуется следующими особенностями:

Взаимное доверие и поддержка в ключевых вопросах, включая в таких как суверенитет и территориальная целостность. С первых дней независимости Таджикистан выражает полную поддержку политике «одного Китая» и считает правительство Китайской Народной Республики единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай. Признав Тайвань неотъемлемой частью Китая, Таджикистан занимает твердую и неизменную позицию и решительно выступает против любых попыток внешнего вмешательства во внутренние дела этой дружественной страны.

Сопряжение стратегий развития, направленное на высококачественное совместное строительство “Один пояс, один путь” и углубление торгово-экономического сотрудничества. В декабре 2016 года была принята

Национальная стратегия развития Таджикистана (до 2030 года), основной целью которой является превращение Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. Через год после принятия этой стратегии по приглашению Председателя Китайской Народной Республики, Президент Республики Таджикистан был приглашен на саммит БРИКС+ в китайском городе Сиамен (сентябрь 2017 г.). В рамках этих встреч лидеры двух стран достигли договоренности о связи Национальной стратегии развития (НСР) Таджикистана с Китайским мегапроектом “Один пояс, один путь”. Тем самым Таджикистан после России и Казахстана выступил третей страной постсоветского пространства, которая объявила о стыковки своей национальной стратегии с данным китайским мегапроектом.

Укрепление двустороннего сотрудничества в таких областях, как правоприменение, защита общей безопасности и гуманитарные обмены. В конце XX века подписание соглашений по урегулированию приграничные проблем в Душанбе еще раз доказало международному сообществу, что стратегия и тактика отношений и сотрудничества между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой устойчивы в целях укрепления сотрудничества ориентированы на дружбу и благополучие населения обеих стран-соседей. В январе 2011 года Протокол между правительствами двух стран о демаркации госграницы между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой был одобрен Парламентом Таджикистана. Этот документ сконцентрировал внимание на всех проблемах, связанных с границей между двумя странами, и укрепил атмосферу доверия и уверенности между сторонами.

С целью развития взаимоотношений и повышения уровня сотрудничества на новое качество, 31 августа 2017 года главы Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики подписали “Совместную декларацию об установлении всестороннего стратегического партнёрства”, создавшую прочную основу для развития двустороннего сотрудничества[1].

Эти аспекты подчеркивают глубину и значимость стратегического партнерства между двумя странами, которое служит стабилизирующими фактором в регионе и способствует международной безопасности.

Следует отметить, что особенности благотворных отношений между двумя странами имеют исторические корни и берут свое начало из глубины веков. Предки таджиков имели торговые связи с китайцами не только во время формирования Великого шелкового пути, но и до появления этой дороги. На этапах зарождения и становления Великого Шелкового пути главными субъектами считаются предки таджиков, такие как согдийцы, сакки и бактрийцы[5].

Установление всеобъемлющего стратегического партнерства свидетельствует о том, что наши народы, столетиями живущих бок о бок друг с другом, не только заинтересованы в восстановлении взаимовыгодных торгово-экономических связей времен Великого шелкового пути, но и всемерно укреплять разностороннее сотрудничества, направленное на будущее.

Сотрудничество в сфере безопасности между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой является важной частью стратегического партнерства и приоритетным направлением сотрудничества. В частности, первый официальный зарубежный визит новоизбранного главы страны Эмомали Рахмона (Председателя Верховного Совета Республики Таджикистан) состоялся в Китай 7-11 марта 1993 года, в ходе этого визита было подписано 10 документов о сотрудничестве, два из которых касались сферы безопасности, такие как “Соглашение между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении военного доверия в приграничном регионе” и “Соглашение между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о сокращении вооруженных сил в приграничном регионе”.

В 2006 году в городе Душанбе было подписано «Соглашение о сотрудничестве в военной сфере» между министерствами обороны Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики, что дало серьёзный импульс расширению сотрудничества в области безопасности. Это сотрудничество включает в себя обмен разведданными, совместные военные учения, а также поставки оружия и оборудования. Таджикистан полагается на Китай в плане укрепления своей обороны против потенциальных угроз из Афганистана. Китай, в свою очередь, заинтересован в обеспечении стабильности в Центральной Азии и предотвращении распространения терроризма и экстремизма в свой регион. Однако сотрудничество было омрачено историческими недоразумениями, различиями в политических системах и опасениями по поводу усиления Китая в регионе. Кроме того, вмешательство внешних держав может еще больше усложнить сотрудничество. Несмотря на эти трудности, Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика продолжают укреплять свои связи в сфере безопасности, признавая взаимную выгоду от поддержания стабильности в регионе.

Учитывая большой исторический опыт и взаимные достижения отношений, сегодня две страны занимают ключевую позицию на международной арене, и с geopolитической точки зрения им необходимо расширять своё сотрудничество. В связи с современными процессами и

перспективами системы международных отношений геополитическуюю значимость стран друг для друга можно оценить следующим образом:

С точки зрения безопасности Республика Таджикистан имеет протяженную общую границу с Афганистаном, а также с Китайской Народной Республикой, которая является уязвимой границей в плане террористических и экстремистских угроз. Общая протяженность таджикско-китайской государственной границы составляет 494,4 км а таджикско-афганской границы составляет 1405 км. Однако, помимо этого, обеспечение трансграничной безопасности считается одним из важнейших достижений отношений между двумя странами и требует серьёзного контроля и сотрудничества сторон. С другой стороны, геополитическое положение Китайской Народной Республики вынуждает эту страну расширять сотрудничество в направлении укрепления региональной безопасности. Потому что подъем позиций Китая в мировой политике неразрывно зависит от соседних стран.

С экономической точки зрения инвестиционный климат, природные ресурсы и возможности экономического развития Таджикистана в контексте Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики о поощрении и защите взаимного инвестирования (26 марта 1997 г.) и Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики об инвестиционных стимулах и гарантиях (26 октября 2001 г.) позволили Китайской Народной Республике выполнить основную миссию стратегического партнера и занять первое место среди инвесторов в экономику Таджикистана. В частности, только за 2023 год Китайская Народная Республика инвестировала в экономику Таджикистана 130 миллионов долларов США[7]. Кроме того, Китайская Народная Республика является крупнейшим инвестором в регионе Центральной Азии, и особенно в Таджикистане, и имеет значительные экономические интересы в регионе. Поэтому обеспечение безопасности является важным фактором защиты этих интересов.

С политической точки зрения Таджикистан определил направление сотрудничества с Китайской Народной Республикой в качестве приоритета своей внешней политики. Китай отличается от других стран тем, что строит свои отношения с соседями, независимо от размера страны и его экономического положения, на основе равенства, взаимного уважения, без всякого высокомерия, ненависти и фаворитизма[2]. Именно этот принцип сотрудничества позволил Республике Таджикистан и Китайской Народной Республике иметь единую политическую позицию по большинству

глобальных стратегических вопросов и внести совместный вклад в судьбу человечества.

Таким образом, в двусторонних отношениях преобладает принцип равенства и не происходит злоупотреблений политической и экономической властью. С другой стороны, высокий уровень политического доверия между странами в многополярной системе международных отношений является эффективным механизмом обеспечения стратегической стабильности стран и является свидетельством реализации Совместной декларации Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики, который был подписан в Пекине 16 сентября 1996 года. Потому что согласно этому документу стороны обязаны строго соблюдать рамки политических отношений, определенные в документе.

В связи с необходимостью сотрудничества сторон друг с другом, в условиях широких возможностей и достижений возникают риски, которые угрожают безопасности обеих стран и вызывают необходимость сближения стратегических решений. Одной из главных проблем Таджикистана и Китая являются растущие угрозы безопасности, опасность терроризма и экстремизма, ставшие основным двигателем чувствительности двух стран. В связи с этим, 18 мая 2023 года в ходе визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику было подписано «Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Китайской Народной Республики о проведении совместных антитеррористических учений».

Совместные антитеррористические учения между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой являются важным шагом в укреплении сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами и борьбы с общими угрозами в регионе. Эти учения включают в себя практические сценарии по борьбе с терроризмом, демонстрируя готовность обеих стран работать вместе для обеспечения стабильности. Учения также служат платформой для обмена лучшими практиками и укрепления доверия между военными обеих стран. Учитывая непосредственную близость Таджикистана к Афганистану и опасения по поводу перелива нестабильности из этой страны, сотрудничество в области безопасности с Китайской народной Республикой имеет решающее значение для предотвращения распространения терроризма в регионе. Совместные антитеррористические учения являются важным шагом в укреплении двусторонних отношений и продвижении мира и безопасности в Центральной Азии.

В общем стратегическое партнерство между Китайской Народной Республикой и Республикой Таджикистан охватывает широкий спектр

областей, в том числе военное сотрудничество, борьбу с терроризмом и региональную безопасность. Китай рассматривает Таджикистан как важный буфер против нестабильности в Афганистане и стремится укрепить свою военную базу в этом регионе. Таджикистан, в свою очередь, полагается на Китай в плане обеспечения своей обороны и модернизации своих вооруженных сил.

Сотрудничество в военной сфере включает в себя совместные антитеррористические учения, обмен разведанными и поставки оружия. Китай также предоставил Таджикистану гранты и льготные кредиты для финансирования военных расходов и развития инфраструктуры. Кроме того, две страны подписали соглашение о создании совместного антитеррористического центра в Таджикистане.

Китай также играет важную роль в поддержании региональной стабильности в Центральной Азии. Он участвует в региональном сотрудничестве с другими странами региона, такими как Шанхайская организация сотрудничества, и выступает за мирное урегулирование конфликтов и экономическое развитие. Продолжающееся стратегическое партнерство между Китайской народной республикой и Республикой Таджикистаном имеет важное значение для поддержания мира и стабильности в Центральной Азии. Оно основано на взаимных интересах и приверженности обеспечению безопасности и процветания в регионе и мире.

#### **ЛИТЕРАТУРА:**

1. Мирзоев Н.М., Мирзоев Х.Т. Таджикистан и Китай: к вопросам о стратегическом партнерстве / Вестник Педагогического университета. 2022. № 3 (98). С. 268-275;
2. Назаров, Т.Н. Китайско-таджикское сотрудничество: от прошлого к настоящему и будущему. // [Электронный ресурс]. URL: <http://russian.people.com.cn/31521/7670155.html> (дата обращение: 03.02.2022); Газета “Женьминь жибао” онлайн, 2011, 8 декабря.; Известия Академии наук Республики Таджикистан. [Текст] Отделение общественных наук. 2012, №2;
3. Объединение могучей силы для построения сообщества единой судьбы Китая и Таджикистана. [Электронный ресурс] - [\\_russian.china.org.cn](http://russian.china.org.cn) - Автор статьи: Посол Китая в Таджикистане Цзи Шуминь. (дата обращение: 30.04.2024);
4. Робитањои Тольикистон ва Хитой. Маводъои конференсияи лъумъуриявии илмӣ-назариявӣ Душанбе, «ЭР-граф», 2018, – 128 с;

5. Таджикистан – Китай: от исторической дружбы к стратегическому партнерству. Под общей редакцией: Академика Академии наук Республики Таджикистан Назаров Талбак Назаровича. Душанбе, ЭР-Граф 2019, 391 с. С.8;

6. Тоҷикистон ва Ҳитой: мушкилот ва дурнамои ҳамкориҳо. Маводи конфронси илмӣ – амалӣ бахшида ба 70 – солагии таъсисёбии Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой. Душанбе, «МН-Дониш», 2020, 127 с;

7. Чин аз Русия гузашт. Ҷаро сармоягузорони хориҷӣ ба Тоҷикистон таваҷҷӯҳ доранд? - [Электронный ресурс] - Pressa.tj. (дата обращение: 30.04.2024).

## ҲАМКОРИҲОИ СТАРТЕГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ ЧИН ДАР СОҲАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТ

**ТАЛБАКОВ САИДАҲТАМ ИСРОИЛОВИЧ,**

саидори Раёсати таҳлил ва оянданигарии сиёсати дохилии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89; тел: (+992) 987-97-59-46; e-mail: talbakov.2018@mail.ru

*Раванди таҳлил ва натиҷагарӣ аз ҳамкориҳои гуногунсамтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар сатҳи шарикии стратегӣ баёнгари он аст, ки ҷонибҳо бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва ба дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд. Роҳандозии табдирҳои саривақтӣ ҷиҳати инқишифи муносибатҳои дипломатӣ имкон фароҳам овард, то интизориҳои ҷонибҳо дар марҳалаҳои муайян татбиқ карда шаванд. Аммо бо дарназардошти дастовардҳои муштараки беназир ҷиҳати таъмини амният ва амалигардонии механизмҳои муосири таъмини амният, ин самти ҳамкориҳо ба таври зарурӣ мавриди таҳлили коршиноси ва илмӣ қарор нағирифтааст. Аз ин рӯ, муаллиф кӯшиши намудааст, ки дар мақолаи мазкур ҳамкориҳои дучонибаи кишиварҳоро дар самти таъмини амният мавриди таҳлилу баррасии коршиносӣ қарор дода, самтҳои асосии ҳамкориҳои соҳаро муайян намояд.*

**Калидвоҷсаҳо:** равиишҳои стратегӣ, густариии муносибатҳо, мубрамияти амният, шароити қунунӣ, таҳдиду ҳатарҳо, зарфияти ҳамкориҳо, чораҳои судманӣ.

**STRATEGIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF  
TAJIKISTAN AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE  
FIELD OF SECURITY PROVISION**

**TALBAKOV SAIDAHTAM ISROILOVICH,**

Head of the Department of analysis and forecasting of  
internal policy of the Center for strategic research  
under the President of the Republic of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89;  
tel.: (+992) 987-97-59-46; e-mail: talbakov.2018@mail.ru

*The process of analysis and the results of multidirectional cooperation between the Republic of Tajikistan and the People's Republic of China at the level of strategic partnership show that the parties used the available opportunities and achieved significant achievements. The implementation of timely measures to develop diplomatic relations allowed to realize the expectations of the parties at certain stages. However, given the unique joint achievements in ensuring security and implementation of modern security mechanisms, this area of cooperation has not been subjected to expert and scientific analysis to a proper extent. Therefore, in this article the author tried to analyze the bilateral cooperation of the countries in the direction of security and identify the main directions of cooperation in this area.*

**Keywords:** strategic approaches, expansion of relations, security issues, current conditions, threats and dangers, potential for cooperation, beneficial measures.

УДК: 339.924

## РАВАНДХОЙ ҲАМГИРОЙ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ ОН

**РАХМОНЗОДА АЗИМҖОН ШЕРАЛӢ,**

номзади илми таърих, мувонини директор оид ба илм ва таълими

Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33;

тел: (+992) 900-18-00-38; e-mail: raxmonzoda92@bk.ru

*Дар мақола вазъи ҳамкориҳои панҷ кишвари Осиёи Марказӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, хусусиятҳои иқтисодӣ, экологӣ ва сиёсии ҳамгироии минтақа ба таври ҷудогона арзёбӣ гардидааст. Сарфи назар аз ихтилофҳои мавҷуда дар масъалаҳои фаромарзӣ, дар масъалаҳои истифодаи заҳираҳои об ва гайра, имкониятҳои ҳамкории “Панҷгонai Осиёи Марказӣ” бо бозингарони беруна дар қолаби ИА+5, ИМА, заминаҳои объективии тавсееи ҳамкориҳои минтақавӣ ИА+5, ИМА+5, Ҷопон+5, Кореяи Ҷанубӣ+5, Русия+5 пешниҳод шудаанд.*

*Муаллиф таъкид кардааст, ки минтақаи Осиёи Марказӣ чун қолаби ҳамгироӣ дорои низом ва ташкилотҳои зарурӣ мебошад. Минтақа ҳамчунин, дорои ҳувияти ба худ хос мебошад. Дараҷаи хеле баланди номуайянӣ дар сиёсати хориҷии давлатҳо, рақобати лоиҳаҳои ҳамгироӣ, ба ихтилоф байни ниҳодҳои минтақавӣ ва ҳамкориҳои самаранок дар ҷаҳорҷӯбаи созмонҳои байналмилалӣ таъсир мерасонад.*

**Калидвожаҳо:** равандҳои ҳамгироӣ, Осиёи Марказӣ, Русия, ИДМ, СҲШ, ҳамкориҳои минтақавӣ, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Туркманистон, амнияти заҳираҳои об, инфрасоҳтор.

Таҳқики раванди ҳамгироӣ, аз ҷумла ҳамгироӣ дар Осиёи Марказӣ, бо арзи вучуд карданӣ ин раванд дар давраи пасошуравӣ оғоз ёфт. Теъдоди зиёди корҳои илмӣ бахшида ба ҳамгироӣ, аз ҷумла доир ба ҳамгироии аврупой ва авруосиёй, аз миқёси фароҳ ва аҳаммияти бузурги масъалаи баррасишаванда дарак медиҳад.

Дар оғози асри XXI ҳамгироии минтақавӣ ва ҷаҳонишавӣ ҷузъи таркибии рушди кишварҳо дар паҳнои тамоми ҷаҳон гардид. Имрӯз дарвоҷеъ, олам вобаста ба навъу ҳадафҳои муҳталифи минтақавӣ аз иттиҳодҳои гуногун иборат аст. Тибқи пешгӯйии бисёр таҳлилгарон ва бо

дарназардошти таҷрибаи Иттиҳоди Аврупо, ҳамгирои минтақавӣ модели беҳтарини имконпазири мавҷудият дар ҷаҳони мусоир мебошад.

Инсоният рӯз то рӯз бештар ба раванди ҷаҳонишавӣ-бо ҳамаи пайомадҳои мусбату манғии он ҷалб мешавад. Вақте сухан дар мавриди ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба давлатҳо ва минтақаҳои мушаххас меравад, баррасӣ намудани он дар қаринаи ду тамоюли асосӣ, яъне ҳамгирои ҷаҳонӣ ва тавсееи гуногуншаклии он ба мақсад мувофиқ аст. Маҳз якҷоя амал кардани онҳо (*ва ҳамто дар баъзе ҳолатҳо муқобили якдигар қарор гирифтани онҳо*) инкишофи ҷаҳони имрӯза, номуайяни он ва аз ҳама муҳимтар-ҳифзи онро барои ҳар як миллат ва давлат [23,18] муайян месозад.

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ минтақаи Осиёи Марказӣ ба ҳайси субъекти мустақили геосиёсӣ рушд меёбад. Ба сабаби доро будани минтақа ба сарватҳои ғанӣ ва заҳираҳои азими энергетикую обӣ минтақа дар маркази таваҷҷӯҳи давлатҳои абарқудрати ҷаҳон қарор дорад. Кишварҳои минтақа роҳҳои рушд ва раҳӣ аз буҳрони тулониро ҷустуҷӯю интиҳоб мекунанд, ки яке аз онҳо ҳамгирий мебошад.

Кишварҳои Осиёи Марказӣ пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ дар соли 1991 ба як вазъи душвор дучор шуданд. Дар доираи тақсимоти иттиҳои меҳнатӣ робитаи хеле баланди иқтисодии ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шуравӣ вучуд дошт. Ягон ҷумҳурии Иттиҳоди Шуравӣ доираи мукаммали истеҳсолӣ надошт, ҳар як ҷумҳурӣ аз ҷумҳуриҳои дигар ҷузъҳои таркибӣ мегирифт ва аз байн рафтани ин низоми муносибат барои давлатҳои наубунёди Осиёи Марказӣ мушкилоти ҷиддиро ба миён овард. Маълум шуд, ки барои кишварҳои Осиёи Марказӣ рафъи оқибатҳои пошхӯрии низоми мутамарказ бинобар сатҳи пасти тараққиёти иқтисодиёт нисбат ба ҷумҳуриҳои қисми аврупоии собиқ Иттиҳоди Шуравӣ душвортар буд. Илова бар ин, кишварҳои Осиёи Марказӣ бо сабаби ҷойгиршавии маҳсуси ҳудудии ҳуд аз уқёнусҳо ва бозорҳои ҷаҳонӣ ҷудо буданд. Аз ин рӯ, кишварҳои Осиёи Марказӣ маҷбур шуданд, ки барои рафъи буҳрон, пеш аз ҳама, дар баҳши обу энергетика бо ҳам ҳамкорӣ кунанд.

Дар чоряки охири асри XX моҳияти муносибатҳои об хеле тағиیر ёфта, мазмуни асосиро масъалаи моликияти об ташкил медиҳад. Сарчашмаҳои дарёҳо дар кӯҳсор воқеъ гардида, ҳалқҳое, ки дар баландкӯҳ зиндагӣ мекунанд, дар шароити душвортаре қарор гирифта, барои тараққиёти иқтисодиёт имкониятҳои кам доранд. Маълум аст, ки ин гуна беадолатихо таъриҳан инкишоф ёфтаанд ва онҳоро танҳо бо ҳуқуқи соҳиби замине, ки ин ҳалқ дар он зиндагӣ мекунад ва ҳамаи он ҷой ки ин замин ба вучуд меорад, аз ҷумла низомҳои табиии об-пиряҳҳо ва ҷараёни дарёҳо бартараф кардан мумкин аст. Чун қоида, кишварҳои кӯҳистонӣ ба қатори кишварҳои

сарватманд шомил нестанд ва об воқеан, манбаи табиии таъриҳӣ ва имтиёзи рушди иқтисодии онҳо мебошад. Ва ҷаҳон бояд инро эътироф ва дастгирӣ кунад.

Дар Осиёи Марказӣ манбаи асосии ғизои тамоми дарёҳои мавҷудаи минтақа об пиряҳҳо мебошад. Маҷрои дарёҳо асосан дар кӯҳистони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон ба вучуд омада, ин захираҳо барои обёрий дар тамоми кишварҳои минтақа истифода мешаванд. Ин воқеият дар идоракуни захираҳои об амалиёти якҷояи маҷмуиро талаб мекунад.

Фурӯпошии Иттиҳоди Шуравӣ боиси таъсиси кишварҳои алоҳидаи соҳибистиколи Осиёи Марказӣ гардида, мушкилоти давлатҳои нави соҳибистиколоро эҷод намуд.

Дар шароити ба иқтисоди бозорӣ гузаштани кишварҳои Осиёи Марказӣ ду тамоюл: парокандагӣ ва ҳамгирӣ муайян карда шудааст.

Бартарии кишварҳои Осиёи Марказӣ инҳоянд:

- мавқеи мусоиди геосиёсӣ;
- кувваи кории ба қадри кифояи соҳибихтисос;
- арзиши ками меҳнат;
- бо барқ, ашёи хоми маъданӣ ва кишоварзӣ таъмин намудани минтақа;
- имкони истифодаи муштараки об ва захираҳои табӣ

Мушкилоти кишварҳои Осиёи Марказӣ инҳоянд:

- дар ҳар як давлат мавҷуд будани ҷазираи қаламрави давлати дигар;
- мавҷуд набудани сарҳадҳои дақиқи байнидавлатии муайяншуда;
- тағовӯт дар сиёсати ҳориҷӣ, ширкат дар созмонҳои гуногуни байналмилаӣ ва минтақавӣ ва иттиҳодҳои ҳамгирӣ.

Ба муносабати ба даст овардани Истиқтоли давлатӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ маҷбур шуданд, ки барои ҳамгирии минтақавӣ дидгоҳҳои нави стратегӣ ҷустуҷӯ кунанд.

Дигаргуниҳои амиқ дар соҳтори ҷомеаи ҷаҳонӣ, тағйирёбии ҳаритаи геосиёсии ҷаҳон ва ташаккулӯбии гурӯҳҳои ҳамгирии байналмилаӣ бисёре аз давлатҳоро водор ба он соҳт, ки ба ҷустуҷӯи шаклҳои нави амнияти дастаҷамъӣ ва ҳамкории иқтисодӣ машғул шаванд. Равандҳои наздиқшавии давлатҳои мустақил ва муттаҳид гардидани онҳо дар ниҳодҳои асосии минтақавӣ омили асосии муносабатҳои байналмилалии муосир гардидаанд. Бо ин тартиб, зарурати гузаронидани таҳлили ҳамаҷонибаи падидай ҳамгирӣ аз нуқтаи назари воқеияти муосир ва ояндаи давлатҳо ва минтақаҳо дар фазои геосиёсии минтақаи Осиёи Марказӣ пайдо мешавад [16, 36].

Собиқ вазири корҳои ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон академик Талбак Назаров вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди иттиҳодҳои минтақавӣ ва

субминтақавиро, ки дар онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон узвият дорад, илман арзёбӣ намудааст. Муаллиф масъалаҳои пешбуруди равандҳои иқтисодии ҳамгирой дар ҷаҳорҷӯбай иттиҳодҳои байнидавлатӣ дар фазои пасошуравӣ мавриди таҳқиқ қарор додааст [11, 125].

Дар охири солҳои 40-ум ва аввали солҳои 50-уми қарни бист мағхуми «ҳамгирои сиёсӣ» [8] ба феҳристи истилоҳоти сиёсию илмӣ ворид гардид. Моҳияти онро метавон ба таври зерин маънидод кард: «ҳамгирои сиёсӣ муттаҳидшавӣ, якшавии ниҳодҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ дар доираи давлат ё дар доираи иттиҳодияи фароҳтари байналмилалӣ» [21,15] мебошад. Чунончи муҳаққиқ Акбаршо Искандаров таъкид менамояд, ҳамгирои сиёсии байналмилалӣ тариқи эҷоди ниҳодҳои нави ҳокимият бо интиқол додан ба онҳо қисми ҳуқуқҳои мустақилии ниҳодҳои сиёсии миллӣ сурат мегирад [6, 29].

Дар ин робита Аҳднома дар бораи бунёди Фазои ягонаи иқтисодӣ миёни Ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон аз 30 апрели соли 1994 [1], Аҳднома дар бораи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ёрии ҳамдигарии Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон аз 25 майи соли 1992 [2], Созишнома дар бораи Иттиҳоди гумруқӣ миёни Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Беларус, баъдан Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон [12], қобили зикру ёдоварӣ мебошанд. Дар соли 1999 ҷонибҳо Аҳдномаро дар бораи Иттиҳоди гумруқӣ ва Фазои ягонаи иқтисодӣ ба имзо расониданд, ки тибқи он вазифадор шуданд ташаккули Иттиҳоди гумрукиро ба анҷом расонанд ва ба бунёди “бозори муштарак” шурӯъ намоянд. Дар моҳи ноябрی соли 1993 баъд аз музокирот президентони Қазоқистон ва Ӯзбекистон дар шаҳри Алмаато Протоколро оид ба татбиқи амалии созишнома дар бораи тадбирҳои амиқ рафти ҳамгирои иқтисодӣ барои солҳои 1994–2000 ба имзо расониданд. Дар санаи 14 апрели соли 1995 дар шаҳри Чимкент Барномаи ҳамгирои иқтисодӣ миёни Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон қобили қабул дониста шуд. Санаи 24 апрели соли 1995 дар шаҳри Бишкек ҷаласаи Шурии сарвазирони се ҷумҳурӣ баргузор шуд. Дар ин ҷаласа дар бораи Барномаи ҳамгирои иқтисодии давлатҳои иштирокдор ва лоиҳаҳои сармоягузории аввалиндарача ва тасдиқи Консепсияи фазои ягонаи иқтисодӣ қарорҳои даҳлдор қабул карда шуданд [7].

Моҳи апрели соли 1996 Созишнома дар бораи истифодаи захираҳои сӯзишворӣ, энергетикӣ ва об, соҳтмон ва истифодаи кубурҳои газ дар минтақаи Осиёи Марказӣ ба имзо расид.

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи асосии пешрафти босуръат ва босуботи иқтисодии кишварҳои минтақаро дар рушди

комплекси энергетикӣ мебинанд. Таъкид менамоянд, ки “ҳаминро ҳам нодида гирифтан мумкин нест, ки проблемаи истеҳсолу истифодаи энергия дар давоми солҳои наздиктарин ба проблемаи асоситарини иқтисодию иҷтимоӣ, геостратегӣ, аз ҷумла геосиёсӣ, табдил ҳоҳад ёфт” [15, 3-11].

Аммо ҳамаи ин созишномаҳо ба мақсадҳои эълонкардаи ҳуччатҳо ноил нагардид, дараҷаи қабули қарорҳо паст боқӣ монд ва худи ҳуччатҳо хусусияти машваратӣ доштанд. Имрӯз минтақаи Осиёи Марказӣ дар марҳалаи рӯй овардан ба масъалаҳои воқеии минтақа: мубориза бо терроризму ифротгарой, таҳдид ба амният, истифодаи муштараки захираҳои ҳаётан муҳимми табиӣ ва технологӣ қарор дорад. Ба ғайр аз ин, ба ақидаи муҳаққиқ Р.Ҳайдаров: “Ҳоло дар АвруОсиё ва аз ҷумла дар АвруОсиёи Марказӣ равандҳои нави геосиёсӣ ва геоиқтисодӣ рӯ ба инкишоф ва ба вучуд омада истодаанд, ки бевосита бо ташаккули ҷаҳони секутба алокаманданд. Дурнамои рушди Осиёи Марказӣ дар даҳсолаҳои наздик аз он вобаста аст, ки то чӣ андоза зудтар минтақаи мо ба геосоҳтори қунунии тартиботи ҷаҳонии мусоир вокуниш нишон медиҳад ва мутобиқ мешавад” [19, 168].

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки равандҳои ҳамгироӣ дар қишварҳои Осиёи Марказӣ ба мушкилоти муҳимтаре, ки сулҳу амнияти минтақа, ворид шудан ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба онҳо вобаста аст, равона карда шудааст.

Яке аз воқеиятҳои назаррас ва падиди муҳими сиёсию иҷтимоии охири қарни XX ва ибтидои садаи XXI ин ба арсаи вучуд қадам гузоштани Созмони Ҳамкории Шанҳай аст. Дар як муддати кӯтоҳ СҲШ тавонист аз як ниҳоди минтақаӣ бо узвияти төъдоди ками давлатҳо (1996–«Панҷгонаи Шанҳай») ба як созмони миқёсан бузурги муҳташам ва обруманди байналмилалӣ бо узвияти төъдоди зиёди қишварҳои минтақа ва берун аз он (2021–12 узви СҲШ (8+4) мубаддал гардад. СҲШ имрӯз 60 дарсади қаламрави минтақаи АвруОсиё ва тақрибан ними (3,5 миллиард) аҳолии ҷаҳонро дар бар мегирад.

Муҳаққиқи тоҷик Р.Ҷ.Ҳайдаров дар ин қарина қайд менамояд: “Имрӯз дар СҲШ тамоми гуногунрангии сиёсии ҷаҳон, фарҳангҳо ва амалияҳои сиёсӣ муаррифӣ шудааст, ки он дар минтақаи мо дар бисёр масъалаҳои таъмини сулҳу субот ба пайдоиши нуқтаҳои муштарак ва наздикшавии сиёсӣ мусоидат намудааст. Зимнан, СҲШ шароити сиёсии ҳудро ба ҳеч як қишвари ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳмил намекунад ва кӯшиш намекунад, ки принсипҳо ва қоидаҳои бозии ҳудро ҷорӣ кунад”[20, 91].

Вижагии асосии ин созмон хусусияти ҳамгироӣ доштанаш аст, ки дар навбати аввал барои ҳамкориҳои иқтисодию гуманитарӣ пешбинӣ шудааст. Ва ин табиист: ду қишвари бузурги минтақа–Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин–ҳамчун ташабbusкорони таъсиси ин созмон на

фақат ба муносибатҳои хубу ҳасана бо кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ зарурат доштанд, балки хостанд сулҳу субот ва рушди устувори иқтисодӣ дар ин минтақа таъмин бошад, то ин ду кишвари бузург тавонанд сиёсат ва манфиатҳои хешро пайгирина амалӣ созанд. Маълум, ки дар ин бобат мавқеи ҷуғрофии минтақа, захираҳои бепоёни табиӣ ва инсонии кишварҳои он, бозори мусоиди меҳнат ва тиҷорат, аҳаммияти геосиёсии минтақа ва давлатҳои он низ нақши муҳим бозидаанд. Аммо ба ақидаи маъмули роҳбари собиқи Ҷумҳурии Мардумии Чин (2003-2013) Ху Сзинтао сабабҳои зуд ва ба ин дараҷа қудратманд ва бонуфуз гаштани Созмони Ҳамкории Шанхай ҳамчунон ба он вобаста аст, ки ҳама давлатҳо –узви созмони мазкур усулҳои аслӣ ва фалсафai созандай Созмони Ҳамкории Шанхайро ҳамеша ва пайваста пайгирий кардаанд, ки мағҳумҳои калидии он иборатанд: аз эътиимидаи комил ба ҳамдигар, ба эътибор гирифтани манфиатҳои ҳама тарафҳои алоқаманд, машваратҳои мутадовим дар фазои баробарҳукуйӣ, эҳтироми гунонгунрангии фарҳанг ва анъанаҳо, кӯшиши рушди устувор дар асоси ҳамкориҳои дастаҷамъона ва ғайра.

Дар байни дигар созмонҳои байниминтақавӣ, ки дар фаъолияти он давлатҳои Осиёи Марказӣ иштирок мекунанд, нисбатан самаранок Созмони Ҳамкории Шанхай ба ҳисоб меравад. Созмони Ҳамкории Шанхай, доимо доираи ҳамкории худро дар байни кишварҳои иштирокии иттиҳод васеъ намуда истодааст. Ҷолибияти ин созмон бо он асоснок карда шудааст, ки дар он кӯшишҳои тамоюли зиддиғарӣ вучуд надоранд ва ғайр аз ин, созмон мақсад дорад аз ҷорҷӯбаи таркибии ҳарбии таъмини бехатарии кишварҳои аъзои худ берун барояд.

Барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ширкат дар Созмони Ҳамкории Шанхай ба манфиати миллӣ аст. Пеш аз ҳама, ҳалли масъалаҳои марбут ба сарҳади давлатӣ барои амнияти миллии кишварҳои минтақа муҳим мебошад.

Масъалаҳои мубориза бо ифротгарои динӣ ва терроризм дар заминаи ҳамкории ассотсиатсияҳо барои кишварҳои Осиёи Марказӣ хеле муҳим мебошанд. Ноамнӣ дар Афғонистони ҳамсоя ва афзоиши созмонҳои тундрави исломӣ ба субот дар сатҳи минтақа ҳатари ҷиддӣ эҷод мекунад.

Ҳамкорӣ дар рушди хизматрасониҳои нақлиётӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ низ хеле муҳим ва арзишманд аст. Эҷоди роҳҳои оҳан, автомобилий, дарёй ва ҳавоӣ, ки Ассотсиатсия кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқиро тавассути Осиёи Марказӣ бо Аврупо мепайвандад, ба афзоиши тиҷорат ва рушди устувори иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказӣ мусоидат мекунад.

Бо вучуди ин, барои раҳӣ аз истисмори давлатҳои пасосаноатӣ ва хотима бахшидан ба ақибмонӣ роҳҳои баромад барои кишварҳои Осиёи

Марказй аз вазъияти баамаломада вуҷуд дорад. Яке аз ин роҳҳо ҳамкорӣ дар доираи Иттиҳоди АвруОсиё мебошад. Ба ҳар навъ, чунин заруратро оҳиста-оҳиста ҳамаи сарварони кишварҳои Осиёи Марказӣ дарк карда истодаанд [17, 56].

Кишварҳои минтақа, ки ба муносибатҳои иқтисодӣ иртиботи инфрасоҳторӣ ва сиёсати иҷтимоӣ ҳанӯз ҳамбаста буданд, ба ҷустуҷӯйи имконоти гуногуни ҳамкории комилан зарур рӯй оварданд. Аз ҷумла дар ибтидои асри XXI ғояи ҳамгироии пасошуравии авруосиёй аз нав мубрам гашта, ба ҳайси ҷонидорони намоёнтарини он президентони Ҷумҳурии Қазоқистон Н. Назарбоев, Федератсияи Русия В. Путин, Ҷумҳурии Беларус А.Г. Лукашенко ва як зумра олимон иқдом карданд [14; 9; 10; 5, 143].

Барои мусоидати муассир ба ташаккули Иттиҳоди гумrukӣ ва Фазои ягонаи иқтисодии Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё таъсис дода шуд. Панҷ давлат-Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ба узвияти он шомил шуданд. Созишина дар бораи таъсиси Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиё моҳи октябрисоли 2000 дар шаҳри Остонаи Қазоқистон ба имзо расида, 30 майи соли 2001 эътибор пайдо кард.

Бо мақсади таҳқими иқтисодиёти кишварҳо, навсозӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии кишварҳои иштирокӣ дар бозори ҷаҳонӣ моҳи майи соли 2014 Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиё таъсис дода шуда, аз ҷониби Русия созишина миёни Ҷумҳурии Қазоқистон ва Ҷумҳурии Белорус дар бораи таъсиси ин иттиҳод ба имзо расид. Соли 2015 Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиё Ҷумҳурии Арманистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон ҳам дохил шуда буданд. Кишварҳои боқимондаи Осиёи Марказӣ ҳанӯз узви Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиё нестанд.

Таҳлили муқоисавии таҳқиқот ва нашрияҳо ба мо имкон медиҳад, ки якчанд мавқеъҳои умумии раҳбарони се давлатро оид ба рушди ҳамгироии авруосиёй ҷудо кунем:

–Ҳадафи асосии ҳамгироӣ таъсиси иттиҳоди зичи иқтисодии рақобатпазир дар сатҳи ҷаҳонӣ ва минтақаӣ мебошад.

–Иттиҳоди АвруОсиё ҳамчун як лоиҳаи нави оқилона ва судманд таҳия шудани буд, на барқарорсозии қадом як ҳамтои ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шуравӣ, ки бар иҷбории сиёсӣ асос ёфтааст.

–Иттиҳоди АвруОсиё ҳамчун як лоиҳаи кушод ва ҷузъи лоиҳаҳои ҳамгироии умумиаврупой баррасӣ мешавад.

–Иттиҳоди АвруОсиё ҳамчун як лоиҳаи нави геосиёсӣ ва ҷузъи ҷудонашаванди тартиботи нави ҷаҳонии бисёрқутбӣ арзёбӣ шавад.

Дар маҷмуъ, таъсиси Иттиҳоди АвруОсиё метавонад оғози як даврони нав барои давлатҳои собиқ Шуравӣ гардад. Ҳатто имрӯз фаъолияти

сохторҳои АвруОсиё асоснокӣ ва муассирияти лоиҳаи АвруОсиёро яқинан собит месозад. Бояд тазаккур дод, ки тамоюл ба лоиҳаҳои ҳамгирой дар фазои АвруОсиё дар вақтҳои охир то рафт афзоиш меёбад [17, 59].

Бисёре аз олимон бар ин назаранд, ки ҳамгирии Осиёи Марказӣ дар ин минтақа ба хотири нигоҳдошти суботу сулҳ, таъмини амнияти миллӣ, баланд бардоштани нақши он дар ҳалли мушкилоти Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва ҷаҳон лозим аст. Суботи иҷтимоии Осиёи Марказӣ бо ҳамкории фарҳангию сиёсии ҳалқҳои турк, эрониу тоҷик ва славян, қобилияти онҳо ҷиҳати ҳамзистӣ чун як қисми фарҳанги авруосиёй кафолат дода мешавад. Ба ғайр аз ин, чӣ тавре ки муҳаққики ӯзбек Ф. Толипов дар мақолааш чунин баён мекунад: “Дар Осиёи Марказӣ манфиатҳои бисёре аз абаркудратҳои ҷаҳонию минтақавӣ ба ҳам меоянд. Ин барои роҳ надодан ба ҳукмронии яке аз онҳо имкон медиҳад. Ҳамзамон, Осиёи Марказӣ дар бозсозии ҷаҳонии геосиёсие, ки бояд дар асри XXI ба амал ояд, нақши фаъол бозида метавонад” [24, 184]. Ба андешаи сиёсатшиноси рус А.Д. Богатуров: “Таваҷҷуҳи афзояндаи давлатҳои абаркудрат ба Осиёи Марказӣ дар ибтиди асри XXI-аломати бозгашти минтақа ба маркази сиёсати бузурги байналмилалӣ” мебошад [24, 184].

Қолаби С5+1 як форуми бисёрҷониба бо мақсади густариши ҳамкориҳои дохилиминтақавӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ бо кишварҳои гуногун мебошад. Дар нишастҳо дар шакли С5+1 масъалаҳои марбут ба рушди иқтисодии кишварҳои минтақа, хифзи муҳити зист, таъмини амният ва суботи минтақа баррасӣ мешаванд. Ҳамкории эҳтимолии минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ бо шарикони беруна: форматҳои ИА+5, ИМА+5, Чопон+5, Кореяи Ҷанубӣ+5, Русия+5 мавҷуданд.

*Формати С5 + Иттиҳоди Аврупо.* Муносибатҳои Иттиҳоди Аврупо бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар робита ба қабули «Стратегияи нави шарикӣ» дар моҳи июни соли 2007 фаъолона инкишоф ёфтанд. Стратегия бо афзоиши назарраси кумаки молиявӣ ва коршиносии Иттиҳоди Аврупо. Моҳи июни соли 2019 стратегияи нави «Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ» қабул шуд, ки дидгоҳи нави таҳқими шарикӣ бо панҷ кишвари Осиёи Марказӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии Туркманистонро муайян мекунад. Дар формати “Иттиҳоди Аврупо—Осиёи Марказӣ” дар сатҳи вазирони корҳои хориҷӣ ҳарсола муколама таъсис шудааст. То имрӯз 15 мулоқоти вазирони корҳои хориҷии Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи Марказӣ баргузор гардидааст.

*Дар формати С5+ИМА.* Равобити ИМА бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, форум 1 ноябри соли 2015 дар ҷараёни мулоқоти вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ИМА бо мақсади густариши ҳамкориҳои

Осиёи Марказӣ ва ИМА оғоз гардид. Пас аз ифтитоҳи расмӣ то имрӯз платформа ниҳодӣ шуда, воҳӯриҳо дар сатҳҳои гуногун мунтазам сурат гирифта, дар самтҳои алоҳидаи ҳамкориҳои минтақавӣ гурухҳои кории соҳавӣ таъсис дода шудааст.

*Формати С5+Чопон.* Соли 2004 Чопон ташаббуси формати нави ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ – Муколамаи “Осиёи Марказӣ+Чопон”-ро бо ҳадафи мусоидат ба ҳалли муштараки мушкилоти муштараки минтақавӣ ва пешбуруди ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ оғоз кард. Яке аз ҳадафҳои асосии ҳамкориҳои Чопон дар чаҳорҷӯби Муколамаи “Осиёи Марказӣ+Чопон” таҳқими робитаи ин минтақа бо минтақаҳои иқтисодии берунӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ тавассути фароҳам овардани “бозори минтақавӣ” барои ҳама аст.

*Формати С5+Кореяи Ҷанубӣ.* Дар соли 2007 Ҳукумати Корея усули ҳамкории минтақавӣ бо номи Форуми ҳамкории Осиёи Марказӣ ва Кореяро таъсис дод. Ин ҳамоиш ҳамасола дар сатҳи муовинони вазирони хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Корея баргузор мешавад. Вазорати корҳои хориҷии Корея созмондиҳанд, ҳамоҳангоз ва қувваи пешбарандай форум мебошад. Фалсафаи асосии форум рушди ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва гуманитарии Корея ва кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад.

Тайи дувоздаҳ соли мавҷудияти ин минбар дувоздаҳ ҷаласаи Анҷуман баргузор шудааст, ки даҳтои он дар сатҳи вакилий анҷом дода шудааст. Инчунин, ду воҳӯрӣ дар сатҳи вазирони корҳои хориҷии кишварҳои ширкаткунанда гузарониданд. Дар ҷаласаи даҳуми моҳи ноябриси соли 2016 дар шаҳри Сеул кори форум ниҳодӣ карда шуда, котиботи Форуми 11-ум таъсис ёфт. Фаъолияти он аз ҳисоби бучети Корея маблағгузорӣ карда мешавад. Шурои котибот ҳамчун мақоми олии роҳбарикунанда соле як маротиба таъсис дода шуд.

Муҳимтарин рӯйдод дар ҷаласаи 11-уми Forum дар чаҳорҷӯби котибот муаррифии лоиҳаҳои энергетикӣ, иқтидори сармоягузории Осиёи Марказӣ барои нозирони Кореяи Ҷанубӣ мебошад. Инчунин, озмуни лоиҳаҳои тиҷорат баргузор гардид, ки аз ҷониби ҷавонон мӯаррифӣ карда шуд.

Котибот ҳамчун самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои дарозмуддати миёнамуҳлат 6 самтро муйян карданд, ки ба нақшаҳои кории Котибот барои соли 2020 доҳил карда шудаанд:

–нақлиёт ва логистика: ташкили логистикаи ҳамгирий дар Осиёи Марказӣ ва рушди ҳамлу накл;

–энергетика: баланд бардоштани самаранокии энергия ва ҳамкорӣ оид ба манбаъҳои барқароршавандай энергия;

- муосирнамой ва диверсификатсияи саноат, ҳамкорӣ дар соҳаи технологияҳои нав;
- тағиیرёбии иқлими мухити зист: тавсеаи ҳамкорӣ дар соҳаи хочагии ҷангал ва лоиҳаҳои сабз;
- тандурустӣ ва хизматрасонии тиббӣ: омодасозии кадрҳои тиббӣ ва фаъолсозии табодули тиббӣ;
- маориф, фарҳанг ва сайёҳӣ: тавсеаи табодули варзиш, фарҳанг ва сайёҳӣ.

*Формати С5+Русия.* Моҳи апрели соли 2019 Федератсияи Русия ташаббуси баргузории мулоқоти сарони корҳои хориҷии қишварҳои Осиёи Марказӣ ва Русияро ба уҳда гирифта, нахустин мулоқот дар шаҳри Москав баргузор гардид. Дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки воҳӯриҳои мунтазам дар формати Осиёи Марказӣ–Русия баргузор шаванд. Мулоқоти дувум дар ин формат моҳи октябрри соли 2019 дар шаҳри Ашқобод баргузор гардида буд.

Зимни воҳӯриҳо ҷонибҳо аҳаммият ва судмандии ин шакли ҳамкориро дар рушди ҳамкориҳои минтақавӣ бо дарназардошти динамикаи кунунии муколамаи сиёсии давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Федератсияи Русия тасдиқ намуданд.

Рушди минбаъдаи ҷомеаи Осиёи Марказӣ бо густариши робитаҳои байнидавлатӣ, инчунин, вобастагии рушдкунанда аз таъсири омилҳои иқтисодии берунӣ хос аст. Дар баробари ин, равандҳои соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятий бо ҳамдигар торафт бештар алоқаманд мешаванд.

Дар соҳаи иқтисодиёт меҳвари ҳамгироӣ дар шакли ҷомеаи байнидавлатии иқтисодӣ ташаккул ёфтааст, ки ба он Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Ўзбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон шомиланд. Дар байни тамоми қишварҳои Осиёи Марказӣ созишномаҳои дучонибаи иқтисодӣ вучуд доранд. Дар соҳаи сиёсат ба таҳқими Истиқлоли давлатӣ ноил гардида, қишварҳои Осиёи Марказӣ дар ҷаҳон эътирофи умум гардидааст. Усулҳои амалиёти муштарак бар зидди марказҳои нооромӣ дар марз бо Афғонистон таҳия карда шуданд. Дар байни қишварҳои минтақа барои рушди геосиёсии худ ҳамдигарфаҳмӣ вучуд дорад.

Ҳамгирои минтақавӣ барои қишварҳои Осиёи Марказӣ самти афзалиятноки сиёсати хориҷӣ шуда метавонад. Давлатҳои Мустанқили Осиёи Марказӣ бо пайравӣ ба тамоюлоти ҷаҳонӣ ва такя ба манфиатҳои миллӣ стратегияи рушди мустақилро ташаккул медиҳанд, ки он рушди равобити минтақавӣ ва хориҷиро дар назар дорад. Дар сиёсати ҳар давлати Осиёи Марказӣ ҳаракати манфиату афзалияти худро ба сӯйи қитъаи Осиёи муроҷиа ҳарданд мумкин аст. Дар таҳқиқоти муосир сабабҳои сершуморе зикр ҳарданд мешаванд, ки ба таври воқеъбинона ба бақо ва рушди ҳамкории

давлатҳои Осиёи Марказӣ ва кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил мусоидат мекунад.

Дар байни ин сабабҳо зарурати ҷустуҷӯйи роҳҳои муносиби ҳалли мушкилоти умумиминтақавӣ, таҳияи мақоми ҳуқуқӣ ва низоми истифодабарии захираҳои минералӣ, татбиқи лоиҳаҳои азими экологӣ ва гайраро ҷудо мекунанд [13, 201].

Маҳз натиҷаҳои ислоҳот дар кишварҳои Осиёи Марказӣ зарурати ҳамгирои амиқи тамоми минтақаро нишон медиҳанд, ки ба ҳалли ҳам дар доираи мушкилоти минтақавӣ ва ҳам дар доираи манфиатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ нигаронида шудааст.

Дурнамои рушди ҳамкорӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ ҳамгирои нақлиётӣ мебошад. Дар ин масъала ду самтро метавон ҷудо кард:

1. Суръат баҳшидан ба ҳамгирои нақлиётии кишварҳои Осиёи Марказӣ.

2. Роҳандозии ҳамкориҳои нақлиётӣ бо марказҳои бузурги қитъаи Аврупояи Осиё, ки ҳам борғиристанда ва ҳам боргиранда мебошанд.

Дар доираи самти аввал ташаккули ҳамгирои иқтисодӣ ва сиёсии кишварҳои Осиёи Марказӣ, рушди минбаъдаи муносибатҳои тиҷоратӣ ва фароҳам овардани шароит барои сармоягузории мутақобила зарур аст. Маҳз робитаҳои иқтисодии рушдёфта ба ҳамкории воқеӣ дар соҳаи нақлиёт мусоидат мекунанд.

Самти дуюми муҳимми татбиқи иқтидори нақлиётии Осиёи Марказӣ зарурати роҳандозии шарикӣ бо марказҳои пешрафтаи иқтисодӣ мебошад. Ин, пеш аз ҳама, Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Шарқи Наздик ва Миёна мебошад. Аз сабаби ҳавфу ҳарочоти баланди боркашонӣ қисми зиёди боркашонӣ бо роҳи баҳрӣ иҷро карда мешавад.

Ҳамин тариқ, бо дарназардошти пешбинии ташаккули гардиши боркашонӣ ва манфиатҳои бисёре аз кишварҳои дорои иқтидори рушди иқтисодӣ, баррасии дурнамои ҷойгузини дохилии роҳи баҳрии ҷанубӣ–тавассути Осиёи Марказӣ, инчунин, интиқоли фаъол пур шудани робитаҳои нақлиётӣ бо ҷараёни бор дар ҳудуди Осиёи Марказӣ мебошад.

Барои муваффақияти ҳамгирои минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ сиёсати ҳамоҳангшуда дар самтҳои зерин зарур аст:

1. Равандҳои тиҷоратию сиёсии иқтисодиёти ҷаҳон наметавонанд ба равандҳои ҳамгироӣ бетаъсир бимонанд. Минтақаи Осиёи Марказӣ чун қолаби ҳамгироӣ дорои низом ва ташкилотҳои зарурӣ мебошад. Минтақа ҳамчунин дорои ҳувияти ба ҳуд хос мебошад. Дараҷаи хеле баланди номуайянӣ дар сиёсати хориҷии давлатҳо, рақобати лоиҳаҳои ҳамгироӣ, ба ихтилоф байни ниҳодҳои минтақавӣ ва ҳамкориҳои самаранок дар ҷаҳорҷӯбаи созмонҳои байналмилалӣ таъсир мерасонад [17, 63];

2. Таъсиси бозори ягонаи энергетикӣ ва шабакаи долонҳои нақлиётӣ дар Осиёи Марказӣ;
3. Мусоидат ба рушди иқтисодии кишварҳои минтақа тавассути барномаҳои “баровардан”-и иштирокчиёни сустараққикарда ба сатҳи миёна;
4. Ба танзим даровардани қонунгузории амалқунанда дар соҳаи пулию молӣ;
5. Ба таври васеъ татбиқ намудани барномаҳои ҳамкории илмию техникӣ ва фарҳангӣ;
6. Таъсиси мақомот доир ба муқовимат ба таҳдидҳои ғайрианъанавии амният, аз ҷумла мубориза бо ҷолишҳои нав – терроризми байналмилалӣ ва ифротгароии динию мазҳабӣ, гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир ва муҳочирати ғайриқонунӣ низ ҳамкориҳои созандай минтақавиро тақозо менамояд [17, 54].

Сарфи назар аз ҳама мушкилоте, ки кишварҳои Осиёи Марказӣ бо он мувоҷҷех ҳастанд, танҳо амалҳои ҳамоҳангушуда дар ҳалли мушкилот метавонад муваффакияти равандҳои ҳамгироиро дар Осиёи Марказӣ таъмин намояд.

### **АДАБИЁТ**

1. Аҳднома дар бораи эҷоди Фазои ягонаи иқтисодӣ миёни Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ӯзбекистон [Манбаи электронӣ]. URL: [http://base.spinform.ru/show\\_doc.fwx?rgn=3915](http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3915) (санаи муроҷиат 22.06.2023).
2. Аҳднома дар бораи эҷоди Фазои ягонаи иқтисодӣ миёни Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон [Манбаи электронӣ]. URL: [http://base.spinform.ru/show\\_d](http://base.spinform.ru/show_d) (санаи муроҷиат 22.06.2023).
3. Богатуров А.Д. Введение: Центральная Азия в международной политике // Международные отношения в Центральной Азии / А.Д. Богатуров. События и документы. – М., 2011. – 549 с.
4. Долгов С.И. Новое направление анализа внешней торговли России / С.И. Долгов // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. №7. – С. 77-84.
5. Дугин А.Г. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева / А.Г. Дугин.– М., 2004. – 288 с.
6. Искандаров А. Классические теории европейской политической интеграции и возможность их использования в интеграционных процессах в регионе Центральной Азии / А Искандаров //Казахстан-Спектр. 2006. №4. – С. 29.
7. Концепсияи Фазои ягонаи иқтисодӣ [Манбаи электронӣ]. URL: <http://kremlin.ru/supplement/1716> (санаи муроҷиат 22.06.2023).

8. Конференсия илмӣ-таҷрибавии байналхалқӣ 28-30 октябри соли 2013 дар мавзӯи «Хусусияти назария ва таҷриба дар раванди рушди иқтисодӣ» [Манбаи электронӣ]. URL: <http://www.analitika.org/ca/p0litics/917-20070214034846525.html> (санаси муроҷиат 12.03.2017).
9. Лукашенко А. О судьбах нашей интеграции / А. Лукашенко // Известия. 2011. 17 окт. [Электронная ресурс]. URL: <http://www.izvestia.ru/news/504081> (дата обращения: 22.06.2023).
10. Назарбаев Н. Евразийский союз: от идеи к истории будущего / Н. Назарбаев//Известия. 2011. 25 окт.[Электронная ресурс]. URL: <http://izvestia.ru/news/504908> (дата обращения: 22.06.2023).
11. Назаров Т.Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество / Т.Н. Назаров. – Душанбе: МИД РТ, 2004. – 284 с.
12. Номгӯйи аҳдномаи байналмилалии Иттиҳоди гумруқӣ [Манбаи электронӣ]. URL: <http://www.tsouz.ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/> (санаси муроҷиат 22.06.2023).
13. Омаров Н.М. Будущее интеграционных процессов в Центральной Азии: проблемы и перспективы / Н.М. Омаров // Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии: сравнительный анализ, возможности и перспективы. Под. ред. А.А. Кизяева. Бишкек, 2007. – С. 200 – 210.
14. Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня / В.В. Путин // «Известия». 2011. 3 октября [Электронная ресурс]. URL: <http://www.izvestia.ru/news/502761> (дата обращения 22.06.2023).
15. Раҳмонов Э. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат/ Раҳмонов Э. – Ҷилди 7. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 480 с.
16. Раҳмонзода А.Ш. Муносибатҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи муосир. Монография / А.Ш. Раҳмонзода. – Душанбе, 2022. – 172 с.
17. Раҳмонзода А.Ш. Таҳаввули низоми муносибатҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар охири асри XX – ибтидои асри XXI: диссертсияи номзади илмҳои таърих: 07.00.15 / А.Ш. Раҳмонзода. – Душанбе, 2021. – 179 с.
18. Суюмбаев М., Мамытова А. Природные ресурсы как фактор развития Центральной Азии / М. Суюмбаев, А .Мамытова // Центральная Азия и Кавказ.1998. № 1 [Электронная ресурс]. URL: <https://ca-c.org.ru/index.shtml> (дата обращения 22.06.2023).
19. Хайдаров Р.Дж. К вопросу о развитии стран Центральной Азии в период трехполлярного мира//Известия Института философии, политологии и

права им.А.Баховаддина Национальной академии наук Таджикистана. - №1.-2023. -С.168-174

20. Хайдаров Р.Дж. Эмомали Раҳмон—один из архитекторов Шанхайской организации сотрудничества// Известия Института философии, политологии и права им. А. Баховаддина Национальной академии наук Таджикистана. -№2.-2021. -С.90-95

21. Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI в. Почему не интегрируются страны СНГ / Ю.В. Шишков. – М.: III тысячелетие, 2001. – 480 с.

22. Эмомалӣ Раҳмон яке аз бунёдгузорони Созмони Ҳамкории Шанхай // Маводи Конфронси чумхуриявии илмию амалӣ. – Душанбе, 29 июня соли 2021.–176 с.

23. Samuel. P. Huntington.The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order / P. Huntington. Samuel. – N.Y., 1996. – P. 18-19.

24. Tolipov F. Nationalism as a geopolitical phenomenon: the Central Asia case / F. Tolipov // Centr. Asiansurvery. Oxford. 2001. Vol. 20. N 2. – P. 183 – 194.

## ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

**РАХМОНЗОДА АЗИМДЖОН ШЕРАЛИ,**

кандидат исторических наук, заместитель директора по науке и образованию Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной Академии наук Таджикистана

734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 33;

тел: (+992) 900-18-00-38; e-mail: raxmonzoda92@bk.ru

*В статье анализируется состояние сотрудничества 5 стран Центральной Азии, отдельно представлены экономические, экологические и политические особенности региональной интеграции. Несмотря на существующие различия в трансграничных вопросах, использовании водных ресурсов и т.д. Представлены возможности сотрудничества «Центральноазиатской пятерки» с внешними игроками по модели ЕС+5, США, объективные основания для расширения регионального сотрудничества ЕС+5, США+5, Япония+5, Южная Корея+5, Россия+5. В статье также предлагаются возможные направления дальнейшего регионального сотрудничества.*

*Также подчеркивается, что регион Центральной Азии как шаблон для интеграции имеет необходимую систему и организации. Регион также имеет свою идентичность. Сказывается очень высокий уровень*

неопределенности во внешней политике государств, конкуренция интеграционных проектов, конфликты между региональными институтами и эффективное сотрудничество в рамках международных организаций.

**Ключевые слова:** интеграционные процессы, Центральная Азия, Россия, СНГ, региональное сотрудничество ШОС, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, водная безопасность, инфраструктура.

## INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA: ITS PROBLEMS AND PROSPECTS

**RAHMONZODA AZIMJON SHERALI,**

Candidate of historical sciences, Deputy

Director for Science and Education of the Institute of  
studying of the problems of Asian and European Countries  
of the National Academy of Sciences of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 33;  
tel: (+992) 900-18-00-38; e-mail: raxmonzoda92@bk.ru

*The article analyzes the state of cooperation of 5 Central Asian countries, separately presents the economic, environmental and political features of regional integration. Despite existing differences in transboundary issues, use of water resources, etc. The possibilities of cooperation of "Central Asian Five" with external players on the model of EU + 5, the USA, objective grounds for expansion of regional cooperation of EU + 5, USA + 5, Japan + 5, South Korea + 5, Russia + 5 are presented. The article also suggests possible areas for further regional cooperation.*

*It is also emphasized that the Central Asian region as a template for integration has the necessary system and organizations. The region also has its own identity. There is a very high level of uncertainty in the foreign policy of the states, competition of integration projects, conflicts between regional institutions and effective cooperation within the framework of international organizations.*

**Keywords:** integration processes, Central Asia, Russia, CIS, SCO regional cooperation, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, water security, infrastructure.

УДК: 327.82

## КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТАДЖИКИСТАНА

**РАШИДОВ БАХТОВАР ЗАРИФОВИЧ,**

ведущий специалист Управления анализа и прогнозирования

внешней политики Центра стратегических исследований

при Президенте Республики Таджикистан

734025, Таджикистан г. Душанбе, проспект Рудаки 89;

тел.: (+992) 934-60-69-96; e-mail.ru: zarifpolitical2023@mail.ru

*В данной статье анализируется использование культуры в качестве инструмента внешней политики Таджикистана. Отмечается, что использование культурных достижений и возможностей межкультурного обмена для решения внешнеполитических задач государства представляется необходимым в новых реалиях современного мироустройства.*

*Автор отмечает, что культура как инструмент внешней политики потребно наряду с экономическими, политическими и военными ресурсами. В отличие от них, использование культурных ресурсов не влечет за собой значительных негативных последствий, наносящих вред развитию государства. Однако, оно также имеет негативное влияние на внешнюю политику, поэтому предпочтительно использовать культурные ресурсы в определенных ситуациях, в частности для укрепления двусторонних и многосторонних отношений между государствами.*

*Также, автором излагаются преимущества и недостатки использования культуры в международных отношениях. В связи с этим, предлагаются предложения по использованию культуры в качестве инструмента внешней политики для улучшения и развития культурных отношений. Наряду с этим, автором акцентируется внимание роль руководства страны в поддержке и продвижении культурных достижений Таджикистана в период развития национальной государственности.*

**Ключевые слова:** культура, культурная политика, инструменты культурной политики, внешняя политика, международное отношение, Таджикистан.

На протяжении всей истории человечества культура играла важную роль в гармонизации отношений между народами. Будучи точкой

соприкосновения между народами, культура всегда занимала важное место в политике. Сегодня международную политику невозможно представить без культуры, и она играет важную роль на политической арене и в международных отношениях.

В связи с новым обострением международных отношений культурные обмены стали привлекать особое внимание, тем самым интерес к использованию культурных инструментов в целях внешней политики стремительно растет. В результате культура становится все более важным политическим ресурсом и инструментом в проведении внешней политики, в том числе в рамках международного сотрудничества. Исходя из этого, возникает необходимость использовать культурные связи наряду с экономическими, политическими и дипломатическими инструментами.

Необходимо отметить, что само по себе экономическое или политическое превосходство какой-либо страны может восприниматься другими странами в качестве угрозы, вызывать негативную реакцию, в то время как культурное влияние, как правило, способствует росту привлекательности культуры и выраженных в ней ценностей, в том числе политического и экономического характера. [8. С.37]

Исходя из этого, на первый план выходит необходимость модернизации уже используемых инструментов внешней политики, вынуждая современные государства пересматривать свои прежние внешнеполитические стратегии.

Следует отметить, что инструменты реализации культуры используются, прежде всего, для формирования положительного внешнеполитического образа страны, а также для развития межкультурного диалога, предотвращения конфликтов и устойчивого развития. [7. С.34]

Особое преимущество использования культуры во внешних отношениях заключается в том, что она способствует диалогу и компромиссу, а также создает основу для формирования ключевых приоритетов внешней политики.

Кроме того, культура может сближать народы, смягчать острые углы взаимоотношений, примирять и тем самым выполнять миротворческую и интеграционную функцию. [5. С.366]

Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон в своей книге «О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан» подчёркивает следующем образом: «конструктивный диалог культур и цивилизаций, широкие гуманитарные связи особенно необходимы на данном сложном этапе истории человечества». [9. С.108]

Более того, культура является важным фактором формирования и улучшения климата межгосударственных отношений и формирования имиджа страны за рубежом.

Коитиро Мацуура, бывший Генеральный директор ЮНЕСКО, в своей статье «Ставка на культуру в международных отношениях», справедливо отмечал, что «необходимо также подчеркнуть интегрирующую роль культурного наследия в предотвращении международной напряженности и конфликтов». [1.C.9]

Следует отметить, что использование культурных достижений и культурных связей как элементов внешней политики государства реализуется в рамках культурной политики государства. При этом, она имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным относятся:

1. Использование культуры в сфере политики способствует ограничению применения силы в межгосударственных отношениях;
2. Позволяет наиболее эффективным образом решать задачи сохранения национальной идентичности и культурного многообразия в условиях глобализации;
3. Способствует эффективному укреплению международного сотрудничества и формированию новой системы международных отношений;
4. Вносит вклад в защиту и продвижение национальных интересов страны.

Несмотря на положительные стороны вышеупомянутого политического использования культуры, оно также оказывает негативное влияние на внешнюю политику.

Во первых, применения санкций в культурной сфере, которая приведет к разобщению и конфронтации между народами и странами.

Во вторых, попытки фальсифицировать историю и присвоить культурные достижения других народов ради собственных политических интересов негативно сказываются на углубление отношений между государствами.

В-третьих, непоследовательность во внешней политике, в частности, переход к политике угроз, экономических санкций или жестких требований, достаточно быстро лишает государства всех преимуществ, обеспечиваемых годами и десятилетиями предшествующей кропотливой работы по налаживанию культурного взаимодействия и системы культурных связей.

В-четвертых, культура также хранит историческую память, фиксируя печальные события, происходившие между народами. Культурные ресурсы могут скорее разделять, чем объединять, поскольку многие произведения

искусства передают опыт транснациональных и этнических конфликтов, передаваемый из поколения в поколение.

В-пятых, стремительное распространение современных средств массовой информации увеличило способность культурных факторов влиять на общественное мнение и политические решения правительства по всему миру. Существует опасение, что эта возможность может быть использована в негативном ключе.

На основании вышеизложенного, для предотвращения фальсификации истории, сохранения исторических и культурных ценностей, а также с целью планирования, развития, реализации и обеспечения культурной жизни государства и общества, каждое независимое государство проводить свою собственную культурную политику.

Сегодня под внешней культурной политикой понимается национальная политика, направленная на экспорт репрезентативных культурных данных страны и взаимодействие с другими странами в той же культурной сфере в рамках внешней политики. Ввиду этого, культура сегодня стала инструментом внешней политики, который не только выполняет функцию сохранения и накопления культурных знаний и традиций, но и способствует реализации политических и экономических целей национального развития.

Следует отметить, что реализация внешней культурной политики в разных странах характеризуется разной степенью институционализации. Следовательно, Таджикистан как суверенная страна, имеющая тысячелетнюю историю и богатую культуру применяет широкий спектр инструментов для реализации своей внешней политики в области культурного строительства, отдавая предпочтение наиболее эффективным инструментам.

Важно отметить, что в рамках четырех доминирующих культурно цивилизационных моделей: ангlosаксонской, восточноазиатской, ближневосточной (исламской) и романо-германской (западноевропейской), Таджикистан обладает уникальными возможностями использования гибкого комплексного подхода к решению возникающих вопросов, в том числе с использованием культуры как эффективного инструмента воздействия в рамках внешней политики.

Не стоит забывать, что в первые годы независимости в стране царили хаос и анархия, что негативно сказалось на культурном развитии страны. Благодаря неподдающейся оценке усилиям Лидера нации, уважаемого Эмомали Раҳмона, таджикский народ познал истину и начал стремится к единству, сплочённости и национальному согласию. В эти непростые дни Таджикистана, культура сыграла незаменимую роль в установлении мира и консолидации таджикской национальности. Культура тогда выполнила функцию единства и интеграции таджикского народа.

Далее Таджикистан вступил в новый этап развития. В связи с этим были созданы благоприятные условия для возрождения национальной культуры, что способствовало развитию таджикского национального самосознания и сохранению национальных традиций, обогащенных новым содержанием.

Таким образом, под непосредственным руководством Главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, началась эпоха возрождения и сохранения национального культурного наследия, в том числе традиционной культуры, религии, обычаяев, традиций и ритуалов. Вследствие, Таджикистан коренным образом изменил межкультурные отношения между государствами. В связи с этим значительное развитие получила культурная интеграция Таджикистана со странами дальнего и ближнего зарубежья. Возобновилось проведение Дней культуры, Декады культуры и искусства Таджикистана в разных зарубежных странах. Культура Таджикистана продолжала развиваться как неотъемлемая часть мировой культуры.

Внешняя культурная политика неотделима от культурной политики государства в целом. [2. С.121]. В свете этого, для того чтобы понять внешнюю культурную политику Таджикистана, необходимо проанализировать текущую культурную политику страны.

Следует отметить, что культурная политика вносит свой вклад в разработку приоритетов внешней политики Таджикистана. В этом контексте культурная ориентация рассматривается как идеологическое сопровождение внешней политики.

Государственная политика Республики Таджикистан в сфере культуры имеет фундаментальное значение для общественного развития, формирования системы ценностей и нравственных ориентиров нации. Именно культурная политика определяет современное лицо нации и государства.

Основными и приоритетными направлениями государственной культурной политики являются сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства; совершенствование отечественной системы художественного образования и науки; дальнейшая интеграция Республики Таджикистан в мировой культурный процесс; сохранение материального и нематериального культурного наследия; стремление к сохранению культурного многообразия. Одним из основных принципов государственной политики Республики Таджикистан в области культуры является совершенствование и развитие культурных связей Таджикистана с иностранными государствами. [3]

Необходимо отметить, что одной из особенностей культурной политики является фундаментальная роль государства в ее разработке и реализации. Государство рассматривается как главный орган управления культурной политикой в Таджикистане. Также, в реализации культурной политики

Таджикистана активное участие принимают Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, Постоянное представительство РТ при ЮНЕСКО в Париже, Агентство по охране исторического и культурного наследия, Международный фонд гуманитарного развития сотрудничества государств участников СНГ (МФГС), Организация исламского мира образования, науки и культуры (ICESCO), Министерства культуры РТ и др.

Другим новым направлением межнационального культурного обмена является связь с международными организациями, аккредитованными в Таджикистане и организациями, занимающимися вопросами культуры. Это Фонд СОРОСА, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. [4.С.193].

Общеизвестно, что каждая международная и региональная организация имеет компонент культурного обмена. Исходя из этого, Таджикистан также продвигает культурные интересы в организациях, в которые он входит. Это более очевидно, например, в культурном сотрудничестве в рамках ШОС, СНГ, ОИС, ОЭС и др.

Отрадно, что как член международного сообщества, Республика Таджикистан обеспечивает всем гражданам страны самобытность культуры и общий доступ культурных ценностей.

Правовая основа культурной политики Таджикистана определяется Конституцией Республики Таджикистан, Концепцией внешней политики Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан о культуре, Закон Республики Таджикистан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия и другие нормативно-правовые акты.

Культурная политика Таджикистана направлена не только на внешнюю, но и на внутреннюю аудиторию. В связи с усиливающимся влиянием иных культуры руководство страны прилагает значительные усилия, чтобы популяризировать национальную культуру и историческое наследие Таджикистана, повысить престиж страны в глазах собственных граждан.

В настоящее время реализуется ряд государственных программ, которые опираются на защиту и развитие культурных ценностей таджикского народа. В частности, «Государственная программа охраны историко-культурного наследия на 2021-2025 годы» и «Государственная программа по охране нематериального культурного наследия таджикского народа на 2021-2025 годы».

Важным аспектом культурной политики нашей страны является бесперебойное функционирование механизмов поддержки внешней культурной политики.

Необходимо отметить, что эффективное использование культуры как инструмента внешнеполитического влияния возможно только в том случае, если внешняя политика будет наполнена ценным содержанием, в том числе

основанным на таджикских культурных достижениях, а важнейшую роль в поддержке и продвижении на национальном и международном уровнях должно играть государство. Соответственно, правительство страны используя финансовые, организационно-технические и информационные ресурсы продвигает интересы Таджикистана в культурных вопросах.

К примеру:

1. Руководства страны эффективно применяет арсенал культурных средств находящийся в распоряжении нашей страны. Эти средства наряду с экономическими и политическими инструментами также обеспечивает реализацию таджикских национальных интересов на международной арене;
2. Грамотная культурная политика завоевала уважения мирового сообщества и дала возможность позиционировать себя как цивилизованную страну с богатейшими традициями в области культуры, которыми обладает таджикский народ;
3. Популяризация нашей страны в качестве одного из центров мировой культуры, позволила нам обеспечивать долгосрочные интересы и стабильное позитивное восприятие нашей страны при относительно небольших затратах;
4. Продвижение таджикских ценностей в зарубежных странах обеспечивала распространение культуры и широкий доступ к результатам творческой деятельности отечественных авторов;
5. Регулярное проведение «Дней культуры» способствовала налаживанию двусторонних контактов между странами;
6. Использование потенциала ЮНЕСКО, включая решение вопросов в области культуры, способствовала развитию сотрудничества и взаимных обменов со странами, представляющими взаимный интерес;
7. Всестороннего решения вопроса изучения, охраны, реставрации и использования культурного наследия способствовало, в первую очередь, улучшению связи Таджикистана с мировыми организациями, занимающимися вопросами культуры, и особенно с ЮНЕСКО. Регулярные встречи на высшем уровне между Лидером нации и Генеральным директором ЮНЕСКО также придали большой импульс углублению сотрудничества.

Сегодня, более чем когда-либо, на арене мировой политики культурное вторжение сверхдержав стало средством управления, но сопротивление этому вторжению также усилилось. Поэтому защита культурной идентичности является важным элементом выживания единства любой нации, а при отсутствии возможности защитить национальную идентичность становится возможным утонуть в других культурах или быть переваренным. [6]

Таким образом, необходимо предложить подробный перечень основных направлений использования возможностей культуры и культурного

потенциала для решения ключевых внешнеполитических задач и связанных с ними вопросов.

1. Освещая свою древнюю и богатую культуру во всем мире необходимо одновременно создавать некое чувство общности и особой взаимосвязанности со странами региона;
2. Необходимо привлечения средств частных благотворительных фондов и инвесторов для продвижения достижений таджикской культуры за пределами нашей страны;
3. Киноиндустрия, СМИ, музыка, шоу-бизнес и молодежные субкультуры также должны оказывать неформальную поддержку внешней культурной политике, создавая и распространяя продукции массовой культуры: музыки, фильмов, литературы, напитки, одежда, компьютерная и иная техника.
4. Целесообразно Таджикистану предложить свою кандидатуру как члена Комитета всемирного наследия;
5. Надобно развивать научные и культурные центры в стране и за рубежом.

Таким образом, все эти предпринятые меры приведут к повышению роли Таджикистана на мировом культурном пространстве.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Коитиро Мацуура. Ставка на культуру в международных отношениях. // Иностранная политика. 2006. - С.14.
2. Банщикова Н.В. Внешняя культурная политика и дипломатия: концептуализация различий. - С. 121-122.
3. О государственной политике в области культуры в Республике Таджикистан (подготовлена Министерством культуры Республики Таджикистан к XXXIV заседанию Совета по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ, 18–19 сентября 2019 года, г. Душанбе). [Электронный источник] / Режим доступа: <https://e-cis.info/cooperation/3143/83743/>. Дата обращения - 30. 04. 2024.
4. Амиров Р, Культура Таджикистана в условиях независимости (опыт, проблемы и перспективы развития). Таджикский государственный институт культуры и искусств им. Мирзо Турсунзаде. Душанбе. - С.189-197.
5. Рустамова Л. Р. Возрастающая роль культуры в мировой политике. МГИМО. Москва. - С. 362-368.
6. Сайт РТСУ. Роль науки и культуры в политике независимого Таджикистана. [Электронный источник] / Режим доступа: [https://rtsu.tj/news/?ELEMENT\\_CODE=1489](https://rtsu.tj/news/?ELEMENT_CODE=1489). Дата обращения - 01. 05. 2024.

7. Табаринцева-Романова К. М. «Новые» виды дипломатии XXI в.: культурная дипломатия в современном международном дискурсе//Научный журнал «Дискурс-Пи». 2019. № 3 (36). - С. 26–37.
8. Федотова Кира Евгеньевна, Культурные аспекты внешней политики Российской Федерации (на примере сотрудничества с ЮНЕСКО), Дисс. ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации». Москва, 2017. – С. 160.
9. Эмомали Рахмон. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан. Душанбе, 2019. - С. 222.

## ФАРҲАНГ ҲАМЧУН ВОСИТАИ СИЁСАТИ ХОРИЧИИ ТОҶИКИСТОН

РАШИДОВ БАХТОВАР ЗАРИФОВИЧ,

мутахассиси пешбари Раёсати таҳлил ва ояндабинии сиёсати хориҷии  
Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89;  
тел.: (+992) 934-60-69-96; e-mail.ru: zarifpolitical2023@mail.ru

*Дар мақолаи мазкур истифодаи фарҳанг ҳамчун афзори сиёсати хориҷӣ дар Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифтааст. Тазаккур дода шудааст, ки истифодаи дастовардҳои фарҳангӣ ва имкониятҳои табодули байнифарҳангӣ барои ҳалли масъалаҳои сиёсати хориҷии кишвар дар шароити муосири ҷаҳонӣ зарур аст.*

*Муаллиф қайд мекунад, ки дар баробари захираҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ истофода намудани фарҳанг ҳамчун воситаи сиёсати хориҷӣ муҳим аст. Бар хилоғи онҳо, истифодаи захираҳои фарҳангӣ оқибатҳои манғии назаррасеро ба вуҷуд намеоранд, ки ба рушди давлат таъсири манғӣ расонад. Аммо муаллиф эҳтимоли истифодаи фарҳангро барои мақсадҳои манғӣ, ки ба сиёсати хориҷӣ таъсир мерасонад, таъқид менамояд. Бинобар ин, истифода бурдани захираҳои фарҳангиро барои мустаҳкам намудани муносибатҳои дутарафа ва бисёртарафаи байни давлатҳо ба мақсад мувоғиқ мешуморад.*

*Инчунин, муаллиф бартарӣ ва норасоҳои истифодаи фарҳангро дар муносибатҳои байналмилаӣ баён кардааст. Бинобар ин, пешниҳод шудааст, ки фарҳанг ҳамчун воситаи сиёсати хориҷӣ барои тақмил ва рушди робитаҳои фарҳангӣ истифода шавад. Дар баробари ин, муаллиф нақши роҳбарияти кишварро дар пушибонӣ ва тарғиби дастовардҳои фарҳангии Тоҷикистон дар раванди рушди давлатдории миллӣ таъқид намудааст.*

**Калидвојсаҳо:** фарҳанг, сиёсати фарҳангӣ, воситаҳои сиёсати фарҳангӣ, сиёсати хориҷӣ, муносабатҳои байналмилали, Тоҷикистон.

## CULTURE AS A FOREIGN POLICY INSTRUMENT OF TAJIKISTAN

**RASHIDOV BAKHTOVAR ZARIFOVICH,**

leading specialist of the Department of analysis and forecasting of foreign policy of the Center for strategic research under the President of the Republic of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89;  
tel.: (+992) 934-60-69-96; e-mail.ru: zarifpolitical2023@mail.ru

*This article analyzes the use of culture as an instrument of foreign policy in Tajikistan. It is noted that the use of cultural achievements and opportunities for intercultural exchange to solve the foreign policy problems of the state seems necessary in the new realities of the modern world order.*

*The author notes that culture, as an instrument of foreign policy is required along with economic, political and military resources. In contrast, the use of cultural resources does not entail significant negative consequences that are harmful to the development of the state. However, it also has a negative impact on foreign policy, so it is preferable to use cultural resources in certain situations, in particular to strengthen bilateral and multilateral relations between states.*

*Also, the author outlines the advantages and disadvantages of using culture in international relations. In this regard, a proposal is offered to use culture as a foreign policy tool to improve and develop cultural relations. At the same time, the author emphasizes the role of the country's leadership in supporting and promoting the cultural achievements of Tajikistan in the process of development of national statehood.*

**Keywords:** culture, cultural policy, instruments of cultural policy, foreign policy, international relations, Tajikistan.

УДК: 336

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО  
МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ  
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ**

**КОДИРЗОДА ДИЛОВАР БАХРИДИН,**

доктор экономических наук, профессор кафедры экономической  
теории Таджикского национального университета  
734025, Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17;  
тел: (+992) 106-00-18-81; e-mail: dilovark@mail.ru

**МАХМУДОВ ФАЙЗИДИН ИЗАТУЛОЕВИЧ,**

аспирант Таджикского государственного  
финансово-экономического университета  
734067, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14;  
тел: (+992) 902-90-11-11; e-mail: fayz@mail.ru.

*В статье рассматривается опыт отдельных зарубежных стран по развитию инновационного механизма предоставления банковских услуг в условиях глобализации. Особый акцент сделан на изучение опыта коммерческих банков Российской Федерации и Республики Казахстан, где широко используются дистанционное банковское обслуживание, внедрение и сопровождение интернет-банкинга, несмотря на отдельные риски при их использовании.*

**Ключевые слова:** банк, банковские услуги, банковская система, инновационный механизм, инновационные продукты, банковское обслуживание, интернет-банкинг.

В условиях глобализации мировой экономики банковские инновации играют ключевую роль в конкурентной борьбе, способствуя удержанию рыночных позиций и созданию конкурентных преимуществ. Под влиянием финансовой глобализации, изменений в модели развития банковской системы и усиления конкуренции, необходимо улучшение конкурентоспособности, как всей банковской системы, так и отдельных коммерческих банков или небанковских кредитных организаций. В современных условиях для многих банков успех тесно связан с дифференциацией продукта, и внедрение инноваций в банковскую сферу эффективно содействует достижению этой цели.

Процессы глобализации, научно-технический прогресс и инновации оказали влияние на сложность экономических и общественных процессов. Это представляет собой вызов в поиске эффективных методов управления и обеспечения стабильной работы банков. В условиях переменчивости окружающей среды ключевым элементом в реструктуризации банковской системы является механизм управления. Этот механизм включает в себя координацию процессов эффективного использования потенциала банка, управления финансовыми потоками, создания добавленной стоимости, учет социальных аспектов хозяйственной деятельности, управления персоналом, внедрения инноваций, использования технологий и контроль качества предоставляемых услуг.

Управление процессом перехода к устойчивому развитию банковской системы в современных условиях представляет собой непрерывное воздействие на количественное и качественное состояние системы. Цель заключается в обеспечении ее функционирования в соответствии с потребностями социальной справедливости и рыночных отношений.

На текущем этапе стратегическим приоритетом в банковской деятельности является стремление к постоянному росту. Для достижения этой цели коммерческие банки активно преследуют оперативное превосходство над конкурентами, придавая большое значение генерации инноваций. В сфере банковских инноваций широкий спектр инструментов, охватывающих технологические процессы и методы рекламы, предоставляет разнообразные возможности для определения видов банковских услуг и направлений их предоставления [3, 27].

Банковские инновации—это специализированные продукты и услуги, направленные на улучшение обслуживания клиентов путем совершенствования существующих банковских продуктов. Однако ограниченный опыт отечественных банков в разработке банковских технологий связан с жестким действующим законодательством, что затрудняет полноценное внедрение новых банковских услуг. Эта ситуация оказывает негативное воздействие на развитие рынка банковских услуг, несмотря на быстрый рост финансового и банковского секторов. С увеличением числа банков и расширением их специализации, а также востребованным индивидуальным подходом к клиентам, важно изучить опыт зарубежных банков в области разработки и внедрения банковских инноваций и использование этого опыта в условиях Республики Таджикистан.

В Республике Таджикистан наблюдается присутствие отдельных банков, который успешно адаптировали опыт зарубежных коллег в своей повседневной работе, которое позволяет им выйти на международный рынок банковских продуктов и услуг.

Сравнительный анализ инновационной деятельности, включая инновационное банковское обслуживание, свидетельствует о существенном превосходстве зарубежных аналогов. В развитых странах инновационные банковские услуги доминируют более двадцати лет, являясь ключевой моделью развития банковского сектора. Тем временем в Таджикистане наблюдается заметное отставание от мирового уровня в управлении инновационными процессами, что ослабляет конкурентные позиции на международном рынке.

Для предотвращения потери конкурентоспособности национальных банков срочно необходимо активизировать инновационную деятельность в банковских и кредитных организациях. В противном случае банковская система рискует столкнуться с серьезными трудностями, что может привести к полному отставанию отечественных кредитных организаций на внутреннем и мировом рынках. С учетом формирования глобальной финансовой системы, национальные банки оказываются в новой внешней среде, где эффективные инновационные процессы становятся ключевым элементом успешного существования и развития национальных банковских систем на основе использования передовых технологий.

Внедрение современных банковских инноваций в деятельность коммерческих банков и небанковских кредитных организаций на сегодняшний момент требует особого внимания со стороны финансово-кредитных учреждений. Каждый участник финансового рынка, будь то коммерческий банк или небанковская кредитная организация, перед началом разработки или внедрения новых решений должен составить четкий план действий. В этот план важно включить анализ возможных трудностей, порядок внедрения, детальную оценку достоинств и недостатков предстоящего реализуемого проекта.

Эффективность процесса внедрения финансовых инноваций может сильно зависеть от конкретных факторов. Поэтому крайне важно провести тщательный анализ и подготовку основных факторов, влияющих на инновации перед тем, как приступить к реализации данного проекта. Этот подход поможет избежать возможных трудностей и максимизировать положительные результаты внедрения нового продукта, обеспечивая более успешное инновационное развитие финансового сектора.

В Республике Таджикистан пока не распространено применение инновационного менеджмента, что ставит перед коммерческими банками и небанковскими кредитными организациями задачу самостоятельного определения критериев эффективности. Эти критерии, как правило, уникальны для каждой организации и зависят от ее целей и характера инноваций. В оценке эффективности инноваций обычно используются

показатели общей и/или сравнительной эффективности внедрения нового продукта.

Разные группы исследователей предлагают свои варианты оценки эффективности инновационного проекта. Так, например, В.С. Новиков предлагает использовать два основных показателя для оценки общей эффективности инновационного проекта: показатели социально-экономической эффективности и показатели отраслевой эффективности [5, 107]. Учет этих индикаторов позволяет дать социально-экономическую оценку любому инновационному проекту перед их внедрением в производственную деятельность или при оказании банковских услуг.

В настоящее время финансовые рынки становятся глобальными и полностью трансформируются под воздействием информационных и компьютерных технологий. Это приводит к непрерывному появлению новых форм и элементов финансовой инфраструктуры, таких как виртуальные банки, финансово-технические компании, международные системы электронных денег, рынок цифровых валют и другие.

Внедрение инновационных технологий в банковские учреждения Республики Таджикистан становится актуальным в контексте стремления привлечь иностранные инвестиции и разработать инновационные программы для ключевых секторов национальной экономики. На данном этапе развития банковская система страны проходит активный этап функционирования, с фокусом на внедрение инновационных продуктов, направленных на привлечение новых клиентов и снижения издержек обращения.

При правильном управлении инновационными процессами отечественные банки имеют шанс достичь конкурентоспособности на мировом рынке банковских услуг. Это открывает перспективы существенного улучшения качества и оперативности услуг, а также их более глубокой адаптации к потребностям клиентов, способствуя положительному развитию банковской системы.

Динамический характер изменений в экономике Республики Таджикистан сопровождается ростом различных финансовых рисков и усилением конкуренции, как внутри страны, так и за ее пределами. Эта ситуация подталкивает кредитные организации республики к развитию своего бизнеса, улучшению конкурентоспособности на рынке и модернизации основных аспектов своей работы в соответствии с современными тенденциями и вызовами мировой экономики.

Многие экономические структуры Таджикистана, включая кредитные организации, осознают важность инноваций и стремятся внедрять новые методы управления и ведения бизнеса. Эти механизмы направлены на интеграцию последних научно-технических достижений, известных как

«инновации» или «инновационные технологии», внедряемые при предоставлении финансовых услуг.

Глобализация мировой экономики значительно изменила процессы на финансовых рынках в целом, и в деятельности коммерческих банков отдельных стран, в частности, придавая им новый инновационный характер и технологическую направленность.

В условиях быстрого развития инноваций как в мировой, так и в национальной экономике, важно продолжать развивать и совершенствовать инновационную среду в банковском секторе. Это подчеркивает необходимость изучения зарубежного опыта в организации регулирования инноваций в банковской сфере [4, 30]. Именно использование передового опыта кредитных институтов зарубежных стран позволяет диверсифицировать номенклатуру предоставляемых банковских услуг и разнообразить формы и инструменты стимулирования отдельных клиентов банковской системы страны.

Так, например, опыт развития банковских учреждений России свидетельствует об активном использовании современных технологий в процессе предоставления банковских услуг.

Как отмечает Е.Б. Зварыкина: «В процессе осуществления банковских операций... широко используется дистанционное банковское обслуживание – это оказание банками финансовых услуг широкому кругу лиц через агентов или самостоятельно на основе новейших технологий (Internet-Банкинг, WAP-банкинг, SMS-банкинг, Mobile-банкинг, бесконтактные платежи и т.д.)» [2, 20].

По ее мнению, «внедрение и сопровождение интернет-банкинга влечет и определенные риски для банка, такие как кредитный, процентный, валютные, операционный, репутационный, фондовый, правовой, валютный, стратегический и риск ликвидности. Поэтому Банк России ориентируется на выработку таких рекомендаций для банковского сектора, которые должны способствовать организации надежного и эффективного интернет-обслуживания с учетом существующих проблем» [2, 21].

По мнению О.С. Захарцовой: «Одним из самых значимых новшеств банковской системе является появление электронных денег. Это продвинуло мир в новую экономическую эпоху, ведь безналичный расчет позволил быстро аккумулировать денежные средства, ускорил перевод денег по всему миру и позволил развивать с большой скоростью мировую торговлю. Благодаря им стала развиваться онлайн торговля» [1, с. 294].

Следовательно, по мнению российских ученых внедрение различных инструментов цифровизации предоставления банковских услуг заметно увеличивает число потенциальных клиентов банковских институтов и

повышает эффективность их работы, снижая издержки обращения. Такой позиции придерживается А.Рыбаков, который отмечает: «Цифровая трансформация поможет финансовым компаниям привлекать большее количество новых клиентов, а также удерживать и аккумулировать доход» [6, 27].

Интересен опыт казахстанских банковских учреждений во внедрении банковских инноваций, который основывается на использовании цифровой банковской бизнес-модели, позволяющей основным клиентам совершать операции по удаленным каналам. В соответствии с этим многие банки Казахстана в целях сохранения и повышения своей конкурентоспособности на финансовом рынке следуют современным тенденциям в цифровом банкинге [7, 195].

На основе рассмотрения процедур цифровизации банковской системы Казахстана и направлений их внедрения на практику коммерческих банков, следует отметить, что: «В последние годы предоставление онлайн-услуг через интернет и мобильные приложения стало важнейшим трендом в финансовом секторе этой страны. На современном этапе все коммерческие банки Казахстана внедрили систему дистанционного банковского обслуживания. Сегодня в Казахстане активно развиваются услуги удаленного обслуживания клиентов – интернет-банкинг, мобильные банковские приложения, с помощью которых можно совершать дистанционные платежи, оплачивать услуги и другие популярные продукты банков. В этих системах зарегистрировано более 9 млн. пользователей, из которых более 30 % регулярно выполняют операции. Объем операций, осуществляемых через Интернет и мобильные банковские системы, уже превышает объем безналичных платежей, осуществляемых через POS-терминалы. 70 % финансовых операций субъектов хозяйствования также будут осуществляться через электронные банковские услуги» [7, 197].

Следовательно, опыт внедрения инновационных технологий на практике банковских учреждений Российской Федерации и Республики Казахстан свидетельствуют о том, что использование современных инструментов и технологий предоставления банковского продукта увеличивают клиентскую базу, снижают общие затраты и повышают эффективность работы банковских институтов.

Организационное обеспечение инновационной активности, включая работу с кредитными организациями, широко распространено в мировой практике, но в Республике Таджикистан данный процесс только начинает развиваться, привлекая новых кредитных институтов. Анализ международного опыта в организации и управлении инновационной деятельностью может помочь разработать эффективные методики

регулирования процесса внедрения и использования банковских инноваций, как на национальном уровне, так и в разрезе отдельных регионов страны.

Организационное регулирование инновационной деятельности банков с учетом мировой практики может включать два основных направления:

1. Развивающееся, которое характерно для стран с развивающейся экономикой, в том числе, и для стран СНГ. Здесь можно выделить такие основные особенности:

–вертикальная направленность государственной законодательной инициативы. При этом государство выступает как главный инициатор и регулятор данного процесса;

–преобладание прямых, административных методов регулирования инновационной деятельности;

–создание специализированного единого закона, консолидирующего все положения о государственной политике в области банковской модернизации и внедрении технологий.

2. Развитое, используемое с учетом особенностей функционирования стран с развитой рыночной экономикой. Главными особенностями данного направления регулирования являются:

–горизонтальная направленность государственной законодательной инициативы. Государство выступает как партнер банков в развитии инновационной деятельности;

–преобладание косвенных, экономических методов регулирования инновационной деятельности банковских учреждений;

–наличие развитой системы саморегулирования банковской деятельности.

Развитые страны имеют важные нормативно-правовые документы, содержащие терминологию и рекомендации в области статистики инноваций. К таким документам относятся системы статистических руководств, такие как семейство Фраскати, созданные ОЭСР совместно с Евростатом (Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development); Руководство ОСЛО (OSLO Manual: Proposed Guidelines For Collecting And Interpreting Technological Innovation Data); Руководство по патентной статистике (OECD Patent Statistics Manual); Руководство по библиометрии (Bibliometric Indicators and Analysis of Research Systems, Methods and Examples); Руководство по технологическому балансу платежей (Manual for the Measurement and Interpretation of Technology Balance of Payments Data).

Руководство Осло, утвержденное ОЭСР, представляет собой справочное и методическое издание, описывающее этапы инновационной деятельности. В нем содержатся базовые определения технологической, продуктовой или

процессной инновации, а также классификации и методики измерения инновационного процесса

Так, термин «инновация», рассматривается как «конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого видов эффекта» [8].

Во Франции наблюдается высокий уровень централизованного регулирования инновационной деятельности. Научные исследования в этой стране рассматриваются как общенациональная программа и представлены в виде пятилетних стратегических научно-исследовательских планов. Франция разработала ряд проектов, направленных на стимулирование инновационной активности. Они предусматривают предоставление налоговых льгот в размере 30-40 % для независимых новаторов. Кроме этого, во Франции в соответствии с Законом от 23 декабря 1985 года, № 85-1376 научные исследования и технологическое развитие признаются общенациональными приоритетными задачами [9].

Существующее законодательство в области инноваций призвано стимулировать инновационную деятельность во Франции. Одним из примеров такого законодательства является Закон Французской Республики «Об инновациях и научных исследованиях», принятый 12 июля 1999 года, № 99-587. Этот закон включает основные понятия, учитывая действующее гражданское законодательство, и избегает дублирования его положений.

В Великобритании были созданы институты, такие как Совет по технологической стратегии и Центр поддержки инноваций. Кроме того, в стране действует хорошо структурированный механизм взаимодействия между государством и предприятиями, обеспечивающий координацию на уровне государства.

В развитых странах принимаются национальные программы, направленные на стимулирование инновационной деятельности и высокотехнологичных производств. Например, Великобритания разработала «Стратегию развития науки и инноваций на 2004-2014 годы» и «Инновационную нацию» в 2008 году.

В США активно используется модель открытых инноваций, которая позволяет интегрировать как внутренние, так и внешние идеи, а также внедрять инновационные продукты на рынок. Эта концепция размывает границы между банками и рынком, способствуя более свободному обмену и заимствованию новаторских решений.

На основе проведенного анализа основных направлений регулирования инновационной деятельности в зарубежных странах пришли к выводу, что для успешного инновационного развития экономики Республика

Таджикистан должна выработать собственный путь, учитывая опыт других государств. По нашему мнению, для активизации инновационной деятельности в банковской системе страны необходимо внести изменения в Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности». Эти изменения должны быть направлены на определение понятия банковских инноваций, а также установление порядка их создания, лицензирования и внедрения на практику деятельности банковских учреждений.

В дополнение к этому, для активизации развития научной кооперации в стране предполагается принятие соответствующих финансовых и организационных мер. При формировании законодательных ориентиров для улучшения нормативной базы инновационной деятельности в Таджикистане, предлагаем учитывать успешный опыт промышленно развитых стран. Важно подчеркнуть, что при реализации инноваций необходимо, в первую очередь, ориентироваться на удовлетворение общественных потребностей, что достигается с использованием различных новаторских подходов.

Как показывает практика внедрения инновационных форм и инструментов предоставления банковских услуг в кредитных учреждениях Российской Федерации, Республики Казахстан, США, Франции и других развитых стран многие лидеры банковского сектора успешно внедряют различные инновационные подходы в своей деятельности при оказании банковских услуг. Для Республики Таджикистан интересен опыт Казахстана и России по внедрению дистанционного банковского обслуживания, внедрение и сопровождение интернет-банкинга, несмотря на определенные риски при использовании этих инструментов.

Но несмотря на отдельные новшества при предоставлении банковских услуг в республике, пока еще очень много нерешенных проблем, которые препятствуют активизации инновационной деятельности в банковской системе Таджикистана. До сих пор еще большой проблемой при использовании современных технологий и инновационных банковских продуктов является отсутствие или слабая скорость интернета, что снижает мотивацию клиентской базы в использовании безналичных форм расчета за банковские услуги. Также большой проблемой для банковского сектора страны является слабая институциональная база сферы и неразвитость инфраструктуры оказания банковских услуг. Решая эти задачи банковские институты смогут формировать базовую основу для разработки, внедрения и использования новых инновационных банковских продуктов с учетом опыта передовых стран, имеющих развитую, технологически прогрессивную и инновационно соответствующую новым требованиям и вызовам предоставления безопасной, доступной и эффективной банковской услуги.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Захарцова, О.С. Цифровые финансовые технологии: криптовалюты // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения-2022: мат. IX Межд. научно-практ. конф., приуроченной к празднованию 300-летия Российской академии наук. – Гатчина: 2022.–С. 293-296.
2. Зварыкина, Е.Б. Инновационные технологии в сфере банковских услуг: автореф. дисс... к.э.н. / Е.Б. Зварыкина.– М.: 2010. – 30 с.
3. Кодирзода, Д.Б. Теоретические основы исследования банковских инноваций и инновационных банковских услуг в условиях цифровизации экономики / Д.Б. Кодирзода, Ф.И. Махмудов // Вестник РТСУ. - № 2 (80). – 2023. – С. 24-35.
4. Кодирзода, Д.Б. Тенденции внедрения инноваций в коммерческих банках Республики Таджикистан в современных условиях / Д.Б. Кодирзода, Ф.И. Махмудов // Финансово-экономический вестник. – 2023. - № 3 (37). – С. 22-33.
5. Новиков, В.С. Инновации в туризме / В.С. Новиков. – М.: Академия, 2007. – 208 с.
6. Рыбаков, А. Цифровизация классических банков. Технологии в финансах и банковском деле / А. Рыбаков // Control Engineering Россия. – СПб.: Электроникс паблишинг. - 2019. – № 3. – С. 26-30.
7. Сейлханова, А.С. Банковские инновации: казахстанский опыт и зарубежная практика / А.С. Сейлханова, А.Н. Сейфуллина / Наука и общество: проблемы современных исследований: мат. XV Межд. научно-практ. конф.: / Под ред. А.Э. Еремеева. – Омск: Изд-во ОмГА, 2021. – 213 с.
8. <http://mon.gov.ru/files/materials/7766/ruk.oslo.doc>.
9. <http://www.legifrance.gouv.fr>.

## ТАЧРИБАИ ХОРИЧИИ ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ ИННОВАЦИОННИИ ХИЗМАТРАСОННИИ БОНКИИ БОНКХОИ ТИЧОРАТӢ

**ҚОДИРЗОДА ДИЛОВАР БАҲРИДИН,**  
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи  
назарияи иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17;  
тел: (+992) 106-00-18-81; e-mail: dilovark@mail.ru

**МАҲМУДОВ ФАЙЗИДИН ИЗАТУЛЛОЕВИЧ,**

асирианти Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон  
734067, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14;  
тел: (+992) 902-90-11-11; e-mail: fayz@mail.ru

*Дар мақола таҷрибаи кишиварҳои алоҳидай хориҷӣ дар таҳияи механизми инноватсионии пешниҳоди хизматрасониҳои бонкӣ дар шароити ҷаҳонишиавӣ баррасӣ шудааст. Ба омӯзиши таҷрибаи бонкҳои тиҷоратӣ дар Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Қазоқистон, ки дар онҳо хизматрасониҳои бонкии фосилавӣ, ҷорӣ ва дастгирии интернет-банкинг, сарфи назар аз ҳатарҳои муайян ҳангоми истифодаи онҳо ба таври васеъ истифода мешаванд, диққати маҳсус дода шудааст.*

**Калидвоҷаҳо:** бонк, хизматрасониҳои бонкӣ, низоми бонкӣ, механизми инноватсионӣ, маҳсулоти инноватсионӣ, хизматрасониҳои бонкӣ, интернет-банкинг.

**FOREIGN EXPERIENCE IN DEVELOPING AN INNOVATIVE  
MECHANISM FOR PROVIDING BANKING SERVICES BY  
COMMERCIAL BANKS**

**QODIRZODA DILOVAR BAHRIDIN,**

Doctor of economic sciences, Professor of the  
Department of economic theory of the Tajik National University  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave, 17;  
tel: (+992) 106-00-18-81. e-mail: dilovark@mail.ru

**МАҲМУДОВ ФАЙЗИДИН ИЗАТУЛЛОЕВИЧ,**

Graduate student of the Tajik state university of finance and economics  
734067, Tajikistan, Dushanbe city, Nakhimov str. 64/14;  
tel: (+992) 902-90-11-11; e-mail: fayz@mail.ru

*The article examines the experience of individual foreign countries in the development of innovative mechanism for providing banking services in the context of globalization. The special emphasis is made on the study of experience of commercial banks of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, where remote banking services, introduction and maintenance of Internet banking are widely used, despite some risks in their use.*

**Keywords:** bank, banking services, banking system, innovative mechanism, innovative products, banking services, Internet banking.

УДК:339.9

## ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

МУРТАЗОЗОДА ОРАЗ,

кандидат экономических наук, доцент, начальник управления исследования  
вопросов отраслевого развития Центра стратегических исследований  
при Президенте Республики Таджикистан  
734025, Таджикистан, город Душанбе, пр. Рудаки 89;  
тел.:(+992 37) 221-32-48; e-mail: oraz-2009@mail.ru

*В статье рассматриваются вопросы экономических отношений Таджикистана и Китая как стратегического партнера и крупнейшего инвестора в регионе. Сотрудничество между Таджикистаном и Китаем в отдельных сферах экономики год за годом расширяется в духе дружбы, добрососедства, исторических отношений и стратегического партнерства.*

*Отмечается, что вклад Китайской Народной Республики в укрепление экономического и социального развития Республики Таджикистан, а также города Душанбе, как стратегического партнера и крупнейшего инвестора в регионе оценивается значительным.*

*Подведя итог, автор статьи приходит к выводу, что Таджикистану, как и другим развивающимся странам, сложно реализовать государственную политику в направлении продвижения «зеленой экономики» только за счет бюджетных средств. Учитывая такую ситуацию, было признано необходимым привлечение иностранного капитала и вклад развитых стран в направлении развития и укрепления потенциала страны.*

**Ключевые слова:** инвестиции, стратегические приоритеты, развитие, индустриализация, национальная экономика, сотрудничество, предприятия, промышленность, привлечение приоритетных проектов.

Во внешней политике Республики Таджикистан высшее руководство страны всегда считает важным и приоритетным укрепление совместного экономического сотрудничества со стратегическими партнерами дальнего и ближнего зарубежья, в том числе с Китайской Народной Республикой (КНР), которой одной из первых признала независимость нашей страны. Дипломатические отношения между Таджикистаном и КНР были

восстановлены 4 января 1992 года. Посольство КНР в Душанбе было открыто 13 марта 1992 года, а Посольство Республики Таджикистан в Пекине 7 апреля 1997 года. В целях укрепления экономического сотрудничества и реализация дипломатических инициатив между двумя странами создано Межправительственная комиссия, которая по сей день функционирует весьма эффективно и плодотворно.

Важно отметить, что между таджикскими и китайскими народами существует давняя традиционная дружба. Древний шёлковый путь не только способствовал взаимным торговым контактам, но и углублял взаимный обмен культурными традициями. С учётом возрастающей глобализации мировой экономики, считаем, что уважение к многообразию и сохранение особенностей национальных культур, способствование культурному обмену между разными национальностями имеет сугубо важное значение в строительстве гармоничного мира [3, 47].

Таким образом, Китай имеет большое экономическое и политическое значение для Республики Таджикистан. В этом контексте обе страны наладили сотрудничество как надежные партнеры. При этом их партнёрства год за годом расширяется и в настоящее время оно приобрело характер стратегического партнёрства.

В январе 2007 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые официально посетил в Китай. Это событие открыло новую политическую повестку дня, которая и было очень важным во многих отношениях, поскольку Китай и Таджикистан подписали «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», оказавший большое влияние на их дальнейшие политические, экономические и образовательные отношения. Основные элементы договора основывались на принципах международного права, взаимном уважении и взаимопомощи в политической, экономической, торговой, культурной и образовательной сферах [10].

Сегодня, благодаря мудрой и дальновидной политике лидеров двух стран – Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан достопочтенного Эмомали Рахмона и Президента КНР уважаемого Си Цзиньпина, торгово-экономическое сотрудничество между странами вышло на новый уровень, а объем взаимной внешней торговли увеличивается с каждым годом. Напомним, что в 2023 году взаимная внешняя торговля государств увеличился на 24 процента, а в структуре внешнеторгового оборота страны Китай находится на втором месте.

Следует отметить, что товарно-торговый баланс КНР имеет особое значение для укрепления экономические отношений Таджикистан и Китай как стратегический партнер и крупнейший инвестор в регионе. По данным 1

марта 2024 г. в 2023 году положительное сальдо торговли товарами Китая составило около 823,2 млрд. долларов США, что немного ниже, чем в предыдущем году. Об этом свидетельствует диаграммы 1.

В 2023 году китайский импорт товаров составил примерно 2,56 трлн. долларов США, тогда как общий объем экспорта составил около 3,38 трлн. долларов США. Экономика многих стран мира сильно зависит от экспорта, а Китай в прошлом году занял первое место среди стран с самым высоким торговым профицитом, за ним следуют Россия и Саудовская Аравия. Соединенные Штаты, импорт которых превысил экспорт примерно на 1,3 трлн. долларов США в этом году, заняли первое место среди ведущих стран-импортеров в мире. В 2022 году стоимость импорта США из Китая превысила экспорт в Китай примерно на 382,9 млрд. долларов США.

**Диаграмма 1**  
**Товарно-торговый баланс Китая в 2013-2023 гг.**




**Источник:** Опубликовано Исследовательским отделом Statista, 1 марта 2024 г.  
<https://www.statista.com/statistics/263632/trade-balance-of-china/>

Еще одним важным торговым партнером Китая является Европейский Союз. В 2022 году ЕС импортировал из Китая товаров на сумму около 626 млрд. евро, что привело к торговому дефициту почти в 366 млрд. евро. Категории продуктов с самым высоким торговым дефицитом годом ранее представляли собой в основном готовые товары, такие как машины и транспортное оборудование, одежда и другие промышленные товары, тогда как категории продуктов с более сбалансированным торговым балансом в значительной степени состояли из сырья и сельскохозяйственной продукции.

На основе статистических данных, на нынешний период внешнеторговый оборот Таджикистана с Китаем имеет тенденцию роста (диаграмма 2). Доля Китая в общем объеме внешнеторгового оборота

Таджикистана в 2019 году составила 14,6%. Однако, в 2020 г. в связи с распространением пандемии «COVID-19» и закрытием государственных границ стран, доля Китая в общем объеме внешнеторгового оборота снизилась до 10,4%, в последующие годы этот показатель увеличивался, и только в январь-апреле 2023 года доля Китая в общем объеме внешнеторгового оборота Таджикистана составила 21,6%, что на 7 процентных пунктов выше, чем в 2019 году.

**Диаграмма 2.**  
**Доля Китая в общем объеме внешнеторгового оборота**  
**Таджикистана на период с 2019 по 2023 года.**



**Источник:** Содикова А.Ф. Торгово-экономические отношения Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой [Электронный ресурс] <https://mts.tj/tu/5028/news/>.

Благодаря мудрой и гуманной политике Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан всенародно уважаемого Эмомали Рахмона за последние 20 лет в результате реализации поручений и распоряжений глав обоих государств и их особого внимания укреплению двусторонних и многосторонних отношений, объем внешнеторгового оборота Республики Таджикистан с КНР и обмен товарами и продуктами через границу двух стран получил беспрецедентное развитие. Из года в год увеличивается доля экспорта товаров и продукции Таджикистана в КНР, так в 2022 году в общем объеме экспорта, она увеличилась на 12,5 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом, и в январе-апреле 2023 года увеличилась на 18,4 процентных пунктов по сравнению с 2019 г.

Учитывая это, Китай активно участвует в развитии горнодобывающей отрасли в Таджикистане (добыча золота, серебра, угля, драгоценных металлов и др.). Это направление также перспективным по ряду причин. Более того, Китай, который и сам богат гидроэнергетическими ресурсами, может проявить интерес к гидроэнергетическому потенциалу Таджикистана, что возможно станет еще одним из перспективных направлений сотрудничества двух стран [7].

Правительство страны за годы независимости по инициативе Почетного Главы государства Эмомали Раҳмона реализовало стабильную и рациональную политику по улучшению инвестиционного климата и развитию промышленного предпринимательства регулярно способствуя значительным результатам и развитию прямых инвестиций в экономику страны.

Следует отметить, что вклад КНР в укреплении экономического развития Республики Таджикистан, как стратегический партнер и крупнейший инвестор в регионе оценивается значительным. Например, в рамках официального визита Председателя Национального Собрания Верховного Собрания Республики Таджикистан, Мэра Душанбе Рустама Эмомали в КНР 20-23 августа 2023 года состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между частным сектором Таджикистана и Китая на общую сумму более 400 млн. долларов США.

Подписанные акты реализуются в целях расширения сотрудничества в сферах химии, машиностроения, логистики и др. Согласно требованиям современного мирового рынка и с использованием внутренних возможностей Таджикистана в солидарности с партнерами из КНР и реализации важных стратегических документов предполагается привлечь в экономику Республики Таджикистан более 880 млн. долларов США.

Следует подчеркнуть, что в экономику Таджикистана в 2023 году больше всех инвестировали Казахстан, Китай и Италия. За 6 месяцев 2023 года в экономику Таджикистана больше всего инвестиций вложил Казахстан – 83,5 миллиона долларов. На втором месте КНР с 59,6 миллионами долларов. При этом за этот период Италия инвестировала более 44 миллионов долларов, Индия – 22,1 миллиона долларов, Россия – 20,9 миллиона долларов, Великобритания – 12,1 миллиона долларов и другие зарубежные страны. Больше всего иностранные инвесторы инвестировали в отрасли горнодобывающей, перерабатывающей промышленности и в строительство.

Согласно данными Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, в 2023 году в стране был привлечено 2690,4 миллион долларов иностранного капитала, что по сравнению с 2022 годом

больше на 4,4 %. В этот период, внешнеторговый оборот страны значительно увеличился до 8328,9 миллион долларов США, что считается самым высоким показателем за всю историю независимости. Этот показатель по сравнению с 2022 годом увеличился на 13,9 % или на 1019,4 млн. долларов США. Экспорт товаров за этот период бы равен 2448,8 миллионов долларов США, что по сравнению с 2022 годом вырос на 14,3 % или 306,8 млн. долларов [9].

Важно отметить, что в результате принятия налоговых и таможенных льгот в различных сферах экономики страны созданы производственные предприятия с современными технологиями, увеличены объемы производства товаров народного потребления, удовлетворены потребности внутреннего рынка, а также расширена экспортная структура. В том числе показатель экспорта ряда относительно новых товаров и изделий (медь, сурьма, одежда, носки, алкогольные и безалкогольные напитки, строительные краски, упаковочные мешки, взрывчатые изделия, химический канат, мука, химическая продукция, трансформаторы и электрооборудование, изделия из бумаги и картона) увеличился на 80 миллион долларов по сравнению с 2022 годом и составил 350 миллион долларов [8]. В структуре экспорта страны значительна доля драгоценных металлов (71 товарная группа) 46,6%, полезных ископаемых 15,4%, хлопкового волокна и изделий из него 10,2%, первичного алюминия и изделий из него 6,1%, электроэнергии 4,5%, других полудрагоценных металлов (сурьма) 4,4%, сельскохозяйственная продукция 1,9%, электрооборудование 1,4% цемент 1,4%, различная одежда 1,6% и неорганическая химическая продукция 1%, а также свинец и продукты из него, черные металлы и другие товары[9].

В 2023 году импорт товаров в Таджикистане достиг 5880,1 миллион долларов, что по сравнению с 2022 году на 13,8% или 712,6 миллион долларов больше. В структуре импорта страны доля продовольствия для потребления 7,4%, для переработки 11%, наземных транспортных средств 12,8%, нефтепродуктов 11,3%, технологического оборудования 8,5%, черных металлов 5,5%, электромобилей и оборудований 4,2 %, древесины и продукция из него 4,2 %, сжиженный газ 3,1%, полимерная продукция 3%, продукция из черных металлов 2,3%, продукция неорганической химии 2,1%, летательные аппараты 1,6%, фармацевтическая продукция 1,6%, глинозем 1,3%, удобрения 1,1% составляют соответственно [9].

Согласно анализу, после 2000-х годов произошли существенные изменения и движущие силы в финансовой системе и национальной экономике, инвестиции возросли больше, чем раньше, и правительство

страны год за год вносит большой вклад в строительство крупных промышленных предприятий.

Следует отметить, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Таджикистана из КНР в 2021 году составил более 211,4 млн. долларов США (61,8% от общего объема прямых иностранных инвестиций). Данные инвестиции ориентированы на добычу и обогащения свинцовых, цинковых и оловянных полезных ископаемых, добычу драгоценных и полудрагоценных природных камней (кроме алмазов), добычу и обогащения руд драгоценных и редких металлов. Основными экспортными товарами из Республики Таджикистан в КНР являются различные полезные ископаемые, цветные и редкие металлы (сульфиды, цинк, алюминиевые сплавы и др.), хлопковое волокно, кожу, шелк и сухофрукты. Из КНР оборудование и устройства и их части, машины, электрооборудование и их части, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука с запасными частями, наземные транспортные средства и их части (кроме железнодорожного или трамвайного транспорта), черный металл, пластик и изделия из него. Сотрудничество между Таджикистаном и Китаем осуществляется не только в сфере добычи подземных ископаемых, но и в сферах промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, инфраструктуры, энергетики, дорожного строительства, и в то же время развивается сотрудничество в сфере «зеленой экономики» [5].

**Таблица 1.**  
**Информация об иностранных инвестициях**  
**в Республика Таджикистан в 2010-2021 гг.**  
(млн. доллар)

Годы	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Общая численность	2370,1	5056,3	5063,8	5665,4	6366,2	6652,9	6474,9	6367,0
Инвестиционная доля Китайской Народной Республики (в %)	3,7	8,0	9,8	5,3	5,1	4,2	2,3	3,7

**Источник:** Годовая статистика Республики Таджикистан 2022 (статистический сборник). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2022. – С. 235-238.

Статистические показатели таблица 1 показывают, что инвестиции КНР в реальный сектор национальной экономики создают благоприятную основу для развития национальной экономики и играют ключевую роль в реализации четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны.

**Таблица 2.**  
**Анализ привлечения иностранных инвестиций в экономику**  
**Республики Таджикистан в 2010-2021 гг.**

Годы	В том числе:				Общий объем иностранных инвестиций, млн. сомони
	Прямые инвестиции	С %	Другие виды инвестиций*	С %	
2007	6,4	5,8	104,2	94,2	110,6
2008	17,4	7,6	213	92,4	230,4
2009	3,3	5,6	55,9	94,4	59,2
2010	31,6	36,0	56,2	64,1	87,7
2011	9,4	14,1	57,2	85,9	66,6
2012	82,9	66,7	41,4	33,3	124,3
2013	166,1	74,9	46,6	21,0	221,7
2014	105,3	69,3	46,7	30,7	152
2015	272,6	67,2	133,3	32,8	405,9
2016	322,7	64,9	174,7	35,1	497,5
2017	235,5	77,7	67,6	22,3	303
2018	238,8	72,3	91,6	27,7	330,5
2019	262,3	92,7	20,8	7,3	283,1
2020	120,3	79,2	31,5	20,8	151,8
2021	211,3	89,2	25,6	10,8	236,9
2022	428,3	86,8	64,9	13,2	493,2
<b>Итого</b>	<b>2514,2</b>	<b>909,9</b>	<b>1231,2</b>	<b>686,1</b>	<b>3745,4</b>

\*Примечание: В понятие «Прочие виды инвестиций» входят льготные кредиты и другие финансовые инструменты.

**Источник:** Данные Государственного комитета по инвестициям и управления государственным имуществом Республики Таджикистан.

Следует отметить, что согласно этим статистическим данным и расширению торгово-экономических связей стран мира, в течение 2007-2021 годов более 65 стран мира инвестировали иностранный капитал в экономику Республики Таджикистан, но большая часть привлечена из КНР в сумме - 3 млрд. 252 млн. долларов США (29,5 процента), которые направляются в различные сферы, в том числе: связь, строительство, финансовые услуги, геологические исследования и добыча полезных ископаемых, монтаж технологического оборудования, промышленность, строительство и другие виды услуг. Только в 2021 году больше КНР- 211,4 миллиона долларов США или 61,8 процента (добыча и обогащение свинцовых, цинковых и оловянных руд, добыча драгоценных и полудрагоценных природных камней (кроме

алмазов), добыча и обогащение руд редких и драгоценных металлов) прямых иностранных инвестиций поступило в экономику страны [9].

В том числе, только 2 ноября 2023 года на Экономическо-торговом форуме Таджикистана и Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая по торгово-экономическим вопросам сотрудничества и в целях расширения сотрудничества, связанного с созданием совместных промышленных предприятий, в том числе в рамках свободных экономических зон, в целях ускорения процесса индустриализации региона, реализации совместных проектов технопарков, цифровой экономики и современных технологий, а также как «зеленой» экономики, упрощения торговых процедур и постепенного увеличения объемов электронной коммерции в регионе, развития транспортной инфраструктуры, энергетики и других приоритетных направлений сотрудничества между предпринимателями обеих сторон подписано 25 документов о сотрудничестве.

В частности, усилиями Таджикистана и при поддержке Китая будет реализован проект строительства автомобильной дороги «Калайхумб-Вандж-административный центр Шугнанского района» протяженностью 92 км, что будет способствовать дальнейшему развитию мультимодального коридора». В Послании Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 28 декабря 2023 года было подчёркнуто, что "...в ближайшее время дороги Таджикистана будут использоваться в качестве транзитных и экономических коридоров Китай–Таджикистан–Афганистан и Китай–Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан – Иран–Турция– Европа, а также Таджикистан–Китай–Пакистан” [1]. Чтобы освободить республику от коммуникационной изоляции и превратить её в транзитную страну, Правительство Таджикистана с первых лет независимости, несмотря на сложную экономическую и финансовую ситуацию, мобилизовало все ресурсы и возможности. За этот период реализовано 58 государственных инвестиционных проектов в направлении строительства и реконструкции автомобильных и железных дорог, строительства их инфраструктуры и укрепления технического потенциала отрасли на сумму 26,6 млрд. сомони.

Необходимо подчеркнуть, вопросы развития и продвижения международного транзитного перехода с целью увеличения объёмов грузов и упрощения торговых процедур, особенно для Таджикистан, не имеющих выхода к морю является очень важным. В том числе развитие транспортно – коммуникационного сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, создания коротких и удобных транспортных коридоров, увеличения транзитных перевозок является более важным. Поэтому, в целях совместной реализации договоренностей, достигнутых на первой встрече министров транспорта в рамках «Китай–Центральная Азия» и одновременно стимулирования

активного сотрудничества между Китаем и странами ЦА в сфере транспорта в рамках инициативы «Один пояс, один путь» был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Использование коридоров более эффективно, чем существующие коридоры, с точки зрения сокращения расстояний и снижения транспортных расходов. Этот коридор соединяет территорию Таджикистана с Китаем автомобильным транспортом, что будет способствовать возрождению Великого Шелкового пути и региональной экономической интеграции. Этот проект считается очень важным для достижения целей устойчивого развития.

В целях обеспечения процесса устойчивого развития национальной экономики активизирована комплексная система стратегического планирования, а также заложен прочный фундамент для обеспечения устойчивого его развития на основе макроэкономической перспективы с использованием эконометрических моделей среднесрочного и долгосрочного программирования [6, 328]. Сегодня в этом направлении сотрудничество между государственными структурами и частным сектором между двумя дружественными странами Таджикистаном и Китаем было наложено на основе взаимопонимания и интересов сторон.

Таким образом, следует отметить, что Китай является крупнейшим соседом Таджикистана, а общее расстояние границы между двумя странами составляет 495 километров. Между двумя соседними странами установлены хорошие дипломатические отношения, основанные на принципах добрососедства, дружбы, партнёрства и братства [4, 269]. Продукция, импортируемая из Китая, пользуется большим спросом на рынке Таджикистана благодаря своей дешевизне и доступности для населения страны. Наряду с продукцией общего спроса из Китая в больших количествах ввозится продукция промышленного и технического назначения [2, 431-447].

С этой целью из года в год особое внимание уделяется созданию благоприятной среды для привлечения прямых инвестиций. Для достижения устойчивого развития национальной экономики по различным приоритетным направлениям деятельности государства необходимо привлекать больше, чем раньше, прямых инвестиций. В этом контексте только Правительство страны реализует политику привлечения иностранного капитала, которая считается частью экономической политики государства.

В целом, КНР является одной из важных стран как стратегический партнёр и крупнейший инвестор в регионе для Таджикистана и стороны готовы для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества по различным взаимовыгодным направлениям и реализации стратегических планов. Благодаря мудрой и дальновидной политике лидеров двух стран, отношения между странами постоянно развиваются и находятся на высоком уровне стратегического партнёрства

## ЛИТЕРАТУРА

1. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Раҳмона Маджлиси Оли, 28.12.2023. [Электронный ресурс] <http://www.president.tj/ru/node/32195>, Дата обращения: 12.04.2024
2. Годовая статистика Республики Таджикистан. – Душанбе, 2022.
3. Каландаршоев Г.А. Внешнеторговое сотрудничество Таджикистана и Китая: оценка современного состояния и перспективы//Вестник Российской университета дружбы народов. Серия: Экономика, 2023. Т: 31. - № 3. – С.431-447
4. Мирзоев Х.Т. Образовательные связи Республики Таджикистан с Китайской Народной Республики на современном этапе. Институти Осиё ва Аврупо №1, (5) 2021. – С.47-54
5. Мирзоев Н.М., Мирзоев Х.Т. Тоҷикистон ва Ҳитой: дар масири шарикӣ стратегӣ (дар ҳошияи 30-солагии барқароршавии робитаҳои дипломатӣ) // Паёми Доғишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ. – Душанбе: 2022. - № 3(98). – С.268-275
6. Содикова А.Ф. Торгово-экономические отношения Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой [Электронный ресурс] <https://mts.tj/ru/5028/news/>
7. Толибов Қ.Қ., Муртазозода О., Султонов З.С. Саноатикуонии босуръат – заминai боэътиимида таъмини амнияти иқтисодӣ//Паёми Доғишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – Душанбе: «ДДТ», 2024. - №1(51). - С.327-332
8. Шарапов О.М. Приоритетные векторы стратегического партнерства Таджикистана и Китая на современном этапе: проблемы и перспективы//Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховаддина Академии наук Республики Таджикистан. - Душанбе, 2020. - №1. – С. 117-121
9. Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан [Электронный ресурс] <https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/2908-press-reliz-oid-ba-nati-a-oi-rushdi-itimoiyu-i-tisodii-um-urii-to-ikiston-va-fa-oliyati-vazorat-dar-soli-2023>
10. Маълумотнома оид ба воридоти сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021. [Захираи электронӣ] [https://investcom.tj/uploads/post\\_docs/11/rRcOjGzlhxUy.pdf](https://investcom.tj/uploads/post_docs/11/rRcOjGzlhxUy.pdf)
11. Karimzoda B.M. Tajikistan relations with China in the years of independency//HERALD OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY, 2021. - № 4 (93). – С.295-297

## ТОЧИКИСТОН ВА ЧИН: МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДӢ ҲАМЧУН ШАРИКИ СТРАТЕГӢ

**МУРТАЗОЗОДА ОРАЗ,**

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, сардори Раёсати таҳқиқоти  
масъалаҳои рушди соҳавии Маркази тадқиқоти стратегии  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89;  
тел.: (+992 37) 221-32-48; e-mail: oraz-2009@mail.ru

*Дар мақола масъалаҳои иқтисодӣ ҳамчун шарики стратегӣ ва бузургтарин сармоягузор дар минтақа бо мисоли Чин баррасӣ мешавад. Ҳамкории Тоҷикистону Чин дар рӯҳияи дӯстӣ, ҳамсоягии нек, муносабатҳои таърихӣ ва шарикии стратегӣ дар соҳаҳои алоҳидай иқтисод сол то сол густарии меёбад.*

*Зимнан зикр мегардад, ки саҳми Ҷумҳурии Мардумии Чин дар таҳқими рушиди иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, шаҳри Душанбе ҳамчун шарики стратегӣ ва бузургтарин сармоягузор дар минтақа назаррас арзёбӣ мешавад.*

*Барои ҷамъбаст муаллифи мақола ба хулосае меояд, ки Тоҷикистон мисли дигар кишварҳои рӯ ба инкишиоф татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти пешбуруди «иқтисоди сабз» танҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ душвор аст. Бо дарназардошти ин вазъият ҷалби сармояи хориҷӣ ва саҳми кишварҳои пешрафта дар рушду таҳқими иқтидори кишвар зарур дониста шуд.*

**Калидвожаҳо:** сармоягузорӣ, афзалиятҳои стратегӣ, рушид, индустрialiзатсия, иқтисоди миллӣ, кооператсия, саноат, корхонаҳо, ҷалб ва лоиҳаҳои афзалиятнок.

## TAJIKISTAN AND CHINA: ECONOMIC RELATIONS AS A STRATEGIC PARTNERSHIP

**MURTAZOZODA ORAZ,**

Candidate of economic sciences, Associate Professor Head of the  
Department of sectoral development of the Center for strategic research  
under the President of the Republic of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89;  
tel.: (+992 37) 221-32-48; e-mail: oraz-2009@mail.ru

*The article deals with the issues of economic relations between Tajikistan and China as a strategic partner and the largest investor in the region.*

*Cooperation between Tajikistan and China in separate spheres of economy is expanding year after year in the spirit of friendship, good-neighbornliness, historical relations and strategic partnership.*

*It is noted that the contribution of the People's Republic of China in strengthening the economic and social development of the Republic of Tajikistan, as well as the city of Dushanbe, as a strategic partner and the largest investor in the region is assessed as significant.*

*Summarizing the results, the author of the article concludes that Tajikistan, as well as other developing countries, it is difficult to implement public policy in the direction of promoting "green economy" only at the expense of budgetary funds. Given this situation, it was recognized necessary to attract foreign capital and the contribution of developed countries in the direction of development and strengthening of the country's potential.*

**Keywords:** investments, strategic priorities, development, industrialization, national economy, cooperation, industry, enterprises, attraction of priority projects.

УДК: 556; 626.81

## АФГАНИСТАН ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВОИХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕКЕ АМУДАРЬЯ

**АРИФОВ ХАМИДЖОН ОБИДОВИЧ,**

кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник  
отдела развития и размещения производительных сил Института экономики  
и демографии Национальной Академии наук Таджикистана  
734042 Таджикистан, Душанбе, ул. Нарзикулова 9, кв.22;  
тел.93-560-07-40; e-mail: khamidarifov@gmail.com

*Обсуждается проблема возобновления Афганистаном своих прежних  
проектов освоения своих водных ресурсов на Северо-Западе страны.  
Приводятся сведения по истории формирования государств региона и  
водоуделения по Амударье. Показано, что водоуделение выполнено в пользу  
государств, производящих хлопчатник для России. Афганистану при СССР  
была предусмотрена доля воды, которую он из-за войны, последние 30-40 лет  
не получал. Её отбирали из Амударьи государства низовья. Приводятся  
разноречивые сведения о возможных объемах отборов воды Афганистаном  
для развития. Представлено сравнение технико-экономических показателей  
Кайракумского, Ферганского канала и канала Куштеппа. Приводятся сведения  
по причинам обеспокоенности государств низовьев в связи со строительством  
канала Куштеппа. Показано, что два государства низовья реки Амударья  
должны ускорить внедрение водосберегающих технологий. Приводятся  
предварительные оценки стоимости затрат, которые необходимо им  
произвести. Сделаны выводы по дискуссируемой проблеме.*

**Ключевые слова:** канал, сток, доля Афганистана, водозабор, уровень  
бедности, международное право, исламское право.

После поражения России в Крымской войне 1854–1856 гг. от военной коалиции четырёх стран: Англии, Франции, Турции и Сардинии, Россия с 1864 года повела захватническую войну в Средней Азии и покорила земли, которые назвала русским Туркестаном. Афганистан остался в зоне политического влияния Англии. В постсоветский период три советские республики Средней Азии, получившие статус независимых, вместе с Казахстаном вошли, в так называемую Центральную Азию. Разумно было включить в ЦА и Афганистан. С точки зрения водоуделения, рассмотрение интересов государств ЦА без

Афганистана и Ирана несправедливо. По настоящее время это устраивало многих, но времена меняются. Теперь, с учётом новых реалий, особенно после перемен в Афганистане и Иране, необходимо будет составить новые, более справедливые соглашения, в первую очередь, это касается соглашения по вододелению реки Амударья.

В последние годы, в ожидании завершения гражданской войны в Афганистане, в различных средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что Афганистан может потребовать справедливой доли воды и придётся с этим считаться. Победившие коалицию США и НАТО при помощи армии Пакистана, талибы объявили, что они приступили к строительству ирригационного канала, с отбором воды из реки Амударья.

В источниках уточняется, что на самом деле правительство Афганистана продолжило реализацию давно намеченных планов по освоению своих водных ресурсов, из водных источников, находящихся в границах Северо-Западной части страны. Руководители Научно-исследовательского центра Международной координационной водной комиссии (НИЦ МКВК) неоднократно обсуждали проблему возможного увеличения водозабора воды из Амударьи Афганистаном. Рассмотрим эту проблему с привлечением официальных документов.

В табл.1 приводятся значения стока, формируемого в прибрежных государствах бассейна реки Амударья, в период с 1934 по 2011 гг.

**Таблица 1.  
Природный речной сток в бассейне Амударьи (средний  
многолетний сток за период четырёх многолетних циклов водности  
1934-2011, км<sup>3</sup>/год)**

Речной бассейн	Речной сток, формированный в пределах страны					Итого, по бассейну р. Амударья
	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	Туркменистан	Афганистан	
Пяндж	-	31.089	-	-	3.200	34.289
Вахш	1.604	18.400	-	-	-	20.004
Кафирниган		5.452	-	-	-	5.452
Сурхандарья		0.320	3.004	-	-	3.324
Кашкадарья		-	1.232	-	-	1.232
Зерафшан		4.637	0.500	-	-	5.137
Мургаб		-	-	0.868	0.868	1.736
Теджен		-	-	0.560	0.560	1.121
Атрек		-	-	0.121	0.121	0.242
Реки Афганистана			-	-	6.743	6.743
Итого: по бассейну Аральского моря (км <sup>3</sup> )		1.6042.0	59.898 75,6	4.736 6.0	1.549 1.9	11.593 100
	%					


Источник: [1].

Рассмотрение таблицы показывает, что по бассейну Аральского моря, всего река Амударья формирует  $79,280 \text{ км}^3$  воды, из которого реки Афганистана и Ирана дают до  $6,743 \text{ км}^3$  (14,6%). По реке Пяндж Афганистан даёт  $3,200 \text{ км}^3$  стока.

Афганистан и Ирана по участию в формировании стока реки Амударья занимают второе, после Таджикистана место. Доля Таджикистана  $59,898 \text{ км}^3$ , или 75,6%. Третье - пятое места, соответственно, занимают Узбекистан ( $4,736 \text{ км}^3$  и 6,0%), Кыргызстан ( $1.604 \text{ км}^3$  и 6,0%) и Туркменистан ( $1.549 \text{ км}^3$  и 1,9%).

В «Уточнённой схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна р. Амударья», которая была разработана институтом «Средазгипроводхлопок» г. Ташкент в 1986г., и утверждена НТС Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР (Решение НТС от 10 сентября 1987 г., №566 г. Москва) было учтено развитие орошения в северных районах Афганистана на уровне 1995г., и зарезервировано для этих целей  $3,6 \text{ км}^3$  воды при площади орошения в 310 тыс. га.

На рис. 1 показан фрагмент Северо-Западной и Северной частей карты Афганистана M1:2 000 000, для демонстрации места расположения, земель которые будут орошаться ирригационным каналом Куш-Тепа.



**Рисунок 1. Фрагмент Северо-Западной и Северной частей карты Афганистана, M1:2 000 000, для оценки возможного орошения земель ирригационным каналом Куштеппа.**

На рис. 1 можно видеть в левом углу карты, на территории Туркменистана, начало Кайракумского канала им. В.И.Ленина. В правом углу рисунка расположена провинция Балх, граничащая с Узбекистаном по

реке Амударья. В провинции Балх, в уезде Калдар берёт начало канал Куштеппа. Далее канал пролегает по провинциям Джаурджан и Фаръяб. Последняя провинция показана на левой нижней части рисунка, пограничной с Туркменистаном. Здесь намечается окончание канала. Канал должен будет орошать земли трёх названных провинций.

Из материалов НИЦ МКВК, приводимых ниже, демонстрируются основные показатели по странам Центрально Азии, в том числе, показатели водозабора всех рек Афганистана [2].

В водodelении по реке Амударья интересы Афганистана, попросту занижены. Доля Афганистана в период боевых действий, по умолчанию разбиралась. Была попытка во втором десятилетии 21 века, оформить соглашение по водodelению Амудары, с повышением статуса соглашения до уровня конвенции. Вариант составлялся лукаво. В нём, во-первых, ни Афганистан, ни Иран не были сторонами проекта. Во-вторых, исключалось превышение числа государств верховьев реки над числом государств низовья. В таком раскладе, как и прежде, государства низовьев рек могли бы диктовать свои условия при водodelении. Автор статьи имел возможность ознакомиться с этим проектом, и с удовлетворением принял известие, что проект не был принят к официальному рассмотрению научно-практическим сообществом в ЦАР.

В таблице 2 показаны сравнительные показатели водопользования по странам ЦА и Афганистану.

**Таблица 2.**  
**Сравнительные показатели по странам ЦА и Афганистану**  
**(2018 г.)**

Страна	Площадь государства (млн.га)	Площадь орошения (тыс.га)	Население (млн.чел)	ВВП (млрд.\$)	Водные ресурсы, формирующиеся внутри государства (км <sup>3</sup> )	Общий водозабор государства, (км <sup>3</sup> )
<b>Казахстан</b>	272,50	1345,71	18,40	170,50	56,50	18,73
<b>Кыргызстан</b>	19,99	1024,50	6,26	7,95	47,30	5,53
<b>Таджикистан</b>	14,23	760,00	9,13	7,52	64,00	12,31
<b>Туркменистан</b>	48,81	1553,10	5,85	40,76	1,40	25,38
<b>Узбекистан</b>	44,90	4302,60	33,26	50,50	12,40	50,95
<b>Всего по ЦА</b>	<b>400,42</b>	<b>8985,91</b>	<b>72,89</b>	<b>277,23</b>	<b>181,60</b>	<b>112,89</b>
<b>Афганистан</b>	65,24	378,37	8,2*	20,51	21,23*	3,50*

Источник: [2].

Примечание:\* Данные по населению, формирующими водным ресурсам и водозабору Афганистана, указаны только для Северного Афганистана (бассейн Амударья, Герируд и Мургаб). Источник: Презентация Насим Нури “Water Resources Management in Afghanistan” на Международном экономическом форуме в Астане (2018).[3]

В 1977 г. Советский Союз и Афганистан провели переговоры о заключении соглашения о совместном использовании водных ресурсов. СССР соглашался на предоставление Афганистану квоты в 6 км<sup>3</sup> в год. В 1946 году по соглашению с СССР, Афганистану предоставлялось право отбора из реки Пяндж 9 км<sup>3</sup> воды в год. Поэтому в 1977 году Кабул настаивал на 9 км<sup>3</sup>. Стороны не сумели преодолеть разногласия, и соглашение не было заключено [4].

В Афганистан были введены войска СССР, для оказания, так называемой «интернациональной помощи», которая длилась 10 лет и закончилась выводом войск СССР. На смену СССР ввели свои войска в Афганистан США и НАТО. Поводом стала атака Аль-Каиды на объекты в Нью-Йорке и Пентагон 11 сентября 2001 года. Причастность Афганистана к этой акции сомнительна.

В период оккупации, США инициировали продвижение проектов по развитию экономики Афганистана, в том числе, по освоению её водных и водно-энергетических ресурсов на Севере страны.

Еще в 2004 году появился общенациональный план по восстановлению и развитию орошения во всех бассейнах рек, финансируемый Всемирным банком (75 млрд. долл.). Министерство энергетики и водных ресурсов (MWE) – ведущее государственное учреждение по восстановлению ирригации получает поддержку от международных доноров и отдельных государств. Среди программ деятельности Министерства был ряд проектов, касающихся развития орошения обширных территорий левого берега Амударьи. Это проект «Инфраструктура, восстановление и реконструкция в чрезвычайных ситуациях», финансируемый Японским фондом сокращения бедности, совместно с Азиатским Банком развития, осуществляемый в северном регионе бассейна. Япония оплачивала технико-экономический доклад этого проекта, в том числе, через ООН. Однако после захвата исламистами в заложники японских специалистов финансирование было прекращено.

Япония вышла из проекта. США заморозили активы Афганистана. В стране сложился дефицит продовольственных товаров, возникла угроза гуманитарного кризиса.

В 2018 году по информации Всемирного банка в Афганистане, более 16 млн. человек, и половина населения проживала за чертой бедности. В период с 2011–2012 гг. по 2016-2017 гг. уровень бедности в стране вырос с 38,3 до 54,5 %. Продовольственная нестабильность повысилась с 30 %, в 2011-2012 гг. до 45 %, в 2016-2017 гг. Правительство решило приступить к ирригационному освоению новых земель и реконструкции заброшенных ирригационных сетей. Поскольку на Северо-Западной части страны

расположены наиболее плодородные земли, и можно на первых этапах, относительно не сложно осуществить водозабор из Амудары, приступили к строительству канала Куштепа.

По другим источникам [5], население страны составляет 34 млн. человек, из которых 67%-сельское. Потенциал прироста орошаемых площадей на афганской территории в бассейне рек Северо-Западной части страны может достичь **500 тыс. га**, а с использованием машинного водоподъема – **1 млн. га**.

В табл.3 представлены удельные показатели использования земельных и энергетических ресурсов в странах ЦА и Афганистане (на 2018г).

**Таблица 3.**

**Удельные показатели использования водных, земельных и  
энергетических ресурсов в странах ЦА и Афганистане, млн.м<sup>3</sup> (2018 г.)**

Страна	Орошаемая площадь на душу, га/чел	ВВП на душу, \$/чел	Использование воды на душу, м <sup>3</sup> /чел	Водозабор в КБХ на душу, м <sup>3</sup> /чел	Про-во э/э на душу, кВт.ч/чел
<b>Казахстан</b>	0,073	9268,54	1018,27	48,63	5822,1
<b>Кыргызстан</b>	0,164	1270,11	883,21	32,60	2493,3
<b>Таджикистан</b>	0,083	823,97	1348,79	83,27	2158,5
<b>Туркменистан</b>	0,265	6966,64	4337,77	95,43	3623,4
<b>Узбекистан</b>	0,129	1518,47	1531,99	86,30	1888,4
<b>Всего по ЦА</b>	<b>0,14</b>	<b>3969,54</b>	<b>1824,01</b>	<b>69,25</b>	<b>3197,1</b>
<b>Афганистан</b>	0,010	551,83	426*	-	26,3

\* Данные по использованию воды на душу населению по Афганистану указаны для Северного Афганистана (бассейны Амударья, Герируд и Мургаб).

Источник: [2].

Из таблицы видно, что весь регион, имея на душу населения 1824,01м<sup>3</sup>/чел. относится по международной классификации, к водообеспеченным странам (более 1700м<sup>3</sup>/чел.). 1824,01м<sup>3</sup>/чел получено за счёт влияния Туркменистана, имеющее удельное водопотребление 4337,77м<sup>3</sup>/чел. Остальные государства ЦА имеющие 1000-1700м<sup>3</sup>/чел. относятся к недостаточно водообеспеченным, а Афганистан, имеющий меньше 500м<sup>3</sup>/чел. относится к чрезвычайно дефицитной стране [6].

Источниками орошения в Афганистане являются: местные реки- Кокча, Кундуз, Хульм, Балх, Сарыпул и Ширин Тагаб, стекающие с северных склонов хребтов, и реки, пограничные с Таджикистаном и Узбекистаном-Пяндж и Амударья.

Некоторые источники ЦА считают практику освоения земель в Средней Азии показательной. Для сравнения, обратимся к тому, как это происходило в Средней Азии. В табл. 4 показаны основные показатели каналов Кайракумский и Куштеппа на реке Амударья, а также Большого

Ферганского канала, вместе с Южным и Северным каналами на реках Нарын, и Сырдарья.

**Таблица 4.**  
**Основные показатели каналов Кайракумский, Большой  
Ферганский и Куштеппа**

Кайракумский канал -Каракум-река (Туркменистан)		Большой Ферганский канал (БФК), Северный Ферганский и Южный Ферганский (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан)		Канал Куштеппа (Северный Афганистан )	
Длина канала	1445 Км	Длина канала км	350 12 Кыр. 283-Уз. 62-Тад.	Длина канала	285 км
Ширина	до 200 м	Ширина	6- 30 м	Ширина	100 м
Наиболь шая глубина	7,5 м	Наиболь шая глубина	4,78 м	Наибольшая глубина	8,5 м
Расход воды	600 м <sup>3</sup> /с	Расход воды	180 ( макс.211) м <sup>3</sup> /с	Расход воды	650 м <sup>3</sup> /с
Голова/Ус тье	Амударья/ Балканабад / Этрек	Голова/Усть е	р.Нарын/ р.Сыр дарья	Голова/Устье	Амударья/ Фаръяб
Местопо ложение головы/ Устье	выше города Керки /Балкан абад /Этрек	Место поло жение головы/Усть е	близ города Учраба д/ Сесана близ Ходжен та	Местополо жение головы/ Устье	Ниже места впадения р. Кундуз в Амударью/ Фаръяб
Начало строи- тельства	1950 г/1954г	Начало строительст ва/рекон Струкции	1939г/1953г	Начало строительства	2022
Завершен ие строи- тельства	1988г	Завершение строитель ства/реконс трукции	1941г. Сам канал 270км, за 45 дней (1939) /1967 г.	Завершилистр оительства	2026 (2028)г
Стои- мость стро- ительства	Не выяснена	Стоимость строитель ства	13290 тыс. руб. (в ценах 1969г)	Стоимость строительства	\$684 млн.
Охват площади орошения тыс.га	270	Охват площади орошения, тыс. га	500: 0,76 Кырг. 10 Тад. 489,2 Уз.	Охват площади орошения тыс. га	50 в Северном Афганиста не
Количест во плотин	5	Количество плотин	1 (после реконструкции -9)	Количество плотин	1

Количес тво водохранилищ	2	Количес тво водо хранилищ	до реконструкции не было	Количес тво водо хранилищ	нет
Судоходс тво	на протяжение 450км	Судоходств о	нет	Судоходство	не планируется я
Среднего довой водозабор	12-13 км <sup>3</sup> ,	Среднегодо вой водозабор	до 6,75км <sup>3</sup> (после реконструкции)	Среднегодо вой водозабор	нет информации
Отбирает из Аму-дарьи	около45% вод	Отбирает из Сыр-дарьи	17,7%	Отбирает из Аму-дарьи	33(15)% воды

Таблица построена автором по источникам: [6-7].

Ферганский канал строился с 1 августа 1939 года до 31 декабря 1939 года (пять месяцев). Канал был открыт 31 декабря 1939 года. Всего по Ферганскому каналу построено 530 различных ГТС. Ферганский канал являлся одним из крупнейших гидротехнических сооружений СССР. Под командную каналу площадь составляет 311 тыс. га. Из канала орошаются земли трех областей Узбекской ССР: Андижанской, Наманганской и Ферганской, а также Ошской области Киргизской ССР, и Ленинабадской области Таджикской ССР. Уже в 1940 г. было освоено 23 тыс. га новых орошаемых земель.

В конце 80-х годов 20-го столетия открыто стали публиковать негативные последствия интенсивного отбора вод по Ферганскому и особенно, по Кайракумскому каналу. Интенсивный отбор воды и его транзит в открытом грунте, использование многочисленных водохранилищ в нижнем течении рек Сырдарья и Амударья, в том числе, в грунтах с высокими фильтрационными свойствами, стали весомыми причинами осушения Арала. К примеру, Кайракумский канал строился без единого проекта, по так называемым очередям. В итоге, этот канал разом стал отбирать до 45% всей воды Амударьи, поступающей в низовье реки. К тому же, в 80-е годы была намечена, и в советский период построена третья очередь канала. Канал переименован в Каракум-реку. С учётом построенных здесь плотин, она используется зимой в качестве водохранилища.

Похоже, что канал Коштеппа, расширит «семью» активных строителей каналов и многочисленных водохранилищ, построенных в низовьях рек Сырдарья и Амударья. Эти ГТС и водные объекты являются убийцами Арала. Понадобились десятки лет, чтобы советская наука поняла, что безоглядное использование водных ресурсов таит в себе серьёзные экономические, экологические и социальные риски.

Афганистан должен решать задачи своего развития сегодня, и ему, пока, не до рассуждений о побочных вредных эффектах. Есть и

политическая сторона рассматриваемой проблемы. Географическая близость Центральной Азии к "дуге нестабильности" (Афганистану, Пакистану), несет угрозу "исламского фундаментализма" и экстремизма. Она таит в себе постоянную опасность нарастания *межэтнических противостояния* в Центрально-азиатском регионе, в основе которых, зачастую лежат вопросы водопользования. Это позволило лондонскому журналу «The Economics 181» еще в 1993 году сделать прогноз: Центральная Азия превратится в "один из наиболее нестабильных регионов мира". Кроме того, определенная политическая стабилизация в Афганистане, стремящегося к наращиванию отбора объема воды р. Амударья, грозит значительно ухудшить водообеспеченность Узбекистана и Туркменистана. А это, чревато необходимостью внесения этими государствами серьёзных экономических изменений. Если ранее Афганистан забирал менее 7 км<sup>3</sup> водных ресурсов Амударьи, то сегодня, он заявил о заборе уже 20 км<sup>3</sup>. [8]

У Афганистана есть пример, который он может принять за прецедент: соседняя держава не присоединилась ни к одной водной конвенции и пользуясь «правом сильного», или популярного на Западе «естественным правом», отбирает из своих рек столько воды, сколько считает нужным. Такой водозабор приводит к сокращению стока воды в Россию и Казахстан по рекам Иртыш, Чёрный Иртыш, Или. Это создаёт проблемы по водообеспечению не только города Омск, но и ускоряет процесс осушения озера Балхаш. Афганистан также, в принципе, может использовать «право сильного». В Афганистан верховенством обладает исламское право, в том числе, на воду. По нему, тот кто затратит усилия, понёс затраты на преобразования водного источника, приобретает на него право собственности. А это уже существенно меняет возможности использовать воду для себя и того, кто нуждается в воде. Тревожные сигналы по неадекватному использованию права на воду уже состоялись, когда Афганистан объявил Ирану, что может сократить сток воды в Иран по реке Гильменд. Для разрешения конфликта правительство Талибана применило оружие.

В Афганистане планируется построить дамбы и сооружения на реках для борьбы с наводнениями, выработки электроэнергии, и расширения орошаемых площадей. Реализация таких планов может повлиять на объемы воды для Узбекистана и Туркменистана. *Справка.* Туркменистан получает воду, из трансграничных рек: Амударья, Мургаб, Теджен и Атрек. Удельное водопотребление по государствам показано в табл. 3 и составляет, в год, соответственно: в Туркменистане 4337,77 м<sup>3</sup>/чел; Узбекистане 1531,99 м<sup>3</sup>/чел; Афганистане—426 м<sup>3</sup>/чел. В Туркменистане потребление воды на душу населения в 13 раз больше чем в Китае, в 4 раза – чем в США [9].

Справедливости ради следует признать, что в последние 30-40 лет, при реализации своей водной политики, указанные государства не очень беспокоили себя учётом интересов Афганистана. С другой стороны, после объявления Афганистаном начала строительства канала, Узбекистан официально изъявил желание принять участие в его строительстве.

Как знать, возможно, афганский канал заставит государства низовья Амудары более быстрыми темпами внедрять водосберегающие технологии и приступить к ликвидации бесполезных водоотстойников и водохранилищ.

Канал Куштеппа стоимостью \$684 млн., берет начало на левом берегу реки Амударья, будет иметь длину 285 км, ширину 100 м. и глубину 8,5 м. Пропускная способность канала составит 650 кубических метров в секунду. [10]

Президент Узбекистана на саммите в Душанбе 15 сентября 2023 года, при обсуждении проблем Международного фонда спасения Арала, выразил озабоченность относительно возможных экономических последствий от строительства канала Куштеппа. Правительство этой страны направило 5 ноября 2023 года делегацию в Афганистан для поиска компромиссных вариантов урегулирования проблемы.

По мнению известного эксперта в водной сфере Узбекистана Вадима Соколова, которое он высказал на видео конференции 31 октября 2023г, проведенной агентством Cabar, Узбекистан – единственная страна в ЦАР, которая активно работает в направлении внедрения водосберегающих технологий [11].

На уровне законодательной палаты и прямых указаний первого руководителя государства принимаются решения по экономии воды. Поскольку стоимость водосберегающих технологий не по карману многим фермерам и землевладельцам, реализация её осуществляется системно. Весомые результаты дают принимаемые эффективные меры, как по привлечению из-за рубежа водосберегающих технологий, так и по использованию в сельском хозяйстве техники узбекистанских производителей. 1 марта 2022 года было принято постановление Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве». Предусмотрено предоставление субсидии за каждый гектар посевной площади, на которой внедрена система капельного орошения. В этом случае на хлопковые поля будет выделено 8 миллионов сумов, в Каракалпакстане и Хорезме 12–миллионов сумов, на овощные и бахчевые культуры – от 1,5 млн. сумов до 2,5 млн. сумов, на плодовые культуры – 6 млн. сумов, на виноградники – 8 млн. сумов. Всего в 2023 году, из республиканского бюджета Узбекистана, выделено на эти цели 1 трлн. 182,4 млрд. сумов.[12]

В таблице 5 приведена примерная стоимость капельного полива.

**Таблица 5.**

**Примерная стоимость капельного полива на 1 га, 2017 год**

Культура	Схема посадки	Стоимость оборудования руб/1га			
		1 га	5 га	10 га	20 га
Картофель	0,7 м	154 200	115 800	106 800	102 600
Лук, морковь	0,7 м+0,15+0,15*0,10	143 400	111 600	102 600	98 400
Томаты, перец, баклажан, капуста	0,9м+0,5+0,3	118 800	105 600	99 600	93 000
Огурцы	1,4м+0,5+0,3	111 600	98 400	94 200	85 800
Арбузы	2,1м+0,7+0,7	100 800	90 000	88 200	79 200

Источник: [13].

Лидером внедрения капельного орошения является Израиль. Для реализации внедрения технологии требуются огромные капитальные вложения и создание промышленных производств по изготовлению самих капельниц, лент из пластичных водоподводящих труб с капельницами, насосов и т.д. На эти цели были направлены поступления и субсидии, которые Израиль получал из-за рубежа, включая миллиарды немецких репараций за жертв Холокоста.[14]

Узбекистан планирует тратить на внедрение водосберегающих технологий средства, полученные от реализации за рубежом своей сельхоз продукции.

### **Выводы**

1. Для экономического развития и преодоления гуманитарной катастрофы Афганистан правомерно приступил к использованию своих водных ресурсов по реке Амударья. В качестве первого объекта стал канал Куштеппа.

2. Станы низовья реки Амударья, поскольку использовали воду для выращивания хлопчатника, нужного для РФ, несколько десятилетий пользовались завышенными долями воды по этой реке. Кроме того, в течение более 40 лет они получали не использованную Афганистаном воду.

3. Для ускорения темпов и объёмов внедрения водосберегающих технологий необходимо вложить крупные средства на приобретение технологий и специального оборудования, с тем, чтобы приспособиться к снижению объёмов забора воды из Амудары.

4. Вопросы использования водных ресурсов реки Амударья должны решаться на паритетных условиях шестью странами бассейна: Таджикистаном, Афганистаном, Киргизстаном, Узбекистаном, Ираном и Туркменистаном.

5. Существующее – несправедливое вододеление по реке Амударья должно быть пересмотрено, именно этими государствами.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Соколов В.И. Водное хозяйство Узбекистана: прошлое, настоящее и будущее. НИЦМКВК. Ташкент 2015, с.562.
2. [www.sic.icwc-aral.uz](http://www.sic.icwc-aral.uz). Диагностический доклад о рациональном использовании водных ресурсов в Центральной Азии по состоянию на 2019год. Ташкент 2020.c135
3. Презентация Насим Нури “Water Resources Management in Afghanistan” на Международном экономическом форуме в Астане (2018).
4. Зонд. И. С., Жильцов С. С., Семенов А. В., Костяной А. Г., Водная политика Афганистана в Центральной Азии. <https://cyberleninka.ru/-article/n/vodnaya-politika-afganistana-v-tsentralnoy-azii>
5. Palau R.G. The Decision to Plant Poppies: Irrigation, Profits & Alternatives in Afghanistan. Civil-Military Fusion Centre. - 2012. - 12 p
6. Ирригация Узбекистана в 4-х томах, том 2, гл.IX,-С.78-85;
7. Станчин И.М. Водные ресурсы и водопользование в Туркменистане: история, современное состояние и перспективы развития.// Синергия.- 2016. - № 5.-С.86-99.
8. Проблемы управления водными ресурсами в Центральноазиатском регионе – неотъемлемый элемент национальной безопасности РФ в Евразийском пространстве. Бояркина О.А. Институт водных проблем РАН (ИВП РАН)
9. Хадимулин Р. Оазис в Туркменистане: о проблеме водных ресурсов региона. ЦГИ «Берлек-Единство». 28-07-2015, 13:09
- 10.<https://tj.sputniknews.ru/20230327/megaproekt-talibi-voda-central-asia-1055771064.html>
11. Строительство Афганского канала Куштеппа и его влияние на водный баланс в странах Центральной Азии. Cabar. azia. <https://www.youtube.com/watch?31.10.2023g>.
- 12.[https://uza.uz/ru/posts/vodosberegayuschie-texnologii-orosheniya-velenie-vremeni\\_466606](https://uza.uz/ru/posts/vodosberegayuschie-texnologii-orosheniya-velenie-vremeni_466606)
13. Применение капельного полива. <https://agrosektor23.ru/kapelnyj-poliv>
14. В.А. Духовный. Проф. В.А. Как создать систему водосбережения? [http://www.cawater-info.net/library/rus/water\\_saving\\_system.pdf](http://www.cawater-info.net/library/rus/water_saving_system.pdf)

**АФГОНИСТОН ЛОИҲАҲОИ ИСТИФОДАИ ЗАҲИРАҲОИ ОБИИ  
ХУДРО ДАР СОҲИЛИ ДАРЁИ ОМУ ОҒОЗ КАРДАСТ**

**АРИФОВ ҲАМИДҖОН ОБИДОВИЧ,**

номзади илмҳои геология ва минералогия, ходими пешбари илми шуъбаи инкишоф ва ҷойгирсозии қувваҳои истеҳсолии Институти иқтисод ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 734042, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Нарзиқулов 9, манзили 22; тел.: (+992) 93-560-07-40; e-mail: khamidarifov@gmail.com

*Дар мақолаи мушиқилоти лоиҳаҳои қаблӣ доир ба рушди заҳираҳои обӣ дар шимолу гарби Афғонистон баррасӣ ва арзёбӣ шудааст. Дар бораи таърихи ташкил ёфтани давлатҳои минтаҳа ва тақсимоти оби рӯди Ому маълумот дода мешавад. Қайд карда шудааст, ки дар давраи Имтиҳоди Шуравӣ барои Афғонистон як қисми ками об пешбинӣ шуда буд ва он асосан ба фоидай давлатҳо, ки барои Русия нахта истеҳсол мекарданд, ҷудо карда шуда буд. Вале Афғонистон дар натиҷаи ҷанг дар давоми сӣ-ҷиҳил соли охир ҳамон ҳиссаи ҷудошудаашро истифода бурда натавонист. Онро давлатҳои поёноби Омударё гирифта, истифода бурданд.*

*Дар бораи ҳаҷми эҷтимолии гирифтани об аз ҷониби Афғонистон барои рушид маълумоти зидду нақиз оварда шудаанд. Муқонсаи ниишондиҳандаҳои техникию иқтисодии каналҳои Қайроққум, Фарғона ва Қӯштеппа ниишон дода шудааст. Дар бораи сабабҳои ташвиши давлатҳои поёноб аз бунёди канали Қӯштеппа зикр гардидааст. Ниишон дода шудааст, ки ду давлати поёноби рӯди Ому-Туркманистон ва Ўзбекистон бояд суръати истифодаи технологияи сарфаи обро тезонанд. Ҳисобҳои қаблии ҳароҷоти онҳо пешниҳод карда мешаванд. Аз рӯйи қазияи баррасиишуда хулосаҳо бароварда шудааст.*

**Калидвоҷаҳо:** канал, маҷрои об, саҳми Афғонистон, хуручи об, сатҳи камбизоатӣ, ҳуҷӯқи байналмилаӣ, шариати исломӣ.

**AFGHANISTAN HAS LAUNCHED PROJECTS TO USE ITS WATER  
RESOURCES ALOUNG THE AMU DARYA RIVER**

**ARIFOV HAMIDJON OBIDOVICH,**

candidate of geological and mineralogical sciences, the leading specialist of the department of development and placement of productive forces of the Institute of economics and demography of the National Academy of Sciences of the Tajikistan 734042, Tajikistan, Dushanbe city, Narziqulov st. 9, ap. 22; tel.: (+992) 93-560-07-40; e-mail: khamidarifov@gmail.com

*The issue of Afghanistan resuming its previous projects for the development of its water resources in the North-West of the country is being discussed. Information is provided on the history of the formation of the states of the region and water allocation in the Amu Darya. It is shown that the water allocation is carried out in favor of the states producing cotton for Russia. Under the USSR, Afghanistan was provided with a share of water, which it did not receive for the last 30-40 years because of the war. It was taken from Amu Darya by downstream states. Contradictory information about possible volumes of water withdrawals by Afghanistan for development is given. A comparison of the technical and economic indicators of the Qayraqum, Ferghana and Qushtepa canals is presented. Information is provided on the reasons for the concern of the downstream states in connection with the construction of the Qushtepa canal. It is shown that two downstream states of the Amudarya River should accelerate the introduction of water-saving technologies. Preliminary estimates of the costs they need to incur are given. Conclusions on the discussed problem are drawn.*

**Keywords:** *canal, runoff, share of Afghanistan, water withdrawal, poverty rate, international law, Islamic law.*

УДК: 004.93.14

## РУШДИ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ МУҲИМТАРИН ОМИЛИ ТАЪМИНИ АМНИЯТ ВА РАҶОБАТПАЗИРИИ ИҚТИСОДИЁТ

**ОДИНАЕВ АМИН ИБРОҲИМОВИЧ,**

сардори Раёсати таҳлилӣ масъалаҳои соҳибкорӣ ва рушди  
бахши хусусии МТС-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89;  
тел. (+992) 988-55-26-90; e-mail: o-amin@mail.ru

*Дар мақола таҷрибаи кишварҳои пешрафта дар самти фаъолияти  
самаранокӣ низоми кластеризатсия аз рӯйи соҳаҳои фаъолият ва нақши он  
дар таъмини рушди устувори иқтисодиёт ва ҳалли дигар масъалаҳои  
иҷтимоӣ мавриди омӯзиши ва таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтааст.*

**Калидвоҷсаҳо:** қаластеризатсия инноватсия, раҷобатпазирӣ,  
минтақаҳои озоди иқтисодӣ, бахшҳои воқеии иқтисодиёт, устувории  
молиявӣ, корхонаҳои хурду миёна, бахши хусусӣ, сармоягузорӣ, соҳибкорӣ,  
грант.

Раванди ҷаҳонишавии иқтисодиёт муқоисаи доимии иқтидорҳои  
истеҳсолӣ, таъмини занҷираи коркарди ашёи хоми ватанӣ то маҳсулоти ҳадди  
ниҳоии дорои арзиши баланди иловашуда, кор ва хизматрасониҳо, баланд  
бардоштани сатҳи раҷобатпазириро ба миён мегузорад.

Таҷрибаҳои ҷаҳонӣ дар ин масир нишон медиҳанд, ки муваффақиятҳои  
раҷобатпазирии байналмилалии кишварҳо, чун қоида, дар заминай гуруҳи  
соҳаҳои муайян, аниқтараш, кластерҳо мутамарказ шудаанд.

Равиши кластерӣ имкон медиҳад, ки бахши хусусӣ бо муассисаҳои  
давлатӣ, тиҷоратӣ, институтҳои таҷрибавӣ, таълимӣ дар раванди истифодаи  
васеи ҳатҳои нави технологӣ, ҳамкории бештар ва зич дошта бошанд. Илова бар  
ин, кластерикунонӣ метавонад заминай асосии танзими ҳамкории дарозмуддатро  
миёни намояндагони доираҳои соҳибкорӣ ва давлат ҷиҳати дарёftи роҳҳои  
татбиқи босуръати қувваҳои мавҷудаи сармоягузорӣ гардад.

Ҳоло дар ин замина, нигоҳ доштани устувории миллӣ, бахусус тавассути  
баланд бардоштани раҷобатпазири иқтисодиёт, мустаҳкам намудани ҳиссаи  
ширкатҳои миллӣ дар бозорҳои дохилӣ ва ҷаҳонӣ, афзоиши сатҳи даромаднокӣ  
ва ҳосилнокии фаъолият дар ҳамаи бахшҳои воқеии иқтисодиёт аз ҷумлаи  
вазифаҳои асосии сиёсати пешгирифтаи кишварҳои аз лиҳози саноатӣ пешрафта  
ба ҳисоб меравад.

Аз ин нүктаи назар таъсис ва рушди низоми кластерӣ дар самти ҳаллу фасли масъалаҳои мушаххаси иҷтимоию иқтисодӣ, ки маҷмӯаҳои байнисоҳавиро дар назар дорад, дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ нақши муҳим дорад.

Таблицы технологияи пешрафта ва фаъолияти намунавӣ бешубҳа ба рушди низоми омодасозии қасбии мутахассисон мусоидат намуда, раванди таъминоти моддию техникии қадрҳоро дар байнӣ ду ниҳод осон соҳта, боиси густариши минбаъдаи дониш мегардад.

Кластерҳо одатан дар минтақаҳои бештар истифода мешаванд, ки дар он ҷо пешрафтҳо дар самти истеҳсолот, технология ва вуруди навбатии таҳаввулоти бозорӣ ба амал меояд ё пешгӯйӣ карда мешавад,

Тибқи арзёбииҳои коршиносон ҳоло тақрибан 50 дарсади иқтисодиёти қишварҳои аз лиҳози иқтисодӣ пешрафта, бевосита дар заминаи рушди кластеризатсия ба роҳ монда шудааст. Дар қишварҳои ИА бошад, зиёда аз 2 ҳазор кластери гуногунсоҳа фаъолияти самарнок намуда, дар доираи он тақрибан 40 дарсади аҳолии қувваи қобили мөҳнат ба кор ҷалб гардидаанд.

Саноати қишварҳои Дания, Финландия, Норвегия ва Шведсия пурра тавассути низоми кластеризатсия ташкилу ба роҳ мондашудааст. Дар ИМА беш аз 50 дарсади корхонаҳои хурду миёна дар доираи кластерҳо фаъолият намуда, ҳиссаи онҳо дар ММД 60 зиёда аз 60 дарсадро ташкил медиҳад [1].

Барои тасдиқи ин гуфтаҳо менигарем ба таҷриба ва фаъолияти самараноки ташкили «кластерҳо» дар қишварҳои зерин:

ИМА. Ҳоло дар ин қишвар беш аз 380 адад кластери соҳавӣ фаъолияти назаррас доранд. Дар ин самт, технологияи компьютерӣ яке аз соҳаҳои асосии кластеризатсия ба ҳисоб меравад. Дар заминаи ташкили чунин шакли кластеризатсия ширкатҳои зерин, аз қабили Intel, AMD, Apple, Yahoo! ва eBay аз ҷумлаи машҳуртарин ширкатҳо дониста мешаванд.

Ҳоло дар ин мамлакат беш аз 50 дарсади ташкилоту муассисаҳо дар доираи кластеризатсия фаъолият намуда, ҳиссаи онҳо дар ММД 60 дарсадро ташкил медиҳад [2].

Таъсис ва таҳқими кластерҳои инноватсионии минтақавӣ низ яке аз авлавияти миллии ИМА муайян гардидааст. Дар ин самт, Калифорния, Массачусетс, Аризона, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Огайо, Орегон, Каролинаи Шимолӣ, Вашингтон ва Мичиган аз ҷумлаи пешсафон дониста мешаванд. Дар минтақаҳои зикргардида, аз ҳисоби буҷетҳои минтақавӣ барномаҳои даҳлдор ва комиссияҳои маҳсус амал намуда, дар доираи он иштирокчиёни кластер, тақсими грантҳои ҳукumatӣ дар сурати пайдо шудани мушкилот ташкил, интихоб ва муайян карда мешаванд. Тамоми раванди кор дар ин самт, дар ҳамbastагии мустаҳкам бо марказҳои илмӣ ва донишгоҳҳои маъруф сурат мегирад.

Кластерхо ҳамзамон, аз вазорату идораҳои гуногун, аз чумла вазоратҳои тичорат, меҳнат, мудофиа, маъмурият доир ба соҳибкории хурду миёна ва дигар соҳторҳои даҳлдор маблағузорӣ карда мешаванд.

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар ИМА ҳанӯз дар қарни гузашта, заминаи даҳлдори ҳуқуқӣ ва инноватсионӣ ба вучуд оварда шуда буд. Дар ин масир қабули қонунҳо «Дар бораи рушди инноватсия дар соҳаи соҳибкории хурд» ва «Дар бораи рушди НИОКР» аз чумлаи санадҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд [3].

Кластери Бостон 128 Route дар Доңишкадаи технологи Массачусетс аз чумлаи Маркази дигари эътирофшуда дар ИМА дониста мешавад. Муттаҳидшавии ширкатҳои биотехнологӣ, технологияҳои тиббӣ ва фармасевтӣ Бостонро ба бузургтарин маркази илмӣ life-science-хаб дар ҷаҳон табдил дод. Кластери бузурги дигари фармасевтӣ бо номи Парк «Triangle» ба ҳисоб рафта, дар Каролинаи Шимолӣ ҷойгир аст. Кластери мазкур 80 адад ширкатро дар ҳуд муттаҳид соҳта, дар он беш аз 10 ҳазор нафар машғули кор мебошанд.

Ҳамин тавр, холо дар ИМА, аз чумла Детройт дар заминаи се ширкати бузурги автомобилий «Ford», «General Motors» ва «Chrysler», Огайо ва Пенсильвания дар соҳаҳои энергетика ва технологияи обёрий, Вашингтон техникаи қайҳонӣ, Миннесота ва Флорида дар самти таҷхизоти тиббӣ, Техас нимноқилҳо ва Канзас дар соҳаи кимиёи мусир кластерхо фаъолияти самаранок доранд.

*Давлати Ҷопон.* Дар охири асли бисти милодӣ дар Ҷопон марказҳои минтақавӣ пайдо шуданд, ки соҳаҳои саноат, муассисаҳои таҳсилоти олий ва ҳукуматро ҷиҳати ҳамоҳангсозӣ, машварат ва баланд бардоштани сифати таҳассуси мутахассисоне, ки дар лоиҳаҳои муҳими иқтисодӣ иштирок мекунанд, муттаҳид соҳт.

Дар ибтидои асли 21-ум таъсиси системаи кластерӣ, ки ба низоми амрикӣ шабоҳат дошт, қувваи қонунӣ гирифт. Моҳияти чунин модел дар заминаи ташаккули саноати маҳаллӣ бо дарназардошти ғояҳои технологияи марказҳои илмию таҳқиқотӣ асос ёфта буд. Аз ин давра Ҷопон дар ҳар даҳсола як барномаи мушаххаси рушди кластериро амалӣ менамояд.

Истифодаи хизматрасониҳои таъминотии ширкатҳои хурд дар асоси шартномаҳои дарозмуддат ҳамчун кластери маъмулӣ дар Ҷопон дониста мешавад. Масалан, низоме, ки дар атрофи корхонаи автомобилсозии Тойота ташаккул ёфтааст, метавонад мисоли ин гуфтаҳо бошанд. Дар ин ширкат барои сад таъминкунандай мустақими дараҷаи дуюм 36 ҳазор зерпудратчиёни дараҷаи сеюми соҳибкории хурду миёна амал мекунанд. Кластерҳои машҳурттарин дар ин қишивар, ки соҳаҳои зерини фаъолиятро дар бар мегиранд, аз чумла телекоммуникатсия, радиоӣ, истеҳсоли таҷхизоти тиббӣ, биоинформатика, нанотехнологии ба ҳисоб мераванд [4].

*Ҷумҳурии Италия.* Ҳоло дар ин кишвар, беш аз 206 адад кластерҳо, баҳусус, дар соҳаҳои истеҳсоли маҳсулоти озукаворӣ ва саноатӣ ҳӯроворӣ аз худ фаъолияти пурсамар нишон дода истодаанд. Рушди кластеризатсия дар соҳаҳои саноати ҳӯрокворӣ, коғаз, истеҳсоли матоъ, маснуготи резинӣ, саноати мошинсозӣ, ҷарму пойафзор, мебел ва нассочӣ низ мушоҳид мегардад. Ҳоло тақрибан 50 дарсади корхонаҳои саноатии ин кишвар дар доираи кластерҳо фаъолият намуда, ҳиссаи онҳо дар ҳаҷми ММД беш аз 30 дарсадро ташкил медиҳад. Тақрибан 90–95 дарсади кластерҳо дар Ҷумҳурии Италия дар заминаи яқасоҳавӣ фаъолият намуда, барои истеҳсоли молу маҳсулот пешбинӣ шудаанд.

Кластери «Сассуоло», ки зиёда аз 200 корхонаи гуногуни саноатиро дар худ мутаҳид соҳта, дар ҳар як онҳо тақрибан 150 нафар машғули кор аст, метавонад мисоли равшани ин гуфтаҳо бошад. Кластери мазкур ҳамасола зиёда аз 300 миллион метри квадрати плитаҳои сафолиро ба маблағи 3 миллиард евро истеҳсол менамояд [5].

*Британия Кабир.* Тибқи маълумот, алҳол дар ин кишвар 160–170 адад кластерҳо амал намуда, ба истеҳсоли молу маҳсулот, кор ва хизматрасониҳо машғул мебошанд. Ин мамлакат ба пешрафти биотехнология таваҷҷуҳӣ маҳсус зоҳир менамояд. Бинобар ин, самтҳои асосии фаъолияти кластерҳо ба рушди биотехнология ва биоресурсҳо нигаронида шудаанд. Доир ба ин масъала, дар Британия Кабир фонди маҳсус ҷиҳати дастирии молиявии кластерҳои инноватсионӣ амал менамояд. Минтақаҳои атрофи Эдинбург, Оксфорд ва Ҷанубу Шарқи Англия ҳамчун макони асосии ширкатҳои биотехнологӣ муайян гардидаанд [6].

*Ҳиндустон.* Тибқи маълумот, ҳоло дар Ҳиндустон зиёда аз 2000 кластер, аз ҷумла 388 адад дар соҳаи саноат ва 1612 адад дар соҳаҳои гуногун тавассути муттаҳидсозии ташкилоту корхонаҳои ҳусусӣ фаъолият дошта, ҳиссаи онҳо, яъне кластерҳо дар ҳаҷми умумии содироти Ҳиндустон зиёда аз 60 дарсадро ташкил медиҳад.

Дар баробари дигар соҳаҳо кластеризатсия дар соҳаи технологияи инноватсионии компьютерӣ низ дар ин кишвар мавқеи хосса дошта, дар ин самт беш аз 100 кластер фаъолият мебаранд.

Истифодабарандагони асосии маҳсулоти ИТ дар кластерҳои мазкур тавлидгардида ИМА бо 60 дарсад, кишварҳои Иттиҳоди Аврупо беш аз 30 дарсад, Англия 18 дарсад ва кишварҳои Осиё, қариб 9 дарсад дониста мешаванд [7].

*Ҷумҳурии Фаронса.* Дар айни замон дар қаламрави Фаронсаи мусир 96 кластери гуногун муттаҳидсозии беш аз 60 ҳазор корхона ва фарогирии зиёда аз 1 миллион нафар фаъолияти пурсамар доранд. Ба андозаи як зина баланд бардоштани сатҳи ракобатпазирии кластерҳо аз ҷониби ҳукумати ин кишвар солона ҳаҷми 2–3 миллион евро ҳамчун маблағи дастирии иловагии молиявӣ

пешбинй шудааст. Барои кластерҳое, ки чунин амалро ичро карда наметавонанд, солона кумаки молиявӣ дар ҳаҷми тақрибан 300 ҳазор евро муқаррар карда шудааст.

Фаъолияти кластерҳо дар ин кишвар бо соҳаҳои зерин маҳсус гардонидашуда равона гардидаанд, аз ҷумла ҷамъоварии ҳавопаймои «AirBus», истехсоли авиатсиияи ҳарбӣ «EADS», барномаҳои компьютерии марбут ба танзими роҳи оҳани «TGV», инчунин, маҳсулоти косметикӣ, атриёт, доруворӣ ва хӯрокворӣ. Барои мисол, танҳо дар доираи кластери «Cosmetic Valley» беш аз 600 адад корхонаи марбут ба соҳаи атриёт ва косметика, инчунин, 8 донишгоҳу пажуҳишгоҳҳои илмию таҳқиқотӣ ва 200 адад озмоишгоҳи хусусӣ бо ҳам муттаҳид мебошанд [8].

*Ҷумҳурии Мардумии Чин.* Модели кластери чинӣ нақши муҳимтарини ҳукumat ва пеш аз ҳама, ташаббуси давлатро дар раванди ташкили кластерҳо дар назар дорад. Ҳоло дар ин кишвар, дар заминai муттаҳидсозии 30 ҳазор корхона бо шумули 3,5 миллион нафар коргар беш аз 60 адад кластер амал намуда, ҳамасола дар ҳаҷми зиёда аз 200 миллиард евро маҳсулот ба фурӯш мебароранд [9]. Дар ин кишвар барои ташкил ва рушди кластерҳо, баҳусус, дар соҳаи саноат кумакпулиҳои давлатӣ пешбинй шудааст. Дар Чин кластерҳо аслан дар заминai муттаҳидсозии корхонаҳои ҳурду миёнаи дорoi самтҳои гуногуни фаъолият, баҳусус, соҳаи саноат ташкил ва ба роҳ монда шудааст. Калонтарин корхонаҳои Чин ба рушду пешрафти кластерҳо таваҷҷуҳи бештар зоҳир менамоянд, зоро мардуми Чин ба ҳама гуна навоварӣ фаъолона мутобиқ ва ворид мешаванд. Маҳз ҳамгирии фаъол ва навсозии кластерҳои саноатӣ яке аз асрори муваффақияти иқтисодии Ҷумҳурии Мардумии Чин ба ҳисоб меравад [10].

Пешбинй шудааст, ки то соли 2025-ум дар ин кишвар дар замининаи ҷорӣ намудани механизмҳои иловагии ҳавасмандӣ соҳаҳои калидии зерин, аз ҷумла аэрокосмос, микросхемаҳои интегралӣ, таҷхизоти муҳандисии баҳрӣ, роботҳо, таҷхизоти мусоири нақлиёти роҳи оҳан, инчунин, энергетика ва доруворӣ дар шакли кластерҳои пешрафтаи саноатӣ мутамарказ карда шаванд.

Корхонаҳои дар заминai кластерҳо фаъолияткунанда бо иштироқи пурраи ҳуд аз фаъолияти муштараки ҷамъияти фарқ мекунанд, ҷунки дар ин ҷо ҳар қас ҷойи ҳудро дорад, дар ин ҷо ҳама барои шарикони муайян кор мекунанд. Шахсони зиёди муҳим дар як соҳа, аз ҷумла таҳиягарон, таъминкунандагон, ташкилотҳои тиҷоратӣ, ширкатҳои лагистикӣ мутамарказ шудаанд. Фаъолияти ҳар як шаҳс бо ҳамдигар зич алоқаманд аст. Бинобар ин, дар Чин вобаста ба истехсолот дар ҳамаи баҳшҳо мушкилоти қалон вуҷуд надорад. Ин гуфтаҳо бевосита аз нақши муҳим ва ҳалқунанда доштани кластерҳои чинӣ чун механизми устувори дорoi захираҳои бузург дарак ҳоҳад дод.

Ҳамин тавр, аз натиҷаҳои омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳулюса намудан мумкин аст, ки дар шароити ҷаҳониshawии иқтисодиёт, таъмини рушду

пешрафти соҳаҳои саноат, ки аз дороии манбаи ғанини ашёи хом дар ин самт кишвари мо низ дар канор наҳоҳад буд, аз бисёр ҷиҳат ба рушди кластерҳо ва дигар шаклҳои мутаҳҳидшудаи корхонаҳои хурду миёна вобаста мебошад. Барои тасдиқи ин гуфтаҳо менигарем ба дастоварҳои байзэ кишварҳои дар ин самт муваффақ:

– Дар ИМА кластерҳои дар соҳаҳои зерин фаъолияткунанда, аз чумла технологияҳои ИТ, кластерҳои биотехнологӣ ва фармасевтӣ дар таъмини рушди иқтисодиёт, баҳусус, устувор нигоҳ доштани иқтидори содиротии ин кишвар, нақши ҳалкунанда мебозанд;

– Дар Ҷопон бозори автомобилий хеле қавӣ аст, зоро мосинҳои ҷопонӣ дар тамоми ҷаҳон машҳуранд. Инчунин, технологияи пешрафта дар заминаи Ҷопон, ки дар дар тамоми ҷаҳон васеъ паҳн шудаанд, маҳз дар заминаи рушди кластерҳо ба вучуд омадаанд;

– Дар Италия кластеризатсия, баҳусус, дар соҳаи саноати пояфзордӯзӣ, косметика ва дорусозӣ ба ин кишвар ва маҳсулоти он шуҳрати ҷаҳонӣ баҳшиданд;

– Британияи Кабир дар самти кластерҳои ИТ яке аз лидерони асосӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ҳамасола ин кишвар аз ҳисоби чунин кластерҳо фоидаи бузург ба даст меоварад;

– Дар Фаронса низоми кластеризатсия, баҳусус, дар соҳаҳои истеҳсол, нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти озукварӣ, инчунин, косметика ва атриёти дорои сифати баланд хеле рушдкарда мебошад;

– Ҳиндустон дар заминаи кластерикунонии соҳаҳо, баҳусус, технологияи ИТ ҳамчун пешсафони асосии ҷаҳон дар сари 21-ум эътироф гардидааст. Ҳоло беҳтарин барномасозони сатҳи ҷаҳонӣ дар ин кишвар фаъолият намуда, қодиранд, ки пешрафти хеле босуръати технологӣ ва ҳифзи комили маълумотро аз ҳама гуна хакерҳо таъмин кунанд;

– Ҷин аз лиҳози гуногунсamtӣ, андоза, сифат ва эътимоднокии кластерҳо дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад. Бо итмион метавон гуфт, ки ин кишвари бузург ҳудро ҳамчун таъминкунандаи бенуқсони ҳама навъҳои молу маҳсулот дар ҷаҳон муаррифӣ кардааст. Бинобар ин, ҳама гуна истеҳсолотро бе кумаки кластерҳои ҷинӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст;

– Ҳоло дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон 506 адад кластер дар соҳаи комплекси агросаноатӣ фаъолият дошта, соли 2022-ум ҳачми истеҳсоли маҳсулоти дар ин маҷмааҳо истеҳсолгардида 28,7 триллион сӯми ӯзбекиро ташкил намудааст. Пешбинӣ шудааст, ки ин нишондиҳанда дар панҷ соли оянда ба андозаи 32 баробар зиёд карда шавад. Дар ин давра ҳачми сармоягузорӣ ба рушди кластерҳои мазкур 5,2 баробар ва шумораи кормандон 2,5 баробар афзуд. Ҳиссаи кластерҳо дар ҳачми умумии содироти маҳсулоти саноатӣ мунтазам тамоюл ба афзоиш дошта, соли 2022 ба 11,4 дарсадро ташкил намуд.

–Чумхурии Қазоқистон ҳануз аз соли 2004-ум ба рушди кластеризатсия ҳамчун мұхарреки асосии рушди минтақавий иқтисодиёт тавағчұхы маңсус зохир намуда буд. Ҳоло дар ин кишвар кластерхो дар соқақои зерин, аз чумла саноати хұрокворй, баҳусус, истихрочи маъданхо, металлургия, мошинсозй, масолеҳи бинокорй, нассочй, коркарди пахта, истехсол, нигоҳдорй ва коркарди маңсулоти кишоварзй, логистика ва сайёхй самараи баланди фаъолият нишон дода истодаанд.

–Дар Чумхурии Қирғизистон аз соли 2023-ум то баҳол ҳамчун лоихай пилотй таҳти унвони “Кластери лижаронй” метавонад мұхарреки иқтисоди ин кишвар гардад. Дар вилояти Иссыққұли Қирғизистон кластер дар ҳамкори бо баҳши хүсусй ва сохибкорон амал менамояд. Зарфияти солонаи кластери мазкур бо дарназардошти 120 рұз на камтар аз 30 ҳазор лижарон дар як рұзын ташкил медиҳад. Пешбинй шудааст, дар ин замана кластери чорводорй низ дар вилояти Норини ин кишвар ташкил карда шавад, зеро кластери лижаронй дар заманаи афзоиши шумораи лижаронон ва талабот ба маңсулоти чорводорй ба вучуд меорад.

Ҳарчанд ҳоло дар Чумхурии Тоҷикистон низоми кластерикунонии соқаҳо рушд накарда бошад ҳам, vale заминаҳои инфрасохторй, баҳусус, фаъолияти панҷ минтақаҳои озоди иқтисодй ва маңсуси саноатй, имтиёзу сабукй ва кафолатхои дар қонунгузории амалакунанда пешбинй гардида, шумораи зиёди корхонаҳои хурду миёнаи дар соқаҳои саноат, аз чумла саноати сабук, хұрокворй, дорусозй, инчунин, хочагиҳои хурду миёнаи дар соқаи кишоварзй фаъолияткунанда, инчунин, ашёи хоми фарох, баҳусус дар соқаҳои КАС имкон медиҳанд, ки давра ба давра ба ташкил ва рушди кластерхо тавағчұхы бештар зохир карда шавад.

Ташкили чунин кластерхо, агар аз як тараф, ба таъмини пурраи занчираи истехсол ва коркарди ашёи хоми ватанй то маңсулоти ҳадди нихои дорой арзиши баланди иловашуда ва ба содирот нигаронидашуда мүосидат кунад, аз ҷониби дигар, дар таъсиси ҷойҳои кории устувор, пешгирии аз фаъолият бозмондани корхонаҳои саноатй, омодасозии мутахассисони варзида, истифодай васеи таҷрибаи пайванди илм бо истехсолот ва дар маҷмұй, самаранокии иқтисодии баҳши воқеи иқтисодиёт нақши мұхим ва ҳалкунанда хоҳад гузошт.

Чунонки Ассогузори сұлху ваҳдати миллй, Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомалй Раҳмон зимни маҷлиси васеи Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодиую иҷтимоии кишвар дар соли 2023 ва вазифаҳо барои соли 2024 иброз доштанд, соли 2023-ум дар кишвар 550 адад корхонаи саноатй умуман фаъолият накардааст. Чунин вазъ, бешубха, дар самти расидан ба ҳадафи саноатикунонии босуръати кишвар то андозае метавонад монеа эчод намояд. Ба андешаи мо, дар баробари дигар мүшкілоти ҷойдошта, ба рақобат то наовардан, норасои ашёи

хом, вазъи ноустуори молиявй, камчинии мутахассисонй варзида, истифодаи усулҳои пешқадами инноватсионӣ ва ғайра метавонанд аз ҷумлаи сабабҳои асосии аз фаъолият боз мондани чунин корхонаҳо дар соли сипаригардида бошад.

Пас дар дарназардошти омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ ва имкониятҳои ҷойдошта, марҳала ба марҳала ташкили кластерҳои яккасоҳавӣ, баҳусус дар минтақаҳои қишвар, натанҳо мушкилоти баёнгардида метавонад ҳаллу фасл гардад, балки самаранокии баланди истеҳсолоти ватани таъмин гардад. Илова бар ин, имкон медиҳад, ки занчири пурраи истеҳсоли ашёи хом то маҳсулоти ниҳоии дори арзиши баланди иловашуда, инчунин, дар як низом муттаҳидсозии соҳаҳои зерин, аз қабили илм, тичорат ва логистика низ таъмин карда шаванд.

### АДАБИЁТ

1. Власкин Г.А, Ленчук Е.Б. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран;
2. Кудряшов В.С. Анализ создания и функционирования моделей промышленных кластеров зарубежных стран в целях повышения конкурентоспособности регионов России//Дизайн. Материалы. Технология. 2013. № 1 (26). С. 123-125;
3. Гранты для стартапов в США по программе SBIR/STTR;
4. Малые предприятия в системе кластеров ([innovbusiness.ru](http://innovbusiness.ru)).  
[https://innovbusiness.ru/content/document\\_r\\_C5FF1701-B356-4C66-BB3C-39964FC5B027.html](https://innovbusiness.ru/content/document_r_C5FF1701-B356-4C66-BB3C-39964FC5B027.html);
5. Кластеры в современном мире: рейтинг самых развитых стран ППТ:  
<https://ppt.ru/news/134649?ysclid=lscrsu1hqk710801932>;
6. Зарубежные производственные кластеры: [https://spravochnick.-ru/mikro-makroekonomika/zarubezhnye\\_proizvodstvennye\\_klastery/?ysclid=lscrw5enuk201536922](https://spravochnick.-ru/mikro-makroekonomika/zarubezhnye_proizvodstvennye_klastery/?ysclid=lscrw5enuk201536922);
7. Процесс кластеризации в мировой экономике, материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — Краснодар : Новация, 2016. — С. 23-26;
8. Зарубежный опыт формирования кластеров как основных «точек роста» развития региональной экономики, Шамахов В.А., доктор экономических наук, директор, Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, Санкт-Петербург, Россия;
9. <https://silkway.uz/news/za-5-let-uzbekistan-obognal-vse-strany-mira-pokolichestvu-klasterov/>
10. Гайнутдинов Э.Ф. Особенности формирования кластерных структур в России (методологический аспект) // Финансы и кредит. 2014. №20 (596).

## РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ

**ОДИНАЕВ АМИН ИБРАГИМОВИЧ,**

начальник Управления исследования проблем  
предпринимательства и развития частного сектора

ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан  
734025, Таджикистан, город Душанбе, пр. Рудаки 89;  
тел.(+992) 988-55-26-90; e-mail: o-amin@mail.ru

*В статье изучен и оценен опыт развитых стран в направлении эффективности системы кластеризации по сферам деятельности и ее роли в обеспечении устойчивого развития экономики и решении других социальных вопросов.*

**Ключевые слова:** кластеризация, инновации, конкурентоспособность, свободные экономические зоны, реальный сектор экономики, финансовая стабильность, малые и средние предприятия, частный сектор, инвестиции, предпринимательство, грант.

## THE DEVELOPMENT OF CLUSTERISATION IS AN IMPORTANT FACTOR IN ENSURING THE SECURITY AND COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY

**ODINAEV AMIN IBROHIMOVICH,**

Head of the Department of analysis of entrepreneurship issue and  
development of the private sector of the Center for strategic research

under the President of the Republic of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89;  
tel.(+992) 988-55-26-90; e-mail: o-amin@mail.ru

*The article studies and evaluates the experience of developed countries in the direction of the effectiveness of the clustering system by areas of activity and its role in ensuring sustainable economic development and solving other social issues.*

**Keywords:** clustering, innovation, competitiveness, free economic zones, real sector of the economy, financial stability, small and medium enterprises, private sector, investment, entrepreneurship, grant.

УДК: 631.158:658.3:005.962.131

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ И  
ВЫЯВЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  
РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ  
ТАДЖИКИСТАН**

**ТОХИРДЖОНОВ БЕХРУЗ ТОХИРДЖОНОВИЧ,**  
кандидат экономических наук, ст. преподаватель кафедры  
налога и налогообложения Бохтарского государственного  
университета имени Носира Хусрава  
тел.: (+992) 888-82-12-12; e-mail: tohirjonov1990@mail.ru

**ГУЛОВ ИСКАНДАР ХАСАНОВИЧ,**  
соискатель кафедры экономического анализа и аудита  
Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава  
тел.: (+992) 988-63-22-37; e-mail: gulov\_iskandar@mail.ru

*В статье авторы рассматривают методологические основы мониторинга и исследования трудовых ресурсов села. Подчеркивается, что определение экономической сутиности трудовых ресурсов даёт возможность следить за тенденциями развития аграрной отрасли и на этой основе принимать эффективные решения по управлению трудовых ресурсов. Анализированы показатели мониторинга трудовых ресурсов с точки зрения количества, качества, размещения и эффективности.*

**Ключевые слова:** экономические отношения, трудовые ресурсы, мониторинг, методологический подход, аграрные специалисты, постоянные, сезонные, временные работники.

В данном исследовании мы рассмотрели социально-экономическое содержание и роль трудовых ресурсов в условиях рыночной экономики, где было отмечено, что решение задач по повышению экономической эффективности воспроизводства трудовых ресурсов даёт возможность выявить тенденции и вырабатывать конкретные мероприятия посредством мониторинговых исследований [5, 244].

В постоянном углублении и совершенствовании нуждаются отдельные направления мониторинговых исследований трудовых ресурсов сельской местности, особенно трудовой потенциал сельской молодёжи в перспективе, как основного источника замены «выбывающих» кадров из сельского

производства, где «ядром» происходящих изменений является процесс инновации, обновления и прироста трудового и человеческого капитала.

Необходимо констатировать, что одной из целей данной работы также является комплексный методологический анализ исследований по мониторингу трудовых ресурсов на селе. В результате мы предлагаем позицию по анализу и принятию мер, направленные на совершенствование управления трудовыми ресурсами, и связанные с этими мерами методологические подходы к мониторингу управления трудовыми ресурсами.

Мы предлагаем другой подход к методологии мониторинга ценностных ориентаций сельской молодёжи. В ходе нашего исследования мы столкнулись с тем, что используемые показатели при оценке ориентации молодежи без учета их состава востребованные на селе весьма условны, и результаты приведут к серьёзным техническим ошибкам.

Как отмечают М.М.Хасанов и М.М.Муминова: «Для достоверной оценки и анализа системного положения территориально-административных образований и обоснования на их основе направлений дальнейших действий необходим интегральный (обобщающий, комплексный) критерий.

К критерию предъявляются следующие требования:

- 1) он должен быть измеримым (количественно оцениваемым);
- 2) критерий должен достоверно оценивать исследуемое явление и реалистичность поставленной цели;
- 3) значение критерия должно определяться путем использования имеющихся данных и без значительных затрат средств и времени;
- 4) он должен иметь экономический (финансовый, физический и др.) смысл для сравнения желательного и реального состояния рассматриваемого явления;
- 5) критерий должен учитывать, по мере возможности, интересы всех сторон, связанных с исследуемым явлением» [7, 102-103].

Исходя из вышеизложенного, необходимо проанализировать общие методологические подходы к мониторингу трудовых ресурсов сельской местности, критерий их оценки.

На наш взгляд, самым лучшим качественным подходом может быть человеческий капитал и человеческие ресурсы. При этом, следует учесть процесс урбанизации населения, т.е. роста переселения населения из сельской местности в городскую местность, а также трудовую миграцию, способствующая оттоку трудовых ресурсов в зарубежные страны.

Бессспорно, с позиции учета количественных показателей для анализа и оценки трудовых ресурсов на селе необходимо использовать все статистические показатели трудовых ресурсов. И общее количество занятых

трудом и долю экономически активного и неактивного населения, включая показателей воспроизводства, миграции и др.

Следует отметить, что при мониторинге и оценки воспроизводства трудовых ресурсов на селе, необходимо обязательно учитывать и население, занятое в распространенных формах хозяйствования, а также в неформальной экономике, которые распространены в переходном периоде к рыночной экономике.

Показатели состояния и динамики роста трудовых ресурсов в целом и сельской местности в частности, приведены на рисунке 1. Очень актуальны исследования нерешенных проблем трудовых ресурсов в сельской местности, отчасти трудоустройства молодёжи в сельской местности. Именно молодёжь сельской местности, является важным ресурсом на перспективе для формирования новых рабочих мест, отметил И.А. Иванов [2, 29] в работе «Человеческий капитал и глобализация».


В плане эффективности использования трудовых ресурсов важно рассчитывать показатели повышения экономической эффективности, производительности труда, затраты труда на единицу продукции, трудоемкость, трудообеспеченность и др.

Использование показателей уровня образования и её структуры в сельской местности по отношению к городскому населению, тоже не совершенна, так, как такой методический приём нацелен на сравнение несовпадающих способностей городского и сельского населения.

В методологическом аспекте нецелесообразным также является сравнение уровня высшего образования молодёжи сельской местности и города. Это возможно лишь тогда, когда в сельской местности будут промышленные высокотехнологические рабочие места, где требуются высокообразованные специалисты с высокой оплатой труда [1, 265].

Особого подхода требуют показатели измерения уровня квалификации и профессионального образования сельской молодежи, с учетом современных мелкотоварных форм хозяйствования.

В современных условиях хозяйствования, когда мелкие дехканские (фермерские) хозяйства преобладают в аграрном секторе экономики, содержать полный штат специалистов нецелесообразно, – считает С. Комилов [3, с. 178]. Вместе с тем, это не означает рост негативных тенденций кадрового потенциала аграрного сектора.



**Рисунок. 1. Показатели трудовых ресурсов в сельской местности.**

На наш взгляд, при оценке кадрового потенциала в сельской местности необходимо анализировать динамику роста трудовых ресурсов в расчёте на 100 хозяйств или 1000 га сельскохозяйственных угодий. Также важен расчет специалистов хозяйств, особенно в холдинговых компаниях и акционерных обществах, соотношение количества работников с высшим образованием в аппарате управления.

Наши исследования показали, что в современных условиях по причине изменения форм хозяйствования и отсутствия государственных нормативов в отрасли, руководителями хозяйственных структур стали лица, не имеющие профессиональное образование, не владеющие основами сельской экономики. Особенно недоступны такие кадры, как механизаторы, зоотехники, агрономы, инженера и операторы машинного доения, когда данная отрасль является приоритетной. За последние годы в отрасли сельского хозяйства заняты в основном неквалифицированные кадры, в то время как государство ежегодно расходует большие бюджетные средства на подготовку специалистов в высших учебных заведениях республики. Результаты мониторинга показали несовершенство процедуры присвоения классности рабочим кадрам сельскохозяйственных организаций. Не ведётся статистический учет показателей роста уровня квалификации рабочего состава сельскохозяйственных организаций в республике и в регионах. Наше исследование показало, что большинство руководителей считают, что основные причины не присвоения классности рабочему составу сельскохозяйственных организаций является их низкий уровень профессионального образования. В современных условиях при низкой эффективности сельскохозяйственного производства в интересах работодателей не присвоить классность, так как за неё следует регулярно доплатить. Поэтому легче заявлять о деградации рабочих, чем присвоить класс и произвести доплаты.

В качестве доказательства наших подтверждений приведем результаты опроса, проведенного в сельскохозяйственных организациях города Гиссар Центром стратегического исследования при Президенте Республики Таджикистан. В производственном кооперативе Л. Муродова, было выявлено, что более 25% рабочих обладают высокой квалификацией. В качестве примера могут служить специалисты с высшим профессиональным образованием, работающие на непрофессиональных должностях. Их количество в республике составляет более 89,0 тысяч, а численность рабочих кадров в сельскохозяйственных предприятиях составляет не более 31,0%. При опросе 69% респондентов ответили, что их квалификация соответствует занимаемой должности, и у 18% респондентов она ниже. Исследователь Х.А.Муллоев отмечает о «несоответствии трудового

потенциала рабочих уровню их квалификации. Так, по результатам опроса работников сельскохозяйственных предприятий Хатлонской области он приходит к выводу, что недостаток квалификации – у 25% опрошенных рабочих, а 75% опрошенных, ответили, что эффективному использованию их трудового потенциала препятствуют в основном факторы материальной заинтересованности труда» [4, с. 56].

Исходя из проведенного исследования, можно прийти к выводу, что тезис о «деградации трудовых ресурсов в сельской местности» имеет место в действительности. Отсюда, принимаемые меры правительства страны неэффективны, и не учитывают фактическое состояние проблемы. Вместо решения проблем о росте заработной платы в сельском хозяйстве, способствующие сохранению высококвалифицированных кадров в отрасли и отвечающей стандартам воспроизводства рабочей силы, на место выбывающих рабочих высокого класса принимаются необученные лица и работники с низким уровнем квалификации [5, 170-171].

Другой важной проблемой современного сельского хозяйства является вопрос кадрового потенциала сельской местности. На наш взгляд, сегодняшний потенциал рабочих сельскохозяйственных организаций не отвечает требованиям современного развития. Необходима аттестация и переподготовка кадров во всех структурах отрасли. Но они не дадут желаемого результата, при таком подходе, необходимо пересмотреть политику заработной платы в отрасли до нескольких прожиточных минимумов, иначе трудно будет добиться успехов.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Гулев, И.Х. Масъалаҳои методологии таҳқиқи сифати зиндагии ахолӣ доир ба сиёсати иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар соҳаи шуғл / И.Х. Гулев, Б.Т. Тоҳирҷонов // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – 2023. – №1-2(110). – С. 264-270. – EDN CPKVYS.
2. Иванов, И.А. Человеческий капитал и глобализация / И.А. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №9. – С. 29.
3. Комилов С.Дж. К вопросу о государственном регулировании миграционных процессов / Финансы, учет и аудит: проблемы и перспективы развития в Республике Таджикистан / Материалы республиканской научно-практической конференции. – Душанбе, 30 апреля 2015. – С. 178.
4. Муллоев Х.А. Влияние интенсификации на эффективность молочного скотоводства (на материалах Хатлонской области Республики Таджикистан). – Душанбе, 2017. – С. 56.

5. Тоҳирҷонов, Б.Т. Асосҳои усулии таҳқиқоти мониторинги захираҳои меҳнатии деҳот / Б.Т. Тоҳирҷонов // Паёми Дошишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. – 2020. – №1(30). – С. 243-248. – EDN YGMMCZ.

6. Тоҳирҷонов, Б.Т. Методологии и мониторинговые исследования трудовых ресурсов сельской местности / Б.Т. Тоҳирҷонов // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – 2019. – №1-1(59). – С. 169-173. – EDN CTYQWD.

7. Ҳасанов М.М., Муминова Ф.М. Проблемы повышения эффективности структуры занятости трудовых ресурсов Таджикистана / Проблемы трудовых отношений и социального развития в Таджикистане / Материалы научно-практической конференции. – 29-30 октября 2010. – С. 102-103.

**МУНОСИБАТИ МЕТОДОЛОГӢ БА МОНИТОРИНГ ВА ОШКОР  
НАМУДАНИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ  
МЕҲНАТИИ ДЕҲОТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ТОҲИРҔОНОВ БЕҲРУЗ ТОҲИРҔОНОВИЧ,**

номзади илмҳои иқтисодӣ, саромӯзгори кафедраи андоз ва  
андозбандии Дошишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
тел.: (+992) 888-82-12-12; e-mail: tohirjonov1990@mail.ru

**ГУЛОВ ИСКАНДАР ҲАСАНОВИЧ,**

унвончӯйи кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва аудити  
Дошишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  
тел.: (+992) 988-63-22-37; e-mail: gulov\_iskandar@mail.ru

*Дар мақола муаллифон асосҳои методологии мониторинг ва таҳқиқи захираҳои меҳнатии деҳотро баррасӣ мекунанд. Таъқид карда мешавад, ки муайян карданни моҳияти иқтисодии захираҳои меҳнатӣ имкон медиҳад, ки тамоюлҳои тараққиёти соҳаи кишоварзӣ ва дар ин асос доир ба идоракунии захираҳои меҳнатӣ қарорҳои самарабахӣ қабул карда шаванд. Ниишондиҳандашои мониторинги захираҳои меҳнатӣ аз рӯйи микдор, сифат, ҷобаҷогузорӣ ва самаранокӣ таҳлил ва арзёбӣ карда шудаанд.*

**Калидвоҷаҳо:** муносибатҳои иқтисодӣ, захираҳои меҳнатӣ, мониторинг, равииши методӣ, мутахассисони кишоварзӣ, коргарони доимӣ, мавсимиӣ, муваққатӣ.

**METHODOLOGICAL APPROACHES TO MONITORING AND  
IDENTIFYING INDICATORS OF RURAL LABOR RESOURCES USE IN  
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

**TOHIRJONOV BEHRUZ TOHIRJONOVICH,**

Candidate of Economic Sciences, chief lecturer of the Department of tax  
and taxation at Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav  
tel.: (+992) 888-82-12-12; e-mail: tohirjonov1990@mail.ru

**GULOV ISKANDAR KHASANOVICH,**

Applicant for the Department of Economic Analysis and Audit at  
Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav  
tel.: (+992) 988-63-22-37; e-mail: gulov\_iskandar@mail.ru

*In the article, the authors examine the methodological basis for monitoring and researching rural labor resources. It is emphasized that the definition of the economic essence of labor resources makes it possible to follow the trends in the development of the agrarian industry and on this basis to make effective decisions on the management of labor resources. The indicators of labor resources monitoring in terms of quantity, quality, placement and efficiency are analyzed.*

**Keywords:** economic relations, labor resources, monitoring, methodological approach, agricultural specialists, permanent, seasonal, temporary workers.

УДК: 336.221.26

## ТАҲЛИЛУ АРЗЁБИИ ВАЗЪИ КУНУНИИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ КИШВАР БА РУШДИ СОҲИБКОРИИ ИННОВАТСИОНӢ

**НАЧМУДИНОВ МАНУЧЕҲР САФАРАЛИЕВИЧ,**

мутахассиси пешбари Раёсати таҳлилӣ масъалаҳои соҳибкорӣ ва рушди  
бахши хусусии МТС назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89;  
тел. (+992 372) 2-21-32-54; kand75@mail.ru

*Дар маҷола вазъи кунунии низоми андозбандии кишвар дар рушди соҳибкории инноватсионӣ таҳлилу арзёбӣ гардидааст. Дар ин замана муаллиф исбот намудааст, ки бо вуҷуди он, ки дар самти такмили низоми андозбандӣ мунтазам ислоҳот гузаронида шавад ҳам, вале сарбории андоз барои соҳибкорон дар муқонса ба кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Аврупои Шарқӣ баланд буда, ин масъала то ба ҳол мушиқили ҳалношуда боқӣ мемонад.*

**Калидвожаҳо:** сарбории андоз, бахши хусусӣ, низоми андозбанӣ, соҳибкории инноватсионӣ, андозбандӣ, ислоҳот, имтиёзҳои андозӣ, фазои сармоягузорӣ.

Дар шароити кунунӣ рушди инкишофи тадриҷӣ натанҳо фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳамаи бахшҳои иқтисодию иҷтимоӣ, балки ҷалби ҳарчи бештари сармоя низ аз бисёр ҷиҳат ба низоми андозбандӣ вобаста мебошад. Ҳар қадаре, ки речай низоми андозбандии субъектҳои соҳибкории хурду миёна сода ва такмилёфта бошад, ҳамон андоза рушди минбаъдаи ин бахши муҳимми иқтисодиёт таъмин ҳоҳад шуд.

Бинобар ин, Ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳибистиклолӣ ба рушди бахши хусусӣ, соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намуда, дар ин самт ҷиҳати ҳимояи манфиятҳои соҳибкорони ватанӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид доир ба таъмини рушди ин бахши муҳимми иқтисодиёт як силсила ислоҳоти муҳим ва ҷиддиро амалӣ намуд, ки муҳимтарини он давра ба давра таҳия ва қабули Кодекси андоз дар таҳрири нав мебошад, ки ин равандро маҷмууан, ба панҷ марҳалаи асосӣ ҷудо намудан мумкин аст, аз ҷумла:

- давраи якум, солҳои 1991–1992;
- давраи дувум, солҳои 1993–1999;
- давраи сеюм, солҳои 1999–2013;

–давраи чахорум, солҳои 2013–2020;

–давраи панҷум, соли 2022 то кунун.

Дар давраи таҳлилӣ шумораи андозҳо аз 45 то 7 адад кам карда шуда, меъёриҳои пардоҳти андоз аз ААИ аз 28–15 дарсад, андоз аз фоида аз қаблан 40 дарсад ва дар соли 2022 бекор карда шуд, андоз аз даромад, аз 23 дарсад то 13–20 дарсад, андози иҷтимоӣ, аз 37 дарсад, аз ҷумла барои муассисаҳои буҷетӣ, суғуртакунандагон ва суғурташудагон 25–1, ташкилотҳои дигар, суғуртакунандагон ва суғурташудагон 20–2 дарсад [1].

Бо вучуди он, ки дар самти такмили низом андозбанӣ мунтазам ислоҳот гузаронида шавад, ҳам вале сарбории андоз барои соҳибкорон ҳанӯз ҳам нисбат ба нишондоди миёнаи андозҳо дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Аврупои Шарқӣ баланд нисбатан баланд аст, зоро тибқи гузориши «Paying Taxes» соли 2022-ум Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни 190 мамлакат ба даҳгонаи кишварҳои дорои баландтарин сарбории андоз ворид гардида буд.

Дар доираи сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати мамлакат доир ба дастгирии фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ дар замони соҳибистикӯлӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, дар ин самт барои соҳибкорон имтиёзу сабукиҳои зиёд ҷорӣ карда шуданд.

Тибқи маълумот, ҳоло дар қонунгузории амалкунанда барои субъектҳои соҳибкорӣ, баҳусус, соҳибкории истеҳсолӣ ва сармоягузорон беш аз 120 номгӯйи имтиёзу сабукиҳо, ки аз онҳо 85 дарсадро имтиёзҳои фискалӣ ташкил медиҳад, пешбинӣ гардидаанд. Аз имтиёзҳои пешбинигардида қариб нисфи онҳо барои дастгирии соҳаҳои истеҳсолӣ пешбинӣ шудаанд. Илова бар ин, ҳоло дар қонунгузории кишвар бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ барои сармоягузорон зиёда аз 90 навъи кафолату имтиёз ва беш аз 240 номгӯйи сабукиҳо дар баҳши андоз пешбинӣ гардидааст [2].

Танҳо соли 2022 маблағи имтиёзҳои андозиву гумrukii истифодагардида зиёда аз 12 миллиард сомониро ташкил додааст. Аз ҷумла аз ҳисоби паст ва бекор кардани меърҳои 5 навъи андоз беш аз 1,5 миллиард сомонӣ ҳамчун дастгирӣ дар ихтиёри субъектҳои соҳибкорӣ боқӣ мемонад [3]. Ин рақам дар соли 2020-ум 39 миллиард сомониро ташкил дода буд, ки ин нисбат ба солҳои 2016–2018 тақрибан 62 дарсад зиёд мебошад. Аз ҳачми умумии имтиёзу сабукиҳои ба рушди субъектҳои соҳибкорӣ дар ин давра ҷоригардида 22,4 миллиард сомонӣ ба имтиёзҳои андозӣ ва 20,7 миллиард сомонӣ ба имтиёзҳои гумrukӣ рост меояд, ки ин саҳми Ҳукумати мамлакат ба рушди соҳибкорӣ дар соҳаҳои иқтисодию истеҳсолӣ ба ҳисоб меравад [4].

Дар баробари ин, ҷиҳати химояи манфиатҳои соҳибкорони ватанӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди соҳибкории хурду миёна,

чалби ҳарчи бештари сармоягузорӣ ба иқтисодиёти кишвар тақвияти муколамай шарикии давлат бо бахши хусусӣ дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва дар ин замина, мунтазам афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулот кор ва хизматрасониҳо ва ғанӣ гардонидани имкониятҳои буҷаи давлатӣ, соли 2022, пеш аз ҳама, Кодекси андоз дар таҳрири нав таҳия, қабул ва дар амал татбиқ карда шуд.

Тибки муқаррароти Кодекси мазкур, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои мошингард аз рӯйхати андозҳо ҳориҷ карда шуда, шумораи умумии андозҳо аз 10 ба 7 намуд кам карда шуд. Илова бар ин, шумораи низомҳои маҳсус ва содакардашудаи андозбанӣ дар муқоиса бо Кодекси қаблӣ 4 адад зиёд гардида, шумораи онҳо ба 8 адад баробар шуд.

Ҳамзамон, меъёри андоз аз арзиши иловашуда аз 18 то 15 дарсад кам карда шуда, дар назар аст, ки дар давраи то соли 2027 меъёри ин андоз то 13 дарсад кам карда шавад. Илова бар ин, меъёрҳои андоз аз даромади шахсони вοкей бекор карда шуда, меъёри ягонаи дувоздаҳдарсада муқаррар карда шуда, меъёри андоз аз даромад барои корхонаҳои истеҳсолӣ 13 дарсад, муассисаҳои молиявӣ ва ширкатҳои мобилий 23–20 дарсад ва дигар навъҳои фаъолият 23–18 дарсад, инчунин, меъёри андози иҷтимоӣ барои суғуртакунандагон аз 25 дарсад то ба 20 кам карда шуд [5].

Ҳамин тавр, имтиёзу сабукиҳои дар доираи Кодекси андоз дар таҳрири нав ҷоригардида, аз ҷумла дар заминаи меъёрҳои пасткардашудаи андозбанӣ, кам гардидани 2 намуди андоз ва пурра бекор намудани баъзе андозҳои дигар, аз ҷумла, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва дигар сабукиҳои андозситонӣ беш аз 2 миллиард сомониро ташкил медиҳад, ки ин далели возеху равшани дастгириҳои давлатӣ дар ин самт ба ҳисоб меравад. Тибқи маълумоти расмӣ, имтиёзу сабукиҳо танҳо дар доираи андоз аз арзиши иловашуда 800 миллион сомонӣ ва андоз аз истифодабарандагони роҳҳои мошингард бошад, беш аз 450 миллион сомониро ташкил медиҳад [6].

Дар маҷмуъ, таҳия, қабул ва дар амал қабул намудани Кодекси андоз дар таҳрири нав дар соли 2022 боиси то 30 дарсад коҳиш ёфтани сарбории андозӣ барои субъектҳои соҳибкорӣ гардид. Аммо бо вучуди ин, то ба ҳол сарбории андоз баланд буда, ҳамчун масъалаи ҳалталаб бокӣ мемонад.

Қаблан дар натиҷаи такмили низоми қонунгузрии андоз, ки солҳои 2013–2021-ро дарбар мегирад, номгӯйи андозҳо аз 21 то ба 10 намуд ва ҳисботи андозӣ то 86 дарсад ва шумораи умумии пардохтҳои андозӣ то 43 дарсад кам карда шуда буд. Зиёда аз ин, дар ин давра ҷиҳати кам намудани ҳарочоти андозсупорандагон ва пешгирий кардани омилҳои коррупсионӣ ҳисбнома–фактураҳои ААИ дар шакли электронӣ ҷорӣ карда шуд, ки дар натиҷаи он андозсупорандагон имкон пайдо намуданд, ки барои ба даст овардани

хисобнома-фактураҳо ба мақомоти андоз ташриф наоварда, ба таври электронӣ ъзломияҳои худро пешниҳод намоянд.

Дар баробари ин, шумораи умумии моддаҳои Кодекси андоз аз 355 ба 329 адад, истинодҳо аз 384 ба 176 адад расонида шуд, ки ин миқдор ҳоло ҳам зиёд мебошад. Миқдори зиёди меъёрҳои иқтибосӣ дар матни Кодекси андоз, агар аз як тараф, фахмиши муқарароти Кодекси андозро мураккаб сохта, боиси тафсир худсаронаи он аз тарафи кормандони мақомоти андоз ва сарфи назар гардидани манфиатҳои андозсупорандагони рӯйхати андозҳо хориҷ карда шуда, шумораи умумии андозҳо аз 10 намуд ба 7 намуд кам карда шуд. Илова бар ин, шумораи низомҳои маҳсус ва содакардашудаи андозбанди дар муқоиса бо кодекси қабли 4 адад зиёд гардида, шумораи онҳо ба 8 адад баробар гардид.

Дар доираи Кодекси андоз дар таҳрири нав, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард аз рӯйхати андозҳо хориҷ карда шуда, шумораи умумии андозҳо аз 10 намуд ба 7 намуд кам карда шуд. Илова бар ин, шумораи низомҳои маҳсус ва содакардашудаи андозбанди дар муқоиса бо кодекси қабли 4 адад зиёд гардида, шумораи онҳо ба 8 адад баробар гардид.

Ҳамзамон, меъёри андоз аз арзиши иловашуда аз 18 то 15 дарсад кам карда шуда, дар назар аст, ки дар давраи то соли 2027 меъёри ин андоз то 13 дарсад кам карда шавад. Барои тасдиқи ин гуфтаҳо менигарем ба рақамҳои омории ҷадвали мазкур.

#### Ҷадвали 1.

#### **Тағирёбии шумора ва меъёрҳои пардохти андоз баъди қабули кодекси андоз дар таҳрири нав**

<b>№</b>	<b>То ислоҳот дар низоми андозбандӣ (2013–2021)</b>	<b>%</b>	<b>Баъди қабули Кодекси андоз дар таҳрири нав (2022)</b>	<b>%</b>
1	<b>Андоз аз даромад барои шахсони воқеӣ</b>	8–13	<b>Андоз аз даромад барои шахсони воқеӣ</b> даромади шахсони воқеии 12 резидент, аз ҷои кори асосӣ даромади шахсони воқеии 20 ғайррезидент даромади шахсони воқеӣ 15	
	–	–	<b>Андоз аз даромад барои шахсони хукуқӣ</b>	
			барои фаъолият оид ба истехсоли молҳо 13 барои ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ширкатҳои мобилий 20 барои фаъолияти истихроҷ ва коркарди захираҳои табии, инчунин, барои ҳама навъҳои фаъолияти дигар 18	

<b>Андоз аз фоида</b>				
барои фаъолият доир ба истехсоли молҳо	13–15			
барои дигар навъҳои фаъолият	23–25	<b>Бекор карда шуд</b>		
<b>Андози иҷтимоӣ</b>		<b>Андози иҷтимоӣ</b>		
барои муассисаҳои бучетӣ	25	барои муассисаҳои бучетӣ	25	
соҳибкорони инфиродӣ, аъзои ХДФ, ки шахсони хукуқӣ нестанд	20	барои ташкилотҳои дигар	20	
Андози иҷтимоӣ барои сугурташудагон		Андози иҷтимоӣ барои суғурташудагон		
барои муассисаҳои бучетӣ	1	барои муассисаҳои бучетӣ	1	
		барои ташкилотҳои дигар	2	
Меъёри стандартии ААИ	18	Меъёри стандартии ААИ	15	
барои иҷрои корҳои соҳтмонӣ ва хизматрасонии хӯроки умумӣ	7	нисбат ба иҷрои кори соҳтмонӣ, хизматрасонии меҳмонхонавӣ ва хизматрасонии хӯрокӣ	7	
барои хизматрасонии таълимӣ ва хизматрасонии муассисаи хусусии тиббӣ	5	барои фурӯши маҳсулоти кишоварзии истехсоли дохилӣ, коркарди маҳсулоти кишварзӣ, хизматрасонии таълимӣ ва фаъолияти хизматрасонии тиббӣ дар осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳо	5	
<b>Андози низоми садакардашуда барои субъетҳои соҳибкорӣ:</b>		<b>Андози низоми садакардашуда барои субъетҳои соҳибкорӣ:</b>		
барои фаъолияти истехсоли молҳо аз рӯйи амалиёти ғайринақдӣ	4	–	6	
барои фаъолияти истехсоли молҳо аз рӯйи амалиёти нақдӣ	5	–		
барои навъҳои дигари фаъолият аз рӯйи амалиёти ғайринақдӣ	5	–		
барои навъҳои дигари фаъолият: аз рӯйи амалиёти нақдӣ.	6	–		
–		<b>Низоми садакардашудаи андозбандии фаъолияти инноватсионию технологӣ</b>		

			субъектхой сохибкорие, ки ба фаъолияти инноватсионию технологӣ, ба истиснои андози ичтимоӣ, аз пардоҳти ҳама гуна андозҳо озод мебошанд	
<b>Андоз аз истифодаи роҳҳои автомобилгард</b>				
	барои фаъолияти савдо, маҳсулотайёркунӣ, таъмин ва фурӯш	0,5–0,25	Бекор карда шуд	
	<b>Андоз аз фурӯши нахи пахта</b>	10	Бекор карда шуд	
	<b>Андоз аз фурӯши чакана</b>	3	Бекор карда шуд	
	<b>Андоз аз фурӯши алиюминийи аввалия</b>	3	Андоз аз фурӯши алюминийи аввалия	1–3

*Манбаъ:* Ҷадвал дар асоси маълумоти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  
солҳои 2021–2022 тартиб дода шудааст [7].

Ҳамин тавр, омӯзиши Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  
таҳрир нав нишон медиҳад, ки он дар муқоиса бо Кодекси андози қаблӣ аз  
бисёр ҷиҳат, аз ҷумла номгӯйи фаслҳо ва содаю оммафаҳм будани онҳо,  
механизмҳои нави андозбанӣ, шумораи андозҳо ва меъёроҳои он,  
пешниҳоди имтиёзу сабукиҳои андозӣ ба сохибкорон, гузариш ба низоми  
электронии хизматрасониҳо ба андозсупорандагон, содагардонии расмиёти  
маъмурикционии андоз, инчунин, тамғагузории электронии ҳама гуна молу  
маҳсулоти воридотӣ дар кишвар тавлидшаванда ва дигар навовариҳо,  
хусусан ҷорӣ намудани мағҳуми нави «мониторинги андозӣ», бартарии зиёд  
дорад

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар доираи Кодекси андоз дар таҳрир нав  
низоми содакардашудаи андозбанӣ барои фаъолияти инноватсионию  
технологӣ ҷорӣ карда шуд, ки чунин низом дар Кодекси пештараи андоз  
мавҷуд набуд.

Ҳарчанд дар натиҷаи дастгирии пайвастаи давлату ҳукumat тавассути  
татбиқи ислоҳоти зарурӣ дар самти низоми андозбанӣ фазои мусоиди  
сохибкорию сармоягузорӣ фароҳам гардида, муколама ва шариков давлат бо  
бахши хусусӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ низ густариш ёфта, Ҷумҳурии  
Тоҷикистон се маротиба ба даҳгонаи давлатҳои ислоҳотгар шомил гардида  
бошад ҳам, vale меъёр ва сарбории андоз ҳанӯз ҳам дар қиёс ба кишварҳои  
ҳамсоя зиёд мебашад.

**Чадвали 2.**

**Меъёри стандартии пардохти андозҳо дар кишварҳои  
Осиёи Марказӣ**

	Қазоқистон	Қирғизистон	Тоҷикистон	Ӯзбекистон	Меъёрҳои муносиб барои Тоҷикистон
<b>Андоз аз даромад ва фоида, %</b>					
Меъёрҳои ААИ стандартӣ	Маблаги ниҳоии бакайдигирӣ ААИ	Гардиши солони даромади умумӣ аз 30000 нишондигандан зиёд бошад	Гардиши солони даромади умумӣ аз 4 млн. соми кирғизӣ зиёд бошад	Гардиши солони даромади умумӣ аз 200000. сомонӣ зиёд бошад	Барои истеҳсолот 13 Барои ташкилотҳои карзину молиявӣ 20 Истиҳроҷ ва коркарди заҳраҳои тобӣ 18
<b>Андоз аз арзиши иловашуда стандартӣ</b>					
Меъёрҳои ААИ стандартӣ	12	12	15	12	12
<b>Андози иҷтимоӣ (пардохтҳои иҷтимоӣ ва нафақавӣ)</b>					
Меъёри стандартии иҷтимоӣ	Андоzi иҷtимoӣ 11 va фонди сутуртаи иҷtимoӣ 5	Барои кормандони мажаллӣ 17–25 ва барои хориҷиён 3	Барои муассисаҳои буҷетӣ 25 ва барои ташкилотҳои дигар 20	Гардиши солони даромади умумӣ аз 200000. сомонӣ зиёд бошад	Барои шахсони воекӣ 12–20
Аз ҳакки саҳм гирифтai 5, резидентҳо, дигар даромади резидентҳо 10, барои гайрирезидентҳо 10–20	10	10	12–25	Гардиши солони даромади умумӣ аз 200 хазор то як млн. сомонӣ	Барои шахсони воекӣ 15–20
<b>Андоз аз даромади шахсони воекӣ</b>					
Меъёри стандартии иҷtимoӣ	15	15	15	Мувоғиқ мебошад	Барои шахсони воекӣ резидент ва гайрирезидент 15–20
Аз ҳакки саҳм гирифтai 5, резидентҳо, дигар даромади резидентҳо 10, барои гайрирезидентҳо 10–20	9–22	9–22	9–22	Мувоғиқ мебошад	Барои шахсони воекӣ резидент ва гайрирезидент 15–20
8–10 резидентҳо 10–20 гайрирезидентҳо	15	15	15	Мувоғиқ мебошад	Барои шахсони воекӣ резидент ва гайрирезидент 15–20

<b>Низоми маҳсуси андозбандӣ</b>				
Мебърхон андоз аз рӯйи НСА барои субъектҳои соҳибкории хурд	То 3 млн. танга – 3%, 3–10 млн. танга – 4%, 10–18 млн. танга 5%, 18–25 млн. танга – 7%	4 – 6	Барои фаъолият оид ба истехсоли молҳо – 5%, барои наъъҳои дигари фаъолият 6%	6

*Манбаъ: Ҷадвал дар асоси маълумоти қонунгузориҳои андозии кишварҳои зикргардида тартиб дода шудааст [8].*

Тавре аз ҷадвал дида мешавад, тақрибан меъёри пардохти ҳамаи андозҳои дар ҷадвали мазкур овардашуда дар муқоиса бо Ҷумҳурии Тоҷикистон баланд буда, аз зиёд будани сарбории андоз дарак медиҳад.

Зикр кардан бамаврид аст, сарбории пасти андоз ва имтиёзу сабукиҳои ҷойдошта, агар аз як тараф, ба пайдо кардани мавқеи устувори соҳибкорон дар бозорҳои дохилӣ, минтақавӣ, баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирӣ молу маҳсулот мусоидат кунад, аз ҷониби дигар, ба коҳиши ёфтани сатҳи иқтисоди сояғӣ ва пинҳон кардани даромад аз ҷониби соҳибкорон оварда мерасонад.

Тибқи баъзе аз маълумот, ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иқтисоди сояғӣ дар сатҳи назаррас қарор дорад. Масалан, ба андешаи академик Р.К. Раҳимов, «ҳангоми ҳисоб намудани маҷмуи маҳсулоти дохилӣ солона ҳиссаи иқтисоди «сояғӣ» таҳминан 25 дарсадро ташкил медиҳад», вале ин рақам дар асл на камтар аз 2,5 маротиба зиёдтар аз нишондиҳандай воеӣ мебошад.

Дар бораи зиёд будани саҳми иқтисодиёти «сояғӣ», хусусан, дар бахши фаъолияти хизматрасонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар корҳои илмии муҳаққики дигари ватанӣ М.К. Ҳусейнов маълумот дода шудааст. Тибқии пешгӯйии ў, иқтисоди сояғӣ дар соҳаи зикргардида, аз ҷумла савдо, ҳӯроки умумӣ, хизматрасонии майшиӣ, тандурустӣ ва хизматрасонии нақлиётӣ ба 50–55 дарсад баробар аст.

Дар амалияи фаъолияти низоми андоз ба воситаи пинҳон кардани даромадҳо, саркашӣ кардан аз пардохти андоз зуҳуроти хеле маъмулу паҳнгашта мавҷуд мебошад. Масалан, қаблан дар натиҷаи санчиши андозҳо, ки аз тарафи Бонки Ҷаҳонӣ гузаронида шуд буд, соли 2008 дар ҳаҷми 42,2 миллион сомонӣ, 2009-ум – 75,4 миллион сомонӣ ва соли 2011-ум – 202,3 миллион сомонӣ ҳамчун андозҳои пинҳоншуда муқаррар карда шуда буданд. Дар натиҷа, аз ҳисоби пинҳон кардани андозҳо барои соли 2008 дар ҳаҷми 20 миллион сомонӣ, соли 2009-ум 15,6 миллион сомонӣ ва соли 2011-ум дар ҳаҷми 53,2 миллион сомонӣ ба таври иловагӣ андози ҷамъоваринашуда рӯёнда шуда буд, ки ин аз иловатан зиёд будани сарбории андоз дар ин солҳо дарак медиҳад.

Ҳарчанд, ки дар солҳои соҳибистиклолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бори панҷум аст, ки Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрир нав таҳия ва қабул карда шуд, аммо ба андешаи коршиносон ислоҳоти дар ин самт гузаронидашуда то ба ҳол барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ, хусусан соҳибкории инноватсионӣ, ҳанӯз шароити мусоид фароҳам нагардида, ин масъала ҳамоно ҳамчун мушкилоти ҳалношуда бοқӣ мемонад. Бинобар ин, идома додани ислоҳот, баҳусус дар самти мукаммалсозии маъмурикунонии андоз, боз ҳам сода гардонидани низоми андозситонӣ, ҷорӣ кардани низоми регрессивии андозбандӣ ба рушди фаъолияти соҳибкории дар соҳаҳои инноватсионӣ фаъолияткунанда мувофиқи мақсад дониста мешавад.

Ҳамзамон, истифодаи васеъ ва ҳатмии дастгоҳи назоративу ҳазинавӣ, аз ҷумла ҳазинаҳои маҷзорӣ ҳангоми анҷом додани ҳисоббаробарқуниҳои пулӣ бо аҳолӣ, пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ мондани пардохти ҳамаи андозҳо ва бочҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, ҷаримаҳо, маблағи сугуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар навъҳои хизматрасонии давлатӣ дар ин замина, бартараф кардани таъсири омили инсонӣ ба раванди андозсупорӣ ва дар маҷмуъ, ба талаботи замони муосир мутобиқ намудани тартиби пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ва роҳандозии чораҳои иловагии ҳавасмандгардонӣ ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ, хусусан соҳибкории инноватсионӣ, мувофиқи мақсад шуморида мешавад.

Ба андешаи мо, ҳаллу фасли масоили ҷойдошта, агар аз як тараф, ба баланд гардидани сатҳи ҳавасмандӣ ба рушди соҳибкории инноватсионӣ мусоидат кунад, аз ҷониби дигар, ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти тавассути инноватсия истеҳсолгардида ва коркарди ҳарчи бештари ашёи хом то маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди иловашуда ва дар маҷмуъ, ворид ва татбиқи васеи ҳатҳои нави технологӣ дар истеҳсолот мусоидат ҳоҳад кард [9].

## АДАБИЁТ

1. Маълумоти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иҷлосияи дувуми Форуми иқтисодӣ ва ҳамкории арабӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Озарбойҷон, ш.Душанбе, 16.10.2017.
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 23.12.2022;
4. Маълумоти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳри нав, Душанбе, 2022.С-326.

6. Маълумоти Вазорати молия Ҷумҳурии Тоҷикистон
7. Ҷадвал дар асоси маълумоти Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2021–2022 тартиб дода шудааст.
8. Ҷадвал дар асоси маълумоти қонунгузориҳои андозӣ кишварҳои зикр гардида тартиб дода шудааст.
9. Хулосаи ниҳоии муаллиф.

## **АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**НАЖМУДИНОВ МАНУЧЕХР САФАРАЛИЕВИЧ,**  
ведущий специалист Управления исследований проблем предпринимательства  
и развития частного сектора  
ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан  
734025, Таджикистан, город Душанбе, пр. Рудаки 89;  
тел. (+992 372) 221-32-54; kand75@mail.ru

*В статье проанализировано и оценено современное состояние системы налогообложения страны в направлении развития инновационного предпринимательства. В данном контексте автор доказал, что, несмотря на то, что регулярно проводятся реформы в направлении совершенствования системы налогообложения, налоговая нагрузка на предпринимателей высока по сравнению со странами Центральной Азии и Восточной Европы, и этот вопрос до сих пор остается как нерешенная проблема.*

**Ключевые слова:** налоговое давление, частный сектор, налоговая система, инновационный предпринимательства, налогообложение, реформы, налоговые льготы, инвестиционный климат.

## **ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF THE COUNTRY'S TAXATION SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP**

**NAJMUDINOV MANUCHEHR SAFARALIEVICH,**  
leading specialist of the Department of analysis  
of entrepreneurship issue and development of the private  
sector of the Center for strategic  
research under the President of the Republic of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89;  
tel. (+992 372) 221-32-54; kand75@mail.ru

*The article analyzes and evaluates the current state of the country's taxation system in the direction of developing innovative entrepreneurship. In this context, the author proved that, despite the fact that reforms are regularly carried out in the direction of improving the taxation system, the tax burden on entrepreneurs is high compared to the countries of Central Asia and Eastern Europe, and this issue still remains as an unsolved problem.*

**Keywords:** tax burden, private sector, tax system, innovative entrepreneurship, taxation, reforms, tax breaks, investment climate.

УДК: 332.1 +043.86 (045)/(575.3)

**НАКШИ МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДӢ ДАР БАЛАНД  
БАДОШТАНИ ВАЗЪИ ИҚТИСОДИЮ ИҼТИМОИИ ҶУМҲУРИИ  
ТОЧИКИСТОН: АФЗАЛИЯТҲО ВА САМТҲОИ РУШД**

**ГАДОЕВ АМИРШО ҶУРАХОНОВИЧ,**

номзади илмҳои иқтисодиёт, ичрокунандаи дотсенти кафедраи иқтисодиёти  
байналмилалии Донишгоҳи технологиي Тоҷикистон  
734061, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯч. Н.Қаробоев 63/3;  
тел: (+992)918-10-44-37; e-mail: amirsho.gadoev@mail.ru

*Дар маҷола ҳадаф ва вазифаҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ, муҳиммияти таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити муносибатҳои бозории иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷрибаи хориҷӣ доир ба ташаккул ва бунёди минтақаҳои озоди иқтисодӣ, самтҳои асосии фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, имтиёзҳои андозӣ ва гумрукии субъектони минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши ва мавқеъи минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар таъмини ҷойҳои корӣ ва суръатбахшии саноатиқунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, авлавиятҳо ва дурнамои фаъолияти субъектони минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гайра дидо мешавад.*

**Калидвожаҳо:** минтақаҳои озоди иқтисодӣ, содирот, воридот, бақия (салдо), содироти тақрорӣ, тиҷорат, воридотивазқунӣ, рушиди иқтисодиёти, модернизатсия, диверсификатсия, вобастагии воридот, сиёсати савдои беруна, шуғли пурмаҳсул, субъект, андоз, бочи гумрукӣ.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ рушд ва тақмили фаъолияти инноватсионии мамлакатро бидуни ташаккул ё худ густариш додани фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ, тасаввур кардан ғайри имкон мебошад. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакатҳо суръат бахшида, боиси фаъол гардонидани иштироки онҳо дар фаъолияти иқтисодии берунӣ, ҷараёнҳои ҷаҳонишавӣ ва минтақашавӣ мегарданд.

Тибқи назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ (ШМА, Британияи Кабир, Чопон, Ҷин, мамлакатҳои нави саноатӣ ва дигар кишварҳои минтақаи аврупою осиё) малум гардидааст, ки дар низоми иқтисоди бозорӣ давлат танҳо ва танҳо бо роҳи ҳавасмандгардонии субъектони иқтисодӣ, метавонад таваҷҷӯҳӣ соҳибкорон ва сармоягузорони дохилию хориҷиро барои тақвияти

ҳамкориҳо дар самту соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ баҳри амали гардонидани ҳадафҳои стратегӣ ба худ ҷалб намояд. Таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ—омили боэътиҳод ва самарабахши рушди минбаъдаи иқтисодию иҷтимоии кишварҳои алоҳида ба шумор меравад.

Тавре Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ қайд намудааст: ...Минтақаҳои озоди иқтисодӣ воситай муҳими ҷалби инвеститсияҳо ба ҳудудҳои алоҳидаи кишвар ва рушди иқтисодии онҳо мебошад” [3].

Дар шароити муосир минтақаҳои озоди иқтисодӣ тавре маълум аст заминаи устувори рушди муносибатҳои тиҷорати молиявӣ, истеҳсолию хизматрасонӣ, техникию технологияи давлатҳо буда ба маклонҳои густариши муносибатҳои бозорӣ, рушди устувори фаъолияти соҳибкорӣ, хусусан соҳибкории истеҳсолӣ, такмилу муҷаҳазонии технологияи нав дар истеҳсолот, хизматрасонӣ ва рушди санъати идоракунӣ мубаддал гардидааст. Дар даврони муосири инкишофёбии муносибатҳои хочагидорӣ ин гуна соҳтори ҷаҳонӣ, маҳсусан дар охири асри XX ба як омили тақондиҳандай рушди иқтисодӣ, хусусан рушди савдои байналмилаӣ табдил гардида, нишондодҳои бемайлони пешрафтро соҳиб гардидаанд. Тибқи баъзан маълумот ва таҳлилҳои коршиносон дар ибтидои асри XXI 1/3 (секи) ҳаҷми гардиши байналмилалии молҳо дар хочагии ҷаҳон тавассути шабакаҳои гуногуни минтақаҳои озоди иқтисодӣ сурат мегирад.

Бори аввал таърифи расмии мушаххаси минтақаи озоди иқтисодӣ дар конвенсияи Киото аз 18-уми майи соли 1973 дода шудааст. Дар вай омадааст, ки минтақаҳои озоди иқтисодӣ қисми қаламрави (қитъаи)-и як давлатест, ки дар он молҳои воридкардашуда одатан ҳамчун молҳои берун аз қаламрави гумrukӣ ва нисбати ҳуқуқи воридот ва андозҳои мувофиқ ҳисобида мешаванд ва аз тағтиши муқаррарии назорати гумrukӣ озод мебошанд [5, 34–35]. Аз ин таъриф бармеояд, ки озодии қисми ҷудошудаи фазои давлат на ин, ки мутлак, балки нисбӣ аст. Ин қаламрав факат ба он маъно озод мебошад, ки молҳои ба он воридшуда аз бочҳои гумrukӣ, андозҳо ба воридот ва дигар навъҳои назорати воридотӣ озод карда мешаванд, ки мувофиқи санадҳои қонуни гумrukии ин мамлакат нисбати молҳои воридшаванда ба дигар қисми қаламрави ин мамлакат истифода мешаванд.

Таҳти мағҳуми “минтақаи озоди иқтисодӣ” мо ҳудуди маҳсуси аз ҷониби давлат ҷудонамудаеро меномем, ки дорои имтиёзҳои андозӣ, бочӣ, молиявӣ ва меҳнатӣ буда, баҳри ташкил ва пешбуруди фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ пешбинӣ шудааст.

Дар қонунгузории мамлакати мо доир ба минтақи озоди иқтисодӣ оварда шудааст. “...Минтақаи озоди иқтисодӣ-ин қитъаи алоҳидаи (маҳдуди) қаламрави Чумхурии Тоҷикистон бо ҳудуди аниқ муқарраркардашуда, ки дар он барои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ шароити имтиёзномаи иқтисодӣ ва низоми маҳсуси ҳуқуқӣ мухайё карда шудааст”[1].

Таҳавуллоти фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба мамлакатҳои Ғарб рост меояд. Масалан, аввалин шуда ИМА ва Британия фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодиро ба роҳ мондаанд. Ҳадафи ташкилу таъсиси минтақаи озоди иқтисодӣ дар мамлакатҳои хоҷагии чаҳон гуногун буда, аз ҳадафу вазифаҳо ва муаммоҳои ҳукми бартаридоштаи ҳар як давлат бармеояд. Агар дар ИМА тибқи конуни соли 1934 минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба хотири мусоидаткуни барои рушди тиҷорати ҳориҷӣ бо роҳи озод намудани молҳои ҳориҷӣ аз пардоҳти бочи гумруқӣ мавриди воридшавии онҳо ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таъсис дода шуда бошанд, дар Британия бошад, ин гуна минтақаҳо ноҳияҳоеро фаро гирифта буданд, ки аз ҷиҳати тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ, асосан рушди истеҳсолот, кафомонда буданд [4, 156].

Дар шароити маҳдуд ва норасо будани захираҳои иқтисодӣ дар як қатор мамлакатҳо, минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун фишанги воқеӣ бо самараовар гардидан иқтисодиёти миллӣ ба хоҷагии чаҳон хизмат мекунад. Онҳо ба амалиёти иқтисодии фаъоли бурунмарзӣ, ҳассос будан ба техникаю технологияи ҳозира, таъсиси истеҳсолоти ба инфрасоҳтор мувофиқ, истифодаи методҳои хосса ва шакли молиявию навсозӣ (инноватсионӣ), истеҳсолию муомилотӣ, фаъолияти тиҷорати беруна бештар майл доранд.

Ҳамчун узви қаламрави мамлакат, минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба ҳайси фишанги мутобиқатсозандагии тамоми иқтисодиёти миллӣ ба иқтисодиёти чаҳон баромад карда, рушду нумӯи ин равандро таъмин менамояд. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз дигар қисмҳои қаламрави мамлакат чудо буда, тартиботи маъмурию иқтисодӣ, гумруқӣ, андозу молиявии алоҳидаи ҳудро доро мебошад. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар тараққиёти ҳуд роҳи тулониро тай намуданд. Нақш, мақом ва шакли ҳудро ба таври ҷиддӣ тағиیر дода, дар бисёр мамлакатҳои чаҳон арзи вуҷуд ва амал доранд.

Дар адабиёти мӯосири иқтисодӣ, минтақаҳои озоди иқтисодиро аксар вақт аз рӯйи меъёрҳои зайл чунин таҳқиқ мекунанд (ниг. ба расми 1):

—Кули ин шакл ва гуногуниҳо таҳти мағҳуми минтақаҳои озоди иқтисодӣ сарҷамъ оварда мешавад. Чунин минтақаҳо, яъне минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун ҷамъи ҳадафу вазифаҳои ҳалкардашаванда сурат гирифта, ба таъмину тезонидани рушди иқтисодӣ ва бо таври мувофиқ ва самаранок

воридшавии иқтисодиёти миллӣ ба робитаҳои хочагии ҷаҳон мусоидат менамояд.

Мутахассисон беш аз 30 навъи минтақаҳои озоди иқтисодиро ба ҳисоб гирифтаанд. Аз нигоҳи таърихӣ навъи оди минтақаҳои озоди иқтисодӣ минтақаҳои тиҷоратию анборӣ мебошанд, ки онҳо ташкили шароитҳои мусоидро баҳри ҳариду фурӯш, борфиристонӣ, нигоҳдорӣ, коркарди борҳои тиҷорати беруна дар назар доранд. Дар маҷмуъ, минтақаҳои озоди иқтисодиро ба 4 гурӯҳи асосӣ ҷудо менамоянд, ки ҳар яке он хислатҳои бо ҳуд хосро доранд. Ҳамаи навъҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз рӯйи якчанд нишонаҳо гурӯҳбандӣ мешаванд, аз ҷумла [4, 187–190].

### **.Расми 1. Гурӯҳбандии минтақаҳои озоди иқтисодӣ\***

\*Эзоҳ: *таҳияи муаллиф*.

- аз рӯйи ҳамгиригардии онҳо ба иқтисоди ҷаҳон ва иқтисоди миллӣ;
  - аз рӯйи аломатҳои соҳавӣ, яъне тааллуқдорӣ ба ин ё он соҳаи иқтисодиёт;
  - аз рӯйи шакли моликият;
  - аз рӯйи навъи фаъолият;
- аз рӯйи таъйиноти функционалӣ.

*Симои асосӣ ва ағзалияти минтақаҳои озоди саноатӣ ва содиротӣ–истеҳсолиро инҳо мудайян мекунанд:*

- ◆ боҳаммувофиқатномоӣ ва боҳамтаъсиррасонии ҳаракати молу ҳадамот дар байни мамлакатҳо, бо ҳаракати байналмилалии омилҳои истеҳсолот, ки раванди дар амал татбиқшавии вариантҳои гуногуни самаранокӣ ва ташкили робитаҳои зичу устувори иқтисодиро таъмин менамояд;
- ◆ ба ҳайси объекти муҳимми таъсиррасон ба соҳаи иҷтимоӣ ва экология хизмат намудан;
- ◆ ба сармоягузории хориҷӣ имкони баҳисобгирии имтиёзи тиҷорати берунӣ, тартиботи гумrukӣ, андозию молиявӣ фоидаи иловагӣ таъмин намудан;
- ◆ ба иштирокҳои хориҷӣ, ки шароиту имкониятҳои фаъолияти худро дар ҳамин мамлакат санҷида, баҳо медиҳад, имконият муҳаё кардан;
- ◆ ба сармоягузор фақат ба маблағгузории лоихаи яклухт маҳдуд карда шудан. Дар ин маврид иншоот, бино ва коммуникатсия аз ҷониби мамлакати сармоя қабулкунанда пешниҳод карда мешавад;
- ◆ имкони ҷалбкунии қувваи кории касбии заруриро таъмин намудан;
- ◆ осон намудани ҳалли масъалаҳои маъмурӣ;
- ◆ бартарии имтиёз дар таъмини шароити сармоягузорӣ (ташкили қатъи фаъолият) нисбат ба сармоягузорӣ аз беруни минтақа.

Мамлакатҳо ба фаъолияти минтақаи озоди иқтисодӣ аҳаммияти қалон

дода, ҳарчи бештар васеи чораҳои иқтисодию ҳуқуқӣ ва иҷтимоиро ҳамчун сиёсати ҳавасмандгардонии андозу молия, пешниҳоди кумакҳо ва имтиёзҳои гуногун истифода менамоянд. Дар бисёр мамлакатҳо пурра ё қисман озодкунӣ аз андозҳо (дар солҳои аввали фаъолият) ба муҳлати то 10 сол, (маъмулан, 5–7 сол) истифода карда мешаванд. Ҳангоми таъсиси минтақаҳои озоди саноатӣ ва содиротиу истеҳсолӣ дар мамлакатҳои рӯ ба инкишофу ба иқтисодиёти бозорӣ гузаранда истифодаи имтиёзҳои гуногуни иловагӣ пешбини карда мешаванд, ки аз ҳама муҳимтаринашон инҳоянд:

⊕ озод намудан ва ё аз байн бардохтани пардохтҳои гумрукӣ, алахусус бочи гумрукӣ ва паст намудан ё озод кардан аз пардохти баъзе андозҳо аз воситаҳои комплексии воридотӣ (нисбати корхонаҳои коркард, истеҳсолӣ ва дигар бахшҳои воқеии иқтисодиёти миллӣ);

⊕ аз даромади умумии ширкат берун кардани моли ба андозбанди даҳлдошта, аз он ҷумла ҳаҷми ҳароҷоти КИТТК, воридоти техника ва технологияи муосир, ҷоринамоии раванди инноватсионӣ дар истеҳсолот, модернизатсияи корхона ва омодасозии кадрҳои корӣ ва ғайра;

⊕ хизматрасониҳои муфиди молявӣ, аз ҷумла пешниҳоди қарзҳои имтиёзномок бо фоизи нисбатан паст;

⊕ ҷорӣ намудани лоиҳаҳои маҳсуси шарикии давлат бо сектори ҳусусӣ;

⊕ ба таври комил иҷозат додан ба муомилоти асъори хориҷӣ;

⊕ суръати мушаҳҳаси фарсоиш (амортизатсия)-и воситаҳои асосӣ ва бо суръати баланд истифода намудани инноватсияҳо дар истеҳсолот;

⊕ ҷудо кардани қитъаи замин, паст намудани пардохти иҷораи замин ва кирояи биноҳо барои бунёди коргоҳҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ;

⊕ пешниҳоди хизматрасониҳои имтиёзномики нақлиётӣ ва логистикии он [4, 196-199].

Аксар вакът озодкуниҳо аз бочи содиротӣ, андози молу касб аз баъзе андозҳои минтақавию маҳаллӣ пурра карда мешаванд. Дар як қатор мамлакатҳо ба озодкунии коргарони корхонаҳои минтақа аз ҳисоби андози даромад ба роҳ монда мешавад. Ин тадбирҳо дар ҳамҷоягӣ шароити мусоиди сармоягузориҳои соҳибкориро муҳайё менамоянд.

Бинобар ин, ҳадафҳои таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар мамлакатҳои алоҳидай ҷаҳон аз сатҳи инкишофёбии иқтисодию иҷтимоии онҳо вобаста буда дар ҳар як ҳолатҳои дақиқ аз ҳамдигар фарқ карда мешаванд. Бунёди минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша–ҷорабиниҳои ислоҳоти иқтисодии даврони баъди соҳибистиклолии мамлакат, яъне гузариш аз низоми иқтисоди нақшавӣ ба иқтисодиёти бозоргонӣ ворид карда шудааст, чунки иқтисоди муосирро бе

чунин минтақаҳо барои ба роҳ мондани ислоҳотҳои зарурӣ тасаввур кардан душвор аст.

Ташаккули минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҳудуди минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи мо ду мақсад ё ҳадафи асоси дорад:

- Мақсади иқтисодӣ.
- Мақсади иҷтимоӣ.

Мақсадҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии бунёди минтақаҳои озоди иқтисодиро дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар расми 2 шарҳ медиҳем (ниг. ба расми 2).

Ташкили минтақаҳои озоди иқтисоди дар мамлакати мо ҳадафи ҷалби сармояи дохилию ҳориҷӣ ба хотири суръатбахшии рушди иқтисодию иҷтимоии минтақаҳои алоҳида, аз он ҷумла дар заминаи бунёди корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ ташкили ҷойҳои нави корӣ, таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор, такмил ва рушди бемайлони иқтисодиёт тавассути истифодаи технологияи инноватсионӣ, самаранок истифода намудани омилҳои мавҷудаи истеҳсолӣ, истифодаи таҷрибаи пешӯдами ҳориҷӣ, ҳамоҳангсозӣ ва истифодаи маҷмуии сармояи давлатӣ, тичоратӣ ва ҳориҷӣ, санчиши усуљои нави фаъолияти ҳочагидорӣ, ки ба омезиши гуногуншаклии моликият асос ёфтааст, ҷоринамоии ихтироот ва коркарди илмию техникии ватанию ҳориҷӣ дар иқтисодиёт, ба роҳ мондани истеҳсоли молу маҳсулоти воридотивазқунанда ва ба содирот нигаронидашуда, рушди хизматрасонӣ ва ба меъёрҳо ва талаботи замон мутобиқгарднӣ он, афзун намудани содироти маҳсулот ва ҳалли дигар вазифаҳои иқтисодию иҷтимоиро дорад.

Ба фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳусусиятҳои гуногун хос аст. Дар онҳо на танҳо тичорат рушд менамояд, балки истеҳсоли мол бо васеъсозии доимии истеҳсоли номгӯйи маҳсулот ва соҳаҳои гуногун рушд менамоянд. Шароитҳои иқтисодӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ вазни хосси истеҳсоли маҳсулоти илмталабро афзун менамояд. Ҷойҳои нави корӣ низ таъсис дода мешаванд, ки боиси босубот рушд намудани вазъи иҷтимоии мамлакат ҳоҳанд гардид.

Ҷумҳурии Тоҷикистон кишварест, ки дили Осиёи Марказӣ ҳисоб мейбад ва бахшҳои Роҳи Бузурги Абрешим аз ин сарзамин убур мекунад. Қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон тичорати бисёре аз мамлакатҳои асосии ҳочагии ҷаҳонро бо ҳам мепайвандад. Мамлакати мо кишвари аграрию саноатӣ буда, дорои захираҳои ғании гидроэнергетикӣ, қанданиҳои зеризаминӣ, сангҳои қиматбаҳо ва ғайра мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути шоҳроҳҳои хеш ҳамчун кишвари транзитӣ бозорҳои бузургтарини оламро, ба монанди Русия, Қазоқистон, Чин, Афғонистон ва Покистонро бо ҳам пайванд карда, ба тичорати худ ва онҳо шароитҳо фароҳам меоварад. Айни ҳол дар Тоҷикистон 5 минтақаи озоди иқтисодӣ мавриди амал қарор гирифтааст, ки инҳоянд:




**Расми 2. Ҳадафҳои асосии бунёди минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар  
минтақаҳои гуногуни қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон.\***

\*Эзоҳ: таҳияи муаллиф.

1. Минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” (воқеъ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон).
2. Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” (воқеъ дар вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон).
3. Минтақаи озоди иқтисодии “Ишкошим” (воқеъ дар Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшони Ҷумҳурии Тоҷикистон).
4. Минтақаи озоди иқтисодии “Панҷ” (воқеъ дар вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон).
5. Минтақаи озоди иқтисодии “Кӯлоб” (воқеъ дар вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Яке аз афзалиятҳои минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ичораи имтиёznоки қитъаи замин барои бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ, хизматрасонӣ, нуқтаҳои савдо ва дигар навъҳои хочагидорӣ ба ҳисоб меравад. Масалан, арзиши ичораи қитъаи замин мутобики низомнома солона як доллар барои як метри мураббаъ буда, дар он ҷо тиҷорати муваффақнокро бо кафолати баланд ба роҳ мондан мумкин аст. Маъмурони минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон натанҳо сармоягузоронро ҷалб мекунанд, балки барои онҳо имкониятҳои навро фароҳам меоваранд”.

Дар айни замон тибқи иттилои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳафт моҳи соли 2022 танҳо дар қаламрави ду минтақаи озоди иқтисодӣ: “Суғд” ва “Данғара” аз 60 корхонаи бақайдгирифташуда 24-тои он ба истеҳсолот машғул шуда, дар ин давра ба маблағи 208 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудаанд (ниг. ба диаграммаи 1).



Диаграммаи 1. Маҷмуу маҳсулоти саноатӣ дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” (7-моҳи соли 2022, ҳазор сомонӣ) [8].

Тавре аз ҳисоботи омории маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, дар давоми ҳафт мөҳи соли 2022 танҳо ду минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” 11 субъект ба истеҳсолот машғул шудааст. Дар минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” ба шумор рафта, он дорои 30 субъект мебошад. Дар давраи ҳисоботи бошад, 13 субъекти он фаъолият намуда, аз ҷониби онҳо ба маблағи умумии 34,4 млн сомонӣ маҳсулот тавлид шудааст. Минтақи озоди иқтисодии аз ҳама фаъоли Ҷумҳурии Тоҷикистон – ин МОИ “Суғд” ба шумор рафта, он дорои 30 субъект мебошад. Дар давраи ҳисоботи бошад, 13 субъекти он фаъолият намуда, аз ҷониби онҳо ба маблағи зиёда аз 208,6 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст, ки нишондиҳандай аз ҳама баландро миёни минтақаҳои озоди иқтисодии мамлакат ташкил менамояд.

Тавре, ки аз маълумоти омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, дар соли 2022 дар қаламрави мамлакат зиёда аз 174 ҳазору 156 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шудааст, ки назар ба солҳои қаблӣ тамоюли коҳишишబро дар худ нишон медиҳад. Масалан, ин нишондиҳандай дар соли 2013 ба 205,3 ҳазор ҷойи нави корӣ баробар буд, ки дар қиёс ба соли 2022-ум 31,2 ҳазор ҷойи корӣ ё худ 15,2 дарсад назар ба соли 2022 зиёд буд [11, 211-213].

Агар аз рӯйи минтақаҳои ҷумҳурӣ таҳлил намоем, дар соли 2022-ум вилояти Суғд 30,3 ҳазор ҷойи нави корӣ, вилояти Ҳатлон 63 ҳазор, ВМҚБ 14,6 ҳазор, шаҳри Душанбе наздик ба 39 ҳазор ва НТҔ бошад, 27,3 ҳазор ҷойҳои нави кории доимӣ, мавсимӣ ва муваққатиро ташкил намудаанд.

### Чадвали 1

#### Шумораи ташкили ҷойҳои нав, иловагӣ ва барқароршудаи корӣ аз тарафи корхонаҳо ва муассисаҳою ташкилотҳо (бо адад) [11, 211-213]

	2013	2016	2018	2020	2021	2022	2022/2013 бо %
Шумораи умумии ҷойҳои нави кории таъсисдодашуда	205333	150938	160051	191820	189168	174156	84,8
ВМҚБ	12141	12026	16039	8591	12362	14620	120,4
Вилояти Суғд	59002	36046	39050	47052	36775	30266	513,0
Вилояти Ҳатлон	65233	50967	47616	72613	75845	63004	96,6
Шаҳри Душанбе	34664	27405	31636	28978	35964	38966	112,4
НТҔ	34293	24494	31710	34586	28242	27300	79,6

Яке аз ҳадафҳои иҷтимоии ташкили минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ва ташкили ҷойҳои нави корӣ ба шумор меравад. Гарчанде, ки аз маълумоти омории ҷадвали мазкур ҳолати камшавии таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир ба назар расад ҳам, аммо ташкили ҷойҳои нави корӣ аз ҷониби субъектони бақайдигирифташудаи минтақаҳои озоди иқтисодии мамлакат сол то сол меафзояд. Масалан, дар соли 2022 зиёда аз 1368 ҷойи кории амалкунанда ба 86 ширкати ватанию хориҷӣ, ки ҳамчун субъект дар

ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумхурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд, рост меояд. Ташкили бештари ҷойҳои корӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодии “Суғд”, “Данғара” ва “Панҷ” бинобар сабаби ҷоннок намудани фаъолияти кории онҳо рост меояд.

Яке аз ҳадафи муҳимми таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар кишвари мо ҷалби бештари сармояни дохилию ҳориҷӣ ба шумор меравад. Ҳоло вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумхурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки дар соли 2022 аз ҷониби субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба маблағи 207,8 млн. сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст. Ҳаҷми умумии сармоягузорӣ бошад, ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ин давра ба 84,5 млн. сомонӣ баробар гардидааст. Дар қатори ҳамаи ин, дар нимаи аввали соли 2022 аз ҷониби субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба маблағи 19,9 млн. сомонӣ ба буҷет пардохтҳои гумрукию андозӣ ворид гардидааст, ки назар ба соли 2021-ум 26% зиёд мебошад [11, 211–213].


Вилояти Ҳатлон дорои инфрасоҳтори рушдёфта мебошад. Шабакаҳои рушдёфтаи роҳҳои мошингард, роҳи оҳан ва мавҷудияти фурудгоҳи байналмилаӣ боиси рушди фаъолияти беруниқтисодии субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодии “Данғара”, “Панҷ” ва “Кӯлоб” дар ояндаи наздик ҳоҳад гашт.

Соҳаҳои афзалиятдоштаи минтақаҳои озоди иқтисодии бунёдгардидаи вилояти Ҳатлон, ба монанди саноати сабук, саноати ҳӯрокворӣ, истеҳсоли масолеҳи соҳтмонӣ, саноати кимиё, электроэнергетика, ва саноати коркарди оҳану бетон, комплекси агросаноатӣ ва ғайра хуб рушд ёфта истодаанд, ки онҳо дар ояндаи наздик боиси баланд бардоштани иқтидори беруниқтисодии вилоят ва ҷумхурӣ ҳоҳад гардид. Дар ҳудуди вилояти Ҳатлон якчанд дарёҳои аҳаммияти стратегӣ дошта, аз ҷумла Панҷ, Вахш, обанборҳои ташкилгардида барои ҳочагидорӣ, кишоварзӣ ва саноату энергетика қарор гирифтаанд. Дар қатори ҳамаи ин, дарёҳои номбурда дорои заҳираҳои бепоёни заҳираҳои гидроэнергетикӣ мебошанд. Иқлими минтақа барои ҳама самтҳои ҳочагидорӣ ғанӣ буда, нури офтоб, об ва водиҳои ҳосилхези он имкон фароҳам меоварад, то ин, ки дар минтақа ҳочагидорон дар як сол се ҳосил ба даст оваранд. Ин имкониятҳо таваҷҷӯҳи соҳибкорон, сармоягузорон ва ҳочагидоронро боз ҳам афзунтар мегардонад.

Дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон дуюмин минтақаи озоди иқтисодии рушдёфта *Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара”* ба ҳисоб меравад. Масоҳати умумии он 521,03 гектарро ташкил дода, дорои инфрасоҳтори рушдёфта мебошад. Самтҳои ояндадор ё ҳуд корхонаи афзалиятдоштаи минтақа дар ояндаи наздик дар қаламрави Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” дар бахши коркард ва истихроҷи нафт аз ҷониби ширкати Чин, ки номи “TK-oil-и Тоҷикистону Чин” наасб намудааст, бунёд

гардидааст. Иқтидори лоиҳавии корхона дар як сол 1,2 миллион тонна ашёи хоми нафтро имкони коркард намуданро дошта, соҳтмони он соли 2014 шурӯъ шуда буд. Корхонаро ширкати муштараки “TK-oil-и Тоҷикистону Чин” бунёд кард, ки аз ҷониби ширкатҳои чинии Dong Ying heli Investment and Development ва «Ҳасан ва Ко»-и Тоҷикистон таъсис дода шудааст. Ҳиссаи Чин дар лоиҳа 90 дарсад ва Тоҷикистон 10 дарсадро ташкил медиҳад [9]. Корхонаи дигари Минтақаи озоди иқтисодии «Данғара» корхонаи истеҳсоли конструксияҳои оҳанӣ бо зарфияти солонаи то як миллион тонна оҳан мебошад. Дар қатори ҳамаи ин Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” дорои корхонаҳои истеҳсолии масолеҳи бинокорӣ, нассочӣ, истеҳсоли масолеҳи пластикӣ, қубурҳои пластикӣ, корхонаи баставандӣ ва коркарди меваҳои хушк ва ғайра мебошад (ниг. ба диаграммаи 2).


Тавре аз маълумоти омории диаграммаи мазкур бармеояд, дар нуҳ моҳи соли 2020 аз ҷониби субъектони Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” ба маблағи 21,6 млн. сомонӣ маҳсулоти саноатӣ тавлид гардидааст. Дар ин давра 9 субъекти он, аз ҷумла ҶДММ “Тайпласт-1” ба маблағи 6,8 млн. сомонӣ, ҶСП “Ауфен” 11,4 млн. сомонӣ, ҶСП “Детиен Бетон” 1,3 млн. сомонӣ, ҶДММ “Ғаюр саноат” 1,1 млн. сомонӣ, Ширкати “Соҳтмон” 194,9 ҳазор сомонӣ, ҶДММ “Оро” 36 ҳазор сомонӣ, ҶММ “Точи Осиё” 145 ҳазор сомонӣ, ҶДММ “Грин Голд” 516 ҳазор сомонӣ ва ҶДММ “Миср 2001” 121,7 ҳазор сомонӣ маҳсулот тавлид намудаанд.



Диаграммаи 2. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” (9-моҳи соли 2020, бо ҳисоби ҳазор сомонӣ)

Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” ва субъектҳои он натанҳо ба рушиди иқтисодии вилояти Ҳатлон мусоидат менамояд, балки барои

таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои корӣ, инчунин, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардуми вилоят саҳми арзанда мегузорад. Ҳар як субъекти он на кам аз 15-20 ҷой кори доимии пурмаҳсул ва доимоамалқунанда пешниҳод менамояд.



**Диаграмма 3. Пешниҳоди ҷойҳои корӣ аз ҷониби баъзе субъектони Минтақаи озоди иқтисодии “Дангара” ҳангоми пурра ба кор даровандани зарфиятҳои истеҳсолӣ (бо адад) [9].**

Тавре аз маълумоти таҳиягардидаи диаграммаи мазкур бар меояд, ҳангоми пурра ба кор даровардани иқтидорҳои истеҳсолии субъектони мазкур, имконоти иҷтимоии минтақа баланд мегардад. Дида мешавад, ки аз ҷониби баъзе субъектон, хусусан корхонаи конструксияҳои филизотӣ (Чин), ки бо ҳаҷми сармоягузори 15 млн. доллари ИМА бо номи ЧДММ “АУФЕН” дар соли 2014 соҳтмонаш оғоз ёфта буд, дар оянда имкони 1000 нафар шумораи коргаронро бо кори доимӣ таъмин карданро дорад. Корхонаҳои дигари Минтақаи озоди иқтисодии “Дангара”, ба монанди ЧДММ “Фаъор саноат”, ки ба истеҳсоли сement машғул аст ва бо ҳаҷми сармоягузории умумии 150 млн. доллари ИМА ва иқтидори солонаи истеҳсолии он 1,6 млн. тонна дар як сол ташкил менамояд ва ЧДММ «Пак Сомон Инвестгруппа»—корхонаи истеҳсоли сement ҳаҷми сармоягузории 100 млн доллари ИМА, иқтидори истеҳсолот 1 млн тонна дар як сол метавонанд то 800 ҷойҳои нави корӣ пешниҳод намоянд. Яке аз корхонаи навтаъсиси Минтақаи озоди иқтисодии “Дангара”, ки ба ҳамагон маълум аст ЧДММ «ТК ОЙЛ» (Чин) мебошад. Корхонаи мазкур ҳангоми пурра фаъолият намуданаш метавонад 600 нафар қувваи кории маҳаллӣ ва хориҷиро ба ҷойи кори доимӣ таъмин намояд.

Дигар минтақаи озоди иқтисодии вилояти Хатлон “Панҷ” ба ҳисоб меравад. Масоҳати умумии он 401,6 гектарро ташкил намуда, як қисми муайянни он (*186 гектар*) ба бахши тичорат, воридот, содирот, молия ва инноватсия мутааллиқ буда, қисми дигари он (*215,6 гектар*) ба рушди соҳаи саноат вобаста карда шудааст.

...Минтақаи озоди иқтисодии «Панҷ» дорои захираҳои бузурги ашёи хом, ба мисли реги квартсӣ ва паҳтаи хом, инчунин, маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, ки метавонад аз чор ноҳияҳои дар масофаи 50 км дар атрофи минтақаи озоди иқтисодӣ ҷойгирбуда таъмин карда шаванд. Дар ин минтақа инфрасоҳтори хуб бо назорати гумруқӣ ташкил карда шудааст ва бо об ва қувваи барқ таъмин мебошад. Дар айни замон шартномаҳо бо ширкатҳои Корея доир ба истеҳсоли чуткаи дандон ва бунёди фабрикаи пойафзор баста шудаанд”[10].

Наҳуст шуда соли 2008 Минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” фаъолияти расмии худро оғоз бахшид. Масоҳати умумии Минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” дар муқоса бо дигар минтақаи озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон на он қадар калон буда, 320 гектарро ташкил менамояд. Айни ҳол дар МОИ “Суғд” шумораи зиёди корхонаҳои саноатӣ кор ва фаъолият менамоянд, ки муҳимтарини онҳо ба истеҳсоли профилҳои алюминий, кабелҳои барқӣ, қубурӯҳои полимерӣ, маснуоти пластикӣ, масолеҳи соҳтмонӣ, истеҳсоли рангҳо, васлу наасби таҷҳизоти барқӣ, истеҳсоли барқ аз неруи офтоб ва насосҳои амиқ, ҳамчунин, коркарди такрории оҳан машғули кор мебошанд. Яке аз дастоварди муҳимми Минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” бунёди корхонаи истеҳсоли лампаҳои каммасраф ва мебел ба ҳисоб меравад, ки дар стратегияи воридотивазкунии мамлакат саҳми арзандай худро гузоштааст. Айни ҳол маҳсулоти тавлиднамудаи он дар бозорҳои доҳил ва хориҷи кишвар ба фурӯш бароварда мешавад. Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд» барои корхонаҳое, ки дар самти содирот кор мекунанд, шароити мусоид пешниҳод мекунад.

Яке аз субъектони минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” ҶДММ “Арча-мебел” ба шумор меравад, ки дар он зиёда аз 50 нафар қувваи кории маҳалӣ ба кори доимӣ таъмин гардидаанд. ҶДММ “Арча-мебел” бо сармоягузории муштараки ҶДММ “Фортуна ва компания”-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати «Уч-Юлдиз»-и Туркия саннаи 28-уми июняи соли 2018 дар МОИ «Суғд» бо иштироки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт.

Ҳаҷми умумии сармоягузорӣ барои бунёди ширкат 9 млн. сомониро ташкил додааст, ки сармоягузорони асосии он ҶДММ “Фортуна ва

компания”-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати «Уч-Юлдиз»-и Туркия ва Ҷонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд мебошанд.

Субъекти дигари минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” - ҶСП “Ориён пласт метал” ба шумор меравад. Ин ширкат бо сармояи 20 млн. сомонӣ бунёд гардида ба истеҳсоли бозича, дучарҳаи кудакона, техникаи маишӣ аз ҷумла яҳдон, мошини чомашӯй ва ғ. машғул буда дар он 150 нафар қувваи кории маҳаллӣ шуғли доимии худро пайдо намудаанд.

Дар қисми шарқии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ҷойгир аст. Вилоят дорои манзараҳои беназиру тамошобоб буда, иқтидори бузурги сангҳои қимматбаҳо, ҷашмаҳои шифобаҳш, ва канданиҳои нодирро соҳиб аст.

Дар ҳудуди Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон Минтақаи озоди иқтисодии "Ишкошим" аз санаи якуми январи соли 2016 расман фаъолият менамояд ва масоҳати он 200 гектар буда, дар шимол бо Қирғизистон, дар шарқ бо Чин ва дар ҷануб ва ғарб бо Афғонистон ҳамсарҳад мебошад. Пешбуруд ва истифодаи захираҳои табиӣ ва тафреҳӣ дар бозорҳои ҷаҳонии хизматрасониҳои сайёҳӣ ҷараёни ҷалби сайёҳони хориҷиро ба Тоҷикистон таъмин ҳоҳад кард. Минтақаи мазкур бо мавҷудияти дарёҳои сершумори кӯҳӣ ва захираҳои ғанини об барои рушди гидроэнергетика, бунёди неругоҳҳои барқи обии бузург ва рушди неругоҳҳои ҳурди обӣ мусоид мебошад.

Айни ҳол дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи зиёди субъектҳои хориҷӣ кор ва фаъолият менамоянд. Онҳо ба сармоягузорӣ ва содироту воридоти молу хизматҳо машғуланд. Ҳоло инфраструктураи на ҳама минтақаи озоди иқтисодии мамлакат, аллалхусус, аз қабили хизматрасонии нақлиётии роҳҳои мошингард ва роҳи оҳан пурра барои интиқоли молу хизматҳо омода аст.

Айни ҳол инфраструктураи минтақаҳои озоди иқтисодии “Суғд” ва “Данғара” рушдёфта мебошад, ки аз роҳи автомобилгарди заминӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ иборат мебошад.

Имтиёзҳо ва сабукиҳои пешбинигардидаи андозӣ, бочӣ, молиявии минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар ба ширкатҳо (субъектҳо)-и фаъолияткунанда имкон фароҳам меоваранд, ки бо мақсади беҳтар намудани шароитҳои тиҷорати мамлакат кӯшишҳои барзиёд намоянд. Субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 наවъи андозе, ки дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, танҳо 2 наවъи онро, аз ҷумла андоз аз даромади ашҳони воқеӣ ва андози иҷтимоиро пардоҳт менамоянду ҳалос. Дар қатори ҳамаи ин даромади соҳибгардида ё музди меҳнати пардоҳтшудаи субъектҳои хориҷӣ (яъне ғайри резидентҳо), ки бо пулҳои хориҷӣ пардоҳт карда мешаванд,

метавонанд озодона ба хориҷи кишвар интиқол дода шаванд ва дар ин ҳолатҳои номбурда монеа вуҷуд надошта, аз пардоҳти андоз аз даромад озод карда мешаванд.

Дар қатори имтиёзҳои андозӣ субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои имтиёзҳои гумруқӣ низ мебошанд. Молҳои дар ҳудуди МОИ “Суғд” ҷойгиршуда ҳамчун моли берун аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгиршуда ҳисобида мешаванд, ки ин имкон медиҳад воридоти мол аз хориҷи кишвар бе пардоҳти бочи воридотӣ ва ААИ (НДС) ба роҳ монда шавад.

## Чадвали 2

### Андозбандии субъектҳои фаъолияткунанда дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон [2, 45–48]

р/т №	Навъҳои асосии андозҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Кодекси андози ҶТ аз 01.01. с.2023	Низоми андозбандии фаъолияти субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ
1.	Андоз аз даромад;	+
2.	Андоз аз арзиши иловашуда (НДС);	-
3.	Андози аксизӣ;	-
4.	Андозҳо барои захираҳои табии;	-
5.	Андози иҷтимоӣ;	+
6.	Андоз аз фурӯш (алюминийи аввалия);	-
7.	Андоз аз молу мулк.	-

Ба қаламрави минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чи молҳои хориҷӣ ва чи молҳои ватаниӣ, ҳангоми ташкили содирот ва воридот, инчунин, фаъолият дар бозорҳои гуногун бидуни пардоҳти бочҳои гумруқӣ (имтиёзном) ва андозҳо, ҳамчунин, бе истифодай монеаҳои маъмурӣ ва маҳдудкунонии молҳои хориҷӣ дорои хислати иқтисодӣ, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалқунандаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст, сурат мегирад.

Воридоти техникаю технологияҳо, таҷхизоти истеҳсолӣ, техникаи майшӣ, хизматрасонӣ, таҷхизот ва масолеҳи бинокорӣ, инчунин, дигар молҳои зарурӣ барои бунёди инфрасоҳтори минтақаи озоди иқтисодӣ аз ҷониби корхонаҳою муассисаҳо ва маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз пордоҳтҳои гумруқӣ ва андозӣ озод карда шудаанд (яъне бо меъёри сифрӣ ба роҳ монда шудаанд).

Ҳангоми аз ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба қисми дигари ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол додани мол бочҳои гумруқӣ пардоҳт карда намешавад, ААИ аз харидор ситонида мешаванд.

Муайян кардани мамлакати тавлиднамудаи мол дар муносибат ба молҳои дар ҳудуди гумрукии минтақаи озоди иқтисодӣ истеҳсолшуда ва ба он таҳвилшаванда тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон онро пазишуфтааст, ба роҳ монда мешавад.

Ин гуна ҳавасмандгардонихо нисбати ширкатҳое, ки дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ фаъолият менамоянд, бори дигар гувоҳӣ медиҳад, ки то давраи ояндаи наздик ҳиссаи онҳо дар содироти умумии мамлакат то рафт беҳтару хубтару хоҳад гардид. Айни ҳол якчанд ширкати фаъолиятқунандаи минтақаҳои озоди иқтисодии мамлакат ба фаъолияти беруниқтисоди машғуланд.

Ҷойгиршавии ҷуғрофӣ як аз шартҳои асосӣ дар интихоби макони мусоид барои оғози бизнес аст. Барои корхонаҳое, ки маҳсулоташон ба содирот равона карда мешавад, минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон макони мусоид мебошад. Шабакаи рушдкардаи нақлиёти мамлакат барои содирот ва тичорат бо кишварҳои хориҷии дуру наздик имконияти васеъ эҷод мекунад. Шоҳрои байналмилаӣ бевосита аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузараӣ. Айни ҳол аз ҷониби субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба як қатор мамлакатҳои хориҷи дуру наздик, ба монанди Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Туркманистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон молу хизматҳо содирот мегардад. Минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон минтақаҳои муътадили сармоягузорӣ мебошанд.

## АДАБИЁТ

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» аз 17-уми майи соли 2004, Боби 1, моддаи 1 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2004., №5, моддаи 335 ). Ва бо тағироту иловаҳо аз 25 марта соли 2011, №700 қабул гардидааст.
2. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон./Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.01.2023, №549. /340 сах. –С. 45-48.
3. Суханронии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, 21.12.2021. <http://www.president.tj/node/27417>
4. Абдураҳмонов Ҳакимзода., Қаюмҷон Раҷабов. Минтақаҳои озоди иқтисодӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии самти иқтисодӣ. Душанбе: Ирфон–2010”, С.156.
5. Баронов В.И., Костюнина Г.М. Свободные экономические и офшорные зоны. Учебное пособие. Магистр, 2018. –С.34-35.
6. Г.М. Костюнина./Свободные экономические зоны в мировой экономике/. Монография М: 2022, 168 стр.
7. Р.И. Зименков. /Свободные экономические зоны./ Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, научных

работников, а также слушателей международных школ бизнеса и специалистов в сфере внешнеэкономических связей. Юнити-Дана – 2005 322 стр.

8. Ҳаҷми тавлиdot дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон маълум шуд. <https://sputnik.tj/20220831/tavlidot-mintaqaho-ozod-iqtisodi-tojikiston-1051061293.html>

9. Чаро корхонаи бузурги коркарди нафти Данғара фаъолият намекунад? <https://www.instagram.com/p/CFTrpY6hM-S/>

10. Минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. <https://mfa.tj/tg/berlin/munosibatho/mintaqahoi-ozodi-iqtisodi>

11. Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. //АСПРТ// Статистический сборник 2013-2023 гг. с.211-213

## **РОЛЬ СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРЕИМУЩЕСТВО И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ**

**ГАДОЕВ АМИРШО ДЖУРАХОНОВИЧ,**

к.э.н., и.о., доцента кафедры Международной экономики

Технологического университета Таджикистана

734061, Таджикистан, город Душанбе, ул. Н.Карабоева 63/3;

тел: (+992) 918-10-44-37; e-mail: amirsho.gadoev@mail.ru

*В статье рассматриваются цели и задачи свободных экономических зон, значение создания свободных экономических зон в условиях рыночных отношений экономики Республики Таджикистан, зарубежный опыт формирования и создания свободных экономических зон, основные направления деятельности свободных экономических зон в Республике Таджикистан, налоговые и таможенные льготы субъектов свободных экономических зон Республики Таджикистан, роль и место свободных экономических зон в обеспечении рабочих мест и ускорении индустриализации в Республике Таджикистан, приоритеты и перспективы субъектов свободных экономических зон Республики Таджикистан и др.*

**Ключевые слова:** свободные экономические зоны, экспорт, импорт, сальдо, реэкспорт, торговля, импортозамещение, экономический рост, модернизация, диверсификация, импортная зависимость, внешнеэкономическая политика, продуктивной занятости, субъект, налог, таможенный пошлина.

## THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: ADVANTAGE AND DIRECTION OF DEVELOPMENT

**GADOEV AMIRSHO JURAKHONOVICH,**

candidate of economics, Associate professor of the Department of  
International Economics of the Technological University of Tajikistan  
734061, Tajikistan, Dushanbe city, N.Karaboeva str. 63/3;  
tel: (+992) 918-10-44-37; e-mail: amirsho.gadoev@mail.ru

*The article discusses the goals and objectives of free economic zones, the importance of creating free economic zones in the conditions of market relations of the economy of the Republic of Tajikistan, foreign experience in the formation and creation of free economic zones, the main activities of free economic zones in the Republic of Tajikistan, tax and customs privileges of subjects of free economic zones of the Republic of Tajikistan, the role and place of free economic zones in providing jobs and accelerating industrialization in the Republic of Tajikistan, priorities and prospects of subjects of free economic zones of the Republic of Tajikistan and ect.*

**Keywords:** free economic zones, export, import, balance, re-export, trade, import substitution, economic growth, modernization, diversification, import dependence, foreign trade policy, productive employment, subject, tax, customs duties.

УДК:(316.4) 316.4

## ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАҲЛИЛИ ТАБИАТИ САРМОЯИ ИҼТИМОӢ

**НАЗАР МУЪМИН АБДУЧАЛОЛ,**

доктори илмҳои фалсафа, дотсент, сарходими илмии

Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33;

тел.: 918-99-12-71; e-mail: mumin.nazar.67@mail.ru

*Maқолаи мазкур ба масъалаи таҳлили табиати сармояи иҼтимоӣ баҳшида шудааст. Таъкид мешавад, ки дар адабиёти илмӣ мағҳуми маъмулишудаю якмаънои «сармояи иҼтимоӣ» алҷол вуҷуд надорад ва гуногунназарии муаллифон дар консепсияҳои пешбаришудаи онҳо ба мушиҳида мерасад. Бо дарназардошти ин мушкилот, муаллифи мақола кӯшиши намудааст, ки моҳияти сармояи иҼтимоиро бо муайян кардани манбаъҳо, ташкилдиҳандажои соҳторӣ ва вазифаҳои он таҳлил намояд. Дар заминаи таҳлили мавзӯъ дар мақола доир ба зарурати идома додани пажӯҳии ҷанбаҳои гуногуни зуҳурёбии табиати сармояи иҼтимоӣ қайд карда мешавад.*

**Калидвожаҳо:** мағҳуми «сармояи иҼтимоӣ», манбаъҳои асосии сармояи иҼтимоӣ, соҳтор, вазифаҳо, муносибатҳои иҼтимоӣ, шабакаҳои иҼтимоӣ, субъектҳо, эътимод, ҳамbastagӣ, арзиши, манфиат.

Эътироф шудааст, ки сармояи иҼтимоӣ ҷузъи таркибии сармояи миллии ҳар як чомеа мебошад. Онро ҳамчун нишондиҳандай маҷмиии натиҷаи фаъолияти дастаҷамъонаи фардҳо ва гурӯҳҳои иҼтимоӣ мефаҳманд, ки аз таъсири мутақобилаи онҳо, яъне аз ҳамbastагию ҳамкории ин субъектҳо, ҳосили муайяни иҼтимоию иқтисодӣ ба даст меояд. Он маҷмии субъектҳои гуногуни ҳёти иҼтимоӣ, шабакаи муносибатҳо ва арзишу мөъёрҳои маъмули онҳо, инчунин, навъҳои гуногуни фаъолиятро, ки субъектҳо ихтиёри дар доираи шабакаи муқарраршуда анҷом медиҳанд, дар бар мегирад. Дар навбати худ, сатҳи сармояи иҼтимоӣ имкон медиҳад, ки натанҳо вазъи кунуни соҳаи иҼтимоии ин ё он кишвар ба қайд гирифта шавад, инчунин, пешгӯйии рушди минбаъдаи он таҳия карда шавад.

«Сармояи иҼтимоӣ» яке аз мағҳумҳои мураккабтарини илми муосир ба шумор меравад. Бо вуҷуди интишор шудани китобу мақолаҳои сершумор дар ин мавзӯъ, то ҳоло дар доираҳои илмӣ фаҳмиши маъмулшудаи мағҳуми

«сармояи ичтимой» ва арзёбии якмаъни самараҳои имконпазири он вучуд надорад. Муҳаққиқон онро дар доираи вазифаҳои таҳқиқотӣ аз мавқеи гуногуни назарӣ шарҳу тавзех додаанд. Масалан, аз назари муҳаққиқони рус Л.А. Зверева ва М.Каими, сармояи ичтимой—«*маҷмуи шабакаҳои иртиботии байни афроде, ки дар ҷомеаи муайян зиндагӣ мекунанд ва бо роҳи мубодилаи бо меъёрҳо (қоидаҳо)-и маъмулшуда ва ба боварӣ асосёфта дониш ва иттилооти худро муштарақ намуда, сармояро афзун мекунанд.* Он мавҷудияти ҷанбаҳои сифатии муносибатҳои инсонӣ, ҳолати рӯҳӣ ва рафтори ба боварӣ асосёфтаро пешбинӣ мекунад, ки онҳоро мустақиман чен кардан гайрии мон аст» [8.34]. Инчунин, даҳҳо мисолҳои дигарро низ доир ба таърифи мағҳуми «сармояи ичтимой» овардан мумкин аст, ки мутахассисони соҳаҳои сотсиология, иқтисодшиносӣ, сиёсатшиносӣ ва психология пешниҳод кардаанд, вале дар илм маъмулӣ нашудаанд. Пас таҳқиқи ин мавзуъ беш аз пеш мубрам бокӣ мемонад.

Бояд қайд кард, ки сармояи ичтимой, пеш аз ҳама, дар шаҳс таҷассум меёбад. Моҳияти сармояи ичтимой аз дигар шаклҳои сармояи ҷомеа бо ҳусусияти ғайрипулии худ, қобилияти худафзоишёбӣ ҳангоми истифодабарӣ, бо дарназардошти сатҳи эътиmod ва ҳусусиятҳои равобити субъектҳои фаъоли ичтимой фарқи назаррас дорад. Дар баробари ин, моҳияти сармояи ичтимоиро қобилиятҳои афзуншавӣ, пардохтпазирӣ ва мубодилотии он назаррас мегардонанд.

Мутахассисони соҳа қайд мекунанд, ки агарчи мағҳуми «сармояи ичтимой»-ро бори нахуст Л. Ханифан [1,130-138] ҳанӯз дар ибтидои асри бисти милодӣ ба адабиёти илмӣ ворид карда буд, вале худи самти муосири таҳқиқи масъалаҳои сармояи ичтимой аз солҳои 80-уми асри бист оғоз ёфта, ба асарҳои П.Бурдэ ва муҳаққиқони баъдина асос ёфтааст.

Бурде дар яке аз китобҳои худ қайд мекунад, ки барои баязе фазоҳои ичтимоии нисбатан пӯшида ва «хосса» ба ғайр аз сармояи иқтисодӣ ва фарҳангӣ, инчунин, ба сармояи ичтимой ниёз пеш меояд. Онҳо метавонанд танҳо тавассути «Эффектҳои клубӣ», ки аз иттиҳоди устувори одамон ва ҷизҳо дар доҳили ҳамон як фазо бармеоянд, худро бо сармояи ичтимоӣ таъмин кунанд [3].

Бо ҳамин минвол, Бурде сармояи ичтимоиро дар муқоиса ба сармояҳои фарҳангӣ, иқтисодӣ ва инсонӣ фарқ мекунад. Вай мұътақид буд, ки дар ниҳояти кор тамоми шаклҳои сармоя ба сармояи иқтисодӣ табдил мегарданд [2, 60-75].

Бояд тазаккур дижем, ки тибқи концепсияи ў, сармояи ичтимоӣ аз ду унсури асосӣ иборат аст: муносибатҳои ичтимоӣ, ки ба фардҳо барои дастрасӣ доштан ба захираҳое, ки моли фардҳои дигар аст, имкон муҳайё мекунанд; инчунин, миқдор ва сифати захираҳо [2, 60-75].

Ба ақидаи Җ. Коулман, сармояи иҷтимоӣ захираҳои муносибатҳои иҷтимоӣ, шабакаҳои онҳо мебошад, ки тавассути ташаккули боварии мутақобила, муайян намудани уҳдадориу интизориҳои мутақобила, муайяну барқарор намудани меъёрҳо, муносибатҳо ва амалҳои иҷтимоӣ ба фардҳо таъсирнок мегардад. Қобили зикр аст, ки ин олим аҳаммияти иттилоотро дар сармояи иҷтиморо ба назар мегирад. Вай таъкид мекунад, ки сармояи инсонӣ аз донишу малакаю маҳорат ва қобилияти одамон барои эҷоди як иттиҳоде бо ҳамдигар иборат аст [4, 92].

Андешаи Җ. Коулман як тавсеаи муҳимми консепсияи сармояи иҷтимоӣ аз нигоҳи манфиатҳои инфиродӣ ва дидгоҳи шабакавии Бурде нисбати натиҷаҳо барои гурӯҳҳо, созмонҳо, муассисаҳо ё иттиҳоду ҷамоаҳои одамон мебошад. Коулман инчунин, илова намуд, ки мисли дигар шаклҳои сармоя, сармояи иҷтимоӣ қобилияти дастрас кардани натиҷаҳои муайяне дорад, ки бидуни он ноил шудан амри муҳол мебуд. Ӯ ба омӯзиши таҷрибавии сармояи иҷтимоӣ ва таҳияи нишондодҳои он дикқати зиёд дода, ба хусусияти самаровари сармояи иҷтимоӣ, ки метавонад камбудиҳои дигар навъҳои он (масалан, сармояи инсонӣ ва фарҳангӣ)-ро ҷуброн кунад, инчунин, ба хусусияти муҳимми сармояи иҷтимоӣ, ба монанди поягузорӣ ва эҷоди сармояи инсонӣ дар наслҳои минбаъда ишора кард [4, 121-139].

Дидгоҳи шабакавии баррасии сармояи иҷтимоиро муҳаққики амрикой М.Грановеттер дар асарҳояш нисбатан мукаммалтар инъикос кардааст. Тибқи назарияи ӯ, ҷомеаи муосир тавассути шабакаҳои равобити иҷтимоии байни афрод фаро гирифта шудааст. Шабакаҳои иҷтимоӣ бо қобилияти кам кардани талағоти транзаксионӣ (ъяне дар иҷро нашудани аҳду паймон) ва эҳтимолияти рафтори оппортунистӣ (ба маънои рафтори пинҳониву ғаразнок) тавсиф карда мешаванд. Дар бозори меҳнат муносибатҳои шаҳсӣ нақши муҳим мебозанд. Умуман, гуфтан мумкин аст, ки тибқи консепсияи М.Грановеттер, амали фардҳо ангезандай иҷтимоӣ дошта, он дар шабакаҳои муюширати байнишашӣ решা давонда, бо соҳтори муносибатҳои иҷтимоии субъектҳо таҳқим дода мешавад [5, 89-94].

Ин ҷо ба таҳлили баҳсҳои домандори методологӣ дар бораи сармояи иҷтимоӣ дода нашуда, фақат зикр мекунем, ки сармояи иҷтимоӣ қобилияти ҷомеа ё иттиҳодҳои одамон (масалан, оила, ҷамоа, маҳалла) барои ҳудташкилдиҳӣ ва амалҳои мустақилу муштарак буда метавонад. Ҳамчунин, иштибоҳ намешавад, агар гуфта шавад, ки сармояи иҷтимоӣ ба эътиmod, меъёрҳо ва арзишҳои муштарак дар ҷомеа, инчунин, ба шабакаҳои иҷтимоии навъҳои гуногун асос ёфтааст [масалан, ниг.: 6].

Дар мавриде, ки сухан дар бораи муайян кардани сарчашмаҳои сармояи иҷтимоӣ меравад, мо бояд назари бартаридоштаи муҳаққикионро доир ба ин

масъала ба назар гирем. Чунончи, онҳо чор сарчашма ва ё манбаи асосии сармояи иҷтимоиро ба қайд гирифтаанд.

Манбаи якум арзишмандшавӣ мебошад. Азбаски худи он дар раванди иҷтимоишавии фардҳо барояшон як амри зарурат ва азбаршаванд мебошад, аз ин рӯ, субъектҳоро ташвиқ мекунад, ки дар рафтори худ на танҳо ангезаҳои ғаразнокро ба роҳнамой гиранд. Дар чунин фазо вучуд доштани худи иттиҳоду ҷамоаи одамон, ки ба арзишҳои ахлоқӣ асос ёфтааст, имконпазир мешавад.

Робитаи иҷтимоии байни афроди алоҳида манбаи дуюм ҳисобида мешавад. Дар ин сурат сармояи иҷтимоӣ ҳамчун натиҷаи ҳамкориҳои муштараки байнифардӣ дар раванди мубодилаи иттилоот, хизматрасониҳо ва дигар захираҳо шакл мегирад. Дар тафовут аз манзараи арзишмандшавӣ, ин ҷо набояд интизор шуд, ки ин ё он фард ҳатман тибқи арзишҳои ахлоқӣ амал ҳоҳад кард, балки барои ноил шудан ба ҳадафҳояшон, аз афрод риояи pragmatikii қоидаҳои муайянро интизор шудан мумкин аст [7. 69].

Манбаи сеюм ҳамфиро ҳамдилии нисбӣ аст. Намунаи ин манбаи сармояи иҷтимоиро намояндагони марксизм тавзехи хубе дода, дар бораи болоравии шуурнокӣ ва ҳамдилию ҳамфирои синфӣ, ки на аз арзишмандшавӣ ё мубодилаи мутақобилаи байнифардӣ, балки аз вокуниши вазъиятии гурӯҳи иҷтимоӣ, ки аъзоҳояш бо мушкилоти барояшон умумӣ мувоҷеҳ шудаанд, андешаҳо баён кардаанд. Чунин навъи ҳамдилию ҳамфирои сабаб мешавад, ки аъзоёни гурӯҳ ба риояи меъёрҳои дастгирии ҳамдигарӣ мепардозанд. Аз ин рӯ, онро ҳамчун манбаъ арзёбӣ намудан мумкин аст.

Манбаи чорум эътиими иҷборӣ мебошад, ки он на ба эътиимод ба фард, балки ба ҳамон эътиимоде асос меёбад, ки иттиҳоду ҷамоа ё гурӯҳи одамон қудрати ба ҷавобгарӣ қашидани нуқсонгару вайронкорро дошта метавонад. Соҳаи амали эътиими иҷборӣ, масалан, соҳибкории қавмӣ-этникӣ мебошад.

Ба мушоҳида мерасад, ки манбаъҳои иҷтимоии навъи сеюм ва чорум аломатҳои барояшон умумӣ доранд, азбаски ба тақсимоти муайяни ҷомеа (этникӣ, синфӣ ва ғайра) асос ёфта, шарти мавҷудияташон ба ташкилу созмонёбӣ алоқаманд аст.

Аз суханони болозикр бармеояд, ки дар сатҳи хурд (микро, инфириодӣ) робитаҳои мутақобила ва иҷтимоишавии одамон ба чунин самтҳо нигаронида шудаанд:

—барои дар дохили гурӯҳи муташаккил нигоҳ доштани тавозуни манфиатҳо. Дар ин маврид иҷтимоишавӣ ба эътироф ва риоя кардани маҷмуи меъёрҳо, қоидаҳо ва арзишҳои ташкилий аз ҷониби фардҳо, ки муносибатҳои иқтисодиро дар дохили ин гурӯҳ сохтор медиҳанд ва инчунин, таъмини мувозинати манфиатҳои ихтилофкунандаи аъзоёнро аз нигоҳи самаранокии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ имконпазир мегардонанд, асос меёбад;

– ба мутобиқ гардонидани амалҳо ва манфиатҳои субъектҳои муносибатҳои иқтисодӣ. Дар ин маврид бошад, иҷтимоишавӣ ба низоми қоидаю меъёрҳои маъмул ва номаъмули мураттабгардонии муносибатҳои созмон ё ташкилот бо дигар субъектҳои иқтисодӣ дар шабакаи иҷтимоӣ ва тиҷоратие, ки онҳо ташкил кардаанд, асос меёбад. Ин, дар навбати худ, ба мутобиқ гардонидани тавозуни манфиатҳои иштироқдорони шабака ва ноил гардидани онҳо ба натиҷаҳои мутақобилан судманд мусоидат менамояд.

Дар асоси нуктаҳои зикршуда метавон арзёбӣ намуд, ки ташкилот, дар фаҳмиши васеи маънои ин калима, ба ҳайси яке аз манбаъҳои сармояи иҷтимоӣ буда метавонад. Сармояи иҷтимоиро дар доираи ташкилот ҳамчун муносибати ғайрирасмии байни кормандон ва ҷамоаҳо арзёбӣ кардан мумкин аст, ки он доир ба табдил додани неруи иҷтимоӣ ба неруи меҳнатии кормандон мебошад. Дар ин ҳолат сармояи инсонӣ татбиқ шуда, афзоиши арзиши иловагӣ таъмин мегардад. Бояд тазаккур дод, ки ба туфайли афзудани неруи корӣ сармояи иҷтимоӣ ба самаранокии иқтисодии кору амал ғайримустаким таъсир мерасонад ва ин, дар навбати худ, аз ҳисоби фаъолмандии иҷтимоӣ бартарӣ доштан дар рақобат ва афзудани даромади ташкилотро таъмин мегардонад.

Ҳамин тавр, робитаи иҷтимоии байнифардӣ, арзишҳои ахлоқӣ, ташкилот (мақомоти ҳокимијат, муассисаҳо, корхонаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятий)-ро ба сифати сарчашмаҳои сармояи иҷтимоӣ метавон қабул кард. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар шаклгирии сармояи иҷтимоии иттиҳоду ҷамоаҳои маҳаллӣ якчанд омилҳо нақшии калидӣ мебозанд: имкони ташкил кардани робитаҳои иҷтимоӣ дар байни субъектҳои фаболи иҷтимоӣ, мавҷуд будани эътиmod ба барпо кардани робитаю муносибатҳои иҷтимоӣ, фароҳам овардани шароит барои мутобиқ гардонидани тавозуни манфиатҳои шахсӣ ва ҷамъиятий дар сатҳи инфиродӣ, гурӯҳӣ ва ниҳодӣ.

Дар таҳқиқотҳои илмии муосир давомёбии тамоюли устувори бақайдгирии манбаъҳои сершумори сармояи иҷтимоӣ, ба монанди оила, иттиҳодҳои ихтиёри (ҳамсоягон, ҳамкасbon, дӯстон), корпоратсияҳо, ширкатҳо, ташкилотҳои ғайрихукуматӣ, мақомоти давлатӣ, иттиҳодҳои этниکӣ ва гендерӣ, гурӯҳҳои онлайнӣ ва ғайра ба мушоҳида мерасад.

Ҳамзамон, муайян кардани соҳтори сармояи иҷтимоӣ яке аз масъалаҳои мухимми таҳқиқталаб ба шумор меравад. Дар такя ба таҳлили консепсияи П.Бурде [2.60-75], чунин унсурҳои асосии соҳтори сармояи иҷтимоиро ҷудо кардан мумкин аст: ниҳодикунонии муносибатҳо доир ба эътирофшавии ҷонибҳо, робита ва захираҳои иҷтимоӣ, ки ба фардҳо аз ҳисоби узви шабака буданашон дастрас аст.

Инро ба асос гирифта, шаклҳои (ва ё ташкилдиҳанда-ҷузъиёти) зерини сармояи иҷтимоиро ба қайд гирифтани мумкин аст: масъулият, интизориҳо ва

эътимоднокии сохтор (шабака), роҳҳои мубодилаи иттилоот, меъёрҳо ва таҳримҳои самаровар.

Гузашта аз ин, дар асоси консепсияи фаҳмиши сармояи иҷтимоӣ, ки мутахассисони Бонки Ҷаҳонӣ пешниҳод кардаанд, се ташкилдиҳанда-ҷузъҳои асосии ин сармояро чудо кардан мумкин аст: васлкунанда, ба таври уфуқӣ муттаҳидкунанда ва ба таври амудӣ муттаҳидкунанда. Ин ҷо ташкилдиҳанда-ҷузъи якум маҷмуи робитаҳои қавии иҷтимоӣ ва низоми арзишию меъёрии ба он мувофиқатдошта, ки дар сохтори нисбатан сарбаста шакл мегирад ва дар ҳамин доира хусусияти робитаҳои мутақобилаи фардҳоро муайян менамояд. Ташкилдиҳанда-ҷузъи дуюм асосан иборат аст аз маҷмуи робитаҳои уфуқӣ ва низоми арзишию меъёрии ба он мувофиқатдошта, ки ба гурӯҳҳои алоҳида мансуб мебошанд, одамонро муттаҳид месозад. Ташкилдиҳанда-ҷузъи сеюм ин маҷмуи робитаҳои сусти иҷтимоӣ, ки сатҳҳои гуногуни иерархияи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳокимиyaтиро фаро мегирад ва аз ҷониби низоми арзишию меъёрий, ки барои субъектҳои ба ҳам алоқаманд маъмулӣ мебошад, дастгирӣ мешаванд.

Умуман, дар асоси синтези консепсияҳои гуногун доир ба сармояи иҷтимоӣ ҷунин сохтори сармояи иҷтимоиро шартан ба инобат гирифтан ҷоиз мебуд:

- ҳамbastagii иҷтимоӣ;
- эътимод;
- ҳувияти гурӯҳии мусбӣ ва устувор;
- ҳайроҳио шавқмандии кормандон;
- имиҷи ташкилот ва ғайра.

Бояд таъкид кард, ки сохтори сармояи иҷтимоӣ фақат бо ҳамин маҷмуи ташкилдиҳанда-ҷузъҳои болозикр, албатта, маҳдуд нест.

Дар доираи таҳқиқи мавзуи сармояи иҷтимоӣ дидо баромадани вазифаҳои он низ муҳим шуморида мешавад. Дар маҷмуъ, ҷунин вазифаҳои бунёдии сармояи иҷтимоиро номбар кардан мумкин аст:

- вазифаи муттаҳидсозӣ, яъне ҳамгиро кардани фардҳо, гурӯҳҳо, иттиҳоду ҷамоаҳо дар асоси таҳаммулпазирӣ ва эътимод, ки дар ниҳояти кор ҳамагонро ба некуаҳволӣ мерасонанд;
- вазифаи иттилоотӣ, яъне таъмин кардани дастрасӣ ба иттилоот ва истифодабарии он бо мақсади соҳиб шудан ба имтиёзҳои иловагӣ дар тиҷорат, қасбу кор ва ғайра;
- вазифаи таълимӣ, ки боиси азҳуд кардани донишҳои нав тавассути иртиботгирии коммуникатсионӣ мегардад, дар навбати ҳуд, мавҷуд будани шабакаҳои васеи таъмини иттилоотӣ, табодули ғояҳои нав, рушди донишу малакаҳои шахсиро вусъат медиҳад;

—вазифаи назорати иҷтимоӣ, яне тавассути арзишу меъёрҳои маъмули иҷтимоӣ танзим кардани муносабатҳои иҷтимоӣ дар доираи гурӯҳ, ташкилот ва дигар иттиходу ҷамоаҳо;

— вазифаи ҳувиятсозӣ бошад, имкони интихоби ҳувиятро фароҳам меоварад, ҳусусан дар муҳити ҷавонон бо истифода аз миқёс ва гуногунчанбагии шабака, он инчунин, сершумории ҳувиятро (қасбӣ, миллӣ, динӣ, синнусолӣ ва гайра) дастгирӣ менамояд;

— вазифаи дастгирии иҷтимоӣ, ки ба дастгирии ҳувиятҳои сершумор, ба осоншавии раванди табодули захираҳо дар байни аъзоёни гурӯҳ ва дигар ҷамоаҳо тавассути шабакаи алоқаҳои инфиродӣ, мусоидат менамояд;

— вазифаи эҷодӣ, ки ба амалҳо умумияту ҷомей мебахшад.

Ҳамин тавр, сармояи иҷтимоӣ ба мутааллик будани фард ба гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ, ҳамbastagии иҷтимоӣ ва эътиими иҷтимоӣ асос мейбад. Сармояи иҷтимоӣ аз ташкилдиҳанда-ҷузъҳои асосӣ, ба монанди ҳамbastagии иҷтимоӣ, эътиимод, ҳувияти мусбӣ ва устувори гурӯҳӣ, хайрҳоҳи шавқмандии кормандон ва имиҷи созмон ва ё ташкилот, ки бо ҳам алоқаманданд, иборат мебошад. Вазифаҳои асосии сармояи иҷтимоӣ аз муттаҳидсозӣ, иттилоотӣ, таълимиӣ, назорати иҷтимоӣ, ҳувиятсозӣ, дастгирии иҷтимоӣ ва эҷодӣ иборат мебошанд.

## АДАБИЁТ

1. Hanifan L.J., The rural school community center // Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1916. №67. Рр. 130-138.
2. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. – 2002. – №5. – С.60-75.
3. Бурдье П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
4. Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. – 2001. – №3. – С.121-139.
5. Герасимчук Д.Н. Функции социального капитала на региональном рынке труда // Дискуссия. – 2015. – №2 (54). – С.89-94.
6. Социальный капитал в России: измерение, анализ, оценка влияния. URL: <http://www.liberal.ru/anons/5265> (дата обращения: 17.04.2024).
7. Буркинский Б.В., Горячук В.Ф. Социальный капитал: сущность, источники и структура, оценка // «Економіка України». – 2013. – №1. – С.69.
8. Зверева Л. А., Каими М. К вопросу о сущности социального капитала // Социальный капитал современного общества. Материалы Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, 25-26 октября 2012 года. – СПб.: Скифия-Принт, 2012. – С.34-35.

## К ВОПРОСУ АНАЛИЗА ПРИРОДЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

**НАЗАР МУЬМИН АБДУДЖАЛОЛ,**

доктор философских наук, дотсент, главный научный сотрудник  
Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова

Национальной Академии наук Таджикистана

734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 33;  
тел.:(+992)918-99-12-71; e-mail: mumin.nazar.67@mail.ru

*Статья посвящена анализу природы социального капитала. Подчеркивается, что в научной литературе отсутствует такое общепризнанное понятие как «социальный капитал», а в предлагаемых концепциях прослеживается разнообразие взглядов по этой тематике. Рассматривая эту проблему, автор статьи попытался проанализировать природу социального капитала, его источники, структурные элементы и задачи. В контексте анализа темы отмечается необходимость продолжения глубокого исследования различных аспектов проявления природы социального капитала.*

**Ключевые слова:** понятие «социальный капитал», основные источники социального капитала, структура, задачи, социальные отношения, социальные сети, субъекты, доверие, солидарность, ценность, интерес.

## ON THE ISSUE OF ANALYSIS OF THE NATURE OF SOCIAL CAPITAL

**NAZAR MU'MIN ABDUJALOL,**

Doctor of philosophical sciences, Associate Professor, Chief  
Researcher at the Institute of philosophy, political science and law  
named after A.Bahovaddinov of the National academy of sciences of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 33;  
tel.:(+992) 918-99-12-71; e-mail: mumin.nazar.67@mail.ru

*The article is devoted to the analysis of the nature of social capital. It is emphasized that in the scientific literature there is no generally accepted concept of “social capital”, and the proposed concepts reveal a diversity of views on this topic. Considering this problem, the author of the article tried to analyze the nature of social capital, its sources, structural elements and tasks. In the context of the analysis of the topic, the need to continue research into various aspects of social capital is noted.*

**Keywords:** concept of “social capital”, main sources of social capital, structure, tasks, social relations, social networks, subjects, trust, solidarity, value, interest.

УДК: 325

**ВЫНУЖДЕННАЯ МИГРАЦИЯ ИЗ АФГАНИСТАНА В  
ТАДЖИКИСТАН В XXI ВЕКЕ: ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА  
УПРАВЛЕНИЯ**

**ОЛИМОВ МУЗАФФАР АБДУВАККОСОВИЧ,**

доктор исторических наук, руководитель Центра региональных и  
сравнительных исследований при Таджикском национальном университете,  
профессор кафедры регионоведения зарубежных стран факультета  
международных отношений

734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 17;  
тел.: (+992) 93-472-72-47; e-mail:muzaffarolimov@mail.ru,

**ОЛИМОВА САОДАТ КУЗИЕВНА,**

кандидат философских наук, директор

Исследовательского Центра «ШАРК»/ORIENS,

734013, Таджикистан, город Душанбе, ул. Лохути 21, кв.1,  
тел.: (+992-37) 227-16-98; (+992) 907-72-82-25; e-mail: s\_olimova@mail.ru ,

*В данной статье рассматриваются различные аспекты вынужденной миграции из Афганистана в Республику Таджикистан (РТ) после прихода талибов к власти (2021–2023 годы), реакция Таджикистана на потоки афганских беженцев, обзор государственной политики РТ, институциональной структуры управления процессами вынужденной миграции в РТ, а также деятельность международных и местных общественных организаций, направленная на помощь и защиту беженцев. Для сравнения приведены сведения об афганских беженцах в Республике Узбекистан (РУз), а также о мерах политики по отношению к вынужденной миграции из Афганистана, предпринятых в РУз. В качестве эмпирической базы работы были использованы материалы прессы РТ, законодательство РТ, данные официальной статистики, а также материалы интервью с афганскими беженцами, сотрудниками международных и неправительственных организаций, работающих с афганскими беженцами в Таджикистане.*

**Ключевые слова:** вынужденная миграция, афганские беженцы, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, законодательство РТ, УВКБ ООН, безопасность.

Таджикистан и Афганистан исторически связаны множеством нитей, одной из которых является миграция населения. Кочевья и торговля, войны и нашествия, голод, паломничество и стремление к знаниям заставляли людей перемещаться по обширной территории Среднего Востока, включающего земли современных Таджикистана и Афганистана. Значительная часть миграций происходила в рамках отдельных этнокультурных и племенных зон, государственных образований, которые иногда объединяли, а иногда разъединяли территории современных Таджикистана и Афганистана. С установлением государственных границ СССР на пути массовых перемещений населения были поставлены барьеры, миграция перестала быть свободной, и приобрела межгосударственный характер. С обретением Таджикистаном независимости пограничный режим несколько смягчился, сохранив свой характер. Тем не менее, в XX веке было несколько мощных волн миграций между Таджикистаном и Афганистаном. Наиболее многочисленными были две волны таджикской миграции в Афганистан в первые десятилетия установления Советской власти [1], волна афганской учебной миграции в Таджикистан в период вторжения СССР в Афганистан, 65-тысячный поток таджикских беженцев в Афганистан в период гражданского конфликта 1992-1997 годов, миграция афганцев в Республику Таджикистан (РТ) с 1996 года, вызванная захватом Кабула талибами. С этого времени из Афганистана в Таджикистан постоянно шел небольшой, но стабильный приток афганских беженцев. Их численность в Таджикистане никогда не была столь большой, как в Иране и Пакистане. В 1996–2001 годах в Таджикистане находились 20–25 тысяч афганских беженцев, причем их состав постоянно менялся, так как они старались переехать в третьи страны. После начала операции НАТО «Несокрушимая свобода» и падения режима талибов в 2001 году численность афганских беженцев в РТ сразу же сократилась. По данным УВКБ ООН в 2012 году в Таджикистане проживало более 4 тыс. афганских беженцев, а еще 600 человек ожидали получения статуса беженца. В 2017 году численность беженцев в РТ еще более сократилась и составила около 2,7 тыс. беженцев и 400 лиц, ищущих убежища. 99,6% из них являлись гражданами Афганистана [13, 144]. Более 40% беженцев составляли дети и подростки в возрасте до 18 лет. Что касается нелегальной афганской миграции, то в РТ она всегда была малочисленной и имела временный характер.

В целом опыт прошедших десятилетий показывает, что афганцы предпочитали искать убежище от несчастий не на севере, а в Пакистане и Иране, где сложилась практика приема беженцев, хотя в последние годы миграционная политика Пакистана по отношению к афганским беженцам резко изменилась. В отличие от Ирана в Таджикистане беженцы

сталкиваются с большим количеством проблем, включая более холодный климат, не позволяющий зимой обеспечить большие контингенты беженцев удовлетворительными жилищными условиями, отсутствие работы, строгий миграционный режим, необходимость идентификации и т.д.

Ситуация резко изменилась в 2021 году после ухода США из Афганистана и вторичного прихода талибов к власти, что привело к резкому всплеску вынужденной миграции из Афганистана, направленному в том числе в Таджикистан. Изучение афганской вынужденной миграции в последние три года кардинальных изменений в Афганистане, реакция Таджикистана на эти изменения в сфере миграции, обзор государственной политики РТ и институциональной структуры управления процессами вынужденной миграции в РТ стали главными целями данного сообщения. В качестве эмпирической базы работы мы использовали материалы прессы РТ, законодательство РТ, данные официальной статистики, а также материалы интервью с афганскими беженцами, сотрудниками международных и неправительственных организаций, работающих с афганскими беженцами в Таджикистане. Полевая часть исследования была осуществлена авторами в августе-ноябре 2023 года.

В августе 2021 года, когда после вывода войск США и НАТО из Афганистана движение Талибан взяло под контроль практически всю территорию страны за исключением провинции Панджшер, потоки беженцев потекли в соседние страны – Иран, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Летом, в разгар наступления «Талибана» таджикско-афганскую границу пересекли около пяти тысяч граждан Афганистана. В начале августа афганские пилоты перелетали таджикско-афганскую границу на самолетах и вертолетах, военнослужащие правительской армии шли пешком. 15 августа Кабул покинули последние американские военнослужащие и с этого момента Таджикистан прервал контакты с Афганистаном, но принимал беженцев. Примечательно, что все страны Центральной Азии кроме Таджикистана отказались принимать афганских беженцев, мотивируя свой отказ угрозой национальной безопасности. В 2021 году число афганских беженцев в Таджикистане стремительно росло. Если в конце 2020 года по данным УВКБ ООН на территории Таджикистана было зарегистрировано 6,5 тыс. беженцев и лиц, ищущих убежище, из Афганистана, то с января по август 2021 года количество афганских беженцев выросло в два раза и достигло 14 тысяч человек [10]. С 15 августа 2021 года приток беженцев резко усилился. Власти Таджикистана обеспечивали беженцев палатками, медицинской помощью и питанием.

Однако на совещании глав МИД и Минобороны и секретарей безопасности стран-членов ОДКБ 15 сентября 2021 года в Душанбе было решено закрыть границы для приема беженцев. Основными причинами

были угроза безопасности РТ и региона в целом из-за высокой вероятности проникновения на территорию страны членов террористических группировок под видом беженцев, а также стремительно возраставшие риски распространения, брошенного в Афганистане войсками Западной коалиции оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Опасность представлял и рост незаконного оборота психотропных веществ и наркотических средств, которые могли попасть с потоками беженцев из Афганистана в Таджикистан, в страны Центральной Азии и далее.

И действительно, после прихода талибов к власти наблюдается увеличение контрабанды оружия, попытки проникновения вооруженных групп на территорию Таджикистана, скопление боевиков вдоль таджикско-афганской границы, информационная война. Обещания талибов о создании широкой коалиции этнических групп остались пустыми словами. В Афганистане наблюдается высокий уровень межэтнического напряжения и конфликтов между сторонниками различных направлений ислама, подпитываемый выселением афганских беженцев из Пакистана. Очень сложной продолжает оставаться ситуация с производством, потреблением и контрабандой наркотиков. Хотя посевы опиумного мака сократились до минимума, взамен значительно выросло производство и контрабанда синтетических наркотиков, прежде всего, метамфетамина. При этом международные организации сокращают в РТ финансирование программ по борьбе с незаконным наркооборотом и контрабандой наркотиков из Афганистана.

Второй важной причиной для закрытия границ было отсутствие необходимой для приема масштабных потоков афганских беженцев инфраструктуры и ресурсов. Подготовка к приему потока беженцев должна включать усиление охраны границ, оборудование больших участков границы специальной аппаратурой, развертывание пунктов приема беженцев, центров временного содержания, пограничной медицинской службы, что требовало значительных усилий в сфере общего укрепления пограничной и миграционной служб РТ. Помимо этого Таджикистан должен был усилить службы безопасности внутри страны с тем, чтобы противостоять угрозам терроризма, торговли оружием, людьми, наркотрафика и организованной преступности. Вызовом для РТ также являлся и продолжает оставаться вопрос о боевиках из различных радикальных и террористических групп.

Нельзя сказать, что Таджикистан не предпринимал мер на случай ухудшения ситуации и роста вынужденной миграции из Афганистана. С 2013 года в Таджикистане проводят мониторинг миграции из Афганистана. В 2015 году Правительство РТ приняло Национальный План действий на

случай массового прибытия в республику лиц, ищущих убежище, в котором отражены основные мероприятия, организация и координация действий властей РТ по приему, размещению и обеспечению защиты беженцев, а также определены места предположительного размещения полевых лагерей вдоль границы с Афганистаном в случае массового прибытия беженцев. Летом 2021 г. вдоль таджикско-афганской границы протяженностью в 1344,15 километров в районах Джайхун, Шахритус, Фархор, Шамсиддин Шохин и Горно-Бадахшанской автономной области было выделено 70 га земли для приема и размещения афганских беженцев. В то же время стало ясно, что Таджикистану остро не хватает ресурсов для строительства инфраструктуры приема и размещения беженцев и их содержания. Таджикская сторона рассчитывала на поддержку международных организаций, однако, по словам министра МВД Рамазона Рахимзода, за 20 лет присутствия западной коалиции в Афганистане ни одна международная организация не оказала Таджикистану практической помощи в создании инфраструктуры для приема беженцев и лиц, ищущих убежище [10]. Однако материалы интервью показали, что основными причинами, помешавшими подготовке необходимой инфраструктуры, стал недостаток понимания между международными организациями и органами государственного управления РТ, а также чрезмерная бюрократизация работы международных организаций и институциональная недостаточность, особенно в УВКБ ООН (Интервью с сотрудниками МО, Душанбе, 2023). При том, что события в Афганистане, безусловно, должны были квалифицированы как чрезвычайная ситуация, персонал международных организаций ООН, в частности УВКБ в РТ, не был увеличен и не справлялся с резко возросшим потоком беженцев и просителей убежища.

Со своей стороны, Таджикистан отказался признавать правительство талибов и иметь с ними официальные отношения. Закрывая границы, Таджикистан был вынужден всемерно укреплять системы безопасности и обороны, привлекая ресурсы России, ОДКБ и Китая. Так, несколько ранее была согласована Целевая межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганского участка государственной границы в рамках ОДКБ. Таджикистан продолжал продвигать инициативу создания «Пояса безопасности» вдоль границы с Афганистаном [14].

Что касается афганских военнослужащих, перешедших границу летом 2021 г., то они вернулись на родину, а 9 ноября США вывезли пилотов ВВС Афганистана в Дубай с целью использовать их в российско-украинском конфликте [2]. Остальные беженцы, перешедшие границы РТ, в 2021 году оставались в РТ.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, закрытые границы и не изменившуюся позицию Таджикистана по отношению к талибам, экономические связи между Таджикистаном и Афганистаном продолжают развиваться, а в 2023 году вновь заработали приграничные рынки[12].

После резкого роста притока беженцев в августе - сентябре 2021 года в Таджикистане по официальным данным находилось около 15 тыс. афганских беженцев [7]. Значительную часть из них составляли женщины и девушки, которые бежали от установленной талибами системы, названной экспертами ООН системой тотальной дискриминации и порабощения женщин и девочек [15]. Сразу же после приезда беженцы начинали искать способы перебраться в третьи страны, в которых уже находились их родственники. Однако в тот период не действовали программы, способствующие перемещению беженцев. Позже заработали программы по отправке беженцев в третьи страны. В апреле 2022 года по данным УВКБ ООН в РТ насчитывалось 7794 беженца и 2100 лиц, ищущих убежища [10]. Год спустя в июне 2023 года в Таджикистане оставалось 6,8 тыс. беженцев из Афганистана [5]. Численность беженцев сокращается и из-за того, что они перебираются в третьи страны, и из-за депортаций на родину. Только за 2023 г. около 5 тыс. беженцев перебрались из Таджикистана в Канаду. (Интервью с сотрудником МОМ-Душанбе. 2023, Душанбе). В этом же году были высланы на родину 74 афганских беженца. Основной причиной депортаций были нарушения правил пребывания в РТ [9]. Депортации афганцев из Таджикистана вызвали обеспокоенность УВКБ ООН и привлекли внимание СМИ.

Еще в 1993 г. Таджикистан подписал Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года и Протокол о статусе беженцев от 1967 г. В последующие годы в РТ была создана нормативно-правовая база, обеспечивающая регулирование вынужденной миграции, защиту прав беженцев и лиц, ищущих убежище. Были приняты Законы РТ «О правовом положении иностранных граждан в Республике Таджикистан» (1996 г.) и Закон РТ «О беженцах» (2002), а также Постановления Правительства РТ «Об утверждении правил пребывания иностранных граждан в Республике Таджикистан и Правил транзитного проезда иностранных граждан через территорию Республики Таджикистан» (№ 218, 1999 г), «Об утверждении Положения об удостоверении беженца» (№324, 2000 г.), и ряд других. В 2018 и 2020 г. эти правовые акты были пересмотрены и приняты в новой редакции. Изменения законодательства вызваны соседством с нестабильным Афганистаном и отражают перипетии событий, происходящих в этой стране, так как более 97% беженцев в РТ являются гражданами Афганистана. Действующий в настоящее время Закон РТ «О беженцах»

предусматривает механизм взаимодействия соответствующих министерств, ведомств и исполнительных органов государственной власти в отношении беженцев; порядок предоставления и отказа в предоставлении статуса беженцев, государственные гарантии беженцам, защиту их прав и свобод и др.

Большое внимание вопросам вынужденной миграции уделено в Стратегии регулирования миграционных процессов в Республике Таджикистан на период до 2040 г. (2023). В ней описаны меры по обеспечению прав беженцев и лиц, ищущих убежище, разработанные на основании международных обязательств с учетом интересов национальной безопасности[13, 196]. За их исполнение должны отвечать МВД, ГКНБ, соответствующие ведомства, а также местные исполнительные органы государственной власти в областях, городах и районах [13, 196]. Действия властей должны основываться на положениях Закона РТ «О беженцах», Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года и Протокола 1967 г. Стратегия предусматривает выполнение социальных обязательств РТ по приему беженцев, обеспечение их прав во время пребывания на территории РТ.

Что касается институциональной структуры управления процессами вынужденной миграции, то в РТ она выглядит следующим образом: вопросы защиты беженцев непосредственно координирует МВД Таджикистана, которое работает в сотрудничестве с Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) ООН. Решение по определению статуса беженца выносит Совместная постоянно действующая комиссия по определению статуса беженца при МВД РТ. В нее входят представители администрации Президента РТ, МВД, Министерства здравоохранения, Министерства труда, миграции и занятости населения РТ, МИД РТ, органов национальной безопасности.

Интересно сопоставить политику РТ в отношении беженцев с политикой соседней Республики Узбекистан, также граничащей с Афганистаном. Узбекско-афганская граница имеет протяженность в 137 км. Узбекистан не присоединился к Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года и Протоколу от 1967 года, поэтому не может предоставлять статус беженца мигрантам из Афганистана. Тем не менее, в Узбекистане также наблюдалась волна афганских беженцев. Правительство Узбекистана приняло решение не депортировать беженцев, перешедших афгано-узбекскую границу, и предоставить им политическое убежище на основании Указа Президента РУз «Об утверждении Положения о порядке предоставления политического убежища в Республике Узбекистан» (от 29 мая 2017 года № УП-5060). По некоторым оценкам, в конце 2021г. в Узбекистане находились 2000 граждан Афганистана [3].

В последующем международные организации приняли участие в создании инфраструктуры приема беженцев из Афганистана. Так, УВКБ ООН в октябре 2021 года в г. Термез при активной поддержке Правительства Узбекистана создало Термезский региональный гуманитарно-логистический центр, через который в Афганистан доставляется гуманитарная помощь. Здесь же создан образовательный центр для обучения граждан Афганистана. Узбекистан принял также трудовых мигрантов из Афганистана, численность которых осенью 2022г. составляла 35 тысяч человек. В их трудоустройстве и поддержке принимают участие международные организации и Евросоюз [8].

На протяжении многих лет Таджикистан принимал на своей территории беженцев. Сложилась система приема, контроля и управления потоками беженцев, которая с одной стороны нацелена на обеспечение национальной безопасности РТ, а с другой—на поддержку людей, оказавшихся в бедственной ситуации. В отличие от большинства стран мира, в Таджикистане беженцы имеют право на трудоустройство и предпринимательскую деятельность во всех сферах экономики. Закон РТ «О беженцах» освобождает беженцев от получения разрешения на работу. Беженцы также имеют согласно закону доступ к социальным услугам наравне с гражданами РТ.

В настоящее время афганские беженцы компактно размещены в районах Рудаки, Вахдат, Гиссар, Джаббор Расулов, Кушониён и др. Большинство из них – женщины и дети. Все они имеют доступ к медицинским услугам, образованию в школах, лицеях и высших учебных заведениях Республики Таджикистан на общих основаниях. Подавляющее большинство беженцев знает язык дари-таджикский и не испытывает трудностей в общении с местными населением. Однако существуют проблемы с тем, что беженцы не владеют кириллицей, которая используется в Таджикистане. Детям трудно учиться в школе из-за различий алфавитов и школьных программ. Поэтому для детей афганских беженцев и трудовых мигрантов была открыта школа «Сомониён» с преподавателями–афганцами. Однако, к сожалению, в настоящее время она испытывает огромные трудности с финансированием и находится под угрозой закрытия [11].

Большинство афганских беженцев работают на предприятиях малого и среднего бизнеса в сфере торговли, строительства, услуг и сельского хозяйства. Как правило, они работают в качестве продавцов, автослесарей, парикмахеров, кондитеров, сварщиков, строителей, сантехников и т.д.

Большинство из них ждут изменения ситуации в Афганистане, чтобы вернуться домой. Однако значительная часть беженцев, прежде всего женщины, заинтересована в дальнейшей миграции. Как правило, они стремятся перебраться в страны, где находятся их родственники и рассматривают Таджикистан как транзитную страну [10].

В 2023 г. некоторые страны объявили о возможности для афганских граждан, которые работали или были связаны с этими странами, подавать заявления на переселение или разрешение на поездку в эти страны. Наиболее популярным направлением дальнейшей миграции является Канада. (Интервью с афганским беженцем) За последний год около 4 тыс. афганских беженцев мигрировали из Таджикистана в Канаду. (Интервью с афганскими беженцами, 2022-2023)

Ведущей международной организацией, занимающейся проблемами беженцев и лиц, ищущих убежище, является УВКБ ООН. Оно координирует деятельность ключевых агентств ООН, которые работают вместе с министерствами и ведомствами Таджикистана во главе с МВД РТ. УВКБ ООН работает и непосредственно, и через национальные и международные НПО. Так, в Таджикистане действуют более 20 гуманитарных организаций, реализующих проекты, связанные с различными аспектами и проблемами вынужденной миграции. УВКБ ООН действует в РТ в трех ключевых направлениях. Первое – защита и оказание помощи беженцам и лицам, ищущим убежище; второе – разрешение вопросов безгражданства; третье – оказание поддержки правительству в подготовке и реагировании на чрезвычайные ситуации, связанные с притоком беженцев.

УВКБ ООН в РТ со своими правовыми партнерами – общественными организациями «Инсон ва Адолат» (Человек и справедливость) и «Дети, беженцы и уязвимые граждане» занимаются оказанием правовой и социальной помощи афганским беженцам и лицам, ищущим убежище. Эти местные НПО поддерживают программы профессионального образования и обучения беженцев, программы ученичества, предоставляют услуги по трудоустройству, а также помогают беженцам получать малые гранты для создания доходоприносящей деятельности. Важной частью их деятельности является помочь женщинам и детям – беженцам, инвалидам, больным.

На территории РТ действуют и афганские неправительственные организации – это официально зарегистрированный Комитет афганских беженцев и Центр «Ориёно», который был создан в 2020 году на средства афганцев. В Центре «Ориёно» действуют курсы компьютерной грамотности, иностранных языков, а также кружок музыки, студия живописи и занятия по йоге. На этих курсах занимаются не только афганские беженцы, но и местные жители. В 2023 г. на базе Центра «Ориёно» была организована психологическая помощь для пострадавших афганских женщин и девушек [4].

При том, что законодательство РТ по отношению к беженцам в основном соответствует международным стандартам, афганские беженцы в РТ сталкиваются с множеством проблем. Перечислим некоторые из них: для того,

чтобы легально жить и работать в Таджикистане, афганцам нужно получить статус беженца. Для этого необходимо снять жилье и оплатить его на полгода или год вперед, зарегистрировать договор найма в местных органах власти, зарегистрироваться в МВД РТ, которое выдает «зелёный паспорт»— удостоверение личности, дающее право на легальное проживание в Таджикистане. Для того, чтобы устроиться на работу, необходимо пройти проверку спецслужб и получить так называемый «красный паспорт», который дает право на легальное трудоустройство. Получение документов растягивается на несколько месяцев и дольше. В этот период беженцев могут депортировать из-за нелегального пребывания на территории РТ. Они не могут устроиться на работу без документов, поэтому неформально работают на стройках за мизерную оплату (50-60 долларов в месяц) [6]. Ситуацию усложняет запрет для беженцев на проживание в столице, крупных городах и приграничных районах РТ согласно Постановлению Правительства РТ, № 325 от 2000 года. Однако в сельской местности РТ очень трудно найти оплачиваемую работу и гражданам РТ, не говоря уже об афганских беженцах. Они могут ездить на работу в города, но это подразумевает оплату транспорта, что не по силам значительной части беженцев. Отсутствие доходов препятствует афганским детям и молодежи получать образование, так как родители не могут оплатить форму, учебники, письменные принадлежности и ежедневный транспорт до школы. Несмотря на трудности, все опрошенные афганские беженцы очень высоко оценили возможность жить в безопасности, считая, что мир, порядок и безопасность являются главным завоеванием Таджикистана.

Колебания численности афганских мигрантов в Таджикистане отражают как перипетии социально-политической ситуации и положения с безопасностью в Афганистане, так и направления миграционной политики Таджикистана. Тем не менее, есть еще и гуманитарный аспект миграции из Афганистана. Население Таджикистана не рассматривает афганцев как «чужих» иностранцев, точнее, их воспринимают как «своих», но из дальних регионов и с «чужим» гражданством. Поэтому судьба беженцев, лишения, трудности, риски и угрозы в их жизни воспринимаются как опыт, который при несчастном стечении обстоятельств может стать частью жизни любого гражданина Таджикистана. Это объясняет характер влияния, которое афганская вынужденная миграция оказывает на общество и жизнь в Таджикистане. Она стимулирует миграцию из Таджикистана с одной стороны, разработку различных стратегий выживания и накопление страховых запасов – с другой стороны. Обеспокоенность ситуацией в Афганистане, страх перед возможной дестабилизацией собственной страны, вызванной соседством с Талибан, заставляет граждан Таджикистана

мигрировать за пределы родины и искать различные способы защитить себя и свою семью от угроз современного мира.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев К. От Синьцзяня до Хорасана: Из истории среднеазиатской эмиграции XX века. Душанбе. Ирфон 2009 – 571 стр.
2. BBC, (18.11.2021) Приграничное напряжение, беженцы, тупик. Как живет Таджикистан по соседству с талибами? [https://asiaplustj.info/ru/news/\\_centralasia/20211118/prigranichnoe-napryazhenie-bezhentsi-tupikkakzhivet-tadzhikistanpososedstvu-s-talibami](https://asiaplustj.info/ru/news/_centralasia/20211118/prigranichnoe-napryazhenie-bezhentsi-tupikkakzhivet-tadzhikistanpososedstvu-s-talibami)
3. Беженка из Афганистана, которая живет в Ташкенте, рассказала свою историю.<https://kun.uz/ru/news/2021/11/05/>
4. Вечерка (06.04.2023) Афганским беженцам в Таджикистане начали оказывать психологическую помощь <https://vecherka.tj/archives/57057>
5. Виноградов, Д. (2023) Стало известно, сколько афганских беженцев в Таджикистане. Спутник-Таджикистан, (09.06.2023)  
<https://tj.sputniknews.ru/20230609/afghanistan-bezhentsy-tadjikistan-prichiny-migratsii-usloviya-1057642068.html>
6. Давлатшоев, Ш. (2023) Афганские беженцы не чувствуют себя чужими в Таджикистане. Asia-Plus 31 октября, 2023 <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20231031/shirinbek-davlatshoев-afganskie-bezhentsi-ne-chuvstvuyut-sebya-chuzhimi-v-tadzhikistane>
7. Зарифи А.& Юсуфи Б. (31. 01. 2022) «Барки точик»: в Афганистан в прошлом году было экспортировано электроэнергии на сумму \$56 млн., <https://rus.ozodi.org/a/31680091.html>
8. Максакова Л.П. Развитие миграции в Республике Узбекистан: анализ тенденций и их влияния на формирование миграционных политик стран происхождения и назначения – в печати
9. Мирзобекова Р. За что афганских беженцев выдворяют из Таджикистана? Asia-Plus, 2 сентября 2022  
<https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220902/za-ctho-afganskikh-bezhentsev-vidvoryayut-iz-tadzhikistana>
10. Мирзобекова Р. Транзитный Таджикистан. Беженцев в республике становится меньше . Asia-Plus , 20 июня, 2022<https://www.asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20220620/tranzitnii-tadzhikistan-bezhentsev-v-respublike-stanovitsya-menshe>
11. Миахтакова А., Дети афганских беженцев в Таджикистане могут лишиться школы. - Asia-Plus, 3.02.2024. <https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20240203/deti-afganskikh-bezhentsev-v-tadzhikistane-mogut-lishtsya-shkoli>

12. На таджикско-афганской границе снова работают рынки. Sputnik, 2.09.2023 <https://tj.sputniknews.ru/20230902/tajikistan-afghanistan-granitsa-rynnki-1059190270.html>

13. Стратегия регулирования миграционных процессов в Республике Таджикистан на период до 2040 года (2023), Душанбе: Министерство труда, миграции и занятости населения РТ.

14. Хакимов У. (2022) Зачем нужен пояс безопасности вокруг Афганистана? CABAR.asia (21. 01. 2022) <https://cabar.asia/ru/zachem-nuzhen-poyas-bezopasnosti-vokrug-afganistana>

Сайт МТМЗН РТ? <https://mehnat.tj/tg/news/dt/df8b2b72-9ae0-4803-8605-a3a0a0d5721f>

15. Эксперты ООН: Надежды на то, что движение «Талибан» изменилось, не оправдались. Asia-Plus, 16 августа, 2023. –

<https://asiaplustj.info/news/tajikistan/security/20230816/oon-nadezhdi-na-to-chto-dvizhenie-taliban-izmenilos-ne-opravdalis>

## **МУҲОЧИРАТИ ИҶБОРӢ АЗ АФГОНИСТОН БА ТОҶИКИСТОН ДАР ҶАРНИ XXI: СИЁСАТ ВА АМАЛИЯИ ИДОРАКУНӢ**

**ОЛИМОВ МУЗАФФАР АБДУВАҚҶОСОВИЧ,**

доктори илмҳои таърих, роҳбари Маркази таҳқиқоти минтақавӣ ва муқоисавии  
назди Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон, устоди кафедраи минтақашиносии  
кишварҳои хориҷаи факултати муносибатҳои байналмилали Донишгоҳи миллӣ  
Тоҷикистон

734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17;  
тел.: (+992) 93-472-72-47; e-mail: muzaffarolimov@mail.ru ,

**ОЛИМОВА САОДАТ ҚУЗИЕВНА,**

номзади илмҳои фалсафа, директори Маркази таҳқиқотии “ШАРК” /ORIENS,  
734013, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Лоҳутӣ 21, кв.1,  
тел.: +992-372-27-16-98; +992-907-72-82-25; e-mail: s\_olimova@mail.ru

*Дар ин мақола ҷанбаҳои гуногуни муҳочирати иҷборӣ аз Афғонистон ба  
Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ба сари қудрат омадани толибон (солҳои 2021-2023),  
вокунии Тоҷикистон ба ҷараёни гурезаҳои афғон, баррасии сиёсати давлатии  
ҶТ, соҳтори институтионалии идоракунии равандҳои муҳочирати иҷборӣ ба ҶТ,  
инчунин, фаъолияти созмонҳои байналмилаӣ ва маҳаллии ҷамъиятӣ, ки ба кумак  
ва ҳимояи гурезаҳо равона шудаанд, баррасӣ карда мешаванд. Барои муқоиса  
маълумот дар бораи гурезаҳои афғон дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз ҷумла*

тадбирҳои сиёсӣ нисбат ба муҳочирати иҷборӣ аз Афғонистон, ки дар Ӯзбекистон андешаида шудаанд, оварда шудаанд.

Ҳамчун заминаи таҷрибавии кор маводи матбуоти ҶТ, қонунгузории ҶТ, маълумоти омори расмӣ, инчуни, маводи мусоҳиба бо гурезаҳои афғон, кормандони созмонҳои байналмилалӣ ва гайрихукуматӣ, ки бо гурезаҳои афғон дар Тоҷикистон кор мекунанд, истифода шудаанд.

**Калидеожаҳо:** муҳочирати маҷбури, гурезаҳои афғон, Тоҷикистон, Афғонистон, Ӯзбекистон, қонунгузории ҶТ, Идораи олии комиссариати гурезаҳои СММ, амният.

## FORCED MIGRATION FROM AFGHANISTAN TO TAJIKISTAN IN THE 21-st CENTURY: POLICY AND MANAGEMENT PRACTICE

**OLIMOV MUZAFFAR ABDUVAQOSOVICH,**

Dr. h.s., Head of the Center for regional and comparative studies at  
the Tajik National University, Professor of the Department of  
regional studies of foreign countries, faculty of International Relations  
734017, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 17;  
tel.: (+992) 93-472-72-47; e-mail: muzaffarolimov@mail.ru ,

**OLIMOVA SAODAT QUZIEVNA,**

PhD (Philosophy), Director of Research Center SHARQ /ORIENS,  
734013, Tajikistan, Dushanbe city, Lohuti str. 21, ap. 1,  
tel.: (+992) 372-27-16-98; (+992) 907-72-82-25; e-mail: s\_olimova@mail.ru

*This article examines various aspects of forced migration from Afghanistan to the Republic of Tajikistan (RT) after the Taliban came to power (2021-2023), Tajikistan's response to the flow of Afghan refugees, an overview of the state policy of RT, the institutional structure of forced migration management in RT, as well as the activities of international and local public organizations aimed at assisting and protecting refugees. For comparison, information on Afghan refugees in the Republic of Uzbekistan (RUz), as well as on policy measures taken in RUz in relation to forced migration from Afghanistan are presented.*

*As an empirical base of the work we used materials of the RT press, RT legislation, data of official statistics, as well as materials of interviews with Afghan refugees, employees of international and non-governmental organizations working with Afghan refugees in Tajikistan.*

**Key words:** forced migration, Afghan refugees, Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajik legislation, UNHCR, security.

УДК: 316.3

## АМНИЯТИ ИЧТИМОИИ ҶАВОНОН ДАР РУШДИ ҲАЁТИ ҶОМЕА

**НАЗИРОВА МАРҲАМАТ НАЗАРОВНА,**

номзади илмҳои сотсиологӣ, муовини сардори Раёсати таҳлили  
масъалаҳои иҷтимоии Маркази тадқиқоти стратегии  
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89;  
тел.: (+992) 918-42-91-84; e-mail: nmarxamat@mail.ru

*Ҷавонон ғурӯҳи маҳсуси иҷтимоию демографӣ буда, аз рӯйи синну сол ва мақоми худ дар ҷомеа фарқ мекунанд, ки он давраи гузарии аз қӯдакӣ ва наврасӣ ба масъулияти иҷтимоӣ мебошад. Ҷавонон аз дигар ғурӯҳҳои иҷтимоӣ бо дараҷаи баланди зудҳарракатӣ дар ҷомеа, фаъолияти зеҳнӣ ва солимиҳи худ фарқ намуда, аз рӯйи синну солашон, фаъолият, таҷрибаи муайяни иҷтимоӣ ва муносибатҳои зиндагӣ метавонанд ба ҳар гуна тағијирот дар фазои ҷомеа ба осонӣ мутобиқ гарданд.*

*Дар шароити муосири зудтағиҷрёбанда таъмини амнияти иҷтимоӣ дар баҳишҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа хеле муҳим ва актуалий мебошад. Зеро имрӯз дар ҷаҳон ҳатару таҳдиҳои нави дорои ҳусусиятҳои иқтисодию иҷтимоӣ, сиёсию фарҳангӣ, табиию экологӣ хеле зиёд мебошанд, ки ҷиҳати бартараф намудани онҳо захираҳои зеҳнӣ кишиварҳо нақши муҳим доранд. Ҕар ин самт ҷавонон яке аз қиширҳои осебпазир ва ҳамзамон, қишири фаъоли ҳаёти ҷомеа мебошанд, ки таъмини амнияти иҷтимоии онҳо яке аз воситаҳои ҳалли масъалаҳои ҷойдошта гарداد.*

**Калидвоҷсаҳо:** ҷавонон, амнияти иҷтимоӣ, амнияти иҷтимоии ҷавонон, сиёсати давлатии ҷавонон, насли ҷавон, неруи зеҳнӣ, вазифаҳои ҷавонон, омилҳои таъсиррасон.

Мафҳуми амнияти иҷтимоии ҷавонон ин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ҳамаҷонибаи насли ҷавон мебошад, ки дар раванди он ҷавонон бояд барои рушди ҳамаҷонибаи худ, аз ҷумла ба таҳсил, солимӣ ва арзишҳои гуногуни фарҳангии сиёсӣ дастрасӣ дошта, ҳамзамон, аз таҳдиду ҳатарҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодии ҳаёти ҷомеа огоҳ бошанд, чунки ҷавонон ояндаи қишвар буда, симои миллати худро таҷассум менамоянд.

Имрӯз масъалаи таъмини амнияти иҷтимоии ҷавонон дар доираҳои илмӣ бевосита объекти маҳсуси таҳқиқотӣ қарор нагирифтааст, аммо олимону донишмандони ватанию хориҷии илмҳои гуногун паҳлухои

муайяни масъалаи мазкурро ба назар гирифта, онро мавриди таҳқиқи худ қарор додаанд.

Ба ақидаи яке аз чомеашиносони олмонӣ Карл Мангейм, ҷавонон табиатан на пешқадам ва на консервативӣ ҳастанд, онҳо захираҳое мебошанд, ки ба ҳама гуна оғози кор омодаанд. Ӯ қайд менамояд, ки чомеаҳои пешрафта ба ҷавонон такъя мекунанд, зеро маҳз онҳо ба рушду тағиیرёбии чомеа қумак намуда, ба шароитҳои зудтағиирёбанда ва сифатан нав зуд мутобиқ мегарданд.

Ҷавонон ҳамчун як ғурӯҳи мушаххаси иҷтимоию демографӣ на танҳо мавҷудияти ҳозираи чомеа, балки як навъ пули гузаранда аз ҳолати қӯдакӣ ба қалонсолӣ буда, гузаштаро бо оянда, имконпазирро бо воқеият муттаҳид мекунанд. Ҳусусияти асосии моҳияти ҷавонон–ташаккули раванди камолоти биологӣ, равонӣ ва иҷтимоӣ, азҳудқунӣ ва ба низоми мавҷудаи муносибатҳои иҷтимоӣ ва низоми фаъолият, қабули мавқеъҳо ва нақшҳои вазифавиро, ки низоми мавҷударо бо муносибатҳои чомеа дар сатҳи нав ва сифати нав ё деформатсияи он тақрор мекунанд [11].

Гурӯҳи синну солии ҷавонон дар қишварҳои алоҳида гуногун буда, қисми поёни он аз 14–16 ва қисми болой аз 29 сола то 35 соларо дар бар мегирад. Имрӯз тибқи маълумот дар ҷаҳон 1,2 миллиард ҷавонони аз 15 то 24-сола зиндагӣ мекунанд, ки 16 дарсади аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳанд. Ин шумора тибқи пешғӯйиҳо то соли 2030 барои ноил гардидан ба Ҳадафҳои Рушди Устувор зиёд гардида, шумораи ҷавонон 7 дарсад афзоиш ёфта, қариб ба 1,3 миллиард нафар мерасад [6].

Қишвари мо, ки яке аз давлатҳои ҷавони пасошуравӣ буда, қисми зиёди аҳолии онро низ наврасону ҷавонон ташкил дода, синну соли миёнаи аҳолӣ тақрибан 26 сола мебошад. Тибқи маълумоти омории соҳаи маориф, дар қишвар то якуми январи соли 2022 шумораи ҷавонони синни аз 15 то 34 сола ҳамагӣ 3 355,4 (қариб 38 дарсад) нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ин миқдор 1 655,7 нафар занону духтарон мебошанд.

Таҷрибаи даҳсолаҳои охир нишон медиҳанд, ки муваффақиятҳои сиёсию иқтисодӣ ва бартарии стратегиро маҳз ҳамон давлатҳое ба даст меоранд, ки ба ҷавонон таваҷҷуҳӣ зиёд зоҳир мекунанд. Тибқи гузориши Созмони Милали Муттаҳид “Оид ба вазъи ҷавонон дар ҷаҳон”, ки соли 2007 дар Ню-Йорк нашр шуда буд, чунин омадааст: “Ҷавонон ҷорҷики аҳолии қобили меҳнати ҷаҳонро ташкил медиҳанд. Ҷавонони мусосир босаводтарин насли таъриҳанд, вале монеаҳои аслӣ дар роҳи ворид шудан дар ҳаёти қалонсол факр ва мушкилоти дарёфти кори муносиб бокӣ мондаанд. Мо аз қишварҳо даъват менамоем, ки наслҳои ҷавон имкони амалисозии потенсиали худро дошта бошанд” [1].

Доир ба ин масъала дар ҷумҳурӣ, новобаста аз мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ, бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди ҳамаҷонибаи ҷавонон таваҷҷуҳ махсус зоҳир мегардад. Имрӯз ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти ҷавонон тадбирҳои муҳим андешида мешаванд, ки барои беҳтар намудани шароити зиндагӣ ва инкишофи зеҳни насли ҷавон мусоидат менамояд.

Чунонки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намудаанд: “... дар ибтидои асри XXI миллати тоҷик ба иқтисоду истеҳсолоти замонавии ҷавобгӯйи манфиатҳои давлатдории миллӣ, татбиқи дастовардҳои тамаддуни башарӣ ва илму технологияи нав, насли дорои тафаккури созанд ва донишу ҷаҳонбинии мусир, ки барои рушду ободии ояндаи Тоҷикистони соҳибиستиколӣ содиқона хизмат намоянд, эҳтиёҷ дорад” [12, 216]. Аз ин рӯ, ҳанӯз аз аввали солҳои соҳибистиколӣ Ҳукумати қиҷвар, хосса Сарвари давлат доир ба масъалаи ҷавонон, мавқеъ ва рисолати онҳо ёдовар шуда, аввалин воҳӯрии Президенти қиҷвар ҳамчун мулокоти Раиси Шуруи Олий бо ҷавонони мамлакат соли 1993 баргузор гардид, ки баъди он воҳӯрӣ ба вазифаҳои пурмасъулият таъин намудани ҷавонони лаёкатманд оғоз гардид.

Таҷриба нишон медиҳад, ки омӯзиши масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ, аз ҷумла масъалаҳое, ки маҳз бо ҷавонон алоқаманд аст, дар рушди неруи зеҳни қиҷвар хеле муҳим мебошад. Зоро фароҳам овардани имконоти ташаккулёбии ҷавонон ва муҳайё соҳтани омилҳо, ки ба рушди нерӯҳои зеҳнию фикрӣ ва ҷисмонии онҳо мусоидат менамояд, барои рушди соҳаҳои гуногуни чомеа замина мегузорад.

Дар шароити мусир ҷавонон дар ҷомеа ба сифати неруи пуриқтидор ва пешсафу бунёдкор шинохта шудаанд ва вазифаҳои ба худ хосро бар дӯш доранд, ки онҳоро тибқи таҳлилҳои мутахассисон ҷунин зинабандӣ намудан лозим аст:

*—Вазифаи камолоти иҷтимоӣ.* Муҳаққиқон, ба монанди Л.Виготский, Э.Клапаред, С.Холл, В.Штерн ва дигарон синну солро ҳусусияти асосии ҷавонӣ муайян намуда, исбот карданд, ки маҳз вазифаи камолоти иҷтимоӣ рафтари ҷавонон ва ҳусусиятҳои шуури онҳоро муайян мекунад.

*—Вазифаи иҷтимоишавӣ.* Ҳанӯз соли 1916 муҳаққиқи П.Сорокин дар асари худ «Бухрони оилаи мусир» вазифаи иҷтимоишавиро ҳамчун вазифаи асосии ҷавонон дар ҷомеа муайян кард ва маҳз ба шарофати иҷрои ин вазифа мо метавонем дар бораи ҷавонон ҳамчун гурӯҳи мустақили иҷтимоӣ сухан ронем.

*—Вазифаи муқаррар намудани мақоми иҷтимоии худ.* Дар ин самт таҳқиқотчиён И.С.Кон, Л.Розенмир, Ф.Р.Филиппов ва дигарон моҳияти иҷтимоии ҷавононро бо мақоми хосси он дар соҳтори иҷтимоӣ алоқаманд

мешуморанд. Тарафдорони ин ақида ба он назаранд, ки چавонон дорой хусусияти мобайни мақоми иҷтимоӣ мебошанд, ки он дар нопурра будани мақоми иҷтимоии онҳо зоҳир мешавад.

—*Вазифаи худидоракунӣ*. Дар соли 1943 аз ҷониби К.Мангейм баъди ба гардиши илмӣ ворид намудани истилоҳи «субкултураи چавонон» як қатор муҳаққиқон, ба монанди М.Мид, А.И.Шендрік, Г.Гризе ба субкултураи چавонон ҳамчун шакли маҳсуси ташкили چавонон шурӯъ намуданд. Вазифаи худидоракунӣ мустақилияти ин гурӯҳи иҷтимоиро афзун намуда, робитаҳои иҷтимоии дохилӣ ва берунии онро ба тартиб меандозад [4].

—*Вазифаҳои такрористехсолӣ, инноватсионӣ ва интиқолдихӣ*. Ҷавонон дар натиҷаи татбиқи вазифаҳои такрористехсолӣ таҷрибаи насли қалонро мерос гирифта, соҳтори мавҷудаи муносибатҳои иҷтимоиро дубора тавлид мекунанд. Насли ҷавон миқдори муайяни қувваҳои истеҳсолкунанда, шароити таъриҳӣ ва муносибати одамонро нисбат ба ҳамдигар, меъёр ва стереотипҳои рафткорро аз сар мегузаронанд. Онҳо аз як тараф, аз ҷониби насли нав тағйир дода мешаванд, аммо аз тарафи дигар, ба он шароити зиндагии худро мутобиқ мегардонанд.

Ба ақидаи Карл Маркс, ҳар як насл «аз як тараф, фаъолияти меросиро дар шароити тамоман тағйирёбанда давом дода бошад, аз тарафи дигар, бо фаъолияти тамоман тағйирёфта шароити қуҳнаро тағйир медиҳад» [2, 45].

Дар вазифаи инноватсионӣ ҷавонон ба шарофати иқтидори инноватсионии худ таҷрибаи иҷтимоии ҷамъшудаи худро нав мекунанд ва ба ин васила масъалаҳои иҷтимоии ҷомеаро дигаргун ва тақмил медиҳанд. Дар вазифаи интиқолдихӣ таҷрибаҳои меросӣ ва навшуда ба наслҳои оянда интиқол дода мешаванд.

Дар раванди татбиқи вазифаҳои зикргардида, рушди ҷомеа ва ҳам худи ҷавонон амалӣ мегардад. Аз ин рӯ, мо метавонем бигӯем, ки ҷавонон воқеан ҳамчун як гурӯҳи «маҳсус»-и иҷтимоию демографӣ дорои хусусиятҳо ва вазифаҳои хоси худ буда, дар шароити муосир таъмини амнияти иҷтимоии онҳо хеле муҳим мебошад.

Ҳамзамон, дар шароити муосири зудтагӣрёбанда таъмини амнияти иҷтимоии ҷавонон яке аз воситаҳои муассири ҳалли бомуваффақияти мушкилоти насли ҷавон мебошад, ки он дар рушди соҳаҳои калидии ҳаёти ҷомеа нақши муҳим дорад. Таъмини амнияти иҷтимоии ҷавонон, пеш аз ҳама, ба рушди ҳамаҷонибаи худи насли ҷавон ва хусусиятҳои ба раванди ҷомеа мутобиқ гардидани онҳо таъсир мерасонад.

Қайд кардан бамаврид аст, ки амнияти иҷтимоии ҷавонон аз тарафи олимон ба таври гуногун, аз ҷумла ҳамчун ҳифзи манфиатҳои ҷавонон, ҷораҳои пешгирӣ кардани таҳдид ва бартараф намудани ҳавфҳо дар муҳити ҷавонон, дастгирии сиёсати кишварҳо дар дар самти ҷавонон ва ғайраҳо

баррасай мегардад. Вобаста ба ин, қайд кардан зарур аст, ки дар шароити мусосири чомеа ҷавонон ба мушкилотҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодӣ, иттилоотиу маънавӣ, сиёсию демографӣ ва ғайраҳо дучор мегарданд, ки ҳамаи он аз омилҳои гуногун вобаста буда, баҳси таъмини амнияти иҷтимоии ҷавонон хеле актуалӣ мебошад.

Дар шароити мусосир, тибқи таҳлилу мушоҳида омилҳое, ки ба амнияти иҷтимоии ҷавонон таъсир мерасонанд, ҷунин мебошанд:

1. Омили иқтисодӣ-ин омил дар самти амнияти иҷтимоии ҷавонон бо он алоқаманд аст, ки бевосита барои ба даст овардани ин ё он сатҳи таҳсилот ва бо ҷойи кор таъмин гардидани ҷавонон, инчунин, сатҳи даромаднокии онҳо таъсир мерасонад. Бо таъсири омилҳои иқтисодӣ дар табақаҳои гуногуни чомеа аз ҷиҳати дорӣ ва дастрасӣ ба таҳсилоти босифат ва хизматрасониҳои тиббии иҷтимоӣ ба миён меоянд, ки он дар навбати худ боз дигар мушкилоти иҷтимоиро ба вучуд меоранд.

Дар ин самт қайд кардан бамаврид аст, ки имрӯз барои ҷавонони кишвар ҷиҳати азхуд намудани донишҳои замонавӣ ва касбу ҳунарҳои гуногун имкониятҳои зиёде фароҳам оварда шудааст. Аммо, бо вучуди ин, на ҳамаи ҷавонони мо аз имкониятҳои фароҳамовардашуда истифода мебаранд, зоро онҳо дар табақаҳои гуногуни чомеа, яъне дар оилаҳои сатҳи иқтисодиашон гуногун зиндагӣ мекунанд. Воқеяни бозори меҳнати мусосир нишон медиҳад, ки ҷавонони кишвар кӯшиш менамоянд барои кору фаъолият намудан ё дар ягон муассисаҳои таҳсилоти миёнау олии касбӣ таҳсил намудан, ба минтақаҳои рушдёфтai кишвар рӯ оварда, бештар шаҳрҷойҳоро интихоб кунанд.

Дар ин самт мутахассисон қайд менамоянд, ки дар шароити мусосир масъалаи ба таҳсил фаро гирифтани ва таъмини шуғли мутахассисони ҷавон яке аз мушкилоти асосии чомеа буда, бо ҷойи кор таъмин гардидани онҳо масъалаи мухим ва мубрам ба ҳисоб меравад. Пажуҳишҳо нишон медиҳанд, ки баъди ҳатми муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, барои бо кор таъмин гардидани ҷавонон, пеш аз ҳама, шинос лозим аст. Тибқи назарсанҷиҳои чомеашиносон, ки дар байни аҳолӣ пурсиши гузаронида шудааст, нишон медиҳад, ки ба ақидаи 35,9 дарсади ба таҳқиқот фарогирифташуда баъди ҳатми муассисаҳои таҳсилоти касбӣ барои кор ёфтани шинос доштан лозим меояд, 33,6 дарсад бар он ақидаанд, ки имрӯз корфармо коргари ботачрибаро ба кор қабул мекунад. Ба ақидаи 23,0 дарсад аксари корфармоён омодаанд мутахассисони ҷавонро бо мақсади рушди тарафайн барои гирифтани донишҳои мувофиқ ва методҳои мусосири кор ҷалб намоянд. Ҳамагӣ 7,4 дарсад бар он бовар доранд, ки ҳатмкунандагони касбу кори гуногун метавонанд ба осонӣ ҳар коре, ки барояшон писанд аст, пайдо кунанд [5, 193-194].

Дар баробари ин, омилҳои муҳимме ҳастанд, ки барои бо ҷойи кор таъмин гардидани мутахассисони ҷавон мусоидат мекунанд. Аз ҷумла сатҳи баланди маълумотнокӣ, таҷрибаи корӣ, доштани ихтисоси мувоғиқ, восита ё шиносой, интизом ва заҳматдӯстӣ аз қабили ҷунин омилҳо мебошанд [5, 193-194].

2. Дар таъмини амнияти иҷтимоии ҷавонон омили дигар ин омили иттилоотио коммуникатсионӣ мебошад. Раванди ҷаҳонишавӣ, ки имрӯз тамоми соҳаҳои ҳаёти моро фаро гирифтааст ва ҳамчун асри техникаю технология баромад мекунад, натанҳо ба иқтисодиёти қишварҳо, балки дар соҳаҳои иҷтимоию сиёсӣ ва динию фарҳангӣ низ таъсири худро мегузорад.

Имрӯз дар ҷомеаи муосири қишвар яке аз сарчашмаҳои асосие, ки ба аъзоёни ҷомеа, баҳусус, ба ҷавонон таъсир мерасонанд, ин рушди инноватсия ва технологияҳои замонавӣ мебошад. Дар ин раванд нақши интернет ва шабакаҳои он ҳеле қалон буда, аҳолии қишвар дар баробари дигар воситаҳои аҳбори омма барои пайваст шудан бештар ба фазои иттилоотии ҷаҳонӣ ба шабакаҳои интернетӣ рӯй меоранд.

Ҷуноне мутахассисон қайд менамоянд, дар шароити муосир дар баробари дигар манбаъҳо, ҷун манбаҳои табиӣ, иқтисодӣ, моддӣ, манбаи иттилоотӣ аз ҳама арзишноктарин ба шумор меравад, вале на ҳар гуна иттилооти нав ба арзишҳои миллӣ, шаҳрвандӣ ва давлатӣ созгор аст. Иттилооте ҳастанд, ки барои пойдории арзишҳои миллӣ ва давлатӣ ҳатарнок буда, ба тарбияи ҷавонон таъсири манғӣ мерасонанд [3, 173].

Маълум аст, ки ҷаҳони муосирро бидуни васоити аҳбори омма, баҳусус, шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ тасаввур кардан ғайриимкон мебошад, зоро асри XXI асри рушди техникаю технология буда, аъзои ҷомеа маҳз тавассути шабакаҳои иттилоотӣ доир ба масъалаҳои ҳаёти ҷомеа оғаҳӣ пайдо мекунанд. Дар робита ба ин, қайд кардан бамаврид аст, ки нақши шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар васоити аҳбори омма муассир буда, бо расонидани иттилоотҳои гуногун ба ҳолати равонии насли ҷавон таъсир мерасонанд. Фазои иттилоотие, ки имрӯз аксар аз он маълумот мегиранд, аз як тараф, ба рушди илму фарҳанг ва ҷаҳонибинии истифодабарандагони он кумак расонад, аз тарафи дигар, афкори ҷомеа, пеш аз ҳама, қишири ҷавони аҳолиро доир ба ин ё он масъала тағиӣ медиҳад.

Тибқи маълумот соли 2023 дар ҷаҳон 5,16 млрд истифодабарандагони интернет ба қайд гирифта шудаанд. Яъне 64,4 дарсади аҳолии сайёра ба шабакаҳои интернетӣ пайваст ҳастанд [7]. Соли 2024 беш аз 66 дарсади аҳолии ҷаҳон ба шабакаҳои интернетӣ паваст буда, шумораи умумии истифодабарандагони интернет 5,35 млрд мебошанд. Дар 12 моҳи охир доираи истифодабарандагони интернет 1,8 дарсад зиёд гардидааст, яъне аз аввали соли 2023-юм 97 млн истифодабарандагони нав ба қайд гирифта шудаанд [8].

Маълум аст, ки истифодабарандагони интернет бо сабабҳои гуногун онро истифода мебаранд. Аз ҷумла дар ҷаҳон қариб 61 дарсади аҳолии синну соли қобили меҳнат шабакаҳои интернетиро барои ҷустуҷӯйи иттилоот истифода мебаранд. Ҳамин тавр, 56,6 дарсад барои дар тамос будан бо дӯстон ва оила, 38,5 дарсад барои вақтгузаронӣ, 52,3 дарсад барои тамошои видео, силсилафилмҳо ва филмҳои гуногун [8], 50,9 дарсад барои боҳабар будан аз ахбор ва рӯйдодҳои ҷорӣ шабакаҳои интернетиро истифода мебаранд [7].

Дар кишвари мо тибқи маълумотҳои Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаш моҳи соли 2022 шумораи истифодабарандагони интернет дар якҷоягӣ бо истифодабарандагони интернети мобилий ба 4,2 миллион нафар расид, ки ин 42%-и аҳолии Тоҷикистонро ташкил медиҳад [10].

Таҷриба нишон медиҳад, ки имрӯз дар фазои иттилоотии шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ бештар ҷавонон иштирок намуда, тарафҳои манғӣ ва мусбати онро ҷудо карда наметавонанд. Онҳо дарк намекунанд, ки воситаҳои ахбори омма, пеш аз ҳама, шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ солҳои охир аксар вақт бо паҳн намудани маълумотҳои бардуруғ ё намоишҳои ғайри фарҳангӣ тоҷикона ҳамчун таҳдидҳои иттилоотӣ ба солими равонӣ, ахлоқӣ ва ҷисмонии ҷавонон таъсири манғии худро мерасонанд.

Баҳусус, таъсири иттилоотӣ ба ҷавонон тавассути шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ аксар вақт манғӣ буда, дар натиҷаи истифодабарии он ҷавонон дар бораи ҳаёту зиндагӣ ва муваффақиятҳо тасаввуроти нодуруст пайдо мекунанд. Тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҷавонон фирефтаи ҳар гуна қаллобӣ гардида, барои ҳалли мушкилоташон ба корҳои ношоям даст мезананд.

Вобаста ба ин, қайд кардан бамаврид аст, ки истифодаи васоити ахбори омма, баҳусус шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ яке аз дастовардҳои зехни замони муосир ба ҳисоб рафта, муносибат ва истифодабарии он аз сатҳи фарҳангӣ хиради аҳли ҷомеа, хоса ҷавонон вобаста мебошад.

3. Омили дигар ин омилҳои фарҳангӣ ва маънавию ахлоқӣ, ки бо тағиیر ёфтани низоми анъанавии тамоюлҳои арзишӣ ва дигаргун шудани ҳувияти миллӣ зоҳир мегардад. Дар ин раванд гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ ба шуури қишире аз ҷавононе таъсир мерасонанд, ки дар натиҷа сатҳи маънавиёт ва ахлоқи онҳо рӯ ба таназзул меорад ва бо роҳҳои гуногун ба сатҳи маънавиёти насли ҷавон ба зудӣ таъсири худро мегузорад. Яке аз сабабҳои сар задани амалҳои номатлуб низ дар байни ҷавонон аз ин сарчашма гирифта, пеш аз ҳама, аз сатҳи таълиму тарбияи онҳо, ки дар оила ва муассисаҳои гуногуни таълими мегиранд, вобаста мебошад.

Муҳоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки солҳои охир дар байни ҷавонон тақлидкориҳо ба фарҳангӣ дигар кишварҳо ба истилоҳ “фарҳангӣ бегона” бисёр ба назар мерасанд. Ҳамаи ин аксар вақт аз тамошои силсилафилм ва

фильмҳои гуногуни хоричӣ оғоз ёфта, дар он тарғиби ҳама гуна амалҳо, аз қабили рафтору гуфтор, муносибати байни одамон, тарзи либоспӯшӣ ва ғайра ба роҳ монда мешавад, ки он аслан, ба фарҳанги миллии кишвари мо хос нест. Наврасону ҷавонон, ки таҷрибаи ҳаёту зиндагӣ надоранд, бо тамошои он мағкураашон зуд тағиیر меёбад. Дар ин раванд, тарзи либоспӯшии ҷавондухтарон, ки имрӯз ба мушоҳида мерасанд, мисол шуда метавонад.

4. Омилҳои сиёсию ҳуқуқӣ, ки имрӯз дар кишварҳои хоричӣ бештар ба назар мерасанд, метавонанд шаҳрвандонро аз ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ маҳрум сохта, боиси низъ ва заиф гардидан кишварҳо гарданд. Тибқи мушоҳидаҳо имрӯз масъалаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурию ҷиноятӣ дар ҷавонон вучуд дорад, ки аҳли ҷомеаро ба ташвиш меорад. Дар ин самт, иштироки ҷавонон бевосита ба амнияти иҷтимоии онҳо таъсири худро мегузорад.

5. Яке аз омилҳои дигар солими насли ҷавони кишвар мебошад, ки бевосита ба хифзи солими миллиат таъсири худро мерасонад. Дар ин самт, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва пешгирии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ, ки маҳсусан дар байни ҷавонон, паҳн мегардад, бисёр мухим мебошад. Имрӯз дар сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати кишвар дар соҳаи тандурустӣ низ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи тандурустӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим, тарбияи ҷисмонӣ, пешгирии бемориҳои гуногуни сироятӣ, ба монанди ВНМО, сил ва гепатитҳои вирусии А, В, С ва ғайра дар байни аҳолӣ, баҳусус ҷавонон, равона мебошад.

Тибқи маълумоти оморӣ гирифтоворшавии аҳолӣ ба бемории сил аз шумораи умумии сироятёфтагон дар соли 2020-ум-25 дарсадро ҷавонони аз 15 то 24 сола ташкил медиҳанд. Аз шумораи умумии (1397 нафар) сироятёфтагони ВНМО бошад, 285 нафар ҷавонони синни 15–29 сола ва 537 нафар 30–39 сола мебошанд [9].

Ҳамаи ин он омилҳои мебошанд, ки дар шароити мусир ба амнияти иҷтимоии насли ҷавон бевосита таъсири худро мегузоранд. Аз ин рӯ, мушкилоти амнияти иҷтимоии ҷавононро натанҳо дар муҳити иҷтимоии ҷавонон, балки вобаста ба раванди тағиироте, ки дар ҷаҳон ба амал меоянд, ҳал намуд. Зоро имрӯз мушкилоти сатҳи ҷаҳонӣ, аз қабили оғатҳои табии, буҳронҳои иқтисодию сиёсӣ, истифодаи беназорати ҳар гуна технологияҳои мусир ва ғайра амнияти иҷтимоии мардуми сайёрато ба ташвиш овардааст.

Ҳамин тавр, таъмини амнияти иҷтимоии ҷавонон аз амнияти миллии кишвар чудо буда наметавонад. Бинобар ин, таъмини он бидуни иштироки ниҳодҳои иҷтимоӣ, ки тавассути онҳо насли ҷавон рушду такомул меёбанд, ғайриимкон аст. Дар умум, амнияти иҷтимоии ҷавонон ҳамчун маҷмуи механизмҳои ҳамкории насли ҷавон бо давлат фаҳмида мешавад, ки бояд барои

бартараф намудани ҳолатхое, ки ба амнияти иҷтимоии ҳам давлат ва ҳам худи ҷавонон таъсир мерасонад, якъо фаъолият баранд.

Ҳамзамон, қайд кардан бамаврид аст, ки сарфи назар аз мушкилоти сатҳи гуногун ва ҷаҳони зудтағийрёбанда, ҷавонони муосир бо маҳорату кордонӣ ва зиракии ҳуд ба ҳамагуна тағиирот ҳудро мутобиқ месозанд. Зоро онҳо дарк менамоянд, ки рушди минбаъдаи ҳаёти ҷомеа маҳз аз онҳо вобаста буда, ояндаро на танҳо барои ҳуд, балки барои дигар қиширҳои ҷомеа муҳайё месозанд.

### АДАБИЁТ

1. Лига М.Б, Павлова Н.С., Щеткина И.А. Социальная безопасность молодежи: организационно-управленческое обеспечение. 2012 г. Научная электронная библиотека.
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2.
3. Маҷмӯаи маводҳои конфронси илмию амалии “Нақши ҷавонон дар таҳқими сулҳу субот”. – Душанбе: Дониш, 2013. – 195 с.
4. Молодежь как особая социально-возрастная группа в современном обществе <https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-kak-osobaya-sotsialnovozrastnaya-gruppa-v-sovremennom> (санаси муржиат 10.10.23).
5. Назирова М.Н. Нақши маориф дар ташаккули стратегияи ҳаётии ҷавонон (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ). – Душанбе: Ирфон. 2023. –232 с.
6. Положение молодежи в мире. // [Захираҳои электронӣ]: URL: <https://www.un.org/ru/global-issues/youth> (санаси воридшавӣ 29.04.24).
7. Статистика интернета и соцсетей на 2023 год – цифры и тренды в мире и в России. <https://www.web-canape.ru/> (санаси воридшавӣ 17.10.23).
8. Статистика интернета и соцсетей на 2024 год – цифры и тренды из отчёта Global Digital 2024 (web-canape.ru) (санаси воридшавӣ 30.04.2024)
9. Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 30-соли истиқолияти давлатӣ. 2021, –147 с.
10. Ҳадамоти алоқа: «Шумораи истифодабарандагони интернет дар ҷумҳурӣ ба 4,2 миллион нафар расидааст» <https://khovar.tj/2022/07/hadamoti-aloi-a-shumorai> (санаси воридшавӣ 17.10.23).
11. Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений. (2-е издание) – Душанбе: Ирфон, 2008. – 320 с.
12. Эмомалӣ Раҳмон. Уфуқҳои истиқлол. – Душанбе: “Ганҷ-нашриёт”, 2018. – 436 с.

## СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

**НАЗИРОВА МАРХАМАТ НАЗАРОВНА,**

кандидат социологических наук, заместитель начальника Управления  
анализа социальных проблем Центра стратегических исследований  
при Президенте Республики Таджикистан

734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 89;  
тел (+992) 918-42-91-84; e-mail: nmarxamat@mail.ru

*Молодежь представляет собой особую социально-демографическую группу, которая отличается по возрасту и статусу в обществе, что является периодом перехода от детства и подросткового возраста к социальной ответственности. Молодежь отличается от других социальных групп высокой степенью мобильности в обществе, интеллектуальной активности и здоровья, а в зависимости от возраста, активности, определенного социального опыта и жизненных отношений легко адаптируется к любым изменениям социальной среды.*

*В современных быстро меняющихся условиях обеспечение социальной безопасности является очень важным и актуальным в различных сферах жизни общества. Потому, что сегодня в мире существует множество новых опасностей и угроз, имеющих экономические и социальные, политико-культурные, природно-экологические особенности, в их устраниении которые важную роль играют интеллектуальные ресурсы стран. В связи с этим молодежь является одним из наиболее уязвимых и одновременно активных слоев общества, а обеспечение ее социальной безопасности является одним из способов решения существующих проблем.*

**Ключевые слова:** молодежь, социальная безопасность, социальная безопасность молодежи, молодежная государственная политика, молодое поколение, интеллектуальная сила, задачи молодежи, влияющие факторы.

## SOCIAL SECURITY OF YOUTH IN THE DEVELOPMENT OF THE LIFE OF SOCIETY

**NAZIROVA MARHAMAT NAZAROVNA,**

Candidate of Sociological sciences, deputy head of the Department of  
analysis of social problems of the Center for strategic research  
under the President of the Republic of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89;  
tel.: (+992) 918-42-91-84; e-mail: nmarxamat@mail.ru

*Youth is a special socio-demographic group, which it varies in age and status in society, which is a period of transition from childhood and adolescence to social responsibility. Young people are distinguished from other social groups by a high degree of mobility in society, intellectual activity and health, and depending on age, activity, certain social experience and life relationships easily adapt to any changes in the social environment.*

*In today's rapidly changing conditions, ensuring social security is very important and relevant in various spheres of society. Because today there are many new dangers and threats in the world with economic and social, political-cultural, natural-ecological peculiarities, which in their elimination the intellectual resources of countries play an important role. In this regard, youth are one of the most vulnerable and at the same time active layers of society, and ensuring their social security is one of the ways to solve existing problems.*

**Keywords:** youth, social security, social security of youth, youth state policy, young generation, intellectual power, youth tasks, influencing factors.

УДК:327.7

## COOPERATIONS BETWEEN TAJIKISTAN AND UZBEKISTAN: PRIORITY TO SCIENCE AND EDUCATION

**ABDULLOEVА SULTONBEGIM NABIEVNA,**

Chief specialist of the Department of analysis  
of social problems of the Center for strategic research  
under the President of the Republic of Tajikistan  
734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89;  
tel: +992-501-88-57-03; e-mail.ru: markaz0530@mail.ru

*Scientific and cultural ties are considered important factors that play an effective role in the development of multilateral and comprehensive relations between countries. In particular, establishing ties in the field of science and education and modern technologies, as well as training of highly qualified scientific and scientific-pedagogical personnel in modern conditions are considered as priority areas that all countries need such cooperation and cannot achieve to the main thing separately.*

*It is worth noting that the cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan in the field of education and modern science and technology is useful and beneficial for both countries and is the favorable and stable basis for achieving important and necessary achievements in modern times. In this article, the author tried to study and analyze the issue of cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan in the field of science and education, and paid special attention to the role of this important area of social life in the perspective of cooperation between these countries.*

**Keywords:** education, science, modern technologies, cultural ties, national values, state interests, agreement.

The close relations between tajiks and uzbeks indeed have a long history, and over the centuries the cultural ties between these two nations have become stronger and more stable. As academician, B. Gafurov noted: "In Central Asia, the closest and most kinship ties have arisen between tajiks and uzbeks." [7]. That is why tajik and uzbek peoples are close to each other spiritually and culturally and have the same beliefs. Their traditions, rituals and arts were formed and developed in interrelation with each other. We are also united by common history and values, mutual respect and centuries-old good-neighborliness, which will contribute to further expansion of friendly relations between Tajikistan and Uzbekistan.

In this regard, President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev has repeatedly emphasized that the uzbek and tajik peoples are linked by special ties of brotherhood and it is impossible to imagine our peoples separately. The sincere friendship of these two peoples is reflected in the works of great scientists and thinkers such as: Abdurrahmani Jami and Alisher Navoi, Sadriddin Ayni and Abduraufi Fitrat, Mirzo Tursunzoda and Ghafur Ghulom, Loiq Sherali and Abdullo Oripov. Today, thanks to the political will and joint efforts of the heads of the two countries, important steps are being taken to define and implement a strategy for the further development of relations.

It is worth noting that Uzbekistan is considered one of the main partners of Tajikistan in trade-economic, social, scientific-technical and other important areas of bilateral cooperation, and the positive phenomena mentioned strengthen people's hopes for mutual cooperation and expansion.[6]

As well friendly relations between the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan during the period of the country's state independence have been newly developed. First of all, relations between these countries were established at the state level through interstate agreements on various areas of economic, social and cultural life. During this period, various agreements were signed by the leaders of both countries, which contributed to the strengthening of cooperation in various directions. In particular, the signing of the "Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Republic of Uzbekistan on cooperation in the field of science, technology and information" from March 6, 1998 № 79 and the "Agreement between the Governments of the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan" on the procedure and conditions of attracting scientific organizations, scientists and specialists of the participating states for the implementation of national scientific works and technological programs" from December 8, 1998 № 487, were the great importance for the implementation of the national scientific and technological programs.

Also the Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Republic of Uzbekistan on cooperation in the field of education entered into force on January 10, 1997 and is considered as an expansion of cooperation in the field of education.

It should be noted that on March 9-10, 2018, during the state visit of the President of the Republic of Uzbekistan to the Republic of Tajikistan, was signed an "Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Republic of Uzbekistan on cooperation in the field of education and science".

Also during the state visit of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon to the Republic of Uzbekistan on August 17-18, 2018 "Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Republic of Uzbekistan on mutual recognition of documents on education" and "Agreement

between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Republic of Uzbekistan” on cooperation in the field of advanced training and retraining of education personnel” were signed.

Since the signing of these agreements, mutual interest and cooperation in the field of education and science have increased. In this context, the interest of citizens of the Republic of Uzbekistan in educational institutions of Tajikistan increases every year. Thus, over the past six years, the number of Tajik students in universities of Uzbekistan has increased almost nine times - from 16 to 149 students. In recent years, the number of scholarships of both countries has increased, and the number of citizens of the Republic of Uzbekistan studying in higher professional educational institutions of Tajikistan has increased many times. In this context, the Republic of Uzbekistan intends to annually increase the number of educational grants for Tajik citizens. For example, in the 2021-2022 academic year, 4609 uzbek students [4] studied in 25 institutions of higher professional education of the Republic of Tajikistan, and in the 2023-2024 academic year - 4089 students [3].

In order to further expand scientific and educational ties between the two countries, the number of scholarships in higher educational institutions of Tajikistan and Uzbekistan will increase every year. This will undoubtedly create favorable conditions for the development of educational potential of the two countries and will contribute to further expansion of these relations.

It should be noted that with the deepening of relations in the field of education, direct ties between higher education institutions have been facilitated through more than 60 cooperation agreements and memorandums. Currently, 30 higher educational institutions of Uzbekistan (State Medical Institutes of Bukhara and Samarkand, Institute of Irrigation and Mechanization of Agriculture of Tashkent, etc.) cooperate with more than 15 higher educational institutions, scientific and educational organizations of Tajikistan (Avicenna Tajik State Medical University and Khatlon State Medical University). In 2021, two groups of Tajik doctors (24 people) underwent advanced training in special training centers in Uzbekistan.

It is gratifying that in recent years cooperation in the field of education has been developing and in this context in the 2023-2024 academic year between the Institute of Economy and Trade of the Tajik State University of Commerce in Khujand and Khujand State University named after academician Bobojon Ghafurov, Tajik State University of Law, Business and Politics, the Fergana polytechnic institute, Tashkent Pedagogical Institute named after Nizami of the Republic of Uzbekistan, Tashkent State University of Language and Literature named after A. Navoi, Samarkand State University named after Sharof Rashidov of the Republic of Uzbekistan, Fergana State University 25 academic exchanges of teachers and 22 exchange students were carried out, which leads to further development of cooperation in the field of education.

Scientific, educational and creative cooperation between institutions of higher professional education of the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan is well established. In particular, fruitful cooperation has been established between the S. Aini State Pedagogical University of Tajikistan and higher vocational education institutions of Uzbekistan in training teachers of technical subjects, organizing joint scientific-practical conferences and lectures.

On the direction of exchange of students and teachers of the Republic of Tajikistan in higher education institutions of Uzbekistan and teachers of the Republic of Uzbekistan in higher education institutions of the Republic of Tajikistan delivered lectures and organized joint international conferences.

Every year teachers of the Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni participate in research and scientific-methodological works of institutions of higher professional education of the Republic of Uzbekistan on the basis of mutual agreements.

Also within the framework of the "Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Republic of Uzbekistan on cooperation in the field of higher education and science" teachers and specialists of higher professional educational institutions of the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan participate in international regional programs (UNESCO, CAPO, gSmart, UNIWORK, INTERASIA, gSmart - spatial ICT infrastructures for "smart places"), in conferences, symposiums and educational seminars with the participation of international organizations in the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan.

In order to further strengthen cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan in the field of education and science, an initiative to open joint faculties in institutions of higher professional education of the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan was put forward, which was supported by the Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan, Honorable Emomali Rahmon.

As part of the negotiations, the priority areas of international relations in the field of science and education were determined, which allowed the Tajik State University of Law, Business and Politics to sign a cooperation agreement with the Republic of Uzbekistan with 13 institutions of higher professional education of the republic.

In particular, the level and quality of cooperation in science and education is developing. In agreement with the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan and the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan on the basis of the Regulations on the joint faculty staff of the state higher professional educational institution "Tajik State University of Law, Business and Politics" and the educational institution "Tashkent Financial University" dated 30 December 2020 and the Agreement on joint training of specialists between the

institutions of higher professional education “Tajik State University of Law, Business and Politics” and the institution of higher education “Tashkend Financial University” on the basis of the State University of Law, Business and Politics of Tajikistan on January 8, 2021, a joint faculty was established.

It is worth noting that Tajik State Business University has established mutually beneficial cooperation with Samarkand Veterinary Institute and the branch of Tashkent Agrarian University in Andijan within the framework of the joint European Erasmus+KA2 program.

The tajik and uzbek peoples share a common art and culture. Today, more than ever, efforts are being made to strengthen cultural ties between the two peoples. For this reason, the Tajik State Institute of Culture and Art named after M. Tursunzoda has also established joint activities with higher professional educational institutions in the field of culture and art of the Republic of Uzbekistan in order to develop culture and art of the Republic of Uzbekistan.

It is important to note that currently the Tajik State Institute of Culture and Arts named after M. Tursunzoda has signed an Agreement on cooperation with 9 higher professional educational institutions of Uzbekistan in order to strengthen and develop the culture of the two friendly countries, and within the framework of cooperation agreements between higher education institutions joint events of international, including national scientific and creative festival with the participation of guests of the Republic of Uzbekistan.

On the initiative of the Government of the Republic of Tajikistan and the Government of the Republic of Uzbekistan, a general education institution was built and put into operation in Spitamen district of Sughd region. The total cost of construction is 18 million somoni, with 630 places per shift.


At the same time, the Republic of Tajikistan has built a kindergarten for 640 children in the Urgut district of Samarkand province and a kindergarten for 300 children in Fergana province. These facilities are a symbol of friendship between the two peoples and testify to the brotherhood and solidarity of the two civilized nations. Within the framework of cooperation in the sphere of preschool education, in 2021 in the Rishton district of Fergana province was opened a state preschool institution “Kapalak”, built with financial resources of Tajikistan.

A large number of Tajiks live in Uzbekistan and favorable conditions have been created for their education in their native language. There are 245 Tajik schools, thanks to which tajik children in Uzbekistan have the opportunity to speak their mother tongue not only at home but also at school. They study their native language and literature, Tajik literature and other subjects in their mother tongue.

According to statistics, there are currently 191 higher education institutions registered in the Republic of Uzbekistan with 4956 thousand foreign students. Only in


2022-2023 academic year the total number of foreign students reached 1042.1 thousand people.

*Diagram 1*



**Source:** New Uzbekistan Magazine. International cooperation in higher education. [https://www.edu.uz/ru#gsc.tab.\[1\]](https://www.edu.uz/ru#gsc.tab.[1])

*Diagram2*



**Source: News of Uzbekistan. Foreign students in Uzbek universities: statistics and analysis.** <https://tafsilar.info/obshhestvo/inostrannye-studenty-v-uzbekskikh-vuzah-statistika-i-analiz/> [4]

The graphs show that the number of Tajik students studying in the Republic of Uzbekistan in the 2020-2021 academic year is higher than in the 2022-2023 academic year. It is a reason to rejoice that the number of tajik students in higher schools of the Republic of Uzbekistan has been increasing in recent year.

In the 1980s, scientific ties between the Academy of Sciences of Uzbekistan and the National Academy of Sciences of Tajikistan were established in a new form of cooperation that created strong links between scientific institutions and higher schools.[2]

In the years of independence, after the establishment of bilateral relations in the field of science, a new level and quality has been achieved, bilateral ties have been established between scientific institutions of both countries, scientists of both countries have participated in regional and international scientific conferences and exchanged views with each other, written scientific and practical works and published them in both countries. In this context, there is extensive cooperation between scientists in the fields of exact science, mathematics and natural sciences, and they collaborate on a number of research works. At the meeting with the President of the Academy of Sciences of Uzbekistan, it was noted that the uzbek side is ready to cooperate with the National Academy of Sciences of Tajikistan in all fields of science, as well as participate in conferences and hold joint events. This optimistic outlook will allow scientific institutions of both countries to work more actively for the benefit of science and realize joint projects in the future.

It should be noted that another important area is scientific, technical and research cooperation. Today, research institutions of the Academy of Sciences of Uzbekistan and the National Academy of Sciences of Tajikistan conduct joint research in agriculture, pharmaceuticals and pharmacology, geology, energy, etc.

Thus, the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan cooperates with the Research Institute of Tajikistan in the field of phytochemical studies of medicinal plants to create new medicines.

In particular, in June 2021, the Institute for Strategic and Interregional Studies under the President of the Republic of Uzbekistan together with the Center for strategic research under the President of the Republic of Tajikistan held an online conference on “Uzbekistan-Tajikistan: prospects for mutually beneficial cooperation”. In addition, the conference “New development points for further expansion and strengthening of cooperation between Uzbekistan and Tajikistan” was held in Dushanbe.

At the same time, it should be noted that on April 12 of the current year in Dushanbe was held an international scientific-practical conference on “Tajikistan and Uzbekistan: new prospects for strategic partnership and alliance”, during which the conference participants made a number of concrete and practical proposals to strengthen relations between Uzbekistan and Tajikistan in political-diplomatic, trade-economic, investment and cultural-humanitarian spheres, as well as assessed new non-standard approaches to strengthening bilateral cooperation between Uzbekistan and Tajikistan.

It is worth noting that in recent years a pleasant atmosphere of mutual understanding and friendship reigns in the relations between the two neighboring countries, and some obstacles and problems that existed many years ago have been solved, which is evidence of strengthening scientific, cultural ties and reviewed economic and political relations between the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan. In particular, the visit of President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Republic of Tajikistan in April this year has strengthened the prospects of friendly relations between the two countries and laid a solid foundation for the development of cooperation in all spheres, including science and education.

During the visit of the President of the Republic of Uzbekistan to Dushanbe, 28 documents covering all spheres of multilateral cooperation between tajiks and uzbeks were signed. In particular, two documents were signed - Agreement on cooperation in the field of attestation of scientific and scientific-pedagogical personnel of higher qualification and Agreement on cooperation with the Academy of Sciences, which will undoubtedly contribute to further expansion of relations in this direction.

It should be noted that foreign experts foresee and consider important the further positive development of Uzbek-Tajik relations, which will make a significant contribution to the stable development of Central Asia.

On the initiative of the Leader of the Nation, Honorable Emomali Rahmon and the President of the Republic of Uzbekistan, Honorable Shavkat Mirziyoyev, bilateral relations between the countries, which actually play an effective role in the deployment of forces in Central Asia, have been revitalized.

Relations between two brotherly states - the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan - have a special character. Tajik-Uzbek relations are developing at the regional and global level, strengthening of statehood and strengthening of influence of Tajikistan and Uzbekistan will contribute to strengthening of their positions at the international level.

## LITERATURE

1. Бобозода Ф. Т. Историко-культурные предпосылки формирования и развития взаимоотношений между Таджикистаном и Узбекистаном. <http://www.nauteh-journal.ru> (дата обращения: апрель 2024)
2. Иностранные студенты в узбекских вузах: статистика и анализ. Новости Узбекистана.<https://tafsilar.info/obshhestvo/inostrannye-studenty-v-uzbekskih-vuzah-statistika-i-analiz> (дата обращения: апрель 2024)
3. Информация о сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан в области образования и науки. // Министерство образование и науки Республики Таджикистан, 2023
4. Hamrokhon Zarifi Tajikistan's foregion policy during independence.- Dushanbe: Irfon, 2011, 30p.
5. Международное сотрудничество в сфере высшего образования. Журнал Новый Узбекистан. [Электронный ресурс]/ <https://www.edu.uz-ru#gsc.tab> (дата обращения: апрель 2024)
6. Mamadkulova R. O. From the history of socio economic relations of Tajikistan and Uzbekistan in the 20-90 XX century. <https://cyberleninka.ru/>(дата обращения: май 2024)
7. Указы, Распоряжения Президента Республики Таджикистан, Постановление Маджлиси Оли Республики Таджикистан, по поддержке науки, принятые в период с июня 1995г по апрель 2000 г. – 97 с.

## ҲАМКОРИҲОИ ТОҶИКИСТОНУ ӮЗБЕКИСТОН: АВЛАВИЯТ БА ИЛМУ МАОРИФ

**АБДУЛЛОЕВА СУЛТОНБЕГИМ НАБИЕВНА,**  
сармутахассиси Раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоии Маркази тадқиқоти  
стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89;  
тел: (+992) 501-88-57-03; e-mail:[ru:markaz0530@mail.ru](mailto:ru:markaz0530@mail.ru)

*Равобити илмию фарҳангӣ аз омилҳои муҳиме маҳсуб мешаванд, ки дар рушди муносибатҳои бисёрҷониба ва фарогири миёни кишиварҳо нақши муассир дорад. Аз ҷумла, ба роҳ мондани муносибатҳо дар соҳаи илму маориф ва технологияҳои муосир, инчунин, тарбияи кадрҳои илмӣ ва илмию педагогии дорои таҳассуси олӣ дар шароити муосир аз он самтҳои афзалиятнокет ба шумор меравад, ки ҳамаи кишиварҳо бо ҷунин ҳамкориҳо ниёз доранд ва наметавонанд дар алоҳидагӣ ба ҳадафҳои асосӣ ношӣ шаванд.*

*Маврид ба зикр аст, ки ҳамкориҳое, ки солҳои охир миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар самти маориф ва илму*

технологияҳои муосир ба роҳ монда шудаанд, барои ҳар ду киивар муфид ва судманд буда, барои ноил шудан ба дастовардҳои муҳим ва зарурӣ дар замони муосир заминаи мусоид ва устувор фароҳам месозад. Муаллиф дар ин мақола кӯшии намудааст, масъалаи ҳамкориҳои ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистонро дар самти илму маориф мавриди омӯзии ва таҳлил қарор дода, ба нақши ин соҳаи муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ дар дурнамои ҳамкориҳо миёни ин кииварҳо таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир намудааст.

**Калидвоҷсаҳо:** маориф, илм, технологияҳои муосир, равобити фарҳангӣ, арзишҳои миллӣ, манғиатҳои давлатӣ, созинома.

## СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА И УЗБЕКИСТАНА: ПРИОРИТЕТ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

**АБДУЛЛОЕВА СУЛТОНБЕГИМ НАБИЕВНА,**

главный специалист отдела анализа социальных проблем Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан  
734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 89;  
тел: (+992) 501-88-57-03; e-mail:markaz0530@mail.ru

*Научные и культурные связи считаются важными факторами, играющими эффективную роль в развитии многосторонних и всесторонних отношений между странами. В частности, налаживание связей в сфере науки и образования и современных технологий, а также подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров в современных условиях считаются приоритетными направлениями, и все страны нуждаются в таком сотрудничестве и не могут достичь главного по отдельности.*

*Следует отметить, что сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан в сфере образования и современной науки и техники является полезным и выгодным для обеих стран и является основой для достижения важных и необходимых достижений в современное благоприятное и стабильное время. В данной статье автор попытался изучить и проанализировать вопрос сотрудничества между республиками Таджикистан и Узбекистан в области науки и образования, а также уделила особое внимание роли этой важной области общественной жизни в перспективе сотрудничества между этими странами.*

**Ключевые слова:** образование, наука, современные технологии, культурные связи, национальные ценности, государственные интересы, соглашение.

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В Вестнике Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан «**Международные отношения и безопасность**» печатаются статьи в области политологии, экономики и социологии, которые являются результатами научно-исследовательских работ Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и других организаций. Редколлегия журнала обращает внимание авторов на необходимость при направлении статьи в редакцию строго соблюдать следующие правила:

1. Статьи принимаются по рекомендации главного редактора Вестника или его заместителей.

2. Текст статьи представляется редакционной коллегии в виде файла на съемном диске и бумажном носителе и должен быть подготовлен в текстовом редакторе *MS Word*, шрифт *Times New Roman 12 pt* для статей на русском и таджикском языках. Для компьютеров с Windows XP и любой версией МС Офис необходимо использовать клавиатурный редактор *Keyman*. Интервал между строками – 1,15. Все листы рукописи должны быть пронумерованы.

3. Размер статьи не должен превышать 10 стр. компьютерного текста, включая текст, таблицы, список литературы (не более 15 источников), рисунки, число которых не должно превышать 6.

4. Рисунки, диаграммы и фотографии прилагаются отдельно в формате той программы, в которой они выполнены. Диаграммы в формате Excel, рисунки и фотографии в формате JPEG.

### Оформление статьи:

1. Титульная страница статьи должна содержать: УДК, Ф.И.О. автора(ов) (полностью), ученая степень и (или) звание, должность, название учреждения(ий), в котором выполнена представленная статья, адреса(почтовый и электронный), номера телефонов, полное название специальности.

2. Сокращение слов, имен, названий не допускается, за исключением общепринятых сокращений мер, физических, химических и математических величин, терминов и т.д.

3. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте статьи в квадратных скобках, например: [1], [1, 3–5]. Список литературы приводится общим списком (под заголовком «Литература») в алфавитном порядке и оформляется следующим образом:

Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, том или выпуск, место издания, издательство, год издания, номер страницы или общее количество страниц. Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, название издания, год и номер издания, номер страницы или первая и последняя страницы статьи.

**НАПРИМЕР:**

1. Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана. (Методическое руководство). – Душанбе: Авесто, 2009.– С.8.
2. Френсис Фукуяма. Неясность национального интереса// Независимая газета. 1992, 16 октября. -С.3-5.

К статье прилагается резюме на русском, английском и таджикском языках(не менее5 строк) и ключевые слова (3–10).

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения рукописей, рекомендовать статьи к депонированию.

Рукописи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.

Текст присыпаемой рукописи является окончательным, должен быть тщательно подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором(ами). Подробную инструкцию по оформлению статей можно скачать на сайте ЦСИ ([www.mts.tj](http://www.mts.tj)) на главной странице в разделе МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

Примечание: Позиции авторов и редакционной коллегии могут не совпадать. За правильное использование источников, фактов и цифр ответственность несут авторы.

Адрес редакции: 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 89,  
тел.: (+992 37) 221-11-00; (+992 37) 221-16-36  
Факс: (+992 37) 221-11-00  
e-mail:info@mts.tj

Ба матбаа 11.06.2024 таҳвил гардид. Чопаш 00.06.2024  
ба имзо расид. Коғази оғсет. Андозаи 70x100 1/8.  
Чузъи чопии шартӣ 29,. Адади нашр 100 нусха.  
Супориши № 16/24. Нархаш шартномавӣ.

---

Мачалла дар чопхонаи ҶДММ «Аржанг» ба табъ расидааст.  
ш. Душанбе, кӯчаи С. Шерозӣ – 21